

**А. ШАРИФЗОДА**

# **МАТЕМАТИКА**

**Китоби дарсӣ барои синфи 5-уми  
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ**

**Вазорати маориф ва илми  
Ҷумҳурии Тоҷикистон  
тасдиқ кардааст**

**ДУШАНБЕ  
МАОРИФ  
2022**

**УДК 51(075)+371.671+373  
ББК 22.1Я72+22.10+74.262  
Ш-30**

**Ш-30.** Шарифзода А. **Математика.** Китоби дарсӣ барои синфи 5-уми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ. – Душанбе: Маориф, 2022. – 296 саҳ.

### **Хонандай азиҳ!**

Китоб манбаи донишу маърифат аст. Аз он баҳравар шавед ва онро эҳтиёт намоед. Қӯшиш кунед, ки соли хониди оянда ҳам ин китоб дар намуди аслияш дастраси хонандагони дигар гардад ва ба онҳо низ хизмат кунад.

### **Чадвали истифодаи китоб**

№	Ному насаби хонанда	Синф	Соли таҳсил	Ҳолати китоб (баҳои китобдор)	
				Аввали сол	Охири сол
1					
2					
3					
4					
5					

## ПЕШГУФТОР

Дўсти чавон! Ту имсол омӯзиши математикаро идома медиҳӣ. Дар баробари шиносой бо мафҳум ва истилоҳоти нав дониши дар синфҳои ибтидой андӯхтаатро пурратар месозӣ. Дар пайраҳаи пурпечутоби дониш қадами навбатӣ мегузорӣ. Дар ин кори масъулияtnок ин китоби дарсӣ ёру мададгори ту гардад.

Ҳар як мавзӯи китоб аз қисмҳои назариявӣ, амалӣ ва машқҳо барои такрори мавзӯъҳои гузашта иборат аст.

Супоришҳои қисми амалӣ ба се гурӯҳ ҷудо шудаанд.

Супоришҳои гурӯҳи аввал барои дар синф ичро кардан пешниҳод мешаванд. Онҳо аз назария бо як хат (—) ҷудо шудаанд.

Супоришҳои гурӯҳи дуюм барои дар хона ичро кардан тавсия дода мешаванд. Онҳо аз гурӯҳи аввал бо ду хат (—) ҷудо карда шудаанд.

Супоришҳое, ки барои бедоркардани завқидонишомӯзии хонанда, барои машгулиятҳои беруназдарсӣ ва дарсхои иловагӣ пешниҳод шудаанд, ба гурӯҳи сеюм дохил гардидаанд. Онҳо аз супоришҳои гурӯҳи дуюм бо се хат (—) ҷудо карда шудаанд.

Албатта, ин ҷудо қунӣ шартист ва омӯзгор метавонад дараҷаи тайёрии синфро ба эътибор гирифта, бавзе аз супоришҳои гурӯҳи якумро бо супоришҳои гурӯҳи дуюм ё супоришҳои гурӯҳи дуюмро бо супоришҳои гурӯҳи сеюм иваз намояд.

Дар анҷоми ҳар як параграф тест, инчунин, супоришҳои иловагӣ барои кори мустақилона ҷой дода шудаанд.

Дар охири китоб ҷавобҳои мисолу масъалаҳо, инчунин, ҷавоб - нишондод ё ҳалли супоришҳои нисбатан мушкил оварда шудаанд.

Дар омӯзиши ин фан бароятон комёбихо таманно дорем.

*Муаллиф*

## БОБИ I АДАДХОИ НАТУРАЛӢ

### § 1. АДАДХОИ НАТУРАЛӢ ВА ШКАЛАХО

#### 1.1. Ададҳои натуралӣ ва адади сифр

Ададҳои натуралӣ ё табиӣ гуфта қатори зеринро меноманд: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ..., 99, 100, ...

Ин қатор охир надорад. Яъне, ҳар адади натуралиро интихоб намоем, ҳамеша адади натуралии аз он калонтар ёфт мешавад. Минбаъд мо ададҳои натуралиро бо тартиби овардашуда менависем ва онро **тартиби муқаррарӣ** меномем.

Нуҳ адади аввали ин қатор якҷоя бо адади 0 **рақамҳо** ё ки **ададҳои яқрақама** ном доранд: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Рақамҳои 2, 4, 6 ва 8 **рақамҳои ҷуфт** номида мешаванд. Рақами 0-ро низ ба қатори рақамҳои ҷуфт ҳамроҳ мекунем.

Рақамҳои 1, 3, 5, 7 ва 9 **рақамҳои тоқ** ном гирифтаанд.

**ТАЪРИФИ 1.** Адади натуралие, ки бо рақами ҷуфт тамом мешавад, адади ҷуфт номида мешавад. Агар рақами охирини навишти даҳии адад 0 бошад, мо онро низ адади ҷуфт меҳисобем.

Масалан, ададҳои 8, 14, 26, 32, 100 ҷуфтанд, чунки ҳар яки онҳо бо рақами ҷуфт тамом шудааст.

**ТАЪРИФИ 2.** Адади натуралие, ки бо рақами тоқ тамом мешавад, адади тоқ номида мешавад.

Масалан, 7, 11, 13, 55, 99 ададҳои тоқанд, чунки ҳар яки онҳо бо рақами тоқ тамом шудааст.

Ададҳои ҷуфт: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ..., 98, 100, 102, ...

Ададҳои тоқ: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ..., 97, 99, 101, ...

- 
1. Ададҳои аз 1 то 15-ро бо тартиби чаппа номбар кунед.
  2. Оё ададҳои натуралии 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 9, 10 бо тартиби муқаррарӣ навишта шудаанд?
  3. Дар тартиби қатори ададҳои натуралӣ чӣ камбудӣ мавҷуд аст:  
... 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, ... ?
  4. Ададҳои ҷуфти аз 28 то 42-ро номбар кунед.

5. Агадҳои тоқи аз 30 то 37-ро номбар кунед.
  6. Дар байни агадҳои 24 ва 37 чандто агади тоқ ҳаст?
  7. Чор агади ҷуфтӣ пайдарпайи аз 19 хурдро номбар кунед.
  8. Се агади тоқи пайдарпайи аз 10 калонро номбар кунед.
- 
- 

9. Агадҳои якракамаро бо тартиби чаппа номбар кунед.
  10. Агадҳои тоқи аз 13 то 29-ро нависед.
  11. Дар байни агадҳои 24 ва 41 чанд агади тоқ мавҷуд аст?
  12. Дар зери агадҳои ҷуфт ҳат қашед:  
16, 20, 35, 41, 56, 64, 72, 75, 81, 87, 90, 122, 146, 153
  13. Дар зери агадҳои тоқ ҳат қашед:  
15, 19, 23, 28, 36, 39, 43, 59, 63, 77, 85, 111, 123, 130
  14. Чор агади тоқи пайдарпайи аз 10 калонро нависед.
  15. Се агади ҷуфтӣ пайдарпайи аз 20 хурдро нависед.
  16. Се агади пайдарпайи аз 15 хурдро нависед.
- 
- 

17. Танҳо аз рақамҳои 1, 4, 5 ва 6 якмаротибагӣ истифода бурда, агадҳои дурақамаи ҷуфт ва дурақамаи тоқ тартиб дихед. Ҳамагӣ чандто чунин агад ҳосил шуд?
18. Аз рақамҳои 1, 0, 2 ва 3 чандтой агадҳои: а) якракама; б) дурақамаи ҷуфт; в) дурақамаи тоқ тартиб додан мумкин аст? Рақамҳо дар ҳар як навишт як маротиба истифода мешаванд.
19. Аз рақамҳои 4 ва 5 дутой агади дурақама тартиб додан мумкин аст. Онҳоро нависед. Дар байни ин ду агад қадом агади тоқ мавҷуд аст?
20. Ҳамаи агадҳои дурақамаи рақамҳояшон баробарро нависед. Қадоме аз онҳо ҷуфт асту қадомашон – тоқ?
21. Аз рақамҳои 1, 2, 3 ва 4 якборӣ истифода бурда, агадҳои:  
а) якракама; б) дурақама; в) серақама тартиб дихед. Ҳамагӣ чандто чунин агад тартиб додан мумкин аст?  
Онҳоро нависед.
22. **Масъала-чистон.** Он чист, ки ҳар қадаре аз он гиред, ҳамон қадар қалонтар шудан мегирад?
23. Дар рӯйи миз дар як қатор 5 стакан гузошта шудааст. Стаканҳои якум, дуюм ва сеюм аз об пур буда, стаканҳои

чоруму панцум холианд (расми 1). Танҳо як стаканро аз ҷояш беко карда, ба он муваффақ шавед, ки стаканҳои обдору беоб бо навбат ҷойгир шаванд.



Расми 1.

## 1.2. Навиштану хондани ададҳои бисёррақама

Ҳар як адади натуралиро ба воситаи даҳ рақам: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ва 9 навиштан мумкин аст. Чунин тарзи ифодаи адад **navishshi daҳii адад** ном дорад. Дар ин навишт қимати рақам аз ҷои ишғолкардаи он вобаста аст. Масалан, агар рақами 5 дар охири адад ҷойгир бошад, 5 якӣ (воҳид)-ро ифода менамояд. Агар аз охири адад дар ҷои дуюм омада бошад, 5 даҳиро нишон медиҳад, агар аз охири адад дар ҷои сеюм ҷойгир бошад, 5 садиро ифода менамояд ва гайра.

Ададҳои дурақама (аз 10 то 99) аз шумораи муайяни якиҳо ва даҳиҳо иборатанд. Масалан, адади 12 аз 1 даҳӣ ва 2 якӣ, адади 44 аз 4 даҳӣ ва 4 якӣ, адади 50 аз 5 даҳӣ иборатанд.

Ададҳои серақама (аз 100 то 999) ба гайр аз якиҳо ва даҳиҳо боз рақами садиҳо низ доранд. Масалан, адади 247 аз 2 садӣ, 4 даҳӣ ва 7 якӣ иборат мебошад. Адади 606 аз 6 садӣ ва 6 якӣ иборат аст. Адади 700 танҳо 7 садиро дарбар гирифтааст.

Ададҳои чоррақама (аз 1000 то 9999) бар замми якиҳо, даҳиҳо ва садиҳо боз ҳазориҳоро низ дороанд ва гайра. Ҳамин тавр, ҷои ишғоли рақамро дар навишти даҳии адад разряд меноманд.

Барои хондани ададҳои бисёррақама онҳоро аз рост ба чап ба разрядҳо ва синфҳо ҷудо менамоянд. Се рақами охири адад (якиҳо, даҳиҳо ва садиҳо) **синфи воҳидҳо (якиҳо)** номида мешавад. Се рақами минбаъдаи дар самти чапи синфи якиҳо ҷойгир буда (ҳазориҳо, даҳҳазориҳо, садҳазориҳо) **синфи ҳазориҳоро** ташкил медиҳанд. Ҳамин тавр, разрядҳои миллион, даҳ миллион ва сад миллионро ифодакунанда **синфи миллиониҳо**, се рақами минбаъда **синфи миллиардиҳо** номида мешаванд ва ғ.

## Мисоли 1.

	триллионихо	миллиардихо	миллионихо	хазорихо	якихо
...	213	047	580	609	451

Адади овардашуда ин тавр хонда мешавад: 213 триллиону 47 миллиарду 580 миллиону 609 хазору 451.

Ададҳои натуралиро ҳамчун суммаи ҷамъшавандаҳои разряддиионҳонавиштамумкинаст.  $374 = 300 + 70 + 4$  ё ки  $374 = 3 \cdot 100 + 7 \cdot 10 + 4$ .  $1987 = 1 \cdot 1000 + 9 \cdot 100 + 8 \cdot 10 + 7$ .

Бо ибора, адади як ҳазору нух саду ҳаштоду ҳафт аз 1 ҳазорӣ, 9 садӣ, 8 даҳӣ ва 7 яқӣ иборат аст.

**Мисоли 2.** Адади панҷ миллиарду ҳафтоду панҷ ҳазору серо бо воситай рақамҳо ифода менамоем.

Аз ҷониб ба рост менависем: дар синфи миллиардихо 5, дар синфи миллионихо 000, дар синфи ҳазорихо 075, дар синфи садиҳо 003. Дар натиҷа адади 5 000 075 003 ҳосил мешавад. Дар ҳар яке аз синфҳои ҷудокардашуда, ба ғайр аз якумаш, бояд се рақам мавҷуд бошад. Бинобар ҳамин, шумораи миллионихои адад бо се сифр навишта шуд. Ғайр аз ин, пеш аз рақами якиҳо низ ду маротиба 0 гузоштем.

**Мисоли 3.** Адади ҳафтсаду ҳафт миллиарду понздаҳо миллиону як ҳазорро бо рақамҳо менависем: 707 015 001 000.

---

24. Ададҳоро хонед:

- а) 147; б) 201; в) 1 008; г) 9 801; ғ) 16 003.

25. Ададҳоро хонед:

- а) 12 324; б) 246 793; в) 944 000; г) 703 703; ғ) 123 456 789.

26. Ададҳоро ба разрядҳо ҷудо кунед:

1967, 2458, 660066, 300800, 1326703845.

27. Ададҳоро ҳамчун суммаи разрядҳои ҷамъшавандаҳо нависед:

123, 247, 298, 300, 507, 12 000, 13 013.

28. Адади 6 дар навишти ададҳои зерин чиро ифода мекунад? 16, 165, 649, 3 603, 6 000, 45 670, 62 458 301, 600 101 025?

29. Ададеро нависед, ки он аз:
- а) 5 ҳазорӣ, 3 садӣ, 2 даҳӣ ва 6 якӣ иборат бошад;
  - б) 4 якӣ, 5 даҳӣ, 6 садӣ, 8 ҳазорӣ, 9 даҳҳазорӣ ва 1 миллионӣ иборат бошад.
30. Ададро ба воситаи рақамҳо нависед:
- а) шашсаду ҳафтод миллиарду панҷсаду шаст миллиону дусад ҳазору ҳафтсаду ҳафттоду ҳафт;
  - б) шасту се миллиарду ҳаштсаду дувоздаҳ;
  - в) панҷсаду панҷоҳу панҷ миллиарду чилу се ҳазор;
  - г) наваду ҳашт миллиону чорсаду шаш;
  - ғ) яксаду панҷоҳу ду миллиону сездаҳ;
  - д) бист миллиарду чилу чор ҳазор.
- 
31. Кадом адад дар шакли ҷамъшавандоҳои разрядии зерин дода шудааст:
- а)  $300 + 50 + 4$ ; б)  $700 + 70 + 7$ ; в)  $5\ 000 + 100 + 40 + 7$ ;
  - г)  $500 + 30 + 3$ ; ғ)  $800 + 80 + 8$ ; д)  $8\ 000 + 700 + 10 + 7$ .
32. Адад дар шакли суммаи ҷамъшавандоҳои разрядӣ дода шудааст. Онро нависед:
- а)  $60\ 000\ 000 + 3\ 000\ 000 + 200\ 000 + 10\ 000 + 5\ 000 + 500 + 40 + 1$ ;
  - б)  $7\ 000\ 000 + 600\ 000 + 80\ 000 + 5\ 000 + 600 + 60 + 4$ ;
  - в)  $1\ 000\ 000\ 000 + 500\ 000\ 000 + 100\ 000 + 50\ 000 + 3\ 000$ .
33. Ададро нависед, агар суммаи разрядҳояш маълум бошад:
- а)  $9\ 000\ 000 + 400\ 000 + 2\ 000 + 800$ ;
  - б)  $5\ 000\ 000 + 6\ 000 + 500 + 10 + 9$ ;
  - в)  $8\ 000\ 000 + 500 + 80 + 7$ ;
  - г)  $100\ 000\ 000 + 600\ 000 + 60\ 000 + 4\ 000 + 700 + 70 + 1$ .
34. Ададро дар шакли суммаи ҷамъшавандоҳои разрядӣ нависед:
- а) 3 224 000; б) 3 000 250; в) 10 004 900; г) 117 256 344 415.
35. Адади 4-ро 7 маротиба пайдарпай нависед ва адади ҳосилшударо хонед.
36. Адади 45-ро панҷ маротиба пайдарпай нависед. Адади ҳосилшударо хонед.
37. Ададеро хонед, ки он дар натиҷаи пайдарпай:
- а) ду маротиба; б) се маротиба; в) чор маротиба навиштани адади 237 ҳосил шудааст.
38. Агар 1 соат аз 60 дақиқа ва як дақиқа аз 60 сония иборат

бошад, 1 шабонарӯз, 1 ҳафта, 1 моҳ аз чанд сония иборат аст?

---

---

39. Ба охири ҳар як адад якто, дуто, сето сифр навишта, онҳоро ҳамчун суммаи ҷамъшавандаҳои разрядӣ ифода намоед:  
а) 674; б) 3 255; в) 2 006; г) 140 213.
40. Ҳамагӣ чандто адади ҷорроқамае тартиб додан мумкин аст, ки суммаи рақамҳояш 2 бошад?
41. Аз қадом адади ҷорроқама адади 1-ро тарҳ кунем, адади серақама ҳосил мешавад?
42. Ададҳои қалонтарин ва ҳурдтарини панҷрақамаэро нависед, ки онҳо танҳо аз рақамҳои тоқ тартиб ёфта бошанд.
43. Ададҳои қалонтарин ва ҳурдтарини панҷрақамаэро нависед, ки онҳо танҳо аз рақамҳои ҷуфт тартиб ёфта бошанд.
44. Чандто адади серақамаи ҳамаи рақамҳояш баробар вуҷуд дорад?
45. Ҳамаи ҳамон ададҳои серақамаэро нависед, ки онҳо аз рақамҳои 0, 1 ва 5 тартиб ёфта, дар онҳо як рақам як маротиба истифода шуда бошад.

### **Машқҳо барои тақрор**

46. Дарозии дарёи Сир 2 663 км буда, дарозии дарёи Аму аз он 369 км кӯтоҳтар аст. Агар дарозии дарёи Панҷ аз дарозии Аму 1 373 км кӯтоҳ бошад, дарозии дарёи Панҷ чанд км аст?
47. Дар як ферма 214 ғов ва дар фермаи дигар 64 сар ғов зиёдтар парвариш меёбад. Дар ду ферма чанд сар ғов парвариш меёбад?
48. Дарози роҳ аз хона то мактаб 870 м буда, роҳ аз хона то мағоза 1 840 метр аст. Роҳи дуюм аз роҳи якум чӣ қадар дарозтар аст?
49. Амалҳоро иҷро намоед:  
а)  $46 \cdot 12 - 72$ ;    б)  $192 : 32 + 28$ ;    в)  $2\ 147 + 2\ 363 : 41$ .

50. Ададхоро хонед:

- а) 14 004; б) 36 154 006; в) 20 202 020; г) 1 000 000 010.

### 1.3. Муқоисай ададхой натуралӣ

Аз ду адади гуногун яке аз дигараш ё хурд аст ё калон.

Адади 1 235 аз адади 998 калон аст, чунки адади 1 235 чоррақама, vale адади 998 серақама аст.

Ҳамин тавр, **агар шумораи рақамҳои адади якум аз шумораи рақамҳои адади дуюм зиёд бошад, адади якум аз адади дуюм калон аст.**

**Мисоли 1.** Ададхой 127 435 ва 99 999-ро муқоиса менамоем.

Азбаски адади якум аз 6 рақам ва адади дуюм аз 5 рақам иборатанд (5 хурд аз 6), пас адади 127 435 аз адади 99 999 калон ё ки адади 99 999 аз адади 127 435 хурд аст.

Натиҷаи муқоисаи ду адад ё ду бузургиро ба воситаи алломатҳои «>» (калон) ва «<» (хурд) навиштан мумкин аст. Масалан, натиҷаи мисоли 1-ро ин тавр менависем:  $127\ 435 > 99\ 999 < 127\ 435$ .

Агар шумораи рақамҳои ду адад баробар бошад, он гоҳ рақамҳои мувофиқи онҳоро аз ҷаҳан ба рост муқоиса менамоянд.

**Қоида.** Ададе, ки рақами якумаш калон аст, калонтар мебошад. Агар рақамҳои яқуми ададҳо баробар бошанд, рақамҳои дуюми онҳоро муқоиса менамоянд. Агар онҳо низ баробар бошанд, рақамҳои сеюми ададҳо бо ҳам муқоиса карда мешаванд **вағ.**

**Мисоли 2.** Ададхой 4 497 302 ва 4 489 914-ро муқоиса менамоем.

Ду рақами аввалини ҳар ду адад бо ҳам баробаранд. Рақами сеюми адади якум 9 аз рақами сеюми адади дуюм 8 калон аст. Бинобар ҳамин, дар асоси қоида адади 4 497 302 аз 4 489 914 калон аст:

$$4\ 497\ 302 > 4\ 489\ 914 \text{ ё } 4\ 489\ 914 < 4\ 497\ 302.$$

Агар адади додашуда дар байни ду адади маълум ҷойгир бошад, ҳангоми муқоисаи ададҳо аз **нобаробарии дучанд** истифода мебаранд.

Навишиши  $2 < 3 < 5$  маънои онро дорад, ки адади 2 аз 3 хурд буда, адади 3, дар навбати худ, аз адади 5 хурд аст. Ин

навиштро бо таври дигар низ хондан мумкин аст: «Адади 3 аз 2 калону аз 5 хурд аст».

---

51. Кадоме аз ду адад калонтар аст:

- а) 102 ва 99;    б) 306 ва 87;    в) 995 ва 1 000;  
г) 1 274 ва 889;    ф) 24 206 ва 2 426;    д) 1 100 000 ва 1 010 000?

52. Кадоме аз ду адад хурдтар аст:

- а) 146 ва 149;    б) 2 002 ва 2 020;  
в) 36 854 ва 36 856;    г) 226 387 ва 225 387;  
ф) 1 003 001 ва 1 003 000;    д) 1 млн. ва 2 млн.?

53. Дар кадом маврид ададҳо бо тартиби камшавӣ чойгиранд:

- а) 493; 479; 499;    б) 479; 493; 499;  
в) 499; 479; 493;    г) 499; 493; 479?

54. Дар кадом маврид ададҳо бо тартиби зиёдшавӣ чойгиранд:

- а) 1 234; 1 243; 1 342;    б) 1 342; 1 243; 1 234;  
в) 1 243; 1 234; 1 342;    г) 1 342; 1 234; 1 243?

55. Калимаҳоро дар Лугати забони тоҷикӣ ин тавр чойгири месозанд: агар ҳарфи аввали калимаи якум дар алифбо аз ҳарфи аввали калимаи дуюм пештар омада бошад, калимаи якум пештар навишта мешавад; агар ҳарфҳои аввали калимаҳо яхела буда, ҳарфҳои дуюмашон фарқ дошта бошанд, ҳамонаш пештар навишта мешавад, агар ҳарфи дуюмаш дар алифбо пештар чойгири бошад ва ф.

Калимаҳои зеринро аз рӯйи тартиби чойгиришавиашон дар Лугати забони тоҷикӣ нависед: инкишоф, инқилоб, инқироз, интиқол, имтиҳон, иштиҳо, китоб, дафтар, қалам, коинот, мукаммал, муаллим, омӯзиш, шартнома.

56. Ададҳоро муқоиса намуда, натиҷаи ҳосилкардаатонро бо ишораҳои  $>$  ва  $<$  нависед:

- а) 325 ва 298;    б) 113 ва 124;    в) 3 842 ва 3 890;    г) 5 505 ва 5 515.

57. Ба ҷои ҳадом ададҳоро гузорем, то нобаробарии дуруст ҳосил шавад:

- а)  $41 < x < 46$ ;    б)  $98 < x < 102$ ;    в)  $998 < x < 1\,001$ ?

- 
- 
58. Ададхоро мүқоиса намоед:
- а) 2 134 ва 219; б) 40 032 ва 39 999; в) 1 000 001 ва 1 000 000;
  - г) 2 млрд. 354 млн. 425 ҳазору 503 ва 2 млрд. 354 млн. 425.
59. Ададхоро бо тартиби зиёдшавӣ навишта, натиҷаро бо ёрии нобаробарии дучанда нависед:
- а) 8,1, 6; б) 25, 32, 8; в) 83, 102 ва 99; г) 998, 1 001 ва 1 009.
60. Ададхоро бо тартиби зиёдшавӣ чойгир намоед:
- 37 801; 23 045; 1 005; 810 245; 787 787; 1 203 107; 1 млн.
61. Фаҳмонед, ки тартиби чойгиршавии калимаҳо дар Фарҳанги имлои забони тоҷикӣ чӣ гуна аст.
62. Калимаҳоро аз рӯйи тартиби чойгирифтаашон дар Фарҳанги имлои забони тоҷикӣ нависед: Андеша, ақл, адаб, нуҷум, ҳандаса, ҳисоб, фикр, савод, маориф, ҳикмат, аҳтар, абҷад, ракиб, Анӯшервон.
63. Кадоме аз ададҳо дар байни дутон дигарааш чойгир аст:
- а) 24; 25 ва 25; 30;
  - б) 169; 204 ва 204; 212?
64. Дар як паллаи тарозу 5 дона себи якҳаҷма ва 3 дона ноки якҳаҷма, дар паллаи дигари он 4-то чунин себу 4-то чунин нок гузошта шудааст. Тарозу дар мувозинат қарор дорад.
- Як дона себ сабуктар аст ё як дона нок?
- 
- 

65. Дар се катаки росткунҷаи дар расми 2 тасвирифта рақамҳои 1, 2 ва 3 навишта шудаанд. Дар шаш катаки боқимондаи он рақамҳои 4,5,6,7,8 ва 9-ро тавре нависед, ки суммай рақамҳои навиштаатон аз рӯйи ҳар як сутуни вертикали, сатри горизонтали ва ду диагонали росткунҷа ба 15 баробар шавад.

2		
		3
	1	

Расми 2.

66. Се тарбузи баробарҳаҷм аз чор ҳандалаки баробарҳаҷм вазнинтар аст. Массаи чор дона ҳамин гуна тарбузро бо массаи панҷ дона ҳамин гуна ҳандалак мүқоиса намоед.
67. Нобаробарии дучанда барои қадом қиматҳои натуралии  $x$  дуруст аст:

- а)  $18 < x < 24$ ;    б)  $39 < x < 42$ ;  
 в)  $887 < x < 890$ ;    г)  $100\ 003 < x < 100\ 006$ ?
68. Синни бобо ба адади хурдтарини серақамае баробар аст, ки он аз рақамҳои гуногун тартиб ёфтааст. Бобо чандсола аст?
69. Давомнокии моҳ аз 28 шабонарӯз каму аз 31 шабонарӯз зиёд нест. Инро бо воситаи нобаробарии дучанда нависед.

### Машқҳо барои тақрор

70. Ба ҷойи х қадом аدادҳои токро гузорем, то нобаробарии дуруст ҳосил шавад:  
 а)  $42 < x < 50$ ;    б)  $103 < x < 110$ ;    в)  $1\ 089 < x < 1\ 095$  ?
71. Ададҳоро хонед:  
 а) 12 978 354 145;    б) 227 897 396 518.
72. Бо рақам нависед:  
 а) дусаду шасту се миллиону як саду панҷоҳу як;  
 б) сездаҳ миллиарду чил ҳазору дусаду бисту панҷ.
73. Ададҳоро дар шакли суммаи ҷамъшавандаҳои разрядӣ нависед:  
 а) 825;    б) 12 257;    в) 1 387 243;    г) 12 256 378 932.

### 1.4. Муқоисаи бузургихои ададӣ

Бузургиҳоро низ бо ишораҳои  $>$  ва  $<$  бо ҳам муқоиса намудан мумкин аст.

**Қоида.** **Барои муқоиса намудани бузургихо, онҳоро аввал ба ҷенаки ягона гардонида, баъд аدادҳои ҳосилшударо ҳамчун аدادҳои натуралий муқоиса намудан лозим аст.**

**Мисоли 1.** Кадомаш дарозтар аст. масофаи 4 км ё 3 989 м?

Аввал километро бо метр ифода мекунем: 1 км = 1 000 м, 4 км = 4 • 1 000 м = 4 000 м. Ададҳои 4 000 ва 3 989-ро муқоиса мекунем.

Ҳар ду адад ҷоррақама аст. Дар асоси қоидай муқоисаи аدادҳои натуралий  $4\ 000 > 3\ 989$  мешавад, яъне  $4\ \text{км} > 3\ 989\ \text{м}$

**Мисоли 2.** Кадомаш вақти зиёдтарро ифода менамояд: як шабонарӯз ё ки 86 380 сония?

Аввал, бузургихоро ба як воҳид меорем. Шабонарӯзро бо сонияҳо мегардонем. Азбаски 1 шабонарӯз аз 24 соат, 1 соат аз 60 дақиқа ва 1 дақиқа аз 60 сония иборат аст, пас 1 шабонарӯз =  $24 \cdot 60 \cdot 60$  с = 86 400 сонияро ташкил медиҳад. Минбаъд, ададҳои 86 380 ва 86 400-ро муқоиса мекунем. Ду рақами аввали ададҳо баробаранд. Рақами сеюми адади 86 380 аз рақами сеюми адади 86 400 хурд аст. Дар асоси қоидай муқоисаи ададҳои натуралий 86 400 > 86 380 мешавад.

**Мисоли 3.** 12 тонна борро бо 121 сентнер муқоиса мекунем.

Азбаски 1 т = 10 сентнер аст, пас  $12 \text{ т} \cdot 10 = 120$  сентнер мешавад. Дар асоси қоидай муқоисаи ададҳои натуралий  $120 < 121$  аст. Бинобар ҳамин, 120 сентнер аз 121 сентнер сабуктар аст.

**Мисоли 4.** Оё Шукронга бо 50 сомонӣ 2 дона китоби нарҳаш 24 сомонӣ ва чорто дафтари нархи ҳар кадомаш 50 дирамӣ харида метавонад?

Азбаски 1 сомонӣ 100 дирам аст, маблағи 50 сомонӣ 5000 дирамро ташкил медиҳад. Шукронга 4800 дирами онро (48 сомонӣ = 4800 дирам) барои харидани китоб сарф кард. Бо 2 сомонии боқимонда (ё 200 дирам) ў метавонад чорто дафтари нархи ҳар кадомаш 50 дирамӣ харад.

---

74. Ченакҳои дарозиро муқоиса намоед:

- а) 1 м ва 98 см;
- б) 2 002 м ва 2 012 м;
- в) 46 м ва 4 880 см;
- г) 50 дм ва 503 см;
- ф) 995 см ва 10 м;
- д) 220 мм ва 23 см.

75. Массаҳоро бо ҳам муқоиса намоед:

- а) 16 т ва 16 001 кг;
- б) 16 т ва 150 сентнер;
- в) 6 сентнер ва 559 кг;
- г) 498 кг ва 5 сентнер;
- ф) 936 г ва 1 кг;
- д) 29 760 кг ва 30 т.

76. Воҳидҳои вақтро бо ҳам муқоиса намоед:

- а) 80 дақ. ва 1 соату 20 дақ.;
- б) 1 соату 5 дақ. ва 64 дақ.;
- в) 2 соату 15 дақ. ва 215 дақ.;
- г) 5 соату 46 дақ. ва 352 дақ.

77. Маблағҳои пулиро бо ҳам муқоиса намоед:


- а) 84 дирам ва 1 сомониро;
- б) 19 сомонию 52 дирам ва 2 420 дирамро;
- в) 1 418 дирам ва 141 сомонию 70 дирамро;

- г) 1 млн. сомонӣ ва 10 млн. дирамро.
78. Кадоме аз чуфти бузургиҳоро бо ҳам муқоиса кардан номумкин аст:
- а) 14 тонна ва 3 метрро;      б) 12 соат ва 12 метрро;
- в) 3 сол ва 4 моҳро;      г) 1 аср ва 10 000 моҳро;
- ғ) 12 км ва 1 000 сомониро;
- д) 1 217 дирам ва 1 217 сентнерро?
79. Нобаробарии дучандаро хонед:
- а)  $11 < y < 17$ ;      б)  $28 < y < 40$ ;
- в)  $89 < y < 178$ ;      г)  $2\ 167 < y < 20\ 318$ .
80. Бо воситай нобаробарии дучанда нависед:
- а) «4 аз 1 калон асту аз 10 хурд»;
- б) «73 аз 50 калон асту аз 90 хурд».
- 
- 

81. Бузургиҳоро муқоиса намоед:
- а) 8 759 м ва 8 км;      б) 50 м ва 4 976 см;
- в) 10 000 мм ва 10 м;      г) 3 846 мм ва 384 см;
- ғ) 12 м ва 12 000 мм;      д) 1 км ва 101 м.
82. Бузургиҳоро муқоиса намоед:
- а) 18 т ва 17 750 кг;      б) 1 700 сентнер ва 2 т;
- в) 24 кг ва 2 400 г;      г) 30 т ва 300 сентнер;
- ғ) 1 кг ва 1 800 г;      д) 49 000 г ва 50 т.
83. Бузургиҳоро муқоиса намоед:
- а) 5 соат ва 305 дақ.;
- б) 360 дақ. ва 10 800 сония;
- в) 1 соат ва 4 000 сония;
- г) 365 шабонарӯз ва 12 моҳи 30 рӯза;
- ғ) 365 шабонарӯз ва 12 моҳи 31=рӯза.
84. Маблағҳоро муқоиса намоед:
- а) 2 сомонӣ ва 19 дирам;
- б) 25 сомонӣ ва 4 800 дирам;
- в) 13 сомонию 45 дирам ва 2 000 дирам;
- г) 143 000 сомонӣ ва 1 млн. дирам.
85. Бо воситай нобаробарии дучанда нависед:
- а) адади  $x$  аз 0 калон асту аз 8 хурд;

- б) адади  $x$  аз 3 хурд асту аз 2 калон;  
 в) адади  $y$  аз 8 калону аз 12 хурд аст.


86. Дар расми 3 (массаи сангҳои тарозу бо килограммҳо дода шудаанд) ҳамаи ҳарбузахо массаи баробар доранд. Массаи як дона ҳарбузаро ёбед, агар дар паллаи чап 4 ҳарбуза гузошта шуда бошаду дар паллаи рости он – 2 ҳарбуза.



Расми 3.


87. Ҳисобкунаки автомобил адади 12 921 км-ро нишон дод. Баъд аз 2 соат ҳисобкунаки мошин рақами дигареро нишог дод, ки аз ду самт як хел хонда мешуд. Автомобил бо кадом суръат ҳаракат дошт?

88. Куби ҷӯбини рангкардашудаи дарозии тегааш 3 см-ро ба 27-то кубчай дарозии тегаҳояшон 1 см бурида ҷудо намуданд (расми 4). Дар байнин кубчайҳо ҷандтоашон:  
 а) се рӯяи рангин; б) ду рӯяи рангин;  
 в) як рӯяи рангин дорад?



Расми 4.

89. Варақи квадратшакли дарозии тарафаш 8 см дода шудааст. Миёначойи тарафҳои ҳамсояни онро бо порчаҳо пайваст намуда, онро аз рӯйи ҳамин порчаҳо буриданд (ниг. ба ҳатти пунктири расми 5). Масоҳати квадрати ҳосилшуда ба ҷанд баробар аст?



Расми 5.

90. Қимати ифодаро ёбед:  
 а)  $8\ 014 - 132 \cdot 54 + 44\ 892 : 36$ ;  
 б)  $7\ 068 + 93\ 840 : 46 - 506 \cdot 18$ ;  
 в)  $1\ 285 - 282 \cdot 75 : 47 + 14472 : 18$ .

91. Адади ҳаштрақамаи 12 345 679-ро бо кадом ракам зарб занем, то дар адади нави ҳосилшуда ҳамаи ракамҳояш аз 1 иборат бошанд?

## Машқҳо барои такрор

92. Ададҳоро дар шакли суммаи ҷамъшавандаҳои разрядӣ нависед:  
 14 256; 132 286; 1 553 027; 2 222 222; 36 360 360.
93. Аз ду ҳочагӣ яке 32 т ва дигараш 8 т зиёдтар пахта ҷамъоварӣ намуд. Ҳарду ҳочагӣ якҷоя ҷанд тонна пахта ҷамъоварӣ намуд?
94. Қуллаи Исмоили Сомонӣ баландтарин нуқтаи кӯҳҳои Помир аст. Вай аз сатҳи баҳр 7 495 м баланд ҷойгир аст. Қуллаи баландтарини кӯҳҳои Кавказ – Элбрус аз қуллаи Исмоили Сомонӣ 1 853 м пасттар аст. Баландии Элбрус ҷанд аст?
95. Ифодаҳоро муқоиса намоед:  
 а)  $36:9+18\cdot 3$  ва  $11\cdot 9-120:3$ ;      б)  $6\ 545:5+121$  ва  $101\cdot 3-4$ .

### 1.5. Порча. Дарозии порча


Дар расми 6 (а) нуқтаҳои А ва В тасвир ёфтаанд. Агар ҳаткашакро ба нуқтаҳои А ва В наздик оварда, қалами тезкардашударо қад-қади он аз нуқтаи А то нуқтаи В ҳаракат дихем, **порчай АВ-ро** ҳосил мекунем (расми 6 (б)). Нуқтаҳои А ва В **охирҳои порчай АВ** ё порчай **ВА** номида мешаванд.

Масалан, тори ниҳоят борики таранг кашидашуда, ки аз меҳчаҳои А ва В мегузараф, ба порчай АВ монанд аст.


Ду нуқтаи дилҳоҳро бо воситай танҳо як порча пайваст кардан мумкин асту бас.

Нуқтаи дилҳоҳи Р-и порчай АВ онро ба ду порчай АР ва РВ чудо мекунад (расми 7).

Порчаҳоро бо ёрии паргор муқоиса намудан мумкин аст. Масалан, дар расми 8 бо паргор нишон дода шудааст, ки дарозии порчай АВ ба дарозии порчай CD баробар аст. Дар ин маврид метавонем нависем, ки  $AB=CD$  аст (расми 8 (а)). Аз ин ҷо хулоса мебарорем, ки *порчаҳои дарозиҳои баробар дошта баробар мебошанд*.



Порчай АВ ба порчай ЕК, ки як қисми порчай ЕМ-ро ташкил додааст, барабар аст. Дар ин маврид порчай АВ аз порчай ЕМ күтохтар аст ё порчай ЕМ аз порчай АВ дарозтар мебошад (Расми 8, б).



Расми 8.

96. Дар дафтаратон нуқтаҳои С ва Р-ро қайд кунед. Бо хаткашак онҳоро пайваст намоед. Дар порчай СР нуқтаи дилҳоҳи Х-ро тасвир кунед. Нуқтаи Х порчай СР-ро ба кадом қисмҳо чудо кардааст?


97. Дарпорчай АВ (расми 8, в) нуқтаҳои К ва М-ро тавре қайд кунед, ки  $AK=KM=MB$  бошад. Порчахои ҳосилшударо нишон дихед. Дарозии кадоме аз онҳо ба дарозии якҷояи дигаронаш баробар аст?

98. Аз рӯйи расми 9, бо ёрии паргор, дарозии порчахоро муқоиса намуда, натиҷаҳоро бо ишораҳои  $>$  ва  $<$  қайд кунед.


99. Порчай АВ дода шудааст (расми 6, б). Бо воситаи паргор порчай дигари CD-ро созед, ки дарозиаш ба дарозии порчай АВ баробар бошад.

100. Порчай АВ дода шудааст. Нӯгҳои паргорро ба нуқтаҳои А ва В гузошта, хатти каҷ кашед. Кадом шакли геометрӣ ҳосил шуд? Дар он порчахои баробарро нишон дихед.


101. Порчай АВ дода шудааст (расми 10). Нуқтаҳои К ва М дар он ҷойгиранд. Нуқтаҳои С ва D аз порчай АВ берун ҷойгиранд. Порчахои ҳосилшударо қайд кунед ва дарозиҳои онҳоро муқоиса намоед.



Расми 8 (в).




Расми 9.



Расми 10.


- 
- 
102. Порчай АВ дода шудааст. Онро пас аз нүктаи В давом дода, порчай АВ-ро 2 маротиба дароз намоед. Охири порчай ҳосилшударо бо С ишора кунед. Дарозии порчаҳои ҳосилшударо бо ишораҳои  $>$ ,  $<$ ,  $=$  муқоиса намоед.
103. Порчай АВ дода шудааст. Онро пас аз нүктаи В давом дода, порчай АВ-ро 3 маротиба дароз намоед.
104. Порчай АВ дода шудааст. Онро пас аз нүктаи А ва пас аз нүктаи В давом дихед. Порчаҳоеро созед, ки дарозиҳояшон ба дарозии порчай АВ баробар бошад. Порчаҳои ба ҳам баробарро нишон дихед.
105. Дар порчай АВ нүктаи С-ро қайд кунед. Бо паргор нишон дихед, ки дарозии порчай АВ ба суммаи дарозиҳои порчаҳои АС ва СВ баробар аст.
106. Порчай АВ дода шудааст. Пояҳои паргорро ба дарозии порчай АВ кушоед. Яке аз пояҳои онро дар нүктаи А гузашта, давра кашед. Боз ҳамон пояи паргорро дар нүктаи В гузашта, дар атрофи нүктаи В давра кашед. Нүктаҳои буриши давраҳоро бо хаткашак пайваст намоед. Порчай пайвастшуда порчай АВ-ро дар нүктаи С мебурад. Бо паргор нишон дихед, ки дарозии порчаҳои АС ва СВ бо ҳам баробаранд.
- Ҳамин тавр, шумо порчай АВ-ро ба ду ҳиссаи баробар ҷудо кардед.*
- 
- 

107. Дар порчай АВ нүктаҳои С ва D чунон қайд карда шудаанд, ки  $AC=CD=DB$  аст. Чандто порча ҳосил мешавад? Порчаҳои баробарро нависед. Кадоме аз порчаҳо аз дигараш 2 маротиба дароз, 2 маротиба кӯтоҳ аст?
108. Аз 10 донаи гӯгирд сето квадрат сохта шудааст (расми 11). Акнун, аз 9 дона гӯгирд сето чоркунчае созед, ки тарафҳои онҳо низ бо ҳамдигар баробар бошанд.



Расми 11.

109. Дар расми 12 ҳамагӣ чандто квадрат тасвир ёфтааст?
110. Дар квадрат қуллаҳои муқобилро бо хаткашак пайваст намуданд. Ҳамагӣ чандто порча ҳосил шуд? Кадоме аз порчаҳо бо ҳам баробаранд?
111. Чандто адади дурақамаи: а) чуфт; б) тоқ мавҷуд аст?




Расми 12.

### Машқҳо барои такрор

112. Ададҳоро ба разрядҳо чудо кунед:  
1 445 638; 1 005 389 210; 3 657 945 142; 124 392 167 245.
113. Бо рақамҳо нависед:
- а) як миллиону чилу шаш ҳазору сиву панҷ;
  - б) чордаҳ миллиарду шашсаду панҷоҳу ду миллиону шашсаду чордаҳ.
114. Мотосиклрон дар як соат 45 км масофаро тай мекунад. Ӯ дар 2 соат кадом масофаро тай мекунад?
115. Амалҳоро ичро намоед:
- а)  $(224 + 116) \cdot 21 - 504$ ;      б)  $(337 + 442) \cdot 16 - 365$ .

### 1.6. Хатти шикаста. Хаткашак ва шкалаҳо


Порчаҳои AB, BC, CD, DE дар расми 13 **хатти шикастаро** ҳосил кардаанд. Ҳар яки ин порчаҳо (**бандҳо ё звеноҳои**) хатти шикастай ABCDE-ро ташкил додаанд.



Расми 13.

Охирҳои хатти шикастай ABCDE озоданд. Онҳо метавонанд бо ҳам пайваст бошанд. Дар чунин маврид шаклҳои одии геометрӣ, аз ҷумла **секунҷа, ҷоркунҷа** ва ғ. ҳосил мешаванд.


Порчаҳои AB, BC ва CA дар расми 14 **секунҷаи ABC**-ро ҳосил кардаанд. Ин порчаҳо **тарафҳои секунҷаи ABC** ва нуқтаҳои A, B, C қуллаҳои секунҷаро ташкил медиҳанд. Агар ҳар се тарафи секунҷаи ABC баробар бошанд, онро



Расми 14.

**секунчаи баробартараф** меноманд:  $AB=BC=CA$ .

Дар расми 15 чоркунчаи **ABCD** тасвир ёфтааст. Порчаҳои  $AB$ ,  $BC$ ,  $CD$  ва  $DA$  тарафҳо, нуқтаҳои  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $D$  қуллаҳои чоркунчаро ташкил додаанд. Ҳамин тавр, секунча – се тарафу се қулла, чоркунча чор тарафу чор қулла доранд.



Секунча ва чоркунчаро дар якъояй**бисёркунча** мегӯем. Шумораи тарафҳои бисёркунча аз 4 адад хам зиёд шуда метавонад.

**Таъриф.** Суммаи дарозии қисмҳои хатти шикаста дарозии хатти шикаста номида мешавад. Суммаи дарозиҳои тарафҳои бисёркунча *периметри бисёркунча* ном дорад.

Масалан, периметри секунчай  $ABC$  ба  $AB+BC+CA$  ва периметри чоркунчай  $ABCD$  ба  $AB+BC+CD+DA$  баробар аст.

Барои чен кардани дарозии порча аз **хаткашак** истифода мебаранд.


Дар хаткашаки **Расми 16** дар расми 16 тасвир ёфта хат- чаҳои штрихӣ дар масофаҳои баробар кашид шудаанд. Ҳиссаҳои баробар **тақсимоти хаткашак** ном доранд. Тақсимот аз чап сар карда, ба самти рост ракамгузорӣ шудаанд: ибтидои ҳисоб бо 0, баъд – 1, пас аз он – 2 ва т. Дарозии ҳар як қисми тақсим дар хаткашаки овардашуда ба 1 см баробар аст.



Дар расми 16 дарозии порчай  $AB$  бо воситай хаткашак чен карда шудааст. Тавре аён аст, вай ба 4 см баробар аст.


Ҳамаи тақсимоти хаткашак дар якъояй **шкаларо** ташкил медиҳанд.

Шкалаҳо на факат дар хаткашакҳо дучор меоянд. Дар расми 17 ҳароратсанчи хонагӣ тасвир ёфтааст. Шкалаи ин ҳароратсанҷ аз 55 тақсимот иборат аст. Ҳар як тақсимоти шкалаи мазкур ба як дараҷаи Селсия ( $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ )



Расми 17.


мувофиқ аст. Дар расми овардашуда ҳароратсанч  $18^{\circ}$ -ро нишон медиҳад.



Расми 18.

Шкалахоро на факат дар порчаҳо гунҷонидан мумкин аст. Масалан, дар соатҳо шкалаҳо, аз рӯйи давра ҷойгир карда мешаванд (расми 18). Соати дар расми 18 тасвирёфта вақти 16 соату 50 дақиқаро нишон медиҳад.

116. Хатти шикастае созед, ки аз: а) ду, б) се қисм иборат бошад.
117. Дарозии порчай АВ ба 5 см баробар аст. Нуқтаи М порчай АВ-ро ба ду хисса ҷудо мекунад. Агар  $AM=2$  см бошад, дарозии порчай MB чанд см. аст?
118. Дар расми 19 порчай MK ва дар он нуқтаҳои A, B, C тасвир ёфтаанд. Кадоме аз ин нуқтаҳо дар байнинуқтаҳои: а) M ва K, б) A ва K, в) A ва C ҷойгир аст?
119. Агар дарозии ду тарафи секунча бо ҳам баробар бошанд, секунҷаро **баробарпаҳлу** меноманд. Тарафи сеюми секунҷаро асоси он низ меноманд. Секунҷайи баробарпаҳлуеро созед, ки яке аз тарафҳояш 4 см ва дигараш 5 см бошанд.




Расми 19.

- Масъала чанд ҳал дорад? Онҳоро ёбед.
120. Хатти шикастаи сарбастае созед, ки аз се қисм иборат буда, дарозии ҳар кадоми онҳо ба 5 см баробар бошад. Дарозии хатти шикаста чанд см аст?
121. Хатти шикастае созед, ки аз 4 қисм иборат буда, дарозии ҳар яки онҳо ба 4 см баробар бошад. Дарозии хатро ёбед.
122. Дарозии тарафҳои секунча ба 3 см, 4 см ва 6 см баробаранд. Периметри секунча чанд см аст?
123. Дарозии тарафҳои чоркунча ба 5 см, 2 см, 4 см ва 5 см баробаранд. Периметри чоркунҷаро ёбед.


124. Фақатазпар гористифода бурда ду чүфти баробари порчаҳоеро чудо намоед, ки дар расми 20 тасвир ёфтаанд. Дар дафтаратон порчаеро созед, ки дарозиаш ба дарозии порчай  $CD$  баробар бошад.

125. Агар дар хаткашак тақсимоти байни ду шкалаи дароз 1 см бошад, дарозии порчаҳои додашударо ёбед ва натиҷаро дар дафтаратон нависед (расми 21).



Расми 21.

126. Порчай дарозиаш:
- 4 см 5 мм;
  - 5 см 4 мм;
  - 1 дм 2 см 5 мм;
- ро тасвир кунед.
127. Нуқтаи Р дар байни нуқтаҳои А ва В چойгир аст. Дарозии порчай АВ-ро ёбед, агар дарозии порчай АР=4 см буда, порчай РВ аз он ду баробар дароз бошад.
128. Дарозии порчай АВ 28 см аст. Нуқтаи С дар байни нуқтаҳои А ва В چойгир аст. Агар СВ=12 см бошад, дарозии порчай АС-ро ёбед.
129. Дарозии порчай АВ 46 см аст. Нуқтаҳои С ва D дар байни нуқтаҳои А ва В چойгиранд. Нуқтаи D миёначойи порчай СВ аст. Агар дарозии порчай DB 12 см бошад, дарозии порчай АС чанд см аст?
130. Хатти шикастай ABC-ро тасвир намоед. Агар дарозии порчай АВ ба 3 см 8 мм ва дарозии порчай BC ба 4 см 2 мм баробар бошад, дарозии порчай AC-ро ҳисоб кунед. Оё масъала як ҳал дорад?
- 
131. Яке аз тарафҳои росткунча 12 см аст. Агар тарафи дигари он:
- 2 маротиба дарозтар;
  - 2 маротиба кӯтоҳтар бошад, периметри росткунча чанд аст?



Расми 20.

132. Квадрати дарозии тарафаш 6 см-ро тасвир намуда, периметри онро ёбед.
133. Дар расми 22 шкала тасвир  ёфтааст. Ба нуқтаҳои A, B, C, D ва E дар ин шкала кадом ададҳо мувофиқанд?
134. Дарозии роҳ аз шаҳри Душанбе то маркази ноҳияи Файзобод 50 км аст. Савора ин масофаро бо суръати 10 км/соат тай кард. Шкалаи масофаро аз Душанбе то Файзобод тартиб дихед. Як тақсимоти шкаларо ба 5 км баробар қабул қунед. Дар ин шкала роҳи тайкардаи савораро пас аз 1 соат, пас аз 2 соат, пас аз 3 соат, пас аз 4 соат, пас аз 4 соату 30 дақиқа қайд қунед.
135. Квадрати тарафаш ба 6 см баробарро аз рӯйи хатти шикаста ба ду қисм чудо намуда, аз қисмҳои ҳосилшуда росткунча соҳтанд. Ин корро чӣ тавр анҷом доданд? Нақшаашро тартиб дихед.

#### Машқҳо барои тақрор

136. Ададҳоро бо тартиби зиёдшавиашон ҷойгир намоед:  
678, 1 789, 1 379, 1 370, 12 024, 713 708, 28 039 240.
137. Ададеро нависед, ки аз: а) 4 ҳазорӣ, 5 садӣ ва 7 даҳӣ; б) 1 садҳазорӣ, 2 даҳҳазорӣ ва 4 даҳӣ; в) 1 миллиардӣ ва 10 миллионӣ иборат бошад.
138. Амалҳоро иҷро намоед:  
а)  $768 : 32 - 408 : 17$ ;      б)  $4\ 329 - 26\ 928 : 33$ .
139. Китоби 120 саҳифа дорад. Барои саҳифабандии он ҷандто рақам истифода шудааст?

#### 1.7. Ҳамворӣ. Хатти рост. Нур

Сатҳи мизи корӣ, тирезаи хона, сатҳи оби кӯли ором ва гайра дар назар ба **ҳамворӣ** монанд мебошанд. Фарқ танҳо дар он аст, ки ҳамворӣ дар ҳамаи самтҳо беҳудуд аст, аммо предметҳои номбаршуда қисми маҳдудро ишғол кардаанд.


Ҳамворӣ аз нуқтаҳо иборат аст. Аз машқҳои п.1.5. медонем, ки порчай додашударо ба ду самт дароз кардан мумкин аст.

Бинобар ҳамин, аз ду нүкта танҳо як хатти рост гузаронидан мумкин асту бас.

Порчай АВ-ро пас аз нүктаҳои А ва В давом дода, **хатти рости АВ-ро** ҳосил намудан мумкин аст. Порчай АВ як қисми маҳдуди хатти рости АВ-ро ташкил медиҳад. Худи хатти рост, ҳамчун ҳамворӣ номаҳдуд аст. Дар коғаз танҳо қисми охирноки он тасвир мёёбад.

Аз нүктаи дилҳоҳи хатти рост ба ду самт порчаҳои дарозиҳояшон дилҳоҳро қайд кардан мумкин аст. Масалан, дар расми 23 аз нүктаи А-и хатти рост ба ду самт порчаҳои АВ ва АС-и дарозиҳояшон 1 см-ӣ гузаронида шудааст. Нүктаи А миёнаи порчай СВ мебошад.


Нүктаи О хатти рости АВ-ро ба ду ҳисса чудо мекунад. Ҳар яке аз ин қисмҳо **нур** номида мешавад (расми 24(а)). Нүктаи О ибтиди нур мебошад. Нур интиҳо надорад. Барои ифодай нури дилҳоҳ ду нүкта – ибтидо ва нүктаи дигари он кифоя аст. Дар расми 24 (б) нури OA аз нүктаи O ибтидо гирифта, ба самти нүктаи A равона шудааст.



140. Дар муҳити зистатон сатҳҳои ҳамворро нишон дихед.  
Кадоме аз онҳо ба ҳамворӣ монанд аст?
141. Дар дафтаратон қисми маҳдуди ҳамвориро тасвир намоед.  
Дар он нүктаҳои A, B, C ва D-ро қайд намуда, онҳоро бо ёрии хаткашак ва қалам пайдарпай пайваст намоед.  
Хатти шикаста сарбаста аст ё кушода?
142. Дар дафтаратон нүктаҳои A ва B-ро қайд кунед. Аз ин ду нүкта аввал порчай АВ, баъд хатти рости АВ-ро гузаронед. Нүктаи X-ро дар порчай АВ қайд кунед. Оё дар хатти рости АВ чойгир аст? Акнун, нүктаи K-ро дар хатти рости АВ чунон интиҳоб намоед, ки он дар беруни порчай АВ чойгир бошад. Кадоме аз нӯгҳои порча дар байни нүктаҳои X ва K воқеъ аст?

143. Дар расм хатти рост ва якчанд нуқта тасвир ёфтаанд.

Кадоме аз онҳо ба хатти рост тааллук дораду кадомаш тааллук надорад? Хатти ростро ба воситаи нуқтаҳояш чӣ тавр ишора кардан мумкин?




Расми 25.

144. Ду хатти ростеро тасвир намоед, ки якто нуқтаи умумӣ доранд.

Нуқтаэро қайд кунед, ки: а) ба хатти рости якум тааллук дошта бошаду ба хатти рости дуюм не; б) ба хатти рости дуюм тааллук дошта бошаду ба хатти рости якум не.

145. Нуқтаҳои А ва В-ро аз ҳам дар масофаи 3 см қайд кунед. Аз нуқтаҳои А ва В хатти рост гузаронед. Дар хатти рост порчай АС-ро қайд кунед, ки 3 см дарозӣ дошта бошад ва нуқтаҳои В, инчунин С дар самтҳои гуногуни А ҷойгир бошанд. Оё дар хати рост нуқтае ёфт мешавад, ки масофа аз он то нуқтаи А ба 1 000 000 км баробар бошад? Чандто чунин нуқта мавҷуд аст?

146. Дар хатти рост нуқтаҳои А, В, С қайд шудаанд (расми 26). Нурхоero нишон дигҳед, ки аз ин нуқтаҳо ибтидо мегиранд.



Расми 26.


147. Нуқтаи Р аз ибтиди нур дар масофаи 10 см воқеъ аст. Нуқтаҳоеро қайд кунед, ки онҳо аз нуқтаи Р дар масофаи 8 см ҷойгиранд. Оё дар ин нур нуқтае мавҷуд аст, ки аз нуқтаи Р дар масофаи 12 см ҷойгир бошад? Чандто чунин нуқта вучуд дорад?

148. Ду хатти рости буридашаванда ҳамвориро ба чанд ҳисса ҷудо мекунад?

149. Се хатти рости дар як нуқта буридашаванда ҳамвориро ба чанд ҳисса ҷудо мекунанд?

150. Чор хатти рости дар як нуқта буридашаванда ҳамвориро ба чанд ҳисса ҷудо мекунанд?

151. Дар расми 27 дар хатти рост нуқтаҳои А, В, С, Д қайд шудаанд. Нурхоero нависед, ки аз



Расми 27.

ин нүктахо ба самтҳои гуногун равона шудаанд.

152. Ду хатти рости буридашавандаро тасвир намоед. Онҳоро бо хатти рости сеюм тавре буред, ки дар буришашон секунча ҳосил шавад. Ин се хатти рост ҳамвориро ба кадом ҳиссаҳо чудо мекунанд? Онҳоро нишон дихед.
- 
- 

153. Се хатти рост ҳамвориро ба чанд ҳисса чудо менамояд?  
Ҳамаи ҳолатҳоро дар нақша тасвир намоед.
154. Чор хатти рост ҳамвориро ба кадом ҳиссаҳо чудо мекунанд? Ҳамаи ҳолатҳоро дар нақша тасвир намоед.
155. Барои аз сими алюминӣ тайёр кардани макети куби дарозии тегааш 5 см чанд см сим лозим аст?
156. Дар хатти рост чор нуктаро интихоб намудаанд. Чанд порчае ҳосил шуд, ки охирҳояшон дар ин нүктаҳо ҷойгиранд?
157. Дар атрофи майдони квадратшакл 14 дона дарахти нодирро тавре шинондан лозим аст, ки шумораи онҳо дар ҳар як тарафи ин майдон баробар бошад. Нақшай онро тартиб дихед.


### Машқҳо барои тақрор

158. Шахсе савора масофаи ба 48 км баробарро дар 6 соат тай кард. Барои он ки пиёда ҳамин масофаро бо суръати аз суръати савора 2 км/соат сусттар тай кунад, чанд соат вақт сарф мекунад?
159. Дарозии росткунча 124 см ва бара什 64 см аст. Периметри онро ёбед.
160. Хатти шикастай ABCD-ро созед, ки дар он  $AB=1$  см 8 мм;  $BC=2$  см 6 мм;  $CD=4$  см 2 мм бошад.
161. Амалҳоро иҷро намоед:  
а)  $364 + 22\ 824$ ; б)  $1\ 001 - (84 + 276)$ ; в)  $(964 + 46) - 754$ .

## 1.8. Нури координатӣ. Координатаи нүкта

Нури горизонталиеро тасвир менамоем, ки аз нүктаи O оғоз меёбад (расми 28). Дар он нүктаи В-ро қайд мекунем.

Дар поёни нуқтаи О адади 0, дар поёни нуқтаи В адади 1 менависем. Порчай ОВ-ро минбаъд **порчай воҳидӣ** меномем.



**Расми 28.**

Порчай воҳидиро аз ибтидои нур ду маротиба пайиҳам гузашта, охири онро бо 2, се маротиба пайи ҳам гузашта, охири онро бо 3 ва гайра ишора мекунем. Азбаски нур интиҳо надорад, пас барои ҳамаи ададҳо дар он нуқтаи мувофиқ ёфт мешавад. Дар натиҷа мо шкалаи беохирро ҳосил мекунем. Ҳамин шкалаи самтдор **нури ададӣ** ё **нури координатӣ** номида мешавад. Дар расми 28 ба нуқтаи А адади 9 мувофиқ омадааст. Ҳамин адади 9 **координатаи нуқтаи А** номида шуда ин тавр навишта мешавад: A(9).


Ҳамин тавр менависем, O(0); B(1) ва C(5) аст. **Нуқтаҳои гуногун координатаҳои гуногун ва нуқтаҳои якхела координатаҳои баробар доранд.**

---

162. Ба сифати порчай воҳидӣ дарозии як катаки дафтгарро қабул намуда, ададҳои зеринро дар нури ададӣ тасвир намоед:  
а) 0, 2, 4, 6, 8, 10;      б) 1, 3, 5, 7, 9, 11.
163. Нури координатиро тасвир намуда, дар он нуқтаҳои A(1), B(2), C(3), D(4), E(5) ва P(6)-ро қайд кунед, агар дарозии порчай воҳидӣ ба 2 катаки дафтари ҳисоб баробар бошад.
164. Нури координатиро тасвир намуда, дар он нуқтаҳои A(1), B(2), C(3), D(4), E(5)-ро қайд кунед, агар дарозии порчай воҳидӣ ба 3 катаки дафтари ҳисоб баробар бошад.
165. Дарозии порчай воҳидиро худатон интиҳоб кунед ва дар нури ададӣ нуқтаҳоеро қайд кунед, ки координатаҳояшон ададҳои зерин бошанд:  
а) 2; 4; 6; 8;      б) 3; 6; 12; 18.
166. Дар чойи нӯғи тирча бояд кадом адад навишта шавад (расмҳои 29 (а), (б)).
167. Координатаҳои нуқтаҳоеро нишон диҳед, ки онҳо дар

нури координатӣ аз нуқтаи M(18) дар масофаи 12 воҳид ҷойгир бошанд.

168. Дар нури координатӣ нуқтаи M(8–x) қайд шудааст. Қимати x-ро ба қадом бузургӣ тағиیر дихем, то нуқтаҳои: а) A(2); б) B(5); в) C(4); г) D(8) ҳосил шаванд?



Расми 29.

169. Дарозии порчаи воҳидиро 1 см ҳисобида, дар нури координатӣ нуқтаҳоеро қайд қунед, ки ба ададҳои: 0,1,2,6,8,10,12 мувофиқанд.
170. Дарозии порчаи воҳидиро 2 см ҳисобида, дар нури координатӣ ададҳои 0,2,3,4,5,6 ва 7-ро қайд қунед.
171. Дарозии порчаи воҳидиро ба 3 катаки дафтар баробар ҳисобида, дар нури ададӣ ададҳои 0,1,2,3,4,5 ва 6-ро қайд қунед.
172. Дарозии порчаи воҳидиро ба панҷ катаки дафтар баробар ҳисобида, дар нури ададӣ нуқтаҳоеро қайд қунед, ки ба ду адади ҷуфт ва ду адади тоқи аввалини натуралий мувофиқанд.
173. Нуқтаҳоеро нависед, ки онҳо дар нури координатӣ дар байни ададҳои:  
а) 4 ва 12; б) 1 ва 7; в) 5 ва 10; г) 198 ва 205 ҷойгиранд.
174. Савори велосипед бо суръати 8 км/соат ва савори асп бо суръати 10 км/соат ба пешвози ҳамдигар равонанд. Ҳоло масофаи байни онҳо 36 км аст. Онҳо баъд аз чанд соат бо ҳам вомехӯранд?
175. Амалҳоро ичро намоед:  
а)  $136 \cdot 56 + 234 \cdot 468 : 12$ ; б)  $2 \cdot 020 \cdot 202 - 45 \cdot 498 : 83$ .


176. Масофа аз деҳа то шаҳр 32 км аст. Савори велосипед, аз шаҳр ба сӯйи деҳа бо суръати 12 км/соат равон шуд. Дар ҳамон лаҳза аз деҳа ба шаҳр шахсे пиёда бо суръати 4 км/соат равона гашт. Кадоме аз онҳо пас аз 2 соат аз шаҳр дар масофаи дурттар қарор мегирад?
177. Варақи росткунҷашакли дарозии тарафҳояш 8 см ва 4 см-ро ба чор ҳиссаи баробар ҷудо намуда, сипас аз

- онҳо квадрат сохтанд. Ин корро чӣ тавр анҷом доданд? Накшаашро тартиб дихед.
178. Ду порчаеро тасвир намоед, ки яке аз онҳо аз дигараши см дарозтар буда, дар якчоягӣ онҳо порчаи дарозиаш 14 см-ро ташкил диханд.
179. Шакл аз 12 квадратҷаи баробар иборат мебошад (расми 30). Онро ба чор ҳиссаи шаклҳояшон якхелаву шумораи катақҳояшон баробар чудо намоед.
180. Суммаро ёбед:  

$$1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+$$
  

$$14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24$$
  

$$+25+26+27+28+29+30+31.$$



Расми 30.

### Машқҳо барои такрор

181. Як коргар дар 8 рӯз 1 048 сомонӣ, дигараши дар 9 рӯз 1 269 сомонӣ даромад гирифт. Музди якрузай коргари дуюм аз музди якрузай коргари якум чӣ қадар зиёд аст?
182. Ададҳоро хонед:  
 а) 1 234 567 890;      б) 356 678 934 102 405.
183. Периметри секунҷаи баробарпахлуро ёбед, агар дарозии тарафҳояш 6 см ва 8 см бошанд. Масъала чанд ҳал дорад?
184. Амалҳоро иҷро намоед:  
 а)  $362\ 978 + 409 \cdot (75 + 1\ 035)$ ;      б)  $90\ 002 - (7\ 207 - 6\ 902) \cdot 209$ .

## ТЕСТИ

1. Ададро чӣ тавр менависанд ва меҳонанд?  
 А) аз ҷап ба рост менависанд, аз рост ба ҷап меҳонанд;  
 Б) аз рост ба ҷап менависанд, аз ҷап ба рост меҳонанд;  
 С) аз рост ба ҷап менависанд, аз рост ба ҷап меҳонанд.
2. Ададеро нависед, ки 9 садӣ, 5 даҳӣ, 0 якӣ ва 2 ҳазорӣ дошта бошад.  
 А) 9 205;      Б) 2 950;      С) 2 905.
3. Ададро бо рақамҳо нависед: 451 млн.

- A) 451 000 000; B) 45 100 000; C) 4 5100 000.
4. Адади 1 млрд чандто сифр дорад?  
A) 7-то; B) 9-то; C) 8-то.
5. Амалҳоро ичро кунед:  $192 : 32 + 8$ .  
A) 12; B) 13; C) 14.
6. Амалҳоро ичро кунед:  $52\ 998 : (16+17)$ .  
A) 1 068; B) 1 606; C) 1 608.
7. Дар порчай АВ нүктаи С қайд карда шудааст. Агар  $AB = 12$  см,  $AC = 4$  см 5 мм бошад, дарозии порчай СВ-ро ёбед.  
A) 7 см 5 мм; B) 8 см 5мм; C) 6 см 5 мм.
8. Дарозии порчай якум  $36$  м  $75$  см ва дарозии порчай дуюм  $475$  см мебошанд. Порчай якум аз порчай дуюм чӣ қадар дарозтар аст?  
A) 415 см; B) 41 м 50 см; C) 32 м.
9. Ҳамон ададҳои натуралии п-ро ёбед, ки барояшон  $37 < n < 40$  бошад.  
A) 37,40; B) 38,39; C) 39,40.
10. Сентнерро ба кг гардонед:  $415$  сентнеру  $15$  кг.  
A) 41 515 кг; B) 410 515 кг; C) 415 015 кг.
11. Кадомиаш тӯлонитар аст: 1)  $12$  солу  $84$  моҳ; 2)  $13$  солу  $70$  моҳ?  
A) якумаш ; B) дуюмаш; C) онҳо баробаранд.
12. Кадом воҳидҳоро муқоиса кардан гайриимкон аст:  
A) тоннаро бо сантнер; B) метрро бо детсиметр;  
C) килограмро бо метр?
13. Хатти шикаста се қисм дорад, ки дарозии ҳар кадомашон  $5$  сантиметрӣ мебошад. Дарозии хатти шикастаро ёбед:  
A)  $10$  см; B)  $5$  см; C)  $15$  см.
14. Амалҳоро ичро кунед:  $(2\ 015 - 1\ 963) : 13$ .  
A) 2; B) 4; C) 6.
15. Ду хатти рости ҳамдигарро дар як нуқта набуранда ҳамвориро ба чанд ҳисса ҷудо менамоянд?  
A) ба 3 ҳисса; B) ба 5 ҳисса; C) ба 6 ҳисса.
16. Амалҳоро ичро кунед:  $(245 + 315) - (28 : 14)$ .  
A) 558; B) 562; C) 560;

## ЧИРО ЁД ГИРИФТЕД (Салохиятхой ҳатмӣ)

1. Рақамҳои ҷуфтро аз рақамҳои тоқ, ададҳои ҷуфтро аз ададҳои тоқ фарқ карда метавонам.

- а) 1,8,6,5,0,9,7,4,2,3;    б) 21,26,352,144,209,305,1070,3003.

2. Номҳои разрядҳо ва синфҳоро дар навишти даҳии адади натуралий медонам, ададҳоро дар системаи даҳӣ навишта, хонда метавонам.

- а) 467 064 792 503;                  б) 300 108 005 002 000.

3. Ададҳоро дар шакли суммаи ҷамъшавандагои разрядӣ навишта, амали баръаксаширо иҷро карда метавонам.

- а) 6707;    б) 4003;    в) 4 000 000 + 50 000 + 6 000 + 400 + 9.

4. Ададҳои натуралиро мӯқоиса карда метавонам.

- а) 14, 21 ва 36;                         б) 101, 98 ва 89;  
в) 115 978,115 887 ва 116 001.

5. Бузургигои ададиро бо ҳам мӯқоиса карда метавонам.

- а) 988 см ва 10 м ;                         б) 5 км ва 5 021 м;  
в) 100 см ва 1 000 мм;                         г) 1 м 5 см ва 109 см;  
ғ) 8 км ва 7 км 950 м;                         д) 4 км 2509 м ва 4300 м;  
е) 26 т ва 19 570 кг;                         ё) 5 сен.512 кг;  
ж) 7 т 2 сен. ва 7200 кг;                         з) 1 кг ва 970 г;  
и) 2 т ва 50 сен.;                                 ю) 6 соат ва 600 дак.;  
й) 300 дак. ва 5 с.;                                 к) 250 сон.ва 4 дак.20 сон.;  
к) 3 соат. 15 дак. ва 195 дак.

6. Ҳатҳои рост ва нурҳоро гузаронида, онҳоро ишиора карда, порчаҳоро тасвир намуда, онҳоро чен карда метавонам:

Нуқтаҳои А ва В – ро қайд қунед. Ҳатти рости АВ – ро тасвир қунед. Дар ин ҳатти рост порчаи MN-и дарозиаш ба порчаи АВ баробарро кашед. Дарозии порчаи AN-ро ёбед. Ҳамаи нурҳои ибтидояшон нуқтаи М бударо тасвир қунед.

7. Дарозии ҳатти ишикастаро ёфта метавонам.

Порчаҳои дарозиҳояшон ба 3 см, 7 см 5 мм, 14 см 7 мм ва 12 см 8 мм баробарро пайдарпай пайваст карда ҷоркунҷа сохтанд. Суммаи дарозиҳои тарафҳои ин ҷоркунҷа (периметри ҷоркунҷа)-ро ёбед.

8. Ададжоро дар тири координатӣ бо воситаи нуқтаҳо қайд карда координатаҳои онҳоро ёфта метавонам.



9. Масштабро интихоб карда, нуқтаҳои додашиударо дар тири координатӣ қайд карда метавонам.

A(0), B(2), C(3), D(4), E(6), P(7), K(9).

10. Масъалаҳои зеринро ҳал карда метавонам;

а) Аспсавор роҳи дарозиаш ба 80 км баробарро дар 5 соат тай кард. Суръати ҳаракати мотосикл назар ба суръати ҳаракати асп 24 км/соат зиёдтар аст. Мотосиклсавор ҳамин роҳро дар чанд соат тай мекунад?

б) Геологҳо 4 соати аввал бо ҷарҳбол, ки суръати парвозаш 80 км/соат буд парвоз карда, 2 соати боқимонда ба аспҳо савор шуда бо суръати 12 км/с ҳаракат карданд. Онҳо дар ин муддат чӣ қадар роҳро тай карданд?

### Машғулияти иловагии № 1

#### Варианти 1

- Ададро ба синфҳо чудо карда онро хонед: 283637249601.
- Амалро ичро кунед:  $1\ 470 - 164$ : 2.
- Роҳи тайшуда 83 742 км аст. Ин бузургиро бо метр ифода кунед.
- Автобус 2 соат бо суръати 45 км/соат ва 3 соат бо суръати 50 км/соат ҳаракат кард. Дарозии роҳи дар ин 5 соат тайкардаи автобусро ёбед.
- Амалро ичро кунед:  $(3\ 967 + 965)$ : 9.

#### Варианти 2

- Ададро ба синфҳо чудо карда онро хонед: 540034890124.
- Амалро ичро кунед:  $1\ 564 - 288$ : 2.
- Роҳи тайшуда 93 725 км аст. Ин бузургиро бо метр ифода кунед.
- Автобус 3 соат бо суръати 50 км/соат ва 2 соат бо суръати 45 км/соат ҳаракат кард. Дарозии роҳи дар ин 5 соат тайкардаи автобусро ёбед.
- Амалро ичро кунед:  $(2\ 786 + 886)$ : 8.

## § 2. ЧАМЬ ВА ТАРХИ АДАДХОИ НАТУРАЛӢ

### 2.1. Чамъи ададҳои натурали

Ҳангоми чамъи ду адади натуралий адади сеюми натуралий ҳосил мешавад. Онро **суммаи** ин ду адад меноманд. Ададхое, ки бо ҳам чамъ мешаванд, **чамъшавандаҳо** ном доранд.

Масалан, дар навишти  $87+93=180$  ададҳои 87 ва 93 чамъшавандаҳо буда, адади 180 суммаи онҳо мебошад.


**Масъала.** Коргари якум дар як рӯз 52 хишт ва коргари дуюм дар ҳамин муддат 73 хишт рехт. Ҳар ду коргар якҷоя дар як рӯз чандто хишт рехтанд?

Ҳал. Ҳалли масъала аз чамъ кардани ададҳои 52 ва 73 иборат аст.

**Менависем:**  $52+73=125$ .

Ҷавоб: 125 дона.

Чамъи ададҳои натуралиро бо воситаи нури координатӣ маънидод намудан мумкин аст. Бигузор чамъ кардани ададҳои 4 ва 6 талаб карда шудааст. Дар нури координатӣ нуқтаи A (4)-ро қайд мекунем (расми 31).



Аз ин нуқта ба андозаи 6 порчаи воҳидӣ ба самти рост ҷой иваз карда, ба нуқтаи B (10) меоем. Бинобар ҳамин,  $4+6=10$  аст.

**Мисоли 1.** Масоҳати майдони якум  $46 \text{ m}^2$  ва масоҳати майдони дуюм  $124 \text{ m}^2$ -ро ташкил медиҳад. Масоҳати умумии ҳар ду майдон чанд  $\text{m}^2$  аст?

Масоҳати умумии ин ду майдон ба суммаи масоҳатҳои онҳо баробар аст, аз ин рӯ, масоҳати умумии майдонҳо ба  $46 \text{ m}^2 + 124 \text{ m}^2 = 170 \text{ m}^2$  баробар мебошад.

**Мисоли 2.** Дар ибтидои моҳи август баландии қади офтобпараст ба  $1 \text{ м } 64 \text{ см}$  баробар буд. Дар давоми моҳ он ба андозаи  $72 \text{ см}$  афзоиш ёфт. Дар охири моҳи август баландии қади офтобпараст ба чанд баробар шуд?

Азбаски  $1 \text{ м } 64 \text{ см} = 164 \text{ см}$  аст, дар охири моҳи август баландии қади офтобпараст ба  $164 \text{ см} + 72 \text{ см} = 236 \text{ см} = 2 \text{ м } 36 \text{ см}$  баробар шуд.

**Мисоли 3.** Дарозии қисмҳои хатти шикастай ABCDE (расми 13) дода шудааст:  $AB = 3 \text{ см } 4 \text{ мм}$ ,  $BC = 6 \text{ см } 2 \text{ мм}$ ,  $CD = 3 \text{ см } 8 \text{ мм}$ ,  $DE = 3 \text{ см } 6 \text{ мм}$ . Дарозии хатти шикастай ABCDE-ро мейбем.

Дар асоси таърифи хатти шикаста дарозии он ба суммаи дарозихои қисмҳояш баробар аст. Аз ин рӯ,  $ABCDE = AB + BC + CD + DE = 3 \text{ см } 4 \text{ мм} + 6 \text{ см } 2 \text{ мм} + 3 \text{ см } 8 \text{ мм} + 3 \text{ см } 6 \text{ мм} = 17 \text{ см}$  мебошад.

**Мисоли 4.** Дар ҳар дақиқа ба ҳавз 16 л об ворид мешавад. Дар 5 дақиқа дар ҳавз чӣ қадар об ҷамъ мешавад?

Дар ҳар дақиқа ба ҳавз 16 л об ворид мешавад. Бинобар ҳамин, дар 5 дақ. ба он  $16+16+16+16+16=80$  л об ворид мегардад.

---

185. Амали ҷамъро иҷро кунед:

а)  $67+123+121$ ; б)  $256+963+1\ 003$ ; в)  $574+2\ 014+12\ 034$ ;

186. Шахси якум 76 кг ва шахси дуюм 68 кг пахта ҷиданд. Ин ду шахс дар якчоягӣ чӣ қадар пахта ҷиданд?

187. Дарозии тарафи квадрати якум 3 см, дарозии тарафи квадрати дуюм 5 см ва дарозии тарафи квадрати сеюм 4 см мебошад. Суммаи масоҳатҳои ин се квадрат ба ҷанд баробар аст?

188. Дарозии тегаи куби якум 3 см, дарозии тегаи куби дуюм 4 см ва дарозии тегаи куби сеюм ба 5 см баробар аст. Суммаи ҳаҷмҳои ҳар се куб ба ҷанд баробар аст?

189. Зебо китобро дар 12 рӯз хонда тамом кард. Азиза ҳамин китобро аз Зебо 3 рӯз пештар хонда тамом кард. Азиза ин китобро дар ҷанд рӯз хонда тамом кард?

190. Дарозии роҳ аз шаҳри Душанбе то шаҳри Кӯлоб 198 км аст. Роҳи байни Кӯлоб ва шаҳрак Панҷ 123 километрро ташкил медиҳад. Дарозии роҳ аз шаҳри Душанбе то шаҳрак Панҷ (тавассути шаҳри Кӯлоб) ҷанд километр аст?

191. Киштӣ дар ҳар соат 45 км шино мекунад. Вай бо ҳамин суръат ҳаракат карда дар 7 соат қадом масофаро тай мекунад?


---

192. Дарози роҳ аз шаҳри Душанбе то шаҳри Хучанд 341 км аст. Дарози роҳ аз шаҳри Хучанд то маркази ноҳияи

Ашт 107 км мебошад. Дарози роҳ аз шаҳри Душанбе то маркази ноҳияи Ашт чанд км мебошад?

193. Мошини боркаш аз деха ба маркази ноҳия бо суръати 36 км/соат ҳаракат карда 3 соат сарф кард. Аз маркази ноҳия то деха бо ҳамин роҳ савори асп равона шуд, ки суръати ҳаракаташ 12 км/соатро ташкил медод. Барои тай намудани ҳамин масофа ў чанд соат вакът сарф кард?
194. Нуқтаи С миёнаҷои порчай АВ мебошад. Агар  $CB=2$  см бошад, дарозии порчай АВ чанд аст?
195. Дарозиҳои тарафҳои секунча мувофиқан ба 8 см; 6 см ва 3 см баробаранд. Периметри секунча ба чанд баробар аст?
196. Дарозии майдони росткунча ба 128 м ва бара什 ба 60 дм баробаранд. Периметрии росткунҷаро бо метр ифода қунед.
197. Тарафи квадрат 12 см 32 мм аст. Периметри онро ёбед.
198. Аз баробарихо номаълумро ёбед ва санчиш гузаронед:
- а)  $179+x=1\ 658$ ; б)  $x+213=657$ ; в)  $2\ 005+x=5\ 005$ ;
- г)  $1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+x=55$ ;
- ғ)  $20+30+40+50+60+70+80+90+100+x=600$ .
- 
- 

199. Барои рақамгузорӣ кардани саҳифаҳои китоб 540 рақам (якракама, дурақама ва серақама) лозим аст. Китоб аз чанд саҳифа иборат аст?
200. Аз пораи сими алюминӣ квадрати дарозии тарафаш 6 см соҳтанд. Баъд, симро рост карда, боз аз он секунҷаи ҳар се тарафаш баробар соҳтанд. Дарозии тарафи ин секунҷаро муайян намоед.
201. Печидаи миси дарозиаш 78 метрро ба якчанд порчай дарозии ҳар кадомаш 12 см ва якчанд порчай дарозии ҳар кадомаш 15 см бурида чудо карданд. Бо вучуди ин, ягон пора мис зиёдатӣ намонд. Ин корро чӣ тавр ба ҷо оварданд?
202. Квадратро аз рӯйи хатти шикастае, ки аз тарафҳои катақҳояш мегузарад, ба ду ҳиссаи шумораи катақҳояшон баробар чудо карданд. Ҷудокунӣ аз нуқтаи А сар мешавад (расми 32). Ин корро чӣ тавр анҷом доданд?



Расми 32.

### Машқҳо барои такрор

203. Дарозии порчаи АВ 44 см аст. Нуқтаҳои С ва D дар ин порча ҷойгир буда, нуқтаи D дар байни нуқтаҳои С ва В воқеъ аст. Дарозии порчаи CD-ро ёбед, агар: а) AC=15 см, DB=13 см; б) AD=28 см, CB=20 см бошад.
204. Дар дафтари ҳисоб порчаеро тасвир кунед, ки ба қади 10 катақи дафтар баробар бошад. Дар як нӯги он 0 ва дар дигараш 20 нависед. Онро бо воситаи хатчаҳои штрихӣ ба 10 ҳиссаи баробар ҷудо кунед. Дар шкалаи ҳосилшуда ададҳои 5, 10, 15 ва 20-ро қайд кунед.
205. Дарозии хатти шикастай ABCD ба 64 см баробар аст. Дарозии қисми BC-и онро ёбед, агар AB=30 см, CD=18 см бошанд.
206. Амалҳоро иҷро намоед:  
а)  $(825+235)\cdot 45$ ; б)  $(627+289)\cdot 13$ ; в)  $(1\ 001+8\ 372)\cdot 12$ .

## 2.2. Конунҳои чамъи ададҳо

Шаҳри Боҳтар дар байни шаҳри Душанбе ва шаҳраки Дӯстӣ воқеъ аст (расми 33). Масофа аз Душанбе то Боҳтар 99 км, аз Боҳтар то шаҳраки Дӯстӣ 60 км мебошад. Бинобар ҳамин, масофа аз Душанбе то шаҳраки Дӯстӣ  $99+60=159$  километр аст. Агар мо бо ҳамин роҳ аз шаҳраки Дӯстӣ то Душанбе омадани шавем, аввал 60 км масофаи байни шаҳраки Дӯстиву шаҳри Боҳтарро, баъд аз ин 99 км масофаи байни шаҳрҳои Боҳтару Душанберо тай хоҳем кард. Ҳамагӣ масофаи ба  $60+99$  км баробарро тай мекунем. Вале, масофа аз шаҳраки Дӯстӣ то пойтаҳти ҷумҳурӣ ба масофа аз пойтаҳти ҷумҳурӣ то шаҳраки Дӯстӣ баробар аст. Аз ин рӯ, навишта метавонем:  $99+60=60+99=159$



Расми 33.

**Қонуни ҷойивазқунӣ.** Аз дигаршавии ҷойҳои чамъшавандахо сумма дигар намешавад:

$$a+b=b+a.$$

**Мисоли 1.** Ҷойҳои чамъшавандахоро дигар карда нишон медиҳем, ки аз ин ҳосили чамъ дигар намешавад:

$$6\ 420+2\ 389=2\ 389+6\ 420.$$

$$\text{Хосил мекунем: } 6\ 420+2\ 389=8\ 809;$$

$$2\ 389+6\ 420=8\ 809.$$

Ҳамин тавр, дар ду маврид ҳамон як натичаро соҳиб шудем.

Дар байнин шаҳрҳои Душанбе ва Панҷ шаҳри Боҳтар ва шаҳраки Дӯстӣ ҷойгиранд (расми 33). Агар мо ин масофаро беист тай намуда, танҳо дар шаҳраки Дӯстӣ дам гирен, он гоҳ аввал  $99+60$  километр ва пас аз он  $48$  км роҳ меравем. Ҳамагӣ, масофаи тайкардаи мөшин ба  $99+60+48$  км баробар мешавад. Агар мо ҳангоми сафарамон аз Душанбе то шаҳри Панҷ, танҳо дар шаҳри Боҳтар ист карда, баъд роҳамонро беист идома дигем, аввал  $99$  км ва боз  $60+48$  км масофаро тай хоҳем кард. Ҳамагӣ  $99+60+48$  километр масофа тай мешавад. Азбаски дар ду маврид ҳам мо ҳамон як масофаро тай мекунем, бинобар ҳамин бояд  $(99+60)+48=99+(60+48)$  шавад.

**Қонуни гурӯҳбандӣ.** Агар ҳангоми чамъ ададҳо ба гурӯҳҳо муттҳаид карда шаванд, суммаи онҳо дигар намешавад.

$$(a+b)+c=a+(b+c).$$

**Мисоли 2.** Суммаи  $14\ 325+789+1\ 478$ -ро меёбем.

Аввал ададҳои якуму дуюмро чамъ карда, натиҷаашро бо адади сеюм чамъ мекунем:  $14\ 325+789, 15\ 114+1\ 478=16\ 592$ .

Акнун, ададҳои якуму сеюмро чамъ намуда, ба натиҷааш адади дуюмро чамъ мекунем:

$$14\ 325+1\ 478=15\ 803, \quad 15\ 803+789=16\ 592.$$

Дар охир, ададҳои дуюму сеюмро чамъ мекунему ба натиҷаи ҳосилшуда адади якумро чамъ мекунем:

$$789+1\ 478=2\ 267, \quad 2\ 267+14\ 325=16\ 592.$$

Тавре мебинем, дар ҳар се маврид як натиҷа ҳосил мешавад.

Минбаъд, мо шарт мегузорем, ки ифодаи  $(a+b)+c$ -ро бе қавс нависем, яъне:

$$(a+b)+c=a+b+c$$

**Ҳосияти адади сифр.** Агар яке аз ҷамъшавандо 0 бошад, суммаи онҳо ба ҷамъшавандай дигар баробар мешавад:

$$a+0=a, \quad 0+a=a.$$

- 
207. Амалхоро дар асоси қонунҳои чамъ ичро намоед:
- а)  $354+608+225$ ;      б)  $780+219+1\ 205$
208. Тарзи боби ичрои амалхоро интихоб намуда, ёбед:
- а)  $446+713+354$ ;      б)  $362+735+225$ .
209. Натиҷаи чамъро ёбед:
- а)  $639+254+345+57$ ;      б)  $712+374+148+38+1\ 025$ ;
- в)  $524+673+1\ 957+43$ ;      г)  $13+29+106+297+1\ 304$
210. Дар ҷадвал массаи меваи дар давоми моҳҳои сентябр, октябр ва ноябр ҷамъовардаи хочагӣ оварда шудааст.  
Ба сифати воҳид кг истифода шудааст.

мева	сентябр	октябр	ноябр	ҳамагӣ
себ	2 1 4 6	4 3 5 8	3 7 2 4	
нок	4 7 3 8	3 6 4 0	8 7 2 5	
анор	7 8 0	5 5 0 7	9 4 3 6	
ҳамагӣ				

- Ба саволҳои зерин ҷавоб гардонед:
- а) Дар моҳҳои сентябр, октябр, ноябр ҳамагӣ ҷанд кг:  
а) себ; б) нок; в) анор ҷамъоварӣ карда шудааст?
- б) Дар моҳҳои: а) сентябр; б) октябр; в) ноябр хочагӣ ҷанд кг мева ҷамъоварӣ шудааст?
- в) Дар давоми се моҳ хочагӣ чӣ қадар мева ҷамъоварӣ намудааст?
211. Дарозии хатти шикастай ABCD-ро ёбед, агар  $AB=8$  мм,  $BC=4$  см 6 мм,  $CD = 8$  см 3 мм бошад.
212. Дарозии роҳ аз шаҳри Хучанд то маркази ноҳияи Айнӣ 177 км ва аз маркази ноҳияи Айнӣ то шаҳраки Урметан 40 км аст. Масофа аз шаҳри Хучанд то шаҳраки Урметан ҷанд км аст?
213. Қадомаш қалонтар аст:
- а)  $276+321 \in 595$ ;      б)  $148+780 \in 320+605$ ;
- в)  $1\ 400 \in 734+690$ ;      г)  $672+2\ 140 \in 2\ 810$ ;
- ғ) 2 кг  $\in$  1 кг 950 г;      д) 2 соату 30 д.  $\in$  3 соат?
- 
214. Суммаи ададҳои ҳар як сатр ва ҳар як сутуни ҷадвалро

ёфта, дар катакҳои холии он нависед. Санҷед, ки оё суммаи чор натиҷаи сатрҳо ба суммаи якҷояи чор натиҷаи сутунҳо баробар аст?

248	376	189	200	
348	226	219	444	
567	673	409	769	
691	967	416	335	
<b>ҳамагӣ</b>				

215. Қонуни гурӯҳбандии чамъро татбиқ намуда суммаро ёбед.
- а)  $7\ 573+2\ 798+8\ 034$ ;      б)  $72\ 365+25\ 416+20\ 052$ ;  
 в)  $12\ 256+4\ 805+24\ 075$ ;      г)  $16\ 273+1\ 844+32\ 084$ .
216. Дарозии росткунча  $6\text{ м }25\text{ см}$  буда, бара什  $5$  маротиба кӯтоҳтар аст. Дарозии тарафи квадратеро ёбед, ки периметраш ба периметри ҳамин росткунча баробар мебошад.
217. Дар нури координатӣ ҳамаи ҳамон нуқтаҳоеро қайд кунед, ки координатаҳояшон  $x$  буда:
- а)  $x < 8$ ;    б)  $1 < x < 7$ ;    в)  $4 < x < 12$ ;    г)  $11 < x < 18$  бошад.
218. Дар синфҳои панҷуми мактаб  $118$  нафар ва дар синфҳои шашуми он  $38$  нафар зиёдтар хонанда таҳсил дорад. Дар синфҳои шашуми мактаб чанд нафар меҳонад? Дар синфҳои панҷуму шашум якҷоя-ҷӣ?
219. Дар бинои панҷошёна  $275$  квартира ва дар бинои нуҳошёна аз он  $203$  квартира камтар аст. Ҳар ду хона чанд квартира дорад?
220. Дарёи Зарафшон аз хоки Тоҷикистону қаламрави Ӯзбекистон мегузарад.  $316$  километри дарозии он ба қаламрави Тоҷикистону  $561$  км ба хоки Ӯзбекистон рост меояд. Дарозии дарёи Зарафшон чанд км аст?

- 221\*. Дар навиштаҳо  $\overline{AB}$  адади дуракама,  $\overline{BB}$  – адади серақама,  $\overline{DAE}$  ададҳои чоррақама ва  $\overline{ACEBE}$  адади панҷракамаро ифода менамоянд. Ҳарфҳои якхела рақамҳои баробар, вале ҳарфҳои гуногун рақамҳои гуногунро мефаҳмонанд.

Ададеро ёбед ки: а)  $A\bar{B} + \bar{A} = B\bar{B}\bar{B}$ ;

б)  $B\bar{D}CE + B\bar{D}AE = AECBE$  аст.


222. Адади 8-ро бо чанд тарз ҳамчун суммаи чор адади тоқ навиштан мумкин аст? Рақамхо такрор шуда метавонанд. Ҳамаи ҳолатхоро биёред.

223\*. Адади 20-ро бо чанд тарз ҳамчун суммаи ду адади чуфт навиштан мумкин аст? Навиштхое, ки аз ҳам бо тартиби чойгиршавии ҷамъшавандҳо фарқ мекунанд, якто ҳисобида мешаванд.

224\*. Дар мусобиқаи шатранҷ 6 нафар ширкат варзид. Ҳар кадоме аз иштирокӣ бо ҳарифаш танҳо 1 бозӣ гузаронид. Ҳамагӣ чанд бозӣ баргузор гашт?

225\*. Кубчай ҷӯбини тегааш 5 сантиметрро ба кубчаҳои тегаҳояшон 1 сантиметрӣ бурида ҷудо карданд (расми 34).

Чандто қубчай: а) як рӯяаш рангин; б) ду рӯяаш рангин; в) се рӯяаш рангин ҳосил шуд? Чанд дона кубча умуман беранг аст?



Расми 34.

226. Ҳамаи ададҳои серақамаero нависед, ки онҳо танҳо аз рақамҳои 1, 2 ва 3 тартиб ёфта гуногун бошанд. Суммаи ин ададҳо чанд аст?

### Машқҳо барои такрор

227. Масоҳати сатҳи Бахри тоҷик  $520 \text{ km}^2$  буда, масоҳати сатҳи Қароқӯл аз он  $140 \text{ km}^2$  камтар аст. Масоҳати Қароқӯл чанд  $\text{km}^2$  мебошад?

228. Яке аз тарафҳои секунҷа 3 см 6 мм, тарафи дигари он 2 маротиба дарозтар буда, тарафи сеомаш 9 см 5 мм мебошад. Периметри секунҷаро ёбед.

229. Амалҳоро ичро намоед:

а)  $5\ 940\ 027 + 15\ 240 : 10$       б)  $22\ 525 + 6\ 820 : 31$

230. Ба ҷои ситорача \* ишораҳои  $>$  ва  $<-$ ро тавре гузоред, ки дар натиҷа нобаробарии дуруст ҳосил гардад:  
а)  $287 * 307$ ;    б)  $134 * 129$ ;    в)  $7\ 384 * 7\ 378$ .

### 2.3. Тарҳи ададҳои натуралий

**Масъалаи 1.** Зане барои фурӯхтан ба бозор якчанд дона тухм овард.  $\bar{Y}$  165 дона тухмро фурӯхт. Боз 85 дона тухм боқӣ монд.

Зан ҳамагӣ чанд дона тухм оварда буд?

Ҳал. Ин масъаларо бо тарзи ҷамъ кардани адади тухмҳои фурӯхташуда ва тухмҳои боқимонда ҳал кардан мумкин аст:  $165+85=250$ . Пас, зан ҳамагӣ 250 дона тухм оварда будааст.

Акнун, масъалаи ба ҳамин монандро ҳал мекунем.

**Масъалаи 2.** Зане барои фурӯхтан ба бозор 250 дона тухм овард.  $\bar{Y}$  то бегоҳ 165 дона тухмро фурӯхт. Ҷанд дона тухм ноғурӯхта монд?

Ҳал. Бояд ҷунин адади  $x$ -ро ёбем, ки барои он  $165+x=250$  бошад. Азбаски  $165+85=250$  аст, пас ин адад 85 мебошад. Дар ин маврид адади 85 фарқи ададҳои 250 ва 165 номида шуда ин тавр навишта мешавад:  $250-165$ .

Бинобар ин,  $250-165=85$  аст.

**Таъриф.** Аз адади  $a$  тарҳ кардани адади  $b$  маънии ёфтани адади сеюми  $x$ -ро дорад, ки агар онро бо  $b$  ҷамъ қунем, адади  $a$  ҳосил шавад:  $x+b=a$ .

Дар ин навишт  $a$  – тарҳшаванд (камшаванд),  $b$  – тарҳ-кунанд ва  $x$  – фарқи  $a$  ва  $b$  номида мешавад.

Ҳамин тавр аз баробарии  $x+b=a$  баробарии зерин ҳосил мешавад.  $a-b=x$ .

**Қоидা.** Барои ёфтани ҷамъшавандай номаълум аз сумма ҷамъшавандай маълумро тарҳ кардан лозим аст.

Барои адади дилҳоҳи  $a$  баробарии  $a+0=a$  дуруст аст. Аз ин ҷоист, ки  $a-0=a$  ё ки  $a-a=0$  мешавад.

Тарҳи ададҳои натуралиро бо воситаи нури координатӣ маънидод намудан мумкин аст. Бигузор аз адади 13 тарҳ кардани адади 7 талаб карда шуда бошад. Дар нури координатӣ нуқтаи А(13)-ро қайд мекунем.

Аз он ба андозай 7 порчай вохидй ба самти чап чой иваз намуда, ба нүктаи  $B(6)$  меоем. Бинобар ин  $13-7=6$  аст (расми 35).




Расми 35.

**Мисоли 1.** Нүктаи С порчай АВ-ро ба ду ҳиссаи АС ва СВ чудо мекунад (расми 36). Бигузор  $AB=18$  см буда, он аз дарозии порчай СВ 3 см зиёд бошад. Дарозии порчай АС-ро ёбед.

Азбаски  $18-3=15$  аст, пас дарозии порчай СВ= $15$  см аст. Аз ин чо маълум мешавад, ки  $AC=18-15=3$  см аст.

**Мисоли 2.** Масоҳати шакли дар расми 37 тасвирёфта  $124 \text{ см}^2$  аст. Масоҳати квадрати он  $64 \text{ см}^2$  мебошад. Масоҳати росткунчаи дар шакл тасвирёфта ба чанд баробар аст?



Расми 37.

Азбаски  $124-64=60$  аст, пас масоҳати росткунчаи дар расм тасвирёфта ба  $60 \text{ см}^2$  баробар мебошад.

231. Амали тарҳро ичро намоед:

а)  $127-89$ ;    б)  $324-(18-45)$ ;    в)  $978-(384-112)$ .

232. Агар: а) аз 650 адади 280-ро тарҳ кунем; б) аз адади 81 адади 73-ро тарҳ намоем; в) аз адади 1000 адади 850-ро тарҳ кунем, чанд ҳосил мешавад?

233. Қимати ифодаро ёбед:

а)  $63-49$ ;    б)  $63-63$ ;    в)  $63-0$ ;    г)  $63+0$ .

234. Фарқро ёфта, дурустии онро бо воситаи амали ҷамъ санҷед:

а)  $34\ 456-32\ 213$ ;    б)  $1\ 257\ 375-1\ 149\ 997$ .

235. Қимати номаълумро аз баробарӣ ёбед:

а)  $75+x=125$ ;    б)  $36+x=193$ ;    в)  $972+x=1\ 000$ .

236. Аз ду майдони пахта 85 тонна ҳосил ғундоштанд. Аз майдони якум 58 тонна ҳосил ғундоштанд. Аз майдони дуюм назар ба майдони якум чӣ қадар камтар ҳосил ғундоштанд?

237. Периметри росткунча ба 240 м баробар аст. Яке аз тарафҳо 80 м буда, тарафи дигараш х м аст. Дарозии тарафи дигари росткунчаро ёбед.

---

238. Қимати ифодаи 1248-х-у-ро ҳангоми  $x=240$ ,  $y=360$  будан ёбед. Онро бо қимати ифодаи  $1248-(x+y)$  муқоиса намоед.

239. Периметри секунча 76 см аст. Яке аз тарафҳояш 26 см, тарафи дуюмаш 8 см дарозтар мебошад. Тарафи сеюми секунчаро ёбед.

240. Периметри чоркунчай ABCD ба 480 м баробар аст. Тарафи AB ба 124 м баробар буда, он аз тарафи BC 80 м дарозтар аст. Дарозии тарафи CD ба суммаи дарозиҳои AB ва BC баробар аст. Дарозии тарафи AD-ро ёбед.

241. Бо воситаи амалҳои ҷамъу тарҳ нишон дихед, ки оё амали тарҳ дуруст иҷро шудааст:

а)  $4\ 370 - 3\ 965 = 405$ ;      б)  $5\ 241 - 3\ 974 = 1\ 266$

242. Қимати ифодаи 1 127-х-ро ёбед, агар  $x=667$  бошад.

243. Амалҳоро иҷро намоед:

а)  $470\ 226 - 375\ 180$ ;      б)  $2\ 967 : 23 - 5\ 207 : 41$

244. Ҳисоб қунед:

а)  $11\ 111 - 8\ 888$ ;    б)  $30\ 040 - 7\ 245$ ;    в)  $33\ 033 - 19\ 997$ ;

---

---

245\*. Дар байни баъзе аз рақамҳои навишти 8 8 8 8 8 8 8 8 аломати ҷамъро тавре нависед, ки суммаи рақамҳо ба 1 000 баробар шавад.

246\*. Аз ҳориҷи кишвар 13 нафар сайёҳ омад. Аз онҳо 3 нафарашон на забони олмониро медонисту на фаронсавиро. 8 кас забони олмониро медонисту 5 нафар забони франсавиро. Чанд нафар сайёҳ ҳам забони фаронсавиро медонисту ҳам забони олмониро?

247\*. Ман ададеро фикр карда, ба он 5-ро ҷамъ кардам ва ҷавоби ҳосилшударо ба 3 тақсим кардам. Натиҷаи нави ҳосилшударо ба 4 зарб зада, аз ҷавобаш 6-ро тарҳ намудам. Дар натиҷа адади 2-ро соҳиб шудам. Ман кадом ададро фикр кардам?

- 248\*. Чӣ тавр 45 сар харгӯшро дар 9 катақ тавре чойгир кардан мумкин, ки шумораи харгӯшҳои ҳамаи катақҳо гуногун бошанд?
249. Суммаи ду адад 462 аст. Яке аз онҳо бо рақами 0 тамом мешавад. Агар ин рақами сифро ҳат занем, адади дуюмро ҳосил мекунем. Ин ададҳоро ёбед.

### Машқҳо барои такрор

250. Аз баробарӣ номаълумро ёбед:
- а)  $1\ 000-x=725$ ; б)  $908-x=247$ ; в)  $327=728-x$ ;  
г)  $x-644=136$ ; д)  $x-247=742$ ; д)  $600=x-1\ 000$ .
251. Дарозии боди росткунҷашакл 50 м ва баравш 45 м аст. Агар атрофи он девор гирифта шавад, дарозии девор бояд ҷанд метр бошад? Бигузор, бари дарвозаи он 5 м бошад.
252. Адади калонтарини дурақамаero ёбед, ки ба 10 тақсим шавад.
253. Дар дафтаратон шкалаи ҳароратро аз  $0^{\circ}\text{C}$  то  $50^{\circ}\text{C}$  тартиб дихед. Як тақсимоти шкала ба  $5^{\circ}\text{C}$  мувоғиқ аст. Дар назди ҳар як тақсимот адади мувоғиқашро нависед.

## 2.4. Ҷамъу тарҳи ададҳои бисёррақама

Аз дарсҳои гузашта медонем, ки адади дилҳоҳи натуралиро ҳамчун **суммаи ҷамъшавандаҳои разрядӣ** навиштан мумкин аст. Дар чунин маврид мегӯянд, ки **адад ба разрядҳо ҷудо карда шудааст**. Масалан,

$$18\ 456=10\ 000+8\ 000+400+50+6$$

Ба разрядҳо ҷудо кардани адад ҳангоми ҷамъ ва тарҳ кардани ададҳои бисёррақама нақши муҳим мебозад.

**Мисоли 1.** Ададҳои 2 345 ва 6 453-ро ҷамъ мекунем.

Ҳар яке аз ҷамъшавандаҳоро ба разрядҳо ҷудо мекунем:

$$2\ 345=2\ 000+300+40+5; 6\ 453=6\ 000+400+50+3$$

Бинобар ҳамин,

$$2\ 345+6\ 453=2\ 000+300+40+5+6\ 000+400+50+3.$$

Қонунҳои чойивазкуни ҷамъро дар шакли сатр менависем:

$$2\ 345+6\ 453=2\ 000+6\ 000+300+400+40+50+5+3=$$

$$8\ 000+700+90+8=8\ 798 \qquad \qquad \qquad 2\ 345$$

Ҳамин натиҷаро ҳангоми «таг ба таг» ё дар шакли  $\begin{array}{r} + \\ 2\ 345 \\ 6\ 453 \\ \hline 8\ 798 \end{array}$  сутун чамъ кардани ададҳои 2 345 ва 6 453 низ ҳосил намудан мумкин аст:

**Мисоли 2.** Аз адади 5 974 адади 4 653-ро тарҳ мекунем.

Тарҳшаванда ва тарҳкунандаро ба разрядҳо чудо мекунем:

$$5\ 974=5\ 000+900+70+4; \qquad 4\ 653=4\ 000+600+50+3.$$

$$\text{Он гоҳ } 5\ 974 - 4\ 653 = 5\ 000+900+70+4 - (4\ 000+600+50+3)$$

$$\text{Бинобар ин, } 5\ 974 - 4\ 653 = (5\ 000 - 4\ 000) + (900 - 600) + (70 - 50) + (4 - 3) = 1\ 000 + 300 + 20 + 1 = 1\ 321. \qquad \qquad \qquad 5\ 974$$

Ҳамин натиҷаро ҳангоми «таг ба таг» тарҳ намудани адади 4 653 аз адади 5 974 низ ҳосил  $\begin{array}{r} 4\ 653 \\ \hline 1\ 321 \end{array}$  намудан мумкин аст:  $\qquad \qquad \qquad 1\ 321$

Ҳар як разряди оянда аз разряди гузашта 10 маротиба калон аст: 10-то якӣ – якто даҳӣ, 10-то даҳӣ – якто садӣ, 10-то садӣ-якто ҳазорӣ ва ғ. Дар ҳолати зарурӣ метавонем 1-то ҳазориро бо 10-то садӣ, 1-то садиро бо 10-то даҳӣ ва ғ. иваз намоем. Инро аз мисолҳои поён дарк намудан мумкин аст.

**Мисоли 3.** Ададҳои 347 ва 859-ро чамъ мекунем.

$$347+859=300+40+7+800+50+9=300+800+40+50+7+9=\\ 1\ 100+90+16=1\ 000+100+90+10+6=1\ 000+100+100+6=1\ 206.$$

**Мисоли 4.** Аз адади 525 адади 489-ро тарҳ мекунем.

$$525-489=(500+20+5)-(400+80+9)=(500-400)+(20-80)+\\ (5-9)=(400-400)+(110-80)+(15-9)=36.$$

Дар қавсҳои охирин ва мобайни баробарии ҳосилшуда аз ададҳои хурд тарҳ кардани адади калон талаб карда мешавад ((5-9) ва (20-80)), ки ин гайриимкон аст. Барои аз ин вазъи ногувор раҳо ёфтани, аз разряди калонтар (садиҳо) 1 воҳидро ба 20 чамъ намуда, аз он 80-ро тарҳ мекунем ва натиҷаи онро ба 5 чамъ мекунему аз натиҷаи нави ҳосилшуда 9-ро тарҳ мекунем, дар натиҷаи ниҳоӣ 36-ро ҳосил мекунем.

**Мисоли 5.** Ададҳои 4 764 ва 9 576-ро чамъ мекунем.

$$4\ 764+9\ 576=4\ 000+700+60+4+9\ 000+500+70+6=4\ 000+9\ 000+$$

$$+700+500+60+70+4+6=13\ 000+1\ 200+130+10=10\ 000+3\ 000+\\+1\ 000+200+100+30+10=10\ 000+4\ 000+300+40=14\ 340.$$

**Мисоли 6.** Аз адади 13 257 адади 10 883-ро тарҳ мекунем.

$$13\ 257-10\ 883=10\ 000+3\ 000+200+50+7-(10\ 000+\\+800+80+3)=(10\ 000-10\ 000)+(3\ 000-0)+(200-800)+(50-\\-80)+(7-3)=2\ 000+(1\ 000-800)+(100+100-80)+50+4=2\ 374.$$

Амалҳои дар мисолҳои 3-6 овардашударо бо усули "сутунӣ" ё «таг ба таг» ичро менамоем:

3)	4)	5)	6)
$\begin{array}{r} 347 \\ + 859 \\ \hline 1\ 206 \end{array}$	$\begin{array}{r} 524 \\ - 489 \\ \hline 35 \end{array}$	$\begin{array}{r} 4\ 764 \\ + 9\ 576 \\ \hline 14\ 340 \end{array}$	$\begin{array}{r} 13\ 257 \\ - 10\ 883 \\ \hline 2\ 374 \end{array}$

254. Ададҳоро ба разрядҳо чудо кунед:

$$43\ 567, 34\ 003, 60\ 004, 333\ 333, 6\ 305\ 218.$$

255. Кадом адади натуралӣ ба разрядҳо чудо шудааст:

- а) 5 000 000+700 000+50 000+7 000+700+60+9;
- б) 6 000 000 000+500 000 000+678 000+50 000+900+90+1.

256. Ададеро нависед, ки он аз:

- а) 6 даҳӣ ва 3 якӣ;    б) аз 1 садӣ, 2 даҳӣ ва 5 якӣ;
- в) 6 ҳазорӣ ва 3 даҳӣ; г) 6 ҳазорӣ ва 5 садӣ иборат бошад.

257. Ҳиссаҳои дарозиро бо мм ифода намоед:

- а) 17 см;    б) 46 дм;    в) 150 м;    г) 16 км 56 м 35 см.

258. Ҳиссаҳои массаро ба грамм гардонед:

- а) 15 кг;    б) 12 сентнер;    в) 1 267 т;    г) 1 265 т 384 кг.

259. Ҳиссаҳои вақтро бо сония ифода намоед:

- а) 64 дақ.;    б) 1 соату 36 дақ;     
в) 2 шабонарӯз;    г) 48 шабонарӯзу 24 соат.

260. Амалро ичро намоед:

- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| а) 1 245+3 564;          | б) 364 469+245 387;   |
| в) 1 000 345+657 245;    | г) 24 500+10 314;     |
| ғ) 21 346+1 245 387 001; | д) 2 000 540+378 419. |

261. Амалро ичро намоед:

- а) 563 219-389 454;    б) 1 245 387-1 000 763;
- в) 1 489 987-1 389 774;    г) 12 657 450 444-10 789 450 118.

- 
- 
262. Ададхоро ба разрядҳо чудо кунед:  
7 458 000 356; 2 145 387 666; 13 056 670 684.
263. Ададеро нависед, ки он аз:  
а) 12 ҳазорӣ, 2 садӣ, 4 даҳӣ ва 7 якӣ;  
б) 11 миллионӣ 6 садҳазорӣ 7 даҳҳазорӣ 9 ҳазорӣ 5 садӣ  
6 даҳӣ ва 0 якӣ иборат бошад.
264. Амалро ичро намоед:  
а) 5 678 360 214+12 245 670 890+8 260 454 937;  
б) 214 456 678 945+81 450 654 380+26 385 562 450.
265. Амалҳоро ичро намоед:
- $$\begin{array}{r} + 387 & - 2\,456 & + 13\,760 & - 654\,240 & + 1\,245\,870 \\ \hline 1\,262 & 1\,894 & 12\,558 & 632\,118 & 7\,459\,313 \end{array}$$
266. Ба чойи ситорачаҳо рақамҳои мувофиқро гузоред:
- $$\begin{array}{r} + 7*9*2 & + 68*43 & + 84*6 & + 71*28 \\ + 54*76 & + *195* & + *59* & + 2*9** \\ \hline **718 & *0*00 & 13*47 & **1200 \end{array}$$
267. Дурустии баробарии зеринро ҳангоми  $a=146$ ,  $b=86$ ,  
 $c=121$ ,  $d=36$  будан санҷед:  $(a+b)-(c+d)=(a-c)+(b-d)$ .
268. Амалро ичро намоед:  
а) 7 384 568 418 – 3 207 368 245;  
б) 16 546 780 387 – 14 545 657 870;  
в) 125 450 834 369 – 89 406 768 324;  
г) 124 256 450 814 – 117 456 560 829.
269. Тартиби боби ичрои амалҳоро интихоб намуда, хисоб  
кунед:  
а) 854 – 125+317;                                б) 456+517 – 365;  
в) 978 – 324+259;                                    г) 567+816 – 328.
- 
- 

270. Ҷӣ тавр ба воситаи ду бидони холии ғунҷоишҳояшон  
мувофиқан 17 л ва 5 л аз бочкай пур аз шир 13 л шир  
гирифтан мумкин аст?
271. Аз рақамҳои 0 ва 1 истифода бурда, ҳамагӣ чандто  
адади чоррақама тартиб додан мумкин аст? Рақамҳо

- такрор ёфта метавонанд. Ин ададхоро нависед.
272. Квадрати дарозии тарафааш 1 метрро ба квадратчаҳои дарозии тарафҳояш 1 см бурида, онҳоро дар шакли навори барааш 1 см қатор гузоштанд. Дарозии навори ҳосилшуда чанд аст?
273. Дафтар 100 саҳифа дорад. Барои рақамгузорӣ намудани саҳифаҳои он чанд рақам лозим аст?

### Машқҳо барои такрор

274. Тартиби боби ичрои амалҳоро интихоб намуда, суммаро ёбед:  
а)  $1\ 025+7\ 854+975$ ; б)  $6\ 547+3\ 899+401$ .
275. Дарозии хатти шикастай ABCD-ро ёбед, агар:  
 $AB=3$  см 2 мм,  $BC=4$  см 9 мм,  $CD=1$  дм 2 см бошад.
276. Дар тири координатӣ амали тарҳро ба воситаи тирча тасвир намоед:  
а)  $15 - 7$ ; б)  $12 - 12$ ; в)  $14 - 0$ ; г)  $16 - 9 - 3$ .
277. Суммаи дарозиҳои се дарёи дохилии Тоҷикистон Ваҳш, Хингоб ва Шоҳдара 866 км аст. Дарёи Хингоб аз дарёи Ваҳш 332 км кутоҳтар буда, аз Шоҳдара 54 км дарозтар аст. Дарозии дарёи Хингоб чанд км аст?

## 2.5. Ифодаҳои ададӣ

Агар ададҳо ба воситаи аломати амалҳо ва шояд қавс (қавсҳо) алоқаманд бошанд, чунин шакли алоқаи ададхоро **ифодаҳои ададӣ** меноманд.

**Масъала.** Сайёҳ рӯзи аввал 30 км ва рӯзи дуюм 5 км камтар масофаро тай кард. Ў дар ду рӯз чанд км роҳ рафт?

Ҳал. Сайёҳ рӯзи дуюм 30–5 км, бинобар ҳамин дар ду рӯз  $30+(30-5)$  км масофаро тай кард.

Барои ҳал кардани масъала мо ифодаи ададии  $30+(30-5)$ -ро ҳосил кардем. Агар амалҳои дар он нишондодашударо ичро намоем, адади 55-ро соҳиб мешавем, ки он **қимати ифодаи ададӣ** номида мешавад. Қимати ифода ба саволи дар масъала гузошташуда ҷавоб медиҳад: 55 км.

Ду ифодаи ададӣ метавонанд қиматҳои баробар дошта бошанд.

Масалан,  $56+23-48=31$  ва  $72-36-5=31$ . Дар чунин маврид ин тавр менависанд:  $56+23-48=72-36-5$ .

Ифодаҳои ададӣ метавонанд, инчунин, қиматҳои нобаробарро соҳиб бошанд. Масалан,  $84+46-65=65$ , вале  $26+49-32-12=31$

Азбаски  $65 > 31$  аст, пас навишта метавонем ки:

$84+46-65 > 26+49-32-12 \text{ ё ки } 26+49-32-12 < 84+46-65.$

---

278. Қимати ифодаро ёбед:

а)  $3\cdot824+324$ ; б)  $1\cdot919-289$ ; в)  $1\cdot438-(764+375+156)$ .

279. Қимати ду ифодаҳоро бо ҳам муқоиса кунед:

а)  $48:8+15\cdot3$  ва  $12\cdot8 - 150:5$ ; б)  $684 - 20\cdot32$  ва  $1\,000 - 48\cdot20$ ;

280. Барои ҳал кардани масъала ифода тартиб дихед:

а) Анора 5-дона дафтари нарҳаш 30-дирамӣ ва 2 дона хомаи (ручкаи) нарҳаш 50-дирамӣ харид. Нархи умумии хариди ў чанд аст?

б) Талаба дар 4 соат 32 кг ва толиба дар 7 соат 63 кг пахта чиданд. Дар як соат толиба аз талаба чанд кг бештар пахта чидааст?

281. Нархи 1 кг себ 150 дирам, нархи як дона нон 40 дирам буд. 5 кг себ ва 3 дона нон хариданд. Ифодаи зерин қадом маъниро медиҳад?

а)  $5\cdot150$ ;      б)  $3\cdot40$ ;      в)  $5-3$ ;  
г)  $150-40$ ;      д)  $5\cdot150+3\cdot40$ ;      д)  $5\cdot150-3\cdot40$ .

282. Дар ҳар як сатр яке аз натиҷаҳо нодуруст аст. Онро ёбед:

1. а)  $90+81+9=180$ ; б)  $141-7\cdot4=113$ ;      в)  $223+3\cdot9=252$ ;  
2. а)  $20+16+42=77$ ; б)  $77\cdot11+401=1248$ ; в)  $18\cdot4+28\cdot3=156$ ;  
3. а)  $142+36+66=244$ ; б)  $72\cdot8\cdot5=2\,888$ ;      в)  $16\cdot22\cdot18=6\,336$ .

283. Қимати ифодаро ёбед:

а)  $(138+67)\cdot(420-386)$ ;      б)  $75+(423-372):3$ ;  
в)  $39+(629-48-13)$ ;      г)  $3\,900:(10+8\cdot15)$ .

284. Ҳикоя 25 сахифаи чопиро ташкил медиҳад. Ҳар як сахифа аз 33 сатр ва ҳар як сатр аз 8 калима иборат аст. Ҳикоя чанд калимаро дарбар гирифтааст?

---

285. Қимати ифодаро ёбед:

а)  $12\cdot13+175$ ; б)  $333-11-15$ ; в)  $340-289:17$ ; г)  $7\cdot180-145:5$ .

286. Ифодаҳоро ҳисоб карда, онҳоро муқоиса намоед:  
а)  $14 \cdot 7 + 26$  ва  $112$ ;      б)  $64 - 14 \cdot 3$  ва  $(64 - 14) \cdot 3$ ;  
в)  $22 \cdot 4 - 2 \cdot 7$  ва  $22 \cdot (4 - 2) \cdot 7$ ;      г)  $5 \cdot 6 + 7 \cdot 4$  ва  $5 \cdot (6 + 7) \cdot 4$ .

287. Қимати ифодаро ёбед:

- а)  $19 \cdot 875 - (29 \cdot 716 : 68 + 192 \cdot 64)$ ;  
б)  $17 \cdot 775 + (601 \cdot 508 - 11 \cdot 084 : 68)$ ;  
в)  $(678 + 1 \cdot 125 : 75) \cdot 64 - 32 \cdot 702$ ;  
г)  $17 \cdot 814 + (2 \cdot 209 : 47 + 862) \cdot 14$ ;

288\*. Қимати ифодаро ёбед:

- а)  $(107 \cdot 209 - 21 \cdot 696) \cdot (78 + 8 \cdot 664 : 76)$ ;  
б)  $(8 \cdot 034 : 78 + 256) \cdot (207 \cdot 603 - 124 \cdot 002)$ ;  
в)  $(900 - 654 : 6) \cdot 7 + 6 \cdot (571 - 24 \cdot 23)$ ;  
г)  $(873 - 6 \cdot 036 : 12) \cdot 12 - 2 \cdot (48 \cdot 7 + 344)$ .

289. Дар байни баъзе рақамҳои навишти 1 2 3 4 5 аломати амалҳо ва қавсро тавре нависед, ки қимати ифода ба 1 баробар шавад. Масъала чанд ҳал дорад?

290. Дар навишти  $4 \cdot 12 + 18 : 6 + 3$  қавсро чунон гузоред, ки қимати ифода ба 50 баробар шавад.

291\*. Аз печида 5 пораи матоъро бурида чудо карданд. Пораи якум 115 см ва ҳар як пораи минбаъда аз пештара 25 см дарозтар. Ҳамагӣ чанд сантиметри пораи матоъро буридаанд?

---

---

292. Суммаро ҳисоб кунед:

$$22 - 21 + 20 - 19 + 18 - 17 + 16 - 15 + 14 - 13 + 12 - 11 + \\ + 10 - 9 + 8 - 7 + 6 - 5 + 4 - 3 + 2 - 1.$$

293\*. Дар куттӣ 50 дона гӯгиридҷӯб мавҷуд аст. Ду нафар аз он ҷо бо навбат гӯгиридҷӯб мегиранд. Бозингари якум аввал гӯгиридҷӯб мегирад (гашт ичро меқунад). Бозингари дуюм баъд аз ӯ ва ҳоказо. Бо як гашташ бозингар вазифадор аст, ки аз 1 то 9 дона гӯгиридҷӯб гирад (аз рӯйи хости худаш). Касе, ки гӯгиридҷӯби охиринро мегирад, голиб меояд.

Кадоме аз бозингарон метавонад ғалабаи хешро пешакӣ таъмин намояд? Ӯ бояд чӣ гуна бозӣ кунад?

294. Чӣ тавр бо ёрии ду зарфи ғунҷоишҳояшон 5 л ва 8 л аз

систернаи пур аз шир 7 л шир гирифтан мумкин аст?

295. Дар яке аз косаҳои тарозу – 8 себи якхела ва 4 ноки якхела, дар косаи дигараши 6-то ҳамин гуна себу 6-то ҳамин гуна нок гузашта шудааст. Тарозу дар мувозинат қарор дорад. Кадомаш сабук: 1 дона себ ё 1 дона нок?

### Машқҳо барои такрор

296. Қимати ифодаро ёбед:  
а)  $42\ 658 - 17\ 366$ ; б)  $94\ 462 - 408$ •(155 – 99).
297. Периметри секунча 18 см буда, периметри чоркунча аз он 18 см зиёдтар аст. Суммаи периметрҳои ин ду шакл чанд аст?
298. Оё нобаробарӣ дуруст аст:  
а)  $85\ 678 < 48$ •(369–78); б)  $6\ 436 + 7\ 524 > 14\ 259$ ?
299. Амалҳоро ичро намоед:  
а)  $1\ 423\ 520 : 56 + 5\ 895\ 168 : 24$ ; б)  $417\ 908 + 6\ 073 \cdot 56 + 541\ 032$ .

## 2.6. Ифодаҳои ҳарфӣ

Ифодаҳое дучор меоянд, ки пурра ё қисман аз ҳарфҳо тартиб дода шудаанд ва онҳо бо аломатҳои амалҳои хисоб алоқаманд шудаанд. Чунин ифодаҳоро **ифодаҳои ҳарфӣ** меноманд. Масъалаҳои зеринро ҳал мекунем:

**Масъалаи 1.** Сайёҳ ду рӯз роҳ рафт. Рӯзи аввал ў 20 км ва рӯзи дуюм 3 км зиёдтар масофаро тай кард. Дар ин ду рӯз ў қадом масофаро тай кард?

Барои ҳалли ин масъала чунин ифодаро тартиб додан мумкин:  $20 + (20 + 3)$ .

**Масъалаи 2.** Сайёҳ ду рӯз роҳ рафт. Рӯзи аввал ў 20 км ва рӯзи дуюм 5 км бештар масофаро тай кард. Дар ин ду рӯз ў қадом масофаро тай кард?

Ифодаи барои ҳалли ин масъала мувофиқ чунин аст:  $20 + 20 + 5$ .

Шартҳои ин ду масъала бо ҳам монанд мебошанд. Танҳо дар масъалаи 2 ба ҷойи 3 адади 5 омадааст. Агар мо ба ҷойи адади 5 адади 8-ро гирем, ифодаи масъала намуди  $20 + 20 + 8$  ё намуди  $20 + 20 - 8$ -ро мегирад.

**Масъалаи 3.** Сайёҳ ду рӯз роҳ рафт. Рӯзи аввал ў 20 км ва

рўзи дуюм  $a$  км бештар масофаро тай кард. Дар ин ду рўз ў кадом масофаро тай кард?

Ин масъала аз ду масъалаи пештара умумитар аст. Агар дар он ба чойи ҳарфи  $a$  адади 3-ро гузорем, шарти масъалаи 1, агар адади 5-ро гузорем, шарти масъалаи 2-ро соҳиб мешавем.

Ифодаи барои ҳалли масъалаи 3 мувофиқ чунин мешавад:  
$$20+(20+a)$$
.

Дар ин ифода ба чои  $a$  қимати 3-ро гузошта, адади  $20+20+3=43$ -ро соҳиб мешавем. Агар дар он ба чойи  $a$  адади 5-ро гузорем, қимати  $20+20+5=45$  ҳосил мешавад. Ҳамин тавр, ҳангоми  $a=8$  будан, қимати ифодаи  $20+(20+a)$  ба  $20+20+8=48$  баробар аст. Агар сайёҳ дар рўзи дуюми ҳаракаташ масофаи аз рўзи якум 3 км, 5 км, 8 км камтарро тай мекард, ифодаҳои мувофиқ чунин намуд мегирифтанд:

а)  $20+(20-3)$ ; б)  $20+(20-5)$ ; в)  $20+(20-8)$  ва гайра. Дар ин маврид, қимати ифодаҳои ададӣ, мувофиқан ба 37; 35 ва 32 баробар мешуд.

Ҳамин тавр, дар ифодаи ҳарфӣ ба чойи ҳарфи он ададҳои гуногунро гузошта **қиматҳои гуногуни ифодаи ададиро соҳиб шудан мумкин** аст.

**Мисоли 1.** Автобус дар ҳар соат 60 км роҳро тай мекунад. Вай дар  $t$  соат кадом масофаро тай мекунад.

Автобус дар 1 соат  $60 \cdot 1$  км, дар 2 соат  $60 \cdot 2$  км, дар 3 соат  $60 \cdot 3$  км ва гайра, дар  $t$  соат  $60 \cdot t$  км масофаро тай мекунад.

**Мисоли 2.** Нархи ҳар метри матоъ у сомонӣ аст. Нархи 25 метри ҳамин матоъ чанд сомониро ташкил медиҳад?

Нархи 1 метри матоъ у сомонӣ, нархи 2 метри он  $y+y=2y$  сомонӣ, нархи 3 метраш  $y+2y=3y$  сомонӣ ва гайра, нархи 25 метри ҳамин матоъ  $y+24y=25y$  сомониро ташкил медиҳад.

**Мисоли 3.** Қимати ифодаи 1 650 –  $x:50$ -ро ёбед, агар:

а)  $x=650$ ; б)  $1 350$ ; в)  $1 650$  бошад.

а) агар  $x=650$  бошад,  $1 650 - 650 : 50 = 1 650 - 13 = 1 637$  аст;

б) агар  $x=1 350$  бошад,  $1 650 - 1 350 : 50 = 1 650 - 27 = 1 623$ .

в) агар  $x=1 650$  бошад,  $1 650 - 1 650 : 50 = 1 617$  аст.

- 
300. Периметри росткунчаро ёбед, агар:
- дарозии росткунча – 3 см ва бараш – 8 см;
  - дарозии росткунча – 3 см ва бараш –  $x$  см;
  - дарозии росткунча –  $y$  см ва бараш –  $x$  см бошад.
301. Тарафи квадрат  $p$  см аст. Периметри онро бо воситаи  $p$  ифода кунед.
302. Барои ифодаҳои  $15 \cdot x + 3$  ва 600:  $x = 99$  қиматҳои мувофиқашонро, ҳангоми  $x = 1, 3, 5$  ва 6 будан, ҳисоб кунед. Барои қадоме аз ин қиматҳои  $x$ : а) ифодаи якум аз ифодаи дуюм хурд аст; б) ифодаи якум аз ифодаи дуюм қалон аст; в) ифодаҳо баробаранд.
303. Заврақи мотордор бо равиши ҷараёни дарё бо суръати 18 км/соат равона аст. Агар суръати ҷараёни об 2 км/соат бошад, дар муддати  $t$ - соат вай қадом масофаро тай меқунад? Ифодаи ҳарфӣ тартиб дихед.
304. Барои ҳисоб намудани периметри секунҷаи ҳар як тарафаши  $a$  см ифода тартиб дихед ва қиматҳои онро ҳангоми  $a = 2$  см; 3 см; 5 см ва 7 см будан ёбед.
305. Дарозии ҳатти шикастаero, ки ҳар қисмаш баробар аст, ёбед. Шумораи қисмҳои он 6-то мебошад.
306. Давомнокии рӯз  $t$  соат аст. Давомнокии шаб чанд аст? Ифода тартиб дода, қимати онро, ҳангоми  $t = 6; 10; 13$  будан ёбед.
- 
307. Автобус бо суръати 50 км/соат ҳаракат меқунад. Вай дар муддати  $t$ - соат қадом масофаро тай менамояд? Ифода тартиб дода, қимати онро ҳангоми  $t = 2$  соат, 2 соату 30 дақ., 5 соат будан ҳисоб кунед.
308. Аз бозор  $x$  кг картошкай нархи 1 килоаш 60-дирам ва 12 кг пиёзи нархи 1 килоаш  $p$ -дирам хариданд. Фаҳмонед, ки ифода чиро мефаҳмонад:
- $60 \cdot x$ ;
  - $12 \cdot p$ ;
  - $x - 12$ ;
  - $p - 60$ ;
  - $12 \cdot p - 60 \cdot x$ ;
  - $60 \cdot x - 12 \cdot p$
309. Падар аз писар 24 сол қалон аст. Агар ҳоло падар  $x$ -сола ва писар  $y$ -сола бошанд, катақҳои ҳолии ҷадвалро пур кунед:

$x$	30		32		44	
$y$		6		16		24

310. Яке аз тарафҳои росткунча 8 см буда, периметраш ба 72 см баробар аст. Тарафи дигари росткунчаро муайян намоед.
311. Қимати ифодаро ёбед:
- $x+12=386$ , агар  $x=7\ 834$  бошад,
  - $15\ 254\ 389-9\ 368\ 247=p$ , агар  $p=5\ 327\ 871$  бошад.
312. Тарафи квадрат  $y$  см аст. Барои ёфтани периметри он ифода тартиб дихед. Қимати ифодаи ҳосилкардаатонро ҳангоми  $y=4; 7; 12$  будан ёбед.
313. Амалҳоро ичро намоед:
- $900-(138+805:23)\cdot 5$ ;
  - $(1\ 009-918:27)\cdot 2$ .
- 
- 

- 314\*. Адади дурақамаи  $\overline{1A}$ -ро бо рақами якиҳояш  $A$  зарб зада, адади дурақамаи  $\overline{9A}$ -ро ҳосил карданд. Ҳарфи  $A$  кадом рақамро ифода мекунад?
- 315\*. Адади дурақамаи  $\overline{B3}$ -ро бо адади дурақамаи  $\overline{1A}$  зарб зада, адади серақамаи  $\overline{A31}$ -ро ҳосил намуданд. Рақамҳои  $A$  ва  $B$  чӣ гунаанд?
- 316\*. Адади дурақамаеро ёбед, ки аз рақами якиҳояш 3 маротиба калон аст.
- 317\*. Адади дурақамаеро ёбед, ки ба 2, ба 3 ва ба 5 каратӣ буда, ба 4 тақсим нашавад.
- 318\*. Ба ҷойи ҳарфҳои  $A$  ва  $B$  кадом рақамҳоро гузорем, ки дар натиҷа баробарии дурусти зерин ҳосил шавад:  $\overline{AB}\cdot\overline{A}\cdot\overline{B}=\overline{BBB}$ . Дар ин навишт  $\overline{AB}$  адади дурақама ва  $\overline{BBB}$  адади серақамаи ҳамаи рақамҳояш яхеларо ифода менамоянд.

### Машқҳо барои такрор

319. Дар нури координатӣ порчаи воҳидиро интиҳоб намуда, дар он ададҳои зеринро қайд кунед:
- 0, 2, 4, 6, 8, 10;
  - 0, 3, 6, 9, 12, 15.
320. Адади номаълумро ёбед:
- $548+p=1\ 564$ ;
  - $x+213=447$ ;
  - $1\ 800=y+736$ ;

$$\text{г) } 800 - x = 625; \quad \text{ф) } 926 - p = 889; \quad \text{д) } y - 267 = 452.$$

321. Синф 28 нафар хонанда дорад. Шумораи писарон аз шумораи духтарон 6 нафар зиёд аст. Синф чанд писар дораду чанд духтар?

322. Қимати ифодаро ёбед:

$$\text{а) } 10\ 640 - 8\ 295 : (120 - 85); \quad \text{б) } 2\ 355\ 264 : 58 + 1\ 526\ 112 : 56.$$

## 2.7. Муодила. Бо ёрии муодила ҳал кардани масъала

**Таъриф.** Баробарие, ки номаълум дорад ва ёфтани он талаб карда мешавад, муодила ном дорад.

Баробариҳои  $x+5=8$ ,  $y - 4=4$ ,  $2x=30 - 12+7$  муодила мебошанд. Ҳар яки онҳо дорои номаълум мебошад, ки бо ҳарф ишора шудааст.

Хамон қимати номаълум, ки муодиларо конеъ месозад решаш муодила ё ҳалли муодила ном дорад. Муодила метавонад решаш дошта бошад, метавонад решаш надошта бошад.

Мақсад аз ҳал кардани муодила - ёфтани решашои он ё исбот кардани далели решаша надоштани он мебошад.

**Масъалаи 1.** Ба адади номаълум 15-ро ҷамъ карда, адади 24-ро ҳосил намуданд. Адади номаълум чанд аст?

Ҳал. Адади номаълумро бо ҳарф, масалан  $x$ , ишора намуда ба он 15-ро ҷамъ мекунем, натиҷааш ба 24 баробар мешавад:

$$x+15=24$$

Аз ин баробарӣ дар асоси қоиди тархи ададҳо адади номаълумро мейёбем:  $x=24 - 15 \Leftarrow x=9$  Ҷавоб: 9.

Агар адади ёфташудаи 9-ро дар ҷойи  $x$  ба муодилаи  $x+15=24$  гузорем, баробарии дуруст ҳосил мешавад:

$$9+15=24 \Leftarrow 24=24.$$

Барои муодилаи  $x+15=24$  адади  $x=9$  решаш мебошад, чунки дар натиҷаи ба ҷойи  $x$  дар муодила гузоштани он баробарии дурусти  $24=24$  ҳосил шуд. Адади 5 решаш муодилаи овардашуда намебошад, чунки ҳангоми дар ҷойи  $x$  ба муодила гузоштани он баробарии нодурусти  $5+15=20/24$  ҳосил мешавад.

**Мисоли 1.** Муодилаи  $x-48= 36$ -ро ҳал мекунем.

Аз рӯйи моҳияти тарҳ мейёбем, ки  $x=36+48 \Leftarrow x=84$  аст.

Қимати  $x=84$ -ро ба муодила гузошта боварӣ ҳосил

мекунем, ки он дар ҳақиқат решай муюдила мебошад, яъне муюдиларо қонеъ месозад:  $84 - 48 = 36$  ё  $36 = 36$ .

Умуман, агар  $x - a = c$  бошад, он гоҳ  $x = a + c$  аст.

**Қоидай 1.** Барои ёфтани тарҳқунандай номаълум, аз тарҳшавандай натиҷаро тарҳ кардан лозим аст.

**Мисоли 2.** Муюдилаи  $72 - x = 48$ -ро ҳал мекунем.

Дарин маврид тарҳқунандай номаълум аст. Аз рӯйимоҳияти тарҳ навишта метавонем, ки  $48 + x = 72$ . Вале, чамъшавандай номаълум ба фарқи байни сумма ва чамъшавандай дуюм баробар аст, яъне  $x = 72 - 48$  ё  $x = 24$ .

Умуман, агар  $a - x = c$  бошад, он гоҳ  $x = a - c$  аст.

**Қоидай 2.** Барои ёфтани тарҳшавандай номаълум тарҳқунандаро бо натиҷаи тарҳ чамъ кардан лозим.

Бо ёрии муюдила масъалаи зеринро ҳал мекунем:

**Масъалаи 2.** Бо воситай қубури якум ба ҳавз об ворид мешаваду бо воситай қубури дуюм аз он об хориҷ мешавад. Дар аввал ҳавз як миқдор об дошт. Бо воситай қубури якум ба он 1240 л об дохил шуду бо қубури дуюм 840 литр об хориҷ шуд. Баъд аз ин дар ҳавз 496 л об боқӣ монд.

Аввал дар ҳавз чӣ қадар об буд?

**Ҳал.** Бигузор, дар аввал дар ҳавз  $a$  л об буд. Баъди он ки ба ҳавз 1 240 л об дохил шуд, миқдори оби он ба  $a + 1 240$  л баробар шуд. Вақте ки аз ҳавз 840 л об хориҷ шуд, дар он  $(a + 1 240) - 840$  -л об боқӣ монд. Мувофиқи шарт, қимати ин ифода бояд ба 496 баробар шавад. Бинобар ҳамин муюдилаи зеринро ҳосил мекунем:  $(a + 1 240) - 840 = 496$

Ин муюдиларо ҳал мекунем. Мувофиқи қоидай 1 барои ёфтани тарҳшавандай  $a + 1 240$  ба тарҳқунандай 840 натиҷаи фарқ, яъне 496-ро чамъ мекунем:

$$a + 1 240 = 840 + 496 \text{ ё ки } a + 1 240 = 1 336$$

Барои ёфтани адади номаълум  $a$ , дар асоси қоидай ёфтани чамъшавандай номаълум, аз суммай 1 336 чамъшавандай дуюм 1 240-ро тарҳ намудан лозим аст:

$$a = 1 336 - 1 240 = 96$$

Чавоб: дар аввал дар ҳавз 96 л об будааст.

**Мисоли 3.** Муюдилаи : а)  $2x - 1 = 5$ ; б)  $\frac{x}{3} - 2 = 4$  -ро ҳал мекунем.

а) Ба ҳарду тарафи баробарии додашуда адади 1 – ро чамъ карда, баробарии  $2x - 1 + 1 = 5 + 1$  ё ки  $2x = 6$  –ро ҳосил мекунем. Ин баробарй маъни 2·x = 2·3 – ро дорад. Пас x = 3 – решай муодила аст. Ҷавоб: x = 3.

б) Барои аз маҳраҷ (3) ҳалосӣ ёфтан ҳарду тарафи муодилаи мазкурро бо 3 зарб мезанем:

$3 \cdot \frac{x}{3} - 2 \cdot 3 = 4 \cdot 3$ . Аз ин муодила муодилаи  $x - 6 = 12$  –ро ҳосил мекунем. Акнун ба ҳарду тарафи муодилаи ҳосилкардаамон адади 6-ро чамъ карда, қимати x = 18 – ро соҳиб мешавем.

Аз мисолҳои овардашуда чунин ҳосиятҳои муодиларо ҳосил мекунем:

1. Агар ба ҳарду тарафи муодила ягон ададро чамъ кунем (аз ҳарду тарафи муодила ягон ададро тарҳ кунем), муодила тагийр намеёбад;

2. Агар ҳарду тарафи муодиларо ба ягон адади натурагӣ зарб занем, муодила тагийр намеёбад.

---

323. Муодиларо ҳал кунед:

а)  $582 + k = 961$ ;    б)  $p + 269 = 701$ ;    в)  $x - 687 = 3215$ ;  
г)  $2607 - k = 1782$ ;    ф)  $5706 - p = 3846$ ;    д)  $y - 7650 = 3350$ .

324. Муодиларо ҳал кунед:

а)  $x + 361 + 279 = 1284$ ;    б)  $128 + y + 86 = 234$ ;  
в)  $x + 10496 - 7347 = 9576$ ;    г)  $156 + k - 97 = 387$ .

325. Дарозии порчаи АВ ба 1 м 12 см баробар аст. Дар он нуқтаи С интихоб шудааст. Дарозии порчаи СВ 49 см аст. Дарозии порчаи АС ба чанд баробар аст?

326. Ман ададеро фикр кардам. Агар ба он 25-ро чамъ карда, аз натиҷа 34-ро тарҳ намоям, 56 ҳосил мешавад. Он ададро ёбед.

327. Масъаларо бо ёрии муодила ҳал кунед:

- а) Дар ҳалта якчанд дона себ буд. Баъди он ки аз он 17 дона себ гирифтанд, шумораи себҳо 46-то шуд. Аввал ҳалта чанд дона себ дошт?  
б) Ҳалта 57 кг биринҷ дошт. Аз он як миқдор биринҷ гирифтанд. Баъди ин ба ҳамон ҳалта боз 16 кг биринҷ илова карданд. Дар натиҷа, массаи биринҷи ҳалта боз

57 кг шуд. Аз халта чӣ қадар бириңг гирифтанд?

328\*. Муодила тартиб дода масъаларо ҳал қунед:

а) Аз ададе 762-ро тарҳ намуда, ба натиҷаи ҳосилшуда 178-ро илова карданд. Дар ҷавоб 416 ҳосил шуд. Адади номаълумро ёбед.

б) Намоишгоҳро 368 нафар одам тамошо мекард. Вақте ки аз он ҷо у нафар баромада рафтү ба намоишгоҳ 72 каси дигар ворид гашт, шумораи тамошобинони намоишгоҳ ба 160 нафар расид. Аз тамошои намоишгоҳ бори аввал ҷанд нафар баромада рафт?

329. Дарозии майдони ростқунҷашаклаз барааш 48 м дарозтар буда, периметраш 240 м аст. Дарозии майдонро ёбед.

---

---

330. Муодиларо ҳал қунед:

$$\begin{array}{ll} \text{а)} 874+x=6\,004; & \text{б)} y+2\,136=7\,758; \\ \text{в)} 3\,258-p=2\,908; & \text{г)} k-807=12\,403. \end{array}$$

331. Муодиларо ҳал қунед:

$$\begin{array}{ll} \text{а)} (x+56)-73=18; & \text{б)} (y-560)+370=1\,200; \\ \text{в)} (p-725)-86=115; & \text{г)} 874-(503+k)=89. \end{array}$$

332. Қимати ифодаи 2 005 –  $k+754$ -ро ҳангоми  $k=600$ ; 2 005 будан ёбед.

333. Дар ҳалтача 2 кг 250 г шакар буд. Баъди аз он гирифтани як микдор шакар массай шакари боқимонда 750 г шуд. Аз ҳалтача чӣ қадар шакар гирифтанд?

334. Дар ҳавз ба микдори  $x$  л об буд. Бо воситаи қубури якум ба ҳавз 85 л об ворид шуда, бо воситаи ҳар қадоме аз ду қубур 38 л об хориҷ шуд. Дар ҳамин муддат дар ҳавз 16 л об боқӣ монд.

Дар аввал ҳавз чӣ қадар об дошт?

335. Периметри секунҷаи баробартараф 12 см аст. Дарозии тарафи онро ёбед.

336. Дар як паллаи тарозу-як тарбуз ва санги массааш 3 кг, дар паллаи дигари он санги массааш 5 кг ва ними ҳамин гуна тарбуз гузошта шудааст. Тарозу дар мувозинат қарор дорад. Массай тарбузро ёбед.

- 337\*. Исбот кунед, ки ба воситаи сангчаҳои тарозуи массаҳояшон 1 г, 2 г, 4 г, 8 г ва 16 г дар тарозуи дупалладор бори дилҳоҳи массааш аз 1 то 31 г-ро бар кашидан мумкин аст. Иҷозат дода мешавад, ки сангҳо танҳо дар як палла гузошта шаванд. Дар паллаи бордор санг гузоштан манъ аст.
- 338\*. Исбот кунед, ки ба воситаи сангчаҳои тарозуи массаҳояшон 1 г, 3 г, 9 г ва 27 г дар тарозуи дупалладор бори дилҳоҳи массааш аз 1 г то 40 г-ро баркашидан мумкин аст.
339. Ду порчаеро тасвир намоед, ки яке аз дигараши 2 маротиба дарозтар буда, дар якчоягӣ порчай дарозиаш 15 см-ро ташкил диханд.
340. Алӣ ва Бӯрӣ 21-то, Бӯрӣ ва Валий 22-то, Алӣ ва Валий 23-то чормағз доранд. Ҳар кадоме аз ҷӯраҳо чандтогӣ чормағз дорад?
341. Дар ду катаки расми 38 рақамҳои 1 ва 2 навишта шудааст. Дар ҳар яке аз катакҳои бокимонда рақамҳои 1, 2 ва 3-ро тарзе нависед, ки дар натиҷа дар ҳар се сутун ва дар ҳар се сатр якторӣ рақамҳои 1, 2 ва 3 омада бошад.

1		
	2	

Расми 38.

### Машқҳо барои такрор

342. Амалҳоро ичро намоед:
- 211 385 456+312 779 871– 498 312 650;
  - 3 754 465 963–1 389 675 402+4 567 890 305.
343. Ифодаро сода намуда, қиматҳои онро ҳангоми  $c=211$  ва 361 будан ёбед:  $746+c-146$ .
344. Ман кадом ададро фикр кардам, агар:
- ба адади фикркардаам аввал 45-ро ва баъд аз он 76-ро ҷамъ карда 201-ро ҳосил карда бошам?
  - ба адади фикркардаам 125-ро ҷамъ карда, аз натиҷааш 82-ро тарҳ кунам, адади 43 ҳосил шавад?

## ТЕСТИ 2

1. Баъд аз адади 9 009 кадом адад меояд ?  
A) 9 090; B) 9 010; C) 90 010.
2. Суммаро ёбед:  $445+216+1\ 365+392$ .  
A) 2 148; B) 4 281; C) 2 418.
3. Амалро ичро намоед:  $84\ 029\ 583\ 608+8\ 997\ 675\ 586$ .  
A) 93 027 259 194; B) 93 046 159 114; C) 92 027 259 284.
4. Кадомаш калонтар: 1) 18 660 ё 2) 6 809+11 860?  
A) якумаш; B) дуюмаш; C) онҳо баробаранд.
5. Тарафҳои секунча 5 см, 4 см, 8 см мебошанд. Периметри секунчаро ёбед.  
A) 15 см; B) 12 см; C) 17 см.
6. Кадом адади натуралии ба 5 каратӣ аз 180 калону аз 190 хурд мебошад?  
A) 180; B) 185; C) 190.
7. Дар як дақиқа ба ҳавз 18 литр об ҷорӣ мешавад. Дар муддати 1 соат ба ҳавз чанд литр об ворид мешавад?  
A) 180 л; B) 1 800 л; C) 1 080 л.
8. Муодиларо ҳал кунед:  $168 + x = 201$ .  
A) 33; B) 31; C) 39.
9. Амалҳоро ичро кунед:  $(627 - 289) : 13$ .  
A) 52; B) 13; C) 26.
10. Ба ҳалтаи якум 88 кг ва ба ҳалтаи дуюм 42 кг камтар шакар рехтанд. Ба ҳалтаи дуюм чӣ қадар шакар рехтанд?  
A) 42 кг; B) 46 кг; C) 130 кг.
11. Аз баробарӣ номаълумро ёбед:  $684 - x = 659$ .  
A) 25; B) 35; C) 52.
12. Периметри секунча 32 м ва периметри росткунча аз он 3 маротиба калонтар аст. Периметри секунча аз периметри росткунча чӣ қадар хурд аст?  
A) 64 м; B) 48 м; C) 96 см.
13. Қимати ифодаи  $3a + 2b$  -ро ёбед, агар  $a = 14$ ,  $b = 7$  бошанд.  
A) 48; B) 56; C) 49.
14. Яке аз бародарон  $x$  - сола, дигараши аз  $\bar{y}$  5 сол калонтар аст. Бародари дуюм чандсола аст ? Ифода тартиб дода, қимати онро ҳангоми  $x = 12$  будан ёбед.  
A) 12-сола; B) 17-сола; C) 20-сола.

## ЧИРО ЁД ГИРИФТЕД (Салохиятхой ҳатмӣ)

1. Ададҳои натуралиро ҷамъ, тарҳ карда метавонам.

А) Адади 2 436-ро дар шакли суммаи ду ҷамъшаванде нависед, ки яке аз онҳо:

а) 684 ; б) 1 336 ; в) 987; г) 2 087; д) 2 436 бошад.

Б) Автобус ҳар рӯз аз саристгоҳ соати 6-у 27 дақ. равона шуда, пас аз 2 соату 53 дақ. ба охири ҳатсайр мерасад. Вай соати чанд ба охири ҳатсайр мерасад?

2. Дар ибтидои роҳ спидометри автомобил 18 240 км-ро ниишон медод. Пас аз 675 км спидометр қадом ададро ниишон медиҳад?

3. Медонам, ки дар байнин амалҳои ҷамъ ва тарҳ чӣ гуна алоқамандӣ вуҷуд дорад, метавонам ҳангоми иҷрои амалҳо компоненти номаълумро ёбам.

а)  $85 - x = 36$ ; б)  $156 + x = 97$ ; в)  $1 041 - y = 873$ .

г)  $162 - y = 162$ ; д)  $y + 244 = 244$ ; д)  $p - 0 = 1$ .

4. Қонунҳои ҷамъ ва тарҳи адаҳоро медонам ва онҳоро ҳангоми иҷрои амалҳо татбиқ карда метавонам.

а)  $(1 364 + 706) \cdot (1 601 - 1 591)$ ; б)  $(1 203 - 1 143) \cdot (1 176 + 394)$ .

5. Ифодаи адаҳӣ навишта, қимати онро ёфта метавонам.  
 $(37 296 : 37 - 17 780 : 35) : 250$ .

6. Ифодаи ҳарфдорнавишта, қимати онро ёфта метавонам.

а)  $(256 - x) - 156$ , агар  $x = 44$ ; б)  $238 - (38 + y)$ , агар  $y = 78$  бошад.

7. Ҷамъшавандахои монанди ифодаро ислоҳ карада метавонам.

а)  $2x + 3y - x - y + 3$ ; б)  $+3a + a + 2b - b$ ; в)  $-5p + 9x - 6p - 9x + 1$ ; г)  $-y + y - y + x - x$ ; д)  $9x + 2x - 5y + 3y$ .

8. Таърифи муодила, решаш муодиларо медонам, аз муодилаи додащуда компоненти номаълуми онро ёфта метавонам.

а)  $(x - 87) - 27 = 36$ ; б)  $67 - (41 + y) = 24$ ;

в)  $5 \cdot (x - 3) = 0$ ; г)  $(x - 1) \cdot (x - 2) = 0$ .

15. Қимати ифодаро ёбед:  $5\ 011 - 17\ 276$ : ( $215 - 211$ ).  
A) 692; B) 714; C) 431.
16. Решай муодиларо ёбед:  $45 - (x - 13) = 36$ .  
A) 9; B) 16; C) 22.

## Машғулияти иловагии № 2

### Варианти 1

1. Амалро ичро кунед:  $83\ 278\ 944\ 478 + 118\ 274\ 368\ 974$ .
2. Амалро ичро кунед:  $129\ 774\ 236\ 918 - 83\ 256\ 337\ 587$ .
3. Яке аз тарафҳои росткунча 20 см буда, тарафи дуюм аз он 12 маротиба дарозтар мебошад. Периметри росткунчаро ёбед.
4. Кадомаш калонтар аст:  $436 + 217$  ё  $436 - 317$ ?
5. Қимати ифодаро ёбед:  $5\ 887 - 4\ 879 + 3\ 798$ .

### Варианти 2

1. Амалро ичро кунед:  $75\ 474\ 936\ 749 + 224\ 336\ 174\ 959$ .
2. Амалро ичро кунед:  $553\ 496\ 219\ 817 - 245\ 764\ 439\ 004$ .
3. Яке аз тарафҳои росткунча 24 см буда, тарафи дуюм аз он 18 маротиба дарозтар мебошад. Периметри росткунчаро ёбед.
4. Кадомаш калонтар аст:  $456 + 117$  ё  $456 - 256$ ?
5. Қимати ифодаро ёбед:  $2\ 654 + 8\ 897 - 3\ 987$ .

## § 3. ЗАРБ ВА ТАҚСИМИ АДАДХОИ НАТУРАЛӢ

### 3.1. Зарби ададҳои натуралӣ

**Масъала.** Дар ҳар як қуттӣ 6-то қалам гузошта шудааст. 8-то ҳамин гуна қуттӣ чандто қалам дорад?

Дар қуттиҳо шумораи баробари қаламҳо гузошта шудаанд. Барои ёфтани шумораи қаламҳои 8 қуттӣ суммаи зеринро ҳисоб мекунем:

$$8+8+8+8+8+8$$

Ин сумма ба 48 баробар аст. Пас, 6 қуттӣ якҷоя 48 қалам доштааст.

Умуман, суммаи якчанд ҷамъшавандай бо ҳам баробарро муҳтасар навиштан мумкин аст. Масалан, ба ҷойи суммаи  $8+8+8+8+8+8$  навшида метавонем:  $6 \cdot 8$

Ин ифода ва натиҷаи он 48 ҳосили зарби ададҳои 8 ва 6 ном дорад. Ҳар яке аз ададҳои 8 ва 6, ки бо ҳам зарб мешаванд, **зарбшавандаҳо** номида мешаванд.

**Таъриф.** Суммаи  $n$  ҷамъшавандай ҳар қадомаш ба  $a$  баробарро ҳосили зарби ададҳои  $n$  ва  $a$  меноманд.

Зарби адади  $a$  бо адади  $b$  ин тавр навишта мешавад:  $a \cdot b$ . Ададҳои  $a$  ва  $b$  зарбшавандаҳо номдоранд.

Ҳамин тавр, амали зарби ду ададро ҳамчун ҷамъи такории яке аз онҳо фаҳмидан мумкин аст. Дар ин мавриди шумораи ҷамъшавандаҳо ба адади дуюм баробар аст.

Масалан,  $4 \cdot 5 = 4+4+4+4+4$  ё ки  $5 \cdot 4 = 5+5+5+5$

Адади 1-ро бо адади  $a$  зарб задан маъни  $a$  маротиба ҷамъ кардани адади 1-ро дорад. Ин сумма ба  $a$  баробар мешавад.

$$a \cdot 1 = a.$$

Адади 0-ро бо адади  $a$  зарб задан маъни  $a$  маротиба ҷамъ кардани адади 0-ро дорад. Ин сумма ба 0 баробар аст.

$$a \cdot 0 = 0.$$

**Мисоли 1.** Тарафи квадрат 12 см аст. Периметри онро меёбем.

Периметри квадрат ба ҳосили ҷамъи тарафҳояш баробар аст. Ин адад  $12+12+12+12=12 \cdot 4=48$  аст.

**Мисоли 2.** Хатти шикаста аз 7 қисм иборат аст. Дарозиҳои ҳар як қисми он ба 9 см баробар мебошад. Дарозии хатти шикастаро меёбем.

Дарозии хатти шикаста ба суммаи дарозиҳои қисмҳояш баробар аст. Ин адад  $9+9+9+9+9+9=7\cdot9=63$  аст.

**Мисоли 3.** Массаи ҳар як саққо 4 кг аст. Массаи 75-то ҳамин гуна саққоро меёбем.

Массаи 75 саққо ба ҳосили зарби ададҳои 4 ва 75 баробар аст. Азбаски  $4\cdot75=300$  аст, пас массаи 75 саққо ба 300 кг баробар аст.

**Мисоли 4.** Ҳафта аз 7 рӯз иборат аст. 52 ҳафта чанд рӯзро ташкил медиҳад?

Ин адад  $7\cdot52=364$  аст.

- 
345. Суммаро дар шакли ҳосили зарб нависед:
- а)  $42+42+42$ ;      б)  $735+735+735+735$ ;  
в)  $449+449+449+449+449$ ;      г)  $a+a+a+a+a$ ;  
ғ)  $50+50+75+75+75$ ;      д)  $x+x+x+x+x+y+y+y$ .
346. Ҳосили зарбро дар шакли ҳосили чамъ нависед:
- а)  $4\cdot32$ ;      б)  $64\cdot3$ ;      в)  $725\cdot5$ ;      г)  $x\cdot6$ .
347. Суммаи: а) 11 чамъшавандай ҳар кадомаш 1; б) 10 чамъшавандай ҳар кадомаш 0-ро ёбед.
348. Ҳамагӣ п ҳалтacha гузошта шудааст. Дар ҳар як ҳалтacha т кг афлесун ҷойгир карда шудааст. Дар умум чанд кг афлесун аст?  
 $n=25$ ;  $m=3$  гирифта, масъаларо ҳал кунед.
349. Амалҳоро ичро кунед:
- а)  $203+203+203+203+67+67+67+67+67$ ;  
б)  $147+147+147+253+253+253+1250+1250$ .
350. Ададҳоро ҳамчун ҳосили зарби ду зарбшавандай баробар нависед:  
16, 25, 36, 49, 64, 81, 100
351. Амалҳоро ичро намоед:
- а)  $(123+237)\cdot46$ ;      б)  $(356+244)\cdot82$ .

- 
- 
352. Суммаро дар шакли ҳосили зарб нависед:
- а)  $15+15+15+15+15$ ;    б)  $340+340+340+340+340$ ;
  - в)  $71+71+71+\dots+17$  (40 маротиба);
  - г)  $101+101+\dots+101$  (67 маротиба).
353. Суммаро ёбед:
- а)  $41+41+41+\dots+41$  (224 маротиба) +  $36+36+36+\dots+36$  (50 маротиба);
  - б)  $200+200+\dots+200$  (100 маротиба) +  $112+112+\dots+112$  (100 маротиба).
354. Амали зарбро ичро кунед:
- а)  $123 \cdot 305$ ;    б)  $2\ 800 \cdot 37$ ;    в)  $7\ 050 \cdot 180$ ;    г)  $7\ 010 \cdot 2\ 800$ ;
  - ф)  $254 \cdot 20\ 628 \cdot 5\ 500$ ;    д)  $5\ 400 \cdot 160$ ;    е)  $5\ 060 \cdot 1\ 450$ .
355. Ҳисоб кунед:
- а)  $15 \cdot 353 \cdot 65$ ;    б)  $32 \cdot 693 \cdot 25$ ;    в)  $145 \cdot 950 \cdot 185$ ;
  - г)  $445 \cdot 236 \cdot 15$ ;    ф)  $502 \cdot 125 \cdot 36$ ;    д)  $66 \cdot 213 \cdot 401$ .
356. Масоҳати сатҳи обанбори Баҳри тоҷик аз масоҳати сатҳи обанбори Норак 5 маротиба калон аст. Агар масоҳати сатҳи Обанбори Норак  $106\text{ km}^2$  бошад, масоҳати сатҳи Обанбори Баҳри тоҷик чӣ қадар аст?
357. Дарозии дарёи Шоҳдара аз дарозии Фондарё 6 маротиба калон аст. Агар дарозии Фондарё 24 км бошад, дарозии Шоҳдара чанд километр аст?
358. Амалҳоро ичро намоед:
- а)  $(14\ 256+37\ 145) \cdot 1$ ;    б)  $(98\ 245-37\ 667)+1\ 267 \cdot 0$ ;
  - в)  $(1\ 456+67\ 217-14) \cdot 0$ ;    г)  $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10 \cdot 0$ .
- 
- 

- 359\*. Адади 12345679-ро ба қадом адади дурақама зарб занем, ки дар натиҷа, адади ҳамай рақамҳояш 9 ҳосил шавад?
- 360\*. Адади 285714-ро бо қадом рақам зарб занем, то адади шашрақамаи аз ҳамон рақамҳо тартибёфта ҳосил гардад? Рақами дуюми адади номаълум 5 аст.
361. Чӣ тавр бо воситаи зарфҳои холии ғунҷоишҳояшон 5 л ва 3 л аз дарё айнан 4 л об гирифтан мумкин аст?
- 362\*. Адади шашрақама бо рақами 1 оғоз меёбад. Рақами охирини он 7 аст. Агар рақами 7-ро пеш аз адади 1

гузорем, адади наве ҳосил мешавад, ки аз аввала 5 маротиба калон аст. Ин ададро ёбед.

363\*. Адади шашракама бо рақами 5 оғоз меёбад. Агар ин рақамро ба чойи охири адад гузорем, адади наверо ҳосил мекунем, ки аз адади додашуда 4 маротиба хурд аст. Ин ададро ёбед.

### Машқҳо барои тақрор

364. Муодиларо ҳал кунед:

а)  $12\ 665 + x = 12\ 665 + 2\ 560$ ; б)  $(y + 254) + 961 = 324 + (961 + 254)$ ;  
в)  $372 + y = 782 + (372 - 750)$ ; г)  $x + 275 + 726 = 295 + (726 + 275)$ .

365. Баробарӣ барои қадом қимати ҳарф дуруст аст:

а) $65 + x = 65$	б) $x + 24 = 24$	в) $63 - x = 63$
г) $y - 27 = 0$	ф) $68 - y = 0$	д) $p + 0 = p$ ?

366. Дар сабад себҳо буданд. Баъди он ки аз он ҷо 15 дона себ гирифта, 26 дона себ илова карданд, дар сабад 59 себ боқӣ монд.

Сабад ҷанд дона себ дошт?

367. Қимати ифодаро ёбед:

а) $408 + 408 + 512 - 512$	б) $338 + 338 + 338 - 238 - 238$ .
----------------------------	------------------------------------

### 3.2. Қонунҳои зарб

Шумораи катакҳои дар расми 39 тасвириёфтари бо ду тарз ҳисоб намудан мумкин аст.

Тарзи 1. Аввал шумораи катакҳои як қатори горизонтилии онро ҳисоб мекунем ва адади ҳосилшударо ба шумораи қаторҳои вертикалий зарб мезанем:  $4 \cdot 10$ .

Тарзи 2. Аввал шумораи катакҳои як сутуни вертикалиро ҳисоб мекунем ва адади ҳосилшударо бо шумораи сутунҳо зарб мезанем:  $10 \cdot 4$ .

Азбаски дар ду маврид ҳам як натиҷа ҳосил мешавад, пас навишта метавонем:  
 $4 \cdot 10 = 10 \cdot 4$


A


B

Расми 39.

**Қонуни қойивазқунй. Аз изваз шудани үйдөн зарбшавандаҳо хосили зарб тағиир намеёбад:**

$$a \cdot b = b \cdot a$$

Аз чумла, навишта метавонем, ки

$$1 \cdot a = a \cdot 1 = a \text{ ва } a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$$

**Мисоли 1.** а) Адади 300-ро ҳамчун суммаи се өмнөшавандай ҳар кадомаш 100 навишта метавонем:

$$300 = 100 + 100 + 100.$$

Дар асоси қоидай зарби ададхой натуралй ва хосияти қойивазкуний зарб ҳосил мекунем:

$$100 + 100 + 100 = 100 \cdot 3 = 3 \cdot 100.$$

Аз ин сабаб навишта метавонем:

$$3 \cdot 100 = 300.$$

б) Адади 5 000-ро ҳамчун суммаи панҷ өмнөшавандай ҳар кадомаш 1 000 навишта метавонем:

$$5 000 = 1 000 + 1 000 + 1 000 + 1 000 + 1 000 = 1 000 \cdot 5 = 5 \cdot 1 000$$

$$\text{Бинобар ҳамин, } 5 \cdot 1000 = 5 000.$$

Аз ин мисол аён аст, ки барои зарб задани 3 ба 100 кофист, ки пас аз адади 3 пайихам дуто рақами 0-ро нависем. Агар лозим ояд, ки адади 5-ро ба 1 000 зарб занем, пас аз рақами 5 се маротиба пайихам рақами 0-ро менависем ва гайра.

**Қоида.** Барои ба 10, 100, 1 000 ва т. зарб задани адади натуралй қифоя аст, ки ба охири адади натуралй мувофиқан як, ду, се ва гайра рақами 0 илова карда шавад.

Масалан,  $12\ 401 \cdot 100\ 000 = 1\ 240\ 100\ 000$

Шумораи катақҳои дар расми 39 овардашударо бо ду тарзи дигар низ ёфтани мумкин аст.

Тарзи 1. Шумораи катақҳои қисми болоии расм (A) ба шумораи катақҳои қисми поёни расм (B) баробар аст. Пас яке аз ин шумораҳоро ба 2 зарб зада, шумораи ҳамаи катақҳои расмро ёфтани мумкин аст.

Шумораи катақҳои қисми A ба  $4 \cdot 5$  баробар аст. Азбаски шумораи катақҳои қисми B низ  $4 \cdot 5$  аст, бинобар ҳамин шумораи ҳамаи катақҳо  $5 \cdot (4 \cdot 2) = (5 \cdot 4) \cdot 2$  мешавад. Вале дар ҳар ду маврид натиша як аст, аз ин рӯ,  $(5 \cdot 4) \cdot 2 = 5 \cdot (4 \cdot 2)$  мебошад.

Тарзи 2. Шумораи катақҳои сутунҳои танҳо қисми A  $4 \cdot 5$

буда, ба 20 баробар аст. Дар сутунҳои қисми В низ ҳамин қадар катак ҳаст. Бинобар ҳамин, шумораи умумии катакҳои дар расми 39 омада  $2 \cdot 4 \cdot 5$  мешавад.

Дар ҳар ду маврид ҳам ҳамон як натиҷа ҳосил мешавад:  
Аз ин рӯ,  $(4 \cdot 5) \cdot 2 = 4 \cdot (5 \cdot 2)$  мебошад.

**Қонуни гурӯҳбандӣ.** Агар ҳангоми зарб ададҳо ба гурӯҳҳо ҷудо карда шаванд, ҳосили зарби онҳо тафйир намеёбад:

$$a \cdot b \cdot c = (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) = b \cdot (a \cdot c)$$

Аз чумла, ифодаи  $(ab)c$ -ро бе қавс навишта метавонем, зоро дар он тартиби ичрои амалҳо нигоҳ дошта мешавад:

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot b \cdot c.$$

Бинобар ҳамин,

$$a \cdot (b \cdot c) = a \cdot b \cdot c$$

Ба ғайр аз ин дар вақти зарби  $abc$  ҷойҳои зарбшавандҳоро тафйир додан мумкин аст:

$$a \cdot b \cdot c = a \cdot c \cdot b = b \cdot c \cdot a = b \cdot a \cdot c = c \cdot a \cdot b = c \cdot b \cdot a.$$

**Мисоли 2.** Ададҳои 2 000 ва 40 000-ро зарб мезанем.

Дар асоси қонунҳои ҷойивазкуни ҷадидӣ зарб ҳосил мекунем:

$$\begin{aligned} 2\,000 \cdot 40\,000 &= (2 \cdot 1\,000)(4 \cdot 10\,000) = (2 \cdot 4) \cdot \\ &\cdot (1\,000 \cdot 10\,000) = 8 \cdot 10\,000\,000 = 80\,000\,000. \end{aligned}$$


---

368. Санҷед, ки:

а)  $3 \cdot 2 = 2 \cdot 3$ ; б)  $4 \cdot 5 = 5 \cdot 4$ ; в)  $2 \cdot 6 = 6 \cdot 2$ ; г)  $5 \cdot 1 = 1 \cdot 5$  аст.

369. Қимати ифодаи  $385 \cdot p$ -ро ҳангоми  $p=10; 100; 1\,000; 10\,000$  будан ёбед.

370. Дар самти рости адади 3 485 якто 0, дуто 0, сето 0 навиштанд. Адади додашуда ҷанд маротиба калон шуд?

371. Дар адади 684 920 000 се рақами нули охириниро ҳат заданд. Адади мазкур ҷанд маротиба хурд шуд?

372. Ададеро нависед, ки аз адади 1 000:

а) 10 маротиба калон;      б) 10 воҳид калон;  
в) 10 маротиба хурд;      г) 10 воҳид хурд бошад.

373. Ададеро нависед, ки аз адади 445: а) 100 маротиба калон; б) 100 карат зиёд; в) 100 маротиба хурд; г) 100 карат хурд бошад.

374. Қимати ифодаро ёбед:  
а) 3 000•25 000; б) 1 200•60 000; в) 145 000•246 000•0.
- 
- 

375. Тартиби боби зарбро интихоб намуда, амалро ичро кунед:  
а) 265•2•5; б) 5•4•234; в) 86•4•25; г) 250•8•5•40.
376. Ба мағоза 375 халта орд оварданد. Агар массаи ҳар халта ба ҳисоби миёна 48 кг бошад, ҳамагӣ чанд кг орд овардаанд?
377. Ҳар кадоме аз ададҳоро ҳамчун ҳосили зарби ду зарбшавандай баробар нависед: 36, 81, 100, 144, 400, 961, 1024.
378. Ҷойҳои нишасти кинотеатр 32 қатори ҳар якашон аз 28 ҷой иборатро ташкил додаанд. Шумораи ҷойҳои нишасти кинотеатрро ёбед.
379. Ададҳоро ҳамчун ҳосили зарби се адади баробар нависед:  
8, 27, 64, 125, 216, 343, 1 000.
380. Дар ҳар дақиқа ба ҳавз 36 л об ворид мегардад. Дар 1 соат, 2 соат, 24 соат ба ҳавз чанд л об ворид мегардад?
381. Муодиларо ҳал кунед:  
а)  $725+75+x=1\ 000$ ; б)  $y+467+233=2\ 300$ .
- 
- 

382. Зокир, Воҳид ва Анвар шашкабозӣ карданд. Ҳар кадоме аз онҳо 2 бозӣ гузаронид. Ҳамагӣ чанд бозӣ гузаронида шуд?
383. Як даҳиро бо ду даҳӣ: а) ҷамъ карданд; б) зарб заданд. Дар натиҷа чандто даҳиро ҳосил карданд?
384. Ҳосили зарби  $13\cdot14\cdot15\cdot16\cdot17$  бо кадом рақам тамом мешавад?
385. Ҳангоми воҳӯрӣ чор нафар хонандаи синфи 5 бо ҳамдигар даст доданд. Ҳамагӣ чандто чунин дастдиҳиҳо ба мушоҳида расид?
- 386\*. Тори пӯлодини 30 метр дарозӣ доштаро ба се ҳисса ҷудо карданд. Яке аз ҳиссаҳо аз ҳиссаи якум 3 м дарозтару аз ҳиссаи дуюм 3 м кӯтоҳтар буд. Дарозиҳои ҳар яке аз ҳиссаҳоро ёбед.

### **Машқҳо барои такрор**

387. Адади 18-ро ҳамчун суммаи се адади баробар навишта, пас аз он суммаи ҳосилкардаатонро дар шакли ҳосили зарб нависед.
388. Адади додашуда 12 аст. Адади дуюм аз 12 ду маротиба калон, адади сеюм аз натиҷаи ҳосилшуда 2 маротиба калон ва адади чорум аз адади додашуда 3 маротиба хурданд. Суммаи ин чор ададро ёбед.
389. Адади 6-ро аввал 3 карат, баъд 4 карат ва пас аз ин 5 карат калон карда, аз натиҷаи ҳосилшуда 359-ро тарҳ карданд. Дар ҷавоб ҷанд ҳосил шуд?
390. Муодиларо ҳал кунед:  
а)  $x - 115 + 243 = 354 + 126$ ;      б)  $1\ 974 - (x - 362) = 1\ 483$ .

### **3.3. Тартиби навишти зарбшаванди ҳарфӣ**

**Масъала.** Дар коргоҳ 6 дастгоҳ беист кор мекунад. Ҳар як дастгоҳ дар 1 соат  $n$  детал истехсол мекунад. Ин дастгоҳҳо дар давоми 1 шабонарӯз ҷанд детал истехсол мекунанд?

Ҳал. Як шабонарӯз аз 24 соат иборат аст. Ҳар як дастгоҳ дар 24 соат  $24 \cdot n$  ва 6 дастгоҳ дар ҳамин муддати вақт  $24 \cdot n \cdot 6$  детал истехсол мекунанд. Қонунҳои ҷойивазқунӣ ва гурӯҳбандии зарбро татбиқ намуда ифодаи ҳосилкардаамонро сода мекунем:

$$24 \cdot n \cdot 6 = 6 \cdot 24 \cdot n = 6 \cdot 24n = 144n.$$

Ҳангоми сода кардани ифодаи  $24 \cdot n \cdot 6$  мо зарби ду адад 24 ва 6-ро бо адади 144 иваз намудем.

Умуман, агар зарб якҷанд зарбшаванди ададиро дарбар гирифта бошад, онҳоро бо як адад иваз намудан мумкин аст. Ин зарбшавандаро дар ҷойи аввал навишта, аломати зарбро намеоранд. Масалан:

$$k \cdot 67 \cdot 5 \cdot 3 = k \cdot 1\ 005 = 1\ 005 \cdot k = 1\ 005k.$$

Одатан, дар байни зарбшавандои бо ҳарф ишора шуда низ аломати зарб гузошта намешавад. Масалан:

$$5 \cdot x \cdot 6 \cdot y = 30 \cdot x \cdot y = 30xy.$$

Агар яке аз зарбшавандоҳо дар қавс гирифта шуда

бошад, дар байни қавсу зарбшаванда низ аломати зарб навишта намешавад. Масалан:

$$a(a+1); x(x+2) (4-x)a; 16(8-y).$$

---

391. Тарафи квадрат ба а см баробар аст. Барои ёфтани периметри он ифода тартиб дода, қимати онро ҳангоми  $a=2$ ,  $a=5$  будан ёбед.
392. Қимати ифодаро ёбед:  
а)  $10 \cdot x \cdot 28 \cdot 2$ , агар  $x=1, 2, 3, 10$  бошад;  
б)  $2 \cdot 50 \cdot 12 \cdot y$ , агар  $y=3, 5, 7$  бошад.
393. Ифодаро сода кунед:  
а)  $673+1217+k$ ;    б)  $12 \cdot 36 \cdot n$ ;    в)  $p \cdot (671+219)$ ;  
г)  $y \cdot 15 \cdot 7$ ;                          ф)  $72+2x+18$ ;    д)  $75 \cdot c \cdot 4$ .
394. Адади номаълуми  $n$ -ро: а) 2 маротиба; б) 3 маротиба;  
в) 15 маротиба зиёд карданд. Кадом ифода ҳосил шуд?
395. Адади номаълуми  $k$ -ро: а) 2 маротиба; б) 3 маротиба;  
в) 12 маротиба хурд карданд. Кадом ифода ҳосил шуд?
396. Адади номаълуми  $p$ -ро: а) 4 карат калон; б) 8 карат хурд  
карданд. Ифодаи ҳосилшударо нависед.
397. Адади  $x$ -ро аввал 6 маротиба, баъд 3 карат ва дар охир  
2 баробар зиёд карданд. Ифодаи ҳосилшударо нависед.  

---
398. Тарафи секунчаи баробартараф у см аст. Барои ёфтани периметри он ифода тартиб дода, қиматашро, ҳангоми  $y=24; 125$  будан ёбед.
399. Ифодаро сода кунед:  
а)  $135+4 \cdot n+748$ ;    б)  $54 \cdot 15 \cdot p$ ;    в)  $562+3y+138$ ;  
г)  $32 \cdot c \cdot 12$ ;                          ф)  $643+2p+117$ ;    д)  $x \cdot 16 \cdot 5 \cdot 25$ .
400. Суммаи се адади пайдарпайи натуралий 387 аст. Ин  
ададҳоро ёбед.
401. Амалҳоро ичро намоед:  
а)  $52 \cdot 376+14 \cdot 064-52 \cdot (8 \cdot 764-7 \cdot 980)$ ;  
б)  $322 \cdot 145-58 \cdot 036+225 \cdot (5 \cdot 265-5 \cdot 185)$ .
402. Муодиларо ҳал кунед:  
а)  $25 \cdot 540+225 \cdot 12=p$ ;    б)  $651+y+148=10 \cdot 000-1 \cdot 997-y$ .
403. Дар ҳавлий мурғ, мурғобӣ ва гоз парвариш меёбанд.


Шумораи мурғҳо ҳ буда, шумораи мурғобиҳо аз шумораи мурғҳо 6 адад камтар аст. Ғозҳо ҳамагӣ 12-тоанд. Дар ҳавлий чанд адад мурғ, мурғобӣ ва ғоз ҳаст? Ифода тартиб дода, қимати онро ҳангоми  $x=14$ ; 22 будан ёбед.

404. Хатти шикаста аз се қисм иборат аст. Қисми дуюм аз якум 7 см ва қисми сеюм аз дуюм 7 см дарозтаранд. Агар дарозии хатти шикаста 84 см бошад, дарозии ҳар як қисм чанд см аст?

405. Аз пораи сими алюминӣ секунҷаи баробартараф соҳтанд, ки тарафаш ба 48 см баробар буд. Баъд, симро рост карда, аз он квадрат соҳтанд. Дарозии тарафи квадрат ба чанд баробар шуд?

406. Суммаи се адади гуногуни якракама ба ҳосили зарби ин ададҳо баробар аст. Ин ададҳоро ёбед.

407. Рақамҳои 6, 5, 4, 3, 2 ва 1-ро дар доирачаҳои секунҷаи дар расми 40 тасвирёфта тавре нависед, ки суммаҳои онҳо аз рӯйи ҳар се тарафи секунҷа ба адади 12 баробар шавад.



Расми 40.

### Машқҳо барои такрор

408. Ба ҷойи ситорача чунин аломатеро гузоред, ки дар натиҷа адади 50 ҳосил шавад:
- а)  $25*2$ ;      б)  $26*24$ ;      в)  $50*1$ ;      г)  $50*0$ .
409. Дар хатти рост нуқтаи А-ро қайд кунед. Аз он дар масофаи 4 см ба самти рост нуқтаи В-ро қайд кунед. Аз нуқтаи В дар масофаи 3 см ба самти рост нуқтаи С-ро тасвир намоед. Бо хаткашак масофаро аз нуқтаи А то нуқтаи С чен карда ҷавобашро нависед. Ҷӣ хулоса баровардед?
410. Амалҳоро ичро намоед:
- а)  $25 \cdot (23+177) \cdot 41$ ;      б)  $43 \cdot (4\ 608 - 2\ 738) \cdot 65$ .
411. Муодиларо ҳал кунед:
- а)  $478 - 2x = 322 + 78$ ;      б)  $1\ 973 - 2x - 27 = 1\ 008 + 148$ .

### 3.4. Тақсими агадхой натуралий

**Масъалаи 1.** Барои хонандагони синфи 5 ҳамагӣ 48 қуттӣ қалами ранга хариданд. Ҳар як қуттӣ 12 дона қалам дорад. Ҳамагӣ чанд дона қалами ранга харид карданд?

Ҳал. Ин масъаларо дар натиҷаи зарб задани агадхой 48 ва 12 ҳал намудан мумкин аст:

$$48 \cdot 12 = 576. \quad \text{Ҷавоб: } 576.$$

**Масъалаи 2.** Барои хонандагони синфи 5 ҳамагӣ 48 қуттӣ қалами ранга хариданд, ки дар якчоягӣ 576 торо ташкил доданд. Ҳар як қуттӣ чанд дона қалам дошт?

Ҳал. Мо бояд чунин адади номаълуми  $x$ -ро ёбем, ки  $x \cdot 48 = 576$ . Ин адад 12 аст. Ҳамин тавр, мо адади 12-ро ёфтем. Агар онро бо 48 зарб занем, 576 ҳосил мешавад. Дар ин маврид адади 12 натиҷаи тақсими адади 576 ба 48 номида шуда, ин тавр навишта мешавад:

$$576 : 48 = 12.$$

Ҷавоб: Дар ҳар як қуттӣ 12-то қалам мавҷуд аст.

**Таъриф.** Адади  $a$ -ро ба адади  $b$  тақсим кардан маъни ёфтани чунин адади  $x$ -ро дорад, ки ҳангоми онро бо  $b$  зарб задан адади  $a$  ҳосил шавад:

$$x \cdot b = a$$

Адади  $x$  натиҷаи тақсими адади  $a$  ба адади  $b$  ном дорад. Адади  $a$  тақсимшавандаву адади  $b$  тақсимкунанда номида мешаванд.

Аз таърифи овардашуда чунин қоидаро ҳосил намудан мумкин аст:

**Қоидай 1.** Барои ёфтани зарбшавандай номаълум ҳосили зарбро ба зарбшавандай маълум тақсим кардан лозим аст.

Яъне, агар  $x \cdot b = a$  бошад, он гоҳ  $x = a : b$  мешавад.

**Мисоли 1.** Муодилаи  $y \cdot 12 = 96$ -ро ҳал мекунем.

Барои ёфтани зарбшавандай номаълум ( $y$ ) натиҷаи тақсим (96)-ро ба зарбшавандай маълум (12) тақсим мекунем:

$$y = 96 : 12 = 8.$$

**Мисоли 2.** Муодилаи  $x:12=15$ -ро ҳал мекунем.

Дар ин мисол тақсимшаванда(х) номаълум аст. Мувофиқи таърифи тақсим  $x=12 \cdot 15$  ё  $x=180$  мешавад.

Агар  $x:b=a$  бошад, он гоҳ  $x=b \cdot a$  мешавад.

**Қоидай 2.** Барои ёфтани тақсимшавандай номаълум натиҷаи тақсимро бо тақсимқунанда зарб задан лозим аст.

**Мисоли 3.** Муодилаи  $63:p=7$ -ро ҳал мекунем.

Дар ин мисол тақсимқунанда ( $p$ ) номаълум аст. Дар асоси таърифи тақсим менависем:  $7 \cdot p = 63$ . Вале, дар асоси қоидай 1 барои ёфтани зарбшавандай номаълум натиҷаи зарбро ба зарбшавандай маълум тақсим намудан лозим. Бинобар ҳамин  $p=63:7=9$  мешавад.

Умуман, агар  $a:x=c$  бошад, он гоҳ  $x=a:c$  мешавад.

**Қоидай 3.** Барои ёфтани тақсимқунандаи номаълум, тақсимшавандаро ба натиҷа тақсим намудан лозим аст.

Азбаски  $1 \cdot a = a$  аст, пас дар асоси таърифи тақсим ҳосил мекунем:

$$a:1=a \text{ ва } a:a=1.$$

Азбаски  $0 \cdot a=0$  аст, пас  $0:a=0$  мешавад.

**Ягон ададро ба нул тақсим кардан мумкин нест!** Масалан, адади 9-ро ба 0 тақсим кардан, маънои ёфтани чунин адади  $x$ -ро дорад, ки барои он  $0 \cdot x=9$  мебошад. Вале, мо медонем, ки (ниг. ба п. 3.1.) барои қимати дилҳоҳи  $x$  ҳосили зарби  $0 \cdot x$  ба 0 баробар аст, на ба 9. Пас, адади 9-ро ба 0 тақсим кардан файриимкон аст.

Аз амали тақсим ҳангоми ҳалли масъалаҳои гуногун истифода бурдан мумкин аст. Масалан, агар дар як ҳалта 60 кг биринҷ ва дар ҳалтаи дигар аз он 4 маротиба камтар биринҷ бошад, он гоҳ ҳалтаи дуюм  $60:4=15$  кг биринҷ дорад.

Агар сайёҳи якум 200 км ва сайёҳи дуюм аз он 5 маротиба камтар роҳ тай карда бошанд, пас сайёҳи дуюм  $200:5=40$  км роҳро тай кардааст.

Агар падар 64 сола буда, аз писараш 4 карат калонсол бошад, пас писар  $64:4=16$  сола аст.

Агар 52 кг шакарро ба якчанд қуттӣ 4 килой ҷойгир намоем, ҳамагӣ  $52:4=13$  қуттӣ лозим мешавад.

---

412. Фаҳмонед, ки тақсими:

- а) 16 ба 4;                    б) 45 ба 15;  
в) 32 ба 32;                    г) 0 ба 24 чиро мефаҳмонанд.

413. Баробарӣ барои қадом қимати ҳарфаш дуруст аст:

- а)  $x \cdot 25 = 375$ ;    б)  $75 \cdot y = 225$ ;    в)  $x = 2x$ ?

414. Қимати ифодаро ёбед:

- а) 0:15;                    б) 46:1;                    в)  $16 \cdot 1$ ;                    г) 24:24.

415. Муодиларо ҳал кунед:

- а)  $144:p=6$ ;                    б)  $p:16=8$ ;                    в)  $x:12=12$ ;  
г)  $135:k=27$ ;                    р)  $535:x=5$ ;                    д)  $y:51=12$ .

416. Ададеро аввал 7 маротиба қалон карда, сипас 10 маротиба хурд карданд. Дар ҷавоб 28 ҳосил шуд. Он адад қадом аст?

417. Узви якуми пайдарпайиро ёбед, агар ҳар як аъзои минбаъда аз аъзои пештарааш 3 маротиба қалон буда, аъзои чорумаш 189 бошад.

418. Масоҳати майдони якум 48 га буда, масоҳати майдони дуюм аз он 3 маротиба хурд ва масоҳати майдони сеюм аз масоҳати майдони дуюм 4 маротиба қалон аст. Масоҳати якҷояи ҳар се майдон ҷанд аст?

---

419. Қатора масоҳаи 444 км-ро дар 6 соат, вале автобус масоҳаи ба 148 км баробарро дар 4 соат тай карданд. Суръати ҳаракати автобус аз суръати ҳаракати қатора ҷанд маротиба камтар аст?

420. Барои қашонидани 42 тангистриш якҷанд мошин ҷудо карда шудаст. Ба ҳар як мошин 4-тоннагӣ ангишт бор карданд. Боз 6 тангистриш боқӣ монд. Ҷанд мошин ҷудо карда шуд?

421. Муодиларо ҳал кунед:

- а)  $(32+7) \cdot x = 468$ ;                    б)  $y \cdot (58-27) = 372$ ;  
в)  $23 \cdot p + 51 = 350$ ;                    г)  $164 - 8 \cdot p = 44$ .

422. Маълум аст, ки ҳосили зарби 224 ва 45 ба 10 080 баробар аст. Инро ба эътибор гирифта ҳар амали тақсимро ичро кунеду муодиларо ҳал намоед:

- а)  $10\ 080:224$ ;    б)  $10\ 080:45$ ;                    в)  $x \cdot 35 = 10\ 080$ ;  
г)  $224 \cdot x = 10\ 080$ ;    р)  $x:45 = 224$ ;                    д)  $x:224 = 45$ ;

- е)  $10\ 080:x=45$ ; ё)  $10\ 080:x=224$ ; ж)  $10\ 080:x=10\ 080$ .
423. Дуруст ичро шудани амали тақсимро бо воситаи амали зарб санҷед:
- а)  $17\ 131:37=463$ ; б)  $5\ 145\ 325:235=21\ 895$ .
424. Муодиларо ҳал кунед:
- а)  $625:x=25$ ; б)  $y:32=16$ ; в)  $1:x=x$ ;
- г)  $p \cdot 65=1820$ ; ф)  $12 \cdot 496 \cdot c=0$ ; д)  $y:34+35=47$ .
- 
- 

425. Амалҳоро ичро кунед:
- а)  $97 + 13\ 662 : 27 + 36\ 944 - 43 \cdot 809$  .
- б)  $988 + 1530 : (12 \cdot 6 - 38) \cdot 15$ ;
- в)  $4080 - (352\ 719 - 57\ 837) : 98 + 307 \cdot 107$ ;
- г)  $40 \cdot (207 \cdot 54 - 793) - 270\ 000 : 18$ ;
- ф)  $215 \cdot (368 - 274) + 68 \cdot (127 + 128)$ ;
- д)  $(8222 - 4781) : 37 - (1519 - 637) : 42$ .
- 426\*. Ҷӣ тавр аз 13 квадратчаҳои дарозии тарафҳояшон 1- сантиметрӣ квадрат соҳтан мумкин аст?
- 427\*. Адади 142 857-ро ба қадом раками гайрисифрӣ зарб занем, ки дар натиҷа адади ҳамаи рақамҳояш баробар ҳосил гардад?

### Машқҳо барои такрор

428. Моҳи аввал завод 245 адад ва моҳи дуюм аз он 85 адад бештар велосипед истехсол кард. Дар давоми ду моҳ завод чандто велосипед истехсол кард?
429. Муодиларо ҳал кунед:
- а)  $x+75-25=115$ ; б)  $198-78+x=283$ ;
- в)  $723+x-73=750$ ; г)  $x-357-357=236$ .
430. Амалҳоро ичро намоед:
- а)  $(492\ 345 - 264\ 174) + (19 + 24 \cdot 642)$ ;
- б)  $25 \cdot (22\ 450 - 19\ 510) + 3\ 384 : 94$ .
431. Периметри секунҷаи ABC 84 см буда, AB = 14 см ва AC=BC аст. Дарозии тарафи AC ёфта шавад.

### 3.5. Қонуни чудошавии зарб аз рўйи чамъ ва фарқ

Шумораи катакҳои дар расми 41 тасвир-ёфттаро бо ду тарз ёфтани мумкин аст.



Расми 41.

Тарзи 1. Дар ҳар сатр 5 катаки сафеду 6 катаки сиёҳ, яъне  $5+6$  катак тасвир ёфтааст. Азбаски чунин сатрҳо сетоанд, пас шумораи умумии катакҳо ( $5+6$ )•3 мебошад.

Тарзи 2. Аввал меёбем, ки дар расм чанд катаки равшан кашида шудаасту чанд катаки тираванг. Маълум, ки шумораи катакҳои равшан ба  $5\cdot3$  ва шумораи катакҳои тираванг ба  $6\cdot3$  баробар аст. Бинобар ҳамин, дар расм ҳамагӣ  $5\cdot3+6\cdot3$  катак мавҷуд аст.

Маълум, ки ҳар ду тарз ҳам ба ҳамон як натиҷа меорад. Аз ин чост, ки навишта метавонем.

$$(5+6)\cdot3=5\cdot3+6\cdot3$$

*Қонуни чудошавии зарб аз рўйи чамъ.*

Барои қиматҳои дилҳоҳи  $a$ ,  $b$  ва с баробарии зерин дуруст аст:

$$(a+b)\cdot c = a\cdot c + b\cdot c.$$

Қонуни мазкур чунин маъно дорад: ҳангоми суммаро бо адад зарб задан, ҳар як ҷамъшавандай суммаро бо адад зарб зада, ҳосили зарбҳои ҳосилишударо ҷамъ намудан мумкин.

**Мисоли 1.** Ҳосили зарби ададҳои 45 ва 60-ро меёбем.

Адади 45-ро ҳамчун суммаи 40 ва 5 навишта ҳосил мекунем:

$45\cdot60=(40+5)\cdot60$ . Акнун, қонуни чудошавии зарб аз рўйи ҷамъро татбиқ мекунем:  $(40+5)\cdot60=40\cdot60+5\cdot60$ .

Ҳар яке аз ададҳои 40 ва 5-ро бо осонӣ ба 60 зарб задан мумкин аст. Аз ин чост, ки қимати ифодаи  $45\cdot60$  ба 2700 баробар мебошад.

**Мисоли 2.** Қимати ифодаи  $63\cdot29+37\cdot29$ -ро меёбем.

Дар асоси Қонуни чудошавии зарб аз рўйи ҷамъ суммаи додашударо дар шакли ҳосили зарби суммаи  $63+37$  ва 29 менависем:

$$63\cdot29+37\cdot29=(63+37)\cdot29.$$

Суммаи 63 ва 37 ба 100 баробар аст. Ҳосили зарби 100 бо 29 бошад ба 2900 баробар мебошад.

Шумораи катакҳои сафедро аз расми 41 бо ду тарз муайян кардан мумкин аст.

Тарзи 1. Дар ҳар як сатр 11 – 6 катаки "сафед" мавҷуд аст. Бинобар ҳамин, дар се қатор ҳамагӣ (11 – 6)•3 адад катаки "сафед" ҷойгир шудааст.

Тарзи 2. Дар расм ҳамагӣ 11•3 катак тасвир ёфтааст. Аз онҳо 6•3 – тоашон "сиёҳ" аст. Аз ин ҷо, шумораи катакҳои "сафед" ба 11•3 – 6•3 баробар аст.

Маълум, ки ҳар ду тарз ҳамон як натиҷаро ҳосил мекунанд. Бинобар ҳамин,  $(11 - 6) \cdot 3 = 11 \cdot 3 - 6 \cdot 3$  мешавад.

*Қонуни ҷудошавии зарб аз рӯйи фарқ. Барои қиматҳои дилҳоҳи  $a$ ,  $b$  ва  $c$  (ҳангоми  $a$  ва  $b$  хурд набудан) баробарии зерин дуруст аст:*

$$(a-b) \cdot c = a \cdot c - b \cdot c.$$

Қонуни мазкур чунин маъно дорад: ҳангоми фарқро бо адад зарб задан, тарҳшаванд ва тарҳкунандаро алоҳида ба ҳамин адад зарб зада, аз натиҷаи якум натиҷаи дуюмро кам кардан мумкин.

**Мисоли 3.** Қимати ҳосили зарби 79•60-ро мейёбем.

Адади 79-ро ҳамчун фарқи 80–1 навишта ҳосил мекунем:

$$79 \cdot 60 = (80 - 1) \cdot 60 = 80 \cdot 60 - 1 \cdot 60 = 4800 - 60 = 4740.$$

**Мисоли 4.** Қимати ифодаи 778•49 – 78•49-ро мейёбем.

Дар асоси қонуни ҷудошавии зарб аз рӯи фарқ ин фарқро дар шакли ҳосили зарби 778 – 78 ва 49 менависем:

$$778 \cdot 49 - 78 \cdot 49 = (778 - 78) \cdot 49 = 34300.$$

432. Қимати ифодаро ёбед:

- а)  $(34+7) \cdot 8$ ; б)  $(50+6) \cdot 7$ ; в)  $4 \cdot (20+9)$ ; г)  $4+8 \cdot (44+6)$ ;
- ғ)  $(34-7) \cdot 8$ ; д)  $(50-6) \cdot 7$ ; е)  $4 \cdot (20-9)$ ; ё)  $4+8 \cdot (44-6)$ .

433. Дар асоси Қонуни ҷудошавӣ натиҷаи зарбро ёбед:

- а)  $81 \cdot 9$ ; б)  $4 \cdot 42$ ; в)  $7 \cdot 29$ ; г)  $218 \cdot 4$ ; ғ)  $225 \cdot 5$ ;
- д)  $72 \cdot 12$ ; е)  $202 \cdot 3$ ; ё)  $398 \cdot 4$ ; ж)  $4 \cdot 603$ ; з)  $24 \cdot 299$ .

434. Қимати ифодаро ёбед:

- а)  $59 \cdot 27 + 41 \cdot 27$ ; б)  $304 \cdot 87 - 104 \cdot 87$ ; в)  $898 \cdot 59 + 102 \cdot 59$ .

435. Қонуни чудошавии зарбро аз рўйи ҷамъ татбиқ намоед:
- а)  $(54+x)\cdot 2$ ;    б)  $(p-8)\cdot 5$ ;    в)  $15\cdot(16-y)$ ;  
г)  $17\cdot(2+k)$ ;    ғ)  $4\cdot x+4\cdot 15$ ;    д)  $9\cdot y-9\cdot 8$ ;  
е)  $6\cdot 11+6\cdot x$ ;    ё)  $605\cdot 6+7\cdot 605$ ;    ж)  $5n-5m-5p$ .
436. Қонуни чудошавии зарбро аз рўйи ҷамъ татбиқ намоед:
- а)  $12\cdot x-12\cdot 6$ ;    б)  $18\cdot k-9\cdot 3$ ;    в)  $7\cdot p+13\cdot p$ ;    г)  $15\cdot y-30\cdot y$ .
437. Баробарӣ барои қадом қимати  $x$  дуруст аст:
- а)  $2\cdot(x+4)=2x+2\cdot 4$ ;    б)  $(2+7)\cdot x=2x+7x$ ;    в)  $(8+x)\cdot 5+8\cdot 5+5\cdot x$ ?
438. Ҳосили зарбро ёбед:
- а)  $49\cdot 125$ ;    б)  $61\cdot 224$ ;    в)  $69\cdot 101$ ;    г)  $28\cdot 905$ .
- 
- 

439. Қимати ифодаро ёбед:
- а)  $37\cdot 112+63\cdot 112$ ;    б)  $203\cdot 198 - 198\cdot 203$ ;  
в)  $603\cdot 8+603\cdot 2$ ;    г)  $2\cdot(8+6) - 20$ ;  
ғ)  $(1+7\cdot 3)\cdot 6 - 2+3\cdot 6$ ;    д)  $4\cdot 12+24\cdot 8$ .
440. Масъаларо бо ду тарз ҳал карда натиҷаҳои ҳосилшударо муқоиса кунед: Аз ҳар 1 га майдони пахта 28 сантнерӣ ҳосил ғундоштанд. Аз ду майдони масоҳатҳояшон мувофиқан 36 га ва 42 га чӣ қадар ҳосил ғундоштанд?
441. Ба 1 га майдони кишт 120 кг поруи минералӣ пошидан лозим аст. Ба се майдони масоҳатҳояшон 2601 га, 3241 га ва 5818 га чӣ қадар поруи минералӣ пошидан лозим?
442. Баробарӣ барои қадом қимати тағиیرёбандааш дуруст аст:
- а)  $2\cdot(x - 8)=16$ ;    б)  $(7 - 3)\cdot x=7x$ ;    в)  $(x+3)\cdot 5=15$ ?
443. Аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳраки Панҷ дар як лаҳзаи вақт ба истиқболи ҳам ду автобус ба роҳ баромаданд. Автобуси аз Душанбе равоншуда бо суръати 55 км/соат ва автобуси аз Панҷ баромада бо суръати 9 км/соат камтар ҳаракат карданд. Агар масофа аз маркази ноҳияи Панҷ то пойтаҳти Тоҷикистон 202 км бошад, автобусҳо пас аз чанд соат вомехӯранд?
444. Дар як зарф 40 л шир буд. Баъди он ки аз ин зарф 8 л ширашро ба зарфи дигар реҳтанд, миқдори шири зарфи якум аз миқдори шири зарфи дуюм 2 маротиба зиёд

шуд. Дар зарфи дуюм чӣ қадар шир буд?

445. Муодиларо ҳал кунед:

- а)  $24 \cdot (427+x) = 12\ 000$ ;      б)  $134 \cdot (241+y) = 40\ 200$ ;  
в)  $22\ 374 : (x - 125) = 1\ 243$ ;    г)  $38\ 007 : (4\ 223 - y) = 9$ .


446\*. 9 дона саққочаи намуди беруниашон якхела мавҷуд аст. 8-тои онҳо массаҳои баробар дошта, яке аз саққочаҳо андаке сабуктар аст (дар дарунаш ковокӣ вуҷуд дорад). Чӣ тавр дар тарозуи дупаладори бесанг, бо ду баркаш, саққочаи нисбатан сабукро ҷудо карда гирифтанд мумкин аст?

447. Муодиларо ҳал кунед:

- а)  $(8+5x) \cdot 6 - 26 = 82$ ;      б)  $(64 - 10x) : 4 + 11 = 22$ .

448\*. Адади 87 912-ро ба қадом адад тақсим намудан лозим, то адади панҷрақамаи аз ҳамин рақамҳо, вале тартиби навишташ ҷаппа ҳосил гардад?

449. Шакли дар расми 42 тасвирӯфта аз 44 адад квадратҷаи баробар тартиб ёфтааст. Онро ба чор хиссаи шаклашон якхела ва шумораи квадратҷаҳояшон баробар ҷудо кунед. Овардани яке аз ҳалҳо кифоя аст.



Расми 42.

### Машқҳо барои тақрор

450. Муодиларо ҳал кунед:

- а)  $2x+3=5$ ;      б)  $2x-3=5$ ;  
в)  $2x=11-5$ ;      г)  $3x-1=5$ .

451. Адади 18-ро, аз ҳамаи имкониятҳо истифода бурда, ба ҳосили зарби ду зарбшаванда ҷудо кунед.

452. Агар нархи як дона дафтар 72 дирам бошад, нархи 150 дона дафтар ҷанд аст?

453. Оё нобаробарӣ дуруст аст:

$$213+x-191 < 404-x, \text{ агар } x=96; x=196; x=296 \text{ бошад?}$$

### 3.6. Зарби агадҳои бисёррақама

Зарби агадҳои бисёррақама дар шаклҳои (хаттӣ) ё сутунӣ (таг ба таг) дар асоси Қонуни чудошавии зарб аз рӯйи чамъ сурат мегирад.

**Мисоли 1.** Агадҳои 675 ва 8-ро зарб мезанем.

Адади 675-ро дар шакли суммаи чамъшавандаҳои разрядӣ (сатрӣ) навишта амали зарбро ичро мекунем:

$$675 \cdot 8 = (600 + 70 + 5) \cdot 8 = 600 \cdot 8 + 70 \cdot 8 + 5 \cdot 8 = 4\,800 + 560 + 40 = 5\,400.$$

Ҳамин баробариро дар шакли сутунӣ низ навиштан мумкин аст.

Одатан, амали чамъро дар хаёл ичро намуда, натиҷаи зарбро муҳтасар чунин менависанд:

$$\begin{array}{r} 675 \\ \times \quad 8 \\ \hline 5400 \end{array}$$

**Мисоли 2.** Агадҳои 478 ва 245-ро зарб мезанем.

Адади 245-ро дар шакли суммаи чамъшавандаҳои разрядӣ менависем ва Қонуни чудошавии зарбро татбиқ мекунем:

$$478 \cdot 245 = 478 \cdot (200 + 40 + 5) = 478 \cdot 200 + 478 \cdot 40 + 478 \cdot 5.$$

Амалҳои зарбро ичро намуда, пас аз он натиҷаҳои ҳосилшударо бо ҳам чамъ мекунему дар натиҷа менависем:

$$\begin{array}{r} 478 \qquad 478 \qquad 478 \qquad 95\,600 \\ \times \quad 200 \qquad \times \quad 40 \qquad \times \quad 5 \qquad + 19\,120 \\ \hline 95\,600 \quad 19\,120 \quad 2\,390 \qquad \qquad \qquad \frac{2\,390}{117\,110} \end{array}$$

Ин навиштаҳоро дар шакли як сутун овардан мумкин аст:

$$\begin{array}{r} 478 \\ \underline{\quad 245} \\ + 2\,390 \\ 1\,912 \\ \underline{\quad 956} \\ 117\,110 \end{array}$$

**Мисоли 3.** Агадҳои 302 605 ва 804-ро зарб мезанем.

Ҳосил мекунем:

$$302\ 605 \cdot 804 = 300\ 000 \cdot 804 + 0 \cdot 804 + 2\ 000 \cdot 804 + 600 \cdot 804 + 0 \cdot 804 \\ + 5 \cdot 804 = 241\ 200\ 000 + 1\ 608\ 000 + 482\ 400 + 4\ 020 = 243\ 294\ 420.$$

Ҳамин амалро дар шакли сутун менависем:

$$\begin{array}{r} & 302\ 605 \\ \times & 804 \\ \hline & 1\ 210\ 420 \\ & + 0\ 000\ 00 \\ \hline & 2\ 420\ 840 \\ \hline & 2\ 432\ 94\ 420 \end{array}$$

454. Амали зарбро ичро намоед:  
а) 67•74;      б) 37•92;      в) 48•83;      г) 97•114.
455. Амали зарбро ичро намоед:  
а) 3 245•762;      б) 2 448•345;      в) 1 048•681;      г) 926•672.
456. Амалхоро ичро намоед:  
а) 714•308+824•739;      б) 507 · 368 + 346 · 635.
457. Дарозии ба 1 км баробар аз дарозии: а) 1 м; б) 1 дм; в) 1 см; г) 1 мм чанд маротиба калон аст?
458. 1 миляи баҳрӣ дарозиест, ки ба 1 852 м баробар аст.  
216 миляи баҳрӣ ба чанд м баробар аст?
459. Даври гардиши Замин дар гирди меҳвараш ба 86 400 сония баробар аст. Ҳамин муддати вақтро ба сифати 1 шабонарӯз қабул кардаанд. Як сол (365 шабонарӯзу б соат) чанд сония аст?
460. 1 245 тоннаро ба граммҳо гардонед.

461. Амали зарбро ичро намоед:  
а) 1 976•240;      б) 3 074•521;      в) 7 862•888.
462. Амалхоро ичро намоед:  
а) 458•1 234+235•480;      б) 562•2 430–762•1 044;
463. Муодиларо ҳал кунед:  
а)  $65 \cdot (x+236)=16\ 640$ ;      б)  $202 \cdot (y+361)=76\ 760$ ;  
в)  $17\ 150:(p-125)=343$ ;      г)  $38\ 007:4\ 223 - c=9$ .
- 464\*. Қимати ифодаро ёбед:  
а)  $5\ 007 \cdot (11\ 815:85) - (4\ 808 - 4\ 715)$ ;  
б)  $6\ 003 \cdot (24\ 396:76 - 319+26)$ ;

в) 213 213:(403•36 – 5 939 – 8 530);

465. Дар навишт баъзе рақамҳо бо ситорача иваз шудаанд.

Онхоро ёфта амали зарбро тафтиш намоед:

$$\begin{array}{r} 39 * \\ \times 3 * \\ \hline **8 * \\ 1191 \\ \hline 1***98 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} **5 \\ \times 4 * \\ \hline 3 ** \\ *2 ** \\ \hline 1**** \end{array}$$

466. Дастан нури рӯшной дар 1 сония масофаи ба 300 000 км баробарро тай мекунад. Вай дар 8 дақиқаву 30 сония (аз Офтоб то Замин) кадом масофаро тай мекунад?

467. Дар ҳар як халта 68 кг биринҷ аст. Дар 1 200 халта чӣ қадар биринҷ мавҷуд аст?


468. Ба чойи ситорачаҳо рақамҳои мувофиқро нависед:

$$\begin{array}{r} a) \quad 4*3 \quad b) \quad 318 \quad v) \quad 4* \\ \times \quad 2 * \quad \times \quad ** \quad \times \quad ** \\ \hline *83 \quad + \quad **90 \quad + \quad *** \\ + \quad *** \quad *54 \quad + \quad ** \\ \hline * *** \quad ***** \quad ***66 \end{array}$$

469. Ҳосили зарби зерин бо чандто рақами нол тамом мешавад:

1•2•3•4•5... 19•20•21?

470. Аз 24 донаи гӯгирид шакли дар расми 43 тасвириёфтаро созед. Акнун, 4 донаи гӯгиридро тавре гиред, ки дар натиҷа 5 квадрат боқӣ монад. Боз донаҳои гӯгириди гирифтаатонро гашта ба чойҳояшон гузоред ва аз он ҷо 8 донаи гӯгиридро тавре гиред, ки дар натиҷа 2 квадрат боқӣ монад.



Расми 43.

471\*. Адади серақама аз ду самт як хел навишта мешавад *ава* (*a* - садӣ, *v* - даҳӣ, *a* - якӣ). Шумораи даҳиҳои адад ба суммаи шумораи садиҳо ва якиҳои он баробар аст ( $v=2 \cdot a$ ). Ҳамагӣ чандто чунин адад вучуд дорад? Ҳамаи онхоро нависед.

### Машқҳо барои тақрор

472. Қонуни чудошавии зарбро татбиқ намоед:
- а)  $8 \cdot (x+5)$ ;    б)  $38 \cdot (25+y)$ ;    в)  $74 \cdot (c - 21)$ ;    г)  $(p - 9) \cdot 16$ ;
  - ғ)  $(x+8) \cdot 24$ ;    д)  $18x + 18 \cdot 7$ ;    е)  $48 \cdot 12 - 48y$ ;    ё)  $36+9k$ .
473. Масъаларо бо ёрии муодила ҳал кунед: «Дар як зарф 42 л шир буд. Баъди аз он 3 л ширро ба зарфи дигар рехтан, миқдори шири хар ду зарф баробар шуд. Дар зарфи дуюм чӣ қадар шир буд?»
474. Қимати ифодаро ёбед:
- а)  $44x + 26x$ , агар  $x=145$  бошад;
  - б)  $360y - 120y$ , агар  $y=352$  бошад.
475. Муодилаҳоро ҳал кунед:
- а)  $2x + 2x = 48$ ;
  - б)  $13x + 7x = 240$ ;
  - в)  $7y + y = 560$ .

### 3.7. Сода кардани ифодаҳои ҳарфӣ

Қонуни тақсимоти зарб аз рӯйи ҷамъро бори дигар менависем:

$$(a+b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c.$$

Дар он ҷойҳои чапу рости баробариро иваз намуда мейбем:

$$a \cdot c + b \cdot c = (a+b) \cdot c.$$

Бо ёрии ҳамин баробарӣ ифодаҳои намуди  $ax + bx$  ё  $ay - by$ -ро бо ифодаҳои баробар ба онҳо иваз намудан мумкин аст.

**Мисоли 1.**  $5x + 7x = (5+7) \cdot x = 12x$ ,  $13y - 4y = (13-4) \cdot y = 9y$ .

Дар ин мисол мо ифодаи  $5x + 7x$ -ро ба ифодаи  $12x$  ва ифодаи  $13y - 4y$ -ро ба ифодаи  $9y$  иваз намудем. Ифодаҳои ҳосилкардаамон аз ифодаҳои додашуда содатаранд.

**Таъриф.** Иваз намудани ифодаи додашуда бо ифодаи бо он баробар, вале нисбатан сода ислоҳи ҷамъшавандҳои монанд номидা мешавад.

**Мисоли 2.** Дар ифодаи  $4p + 3 - 2p + 6 - p - 7$  ҷамъшавандҳои монандро ислоҳ менамоем.

Дар асоси қонуни чудошавии зарб аз рӯйи ҷамъ (фарқ) менависем:

$$4p + 3 - 2p + 6 + p - 7 = (4 - 2 + 1) \cdot p + 3 + 6 - 7 = 3p + 2.$$

**Масъалаи 1.** Муаллим ададеро дар ҳаёлаш гирифта, аввал

онро ба 6 ва баъд ба 9 зарб заду гуфт, ки ҳосили зарби аввала аз ҳосили зарби баъдина 12 воҳид кам аст. Ин ададро ёбед.

Ҳал. Адади номаълумро бо х ишора намуда, барои ҳосили зарби аввала ифодай  $6x$  ва барои ҳосили зарби баъдина ифодай  $9x$ -ро ҳосил мекунем. Азбаски ҳосили зарби аввала аз ҳосили зарби баъдина 12 воҳид хурд аст, пас ифодай  $6x+12$  бояд бо ифодай  $9x$  баробар шавад, яъне  $6x+12=9x$ .

Аз ин чо меёбем, ки  $9x - 6x = 12$  ё  $3x = 12$  будааст. Ҳалли муодилаи ҳосилшуда  $x=4$  аст.

**Масъалаи 2.** Барои ҳосил намудани яхмос 7 ҳисса об, 2 ҳисса равғани шир ва 2 ҳисса қанд (аз рӯйи вазн) мегиранд. Барои истеҳсол намудани 12 кг 100 г яхмос чӣ қадар об лозим аст?

Ҳал. Ҳиссай номаълумро бо у ишора менамоем. Он гоҳ дар асоси шарти масъалаи муодилаи зеринро ҳосил мекунем:

$$7 \cdot y + 2 \cdot y + 2 \cdot y = 12 \text{ кг } 100 \text{ г.}$$

Чамъшавандаҳои монандро ислоҳ карда, онро ба эътибор мегирем, ки 12 кг = 12 000 г аст ва менависем:

$$(7+2+2) \cdot y = 12 \text{ 100.}$$

Аз ин чо,  $11y = 12 \text{ 100}$  ё ки  $y = 1 \text{ кг } 100 \text{ г}$  мешавад.

Ҳамин тавр, барои истеҳсол намудани 12 кг 100 г яхмос ҳамагӣ  $7 \cdot 1 \text{ кг } 100 \text{ г} = 7 \text{ кг } 700 \text{ г}$  об лозим аст.

---

476. Ифодаро дар шакли ҳосили зарб нависед:

- а)  $8x+13x$ ;      б)  $5c+12c$ ;      в)  $15k+k$ ;      г)  $y+37y$ ;  
ф)  $19p - 9p$ ;      д)  $64x - 16x$ ;      е)  $26c - c$ ;      ё)  $84y - 21y$ .

477. Ҳосили зарби  $24n$ -ро ҳамчун суммаи ду чамъшавандае нависед, ки яке аз онҳо ба: а)  $8n$ ; б)  $18n$ ; в)  $23n$ ; г)  $24n$  баробар бошад.

478. Қимати ифодаро ёбед:

$$22x+33x-44x; \text{ агар } x=4; 10; 100 \text{ бошад.}$$

479. Муодиларо ҳал кунед:


- а)  $6x+6x=84$ ;      б)  $17y+12y - 9y=360$ ;  
в)  $14c+21c+7c=688$ ;      г)  $15p+21p - 35p=47$ .

480. Масъаларо бо ёрии муодила ҳал кунед:

- а) Барои қадом қимати р ифодай  $16r$  аз ифодай  $7r$  нух воҳид зиёд аст?

- б) Барои кадом қимати к суммаи ифодаҳои  $203k$  ва  $27k$  ба  $3910$  баробар аст?
481. Тарафҳои росткунча ба ду адади пайдарпайи натуралӣ баробаранд. Агар периметри он  $482$  см бошад, тарафҳо яшро муайян намоед.
482. Ман ададеро фикр карда, онро ба  $4$  зарб задаму аз ҷавобаш  $23$ -ро тарҳ кардам. Дар натиҷа ададеро ҳосил кардам, ки аз адади фикркардаам  $4$  воҳид зиёд аст. Ман кадом ададро фикр кардам?
- 
483. Ифодаро сода кунед:
- а)  $n+n+n+n+12+8$ ;      б)  $k+24+k+k-2k-14$ ;  
в)  $2c+26+c - 15$ ;      г)  $p+6+3p+4 - 2p - 8+p$ .
484. Решай муодиларо ёбед:
- а)  $4x+5x+6=24$ ;      б)  $7x - 2x+35=95$ ;  
в)  $14x+16x - 19=71$ ;      г)  $22x - 6x - 13=51$ .
485. Рӯзи якшанбе хонандагони синфҳои  $5$ -ум  $2\ 450$  кг пахта чамъоварӣ намуданд. Ин миқдор аз пахтаи рӯзи шанбе чамъовардаи онҳо  $664$  кг зиёд аст. Рӯзи шанбе онҳо чӣ қадар пахта чамъоварӣ намуданд?
486. Барои тайёр намудани бутилкаи шишагин  $25$  ҳисса қум,  $9$  ҳисса содда ва  $5$  ҳисса оҳак гирифтан лозим аст. Барои ҳосил намудани  $1\ 560$  г. маҳлули шишагӣ чанд грамм (г) оҳак гирифтан лозим аст?
487. Ҳангоми орд кардани гандуми таҳҷоӣ  $6$  ҳисса орду  $2$  ҳисса сабӯс ҳосил шуд. Аз  $1$  тоннаи чунин гандум чӣ қадар сабӯс ҳосил мешавад?
488. Муодиларо ҳал кунед:
- а)  $(x+1\ 420):62=23$ ;      б)  $2\ 652:(x - 18)=442$ ;  
в)  $n:38 - 76=38$ ;      г)  $5\ 905 - 27c=316$ .
489. Ман ададеро фикр карда, онро  $3$  маротиба зиёд кардаму аз натиҷааш  $45$ -ро кам кардам. Дар ҷавоб  $84$  ҳосил шуд. Ман кадом ададро фикр кардам?
- 
- 490\*. Ҳашт дона гӯғирд ва як тугмаро гирифта моҳичаи дар расми  $44$  тасвириёфтари созед. Акнун, ҷойҳои фақат се

дона гүгирд ва тугмаро тавре дигар кунед, ки моҳича айнан ҳамин шаклашро нигоҳ дорад, вале ба самти муқобил шино кунад. Масъала ду ҳал дорад. Ҳар дуи онро ёбед.



**Расми 44.**

- 491\*. Чор нафар дугона: Рухшона, Зулфия, Бунафша ва Гуландом дар гирди мизи даврашакл нишаста сұхбат дорад. Духтари куртаи сабзпұш (на Рухшона ва на Зулфия) дар байни Гуландому духтари куртаи кабуддор нишастааст. Духтари сафедпұш бошад дар байни духтари куртаи гулобидору Зулфия нишастааст. Ранги куртаи онҳоро муайян кунед.
492. Суммаи панҷ адади чуфти пайдарпайеро нависед, ки аввалинашон адади  $n$  бошад.

### Машқҳо барои такрор

493. Қимати ифодаро ёбед:  
а)  $(72+3)\cdot 9$ ;    б)  $(50-6)\cdot 5$ ;    в)  $35\cdot 69 + 35\cdot 31$ .
494. Муодиларо ҳал кунед:  
а)  $x:225+460=464$ ;    б)  $360:y+189\ 996=190\ 086$ .
495. Масъаларо ҳал кунед:  
а) Халта 50 кг орд дошт. Пас аз он ки ин ордро ба якчанд халтача ба миқдори 5 килой рехтанд, дар халта 15 кг орд боқӣ монд. Ҳамагӣ ба чанд халтача орд рехтанд?  
б) Дар зарфи калон 48 л равған буд. Баъди он ки ин равғанро ба якчанд зарфи гунчишҳояшон селитрӣ то пур шуданашон рехтанд, дар зарфи калон 6 л равған боқӣ монд. Шумораи зарфҳои селитраи пур аз равған чандто буд?

## 3.8. Тақсими бебақия

Дар банди 3.4. мо ҳолатеро овардем, ки дар он як адади натуралӣ ба адади дигари натуралӣ бебақия тақсим шуд. Вале тақсими як адади натуралӣ ба дигараш на ҳамеша бебақия аст.

Масалан, агар 12 дона чормағзро дар байни 4 нафар бачаҳо баробар тақсим кунем, ба ҳар яке 3-тогӣ чормағз мерасад. Агар

13 дона чормагзро дар байни ин чор нафар баробар тақсим кунем, 1-то чормагз боқй мемонад. Ҳамин тавр, агар 14 дона чормагз ба 4 нафар баробар тақсим карда шавад, онҳо сетогй мегиранду боз 2 чормагз боқй мемонад.

Дар мавриди 15-то чормагзро ҳамин тавр тақсим кардан 3-то чормагз боқй мемонад. Вале, агар 16 дона чормагз дар байни ин 4 нафар баробар тақсим карда шавад, ҳар яке 4-тогй чормагз мегираду ягон чормагз боқй намемонад.

Ададҳои 12, 13, 14, 15 ва 16 **тақсимшаванда**, адади 4 **тақсимкунанда**, ададҳои 1, 2, 3 **бақияи тақсим** (мухтасар бақия) мебошанд.

Ҳамин тавр, навишта метавонем:

$$12=3\cdot 4; \quad 13=3\cdot 4+1; \quad 14=3\cdot 4+2; \quad 15=3\cdot 4+3;$$

$$16=4\cdot 4; \quad 17=4\cdot 4+1 \text{ ва гайра.}$$

**Таъриф.** Агар ҳангоми тақсими адади  $a$  ба адади  $b$  натиҷаи тақсим бо норасой ба адади с баробар шуда, к бақия монад ( $k < b$ ), он гоҳ менависем

$$a=b\cdot k+r$$

**Мисоли 1.** Адади 794-ро ба 25 тақсим мекунем.

Аввал адади 794-ро ба даҳихо ва воҳидҳо чудо мекунем:  $794=79\cdot 10+4$ . Барои ичро кардани тақсим дар тақсимшаванда аз чап сар карда ду рақамро чудо мекунем, чунки тақсимкунанда адади дурақама аст: 794 25.

Агар 79-ро ба 25 тақсим кунем, 3-то мерасаду 4-то бақия мемонад. Адади 3-ро дар таги 25 менависем ва онро ба 25 зарб мезанем. Натиҷаи зарб (адади 75)-ро дар таги 79 навишта аз 79 адади 75-ро тарҳ мекунем: фарқ ба 4 баробар аст. Адади 4 чор даҳиро ифода мекунад. Ба самти рости он рақами 4-и аз тақсимшаванда бокимондаро «мефурорем». Акнун, адади 44-ро ба 25 тақсим мекунем. 44 ба 25 якто мерасаду боз 19 бақия мемонад.

Ҳамаи ин амалиётро дар шакли «кунҷакӣ» ин тавр навиштан мумкин аст:

$$\begin{array}{r} 794|25 \\ \underline{75} \quad 31 \\ \underline{44} \\ \underline{25} \\ 19 \end{array}$$

Ҳамин тавр, ҳангоми адади 794-ро ба 25 тақсим кардан, натицаи тақсим ба 31 баробар шуда, 19 бақия монд:  $794=31\cdot25+19$ .

**Мисоли 2.** Адади 9 368-ро ба 243 тақсим мекунем.

Адади 9 368-ро дар шакли суммаи даҳиҳо ва воҳидҳо менависем:  $9\ 368=936\cdot10+8=936$  даҳӣ ва 8 воҳид. Ҳангоми тақсими кунҷакӣ дар тақсимшаванда аз чап се рақамро чудо мекунем:  $9\ 368|243$ .

Адади 243 дар адади 936 се карат «мегунҷад» яъне  $3\cdot243$  аз 936 хурд буда,  $4\cdot243$  аз 936 калон аст. Бақияи тақсимро меёбем:  $936-3\cdot243=936-729=207$  даҳӣ. Бақияи ҳосилшуда аз 243 хурд аст. Ин амалҳоро чунин навиштан мумкин аст:

$$\begin{array}{r} 9\ 368|243 \\ \underline{729} \quad 3 \\ 207 \end{array}$$

Адади 207 даҳӣ ба 2 070 баробар аст. Пас, рақами 8-и боқимондаи тақсимшавандаро ба самти рости адади 2 070 «фуроварда» онро бо 2 070 ҷамъ мекунем:  $2\ 070+8=2\ 078$ . Яъне,

$$\begin{array}{r} 9\ 368|243 \\ \underline{729} \quad 3 \\ 2\ 078 \end{array}$$

Акнуn адади 2 078-ро ба 243 тақсим мекунем. Натицаи ин тақсим 8 аст. Фарқи байни 2 078 ва  $8\cdot243$ -ро меёбем:  $2\ 078-8\cdot243=2\ 078-1\ 944=134$ .

Он гоҳ менависем:

$$\begin{array}{r}
 9\ 368|243 \\
 -729\ 38 \\
 \hline
 2\ 078 \\
 -1\ 944 \\
 \hline
 134
 \end{array}$$

Ҳамин тавр, ҳангоми адади 9 368-ро ба 243 тақсим кардан, натиҷаи тақсим ба 38 баробар шуда, 134 бақия мемонад:

$$9\ 368 = 38 \cdot 243 + 134.$$

Аз мисолхой дар боло овардашуда ба чунин хулоса меоем:

**Қоидә. Барои ёфтани тақсимшаванд (ҳангоми тақсими бобақия) натиҷаи тақсимро бо тақсимқунанда зарб зада, ба ҳосили зарб бақияи ҳосилшударо чамъ кардан лозим аст.**

Дар мисоли 1 адади 25-ро бо 31 зарб мезанему ба ҳосили зарб адади 19-ро чамъ мекунем, дар натиҷа тақсимшаванд 25•31+19=794-ро ҳосил мекунем.

Дар мисоли 2 адади 243-ро ба 38 зарб мезанему ба ҳосили зарб адади 134-ро илова менамоем. Дар натиҷа тақсимшаванд 243•38+134=9 368-ро соҳиб мешавем.

496. Бақияи тақсими адади якумро ба адади дуюм ёбед:  
 а) 43 684 ва 84; б) 12 080 ва 63; в) 83 664 ва 1 267;  
 г) 433 268 ва 234; г) 10 088 ва 275; д) 65 306 ва 242.
497. Ҳангоми ададҳои гуногуни натуралиро ба 5; ба 8; ба 10 тақсим кардан чӣ гуна бақияҳо ҳосил мешаванд?
498. Тақсимшавандаро ёбед, агар:  
 а) тақсимқунанда 16, натиҷаи тақсим 5 ва бақия 9 бошад;  
 б) тақсимқунанда 8, натиҷаи тақсим 0 ва бақия 7 бошад.
499. Ҷадвалро пур кунед:

тақсимшаванд	тақсимқунанда	натиҷаи тақсим	бақия
864	72	12	
973	34		21
1 248		56	16


500. Амали тақсимро ичро намоед:  
 а) 12 556 484:62; б) 15 643 249:126;  
 в) 144 456 568:448; г) 1 367 254 114:554.

501. Барои истеҳсоли як асбоб дастгоҳи худкор 5 дақ. 15 сония вақт сарф мекунад. Дар давоми 1 шабонарӯзи кори бетанаффус ин дастгоҳ ҷандто ҳамин гуна асбоб истеҳсол мекунад?
502. Муодиларо ҳал кунед:  
а)  $44\ 880:110+x=762$ ; б)  $638\ 100+1\ 206:x=638\ 167$ .
- 
503. Амали тақсимро ичро намоед:  
а)  $263\ 498\ 167:568$ ; б)  $1\ 268\ 394\ 115:375$ .
504. Муодиларо ҳал кунед:  
а)  $765\ 934 - p = 1\ 447\ 928:964 - 724$ ; б)  $638\ 100+1\ 206:c=638\ 167$ .
505. Заврақи мотордор 3 соат дар кӯл бо суръати 14 км/соат шино карда, ба дарёи ба ҳамин кӯл ҷоришаванда ворид гашт ва 2 соат бо суръати аз аввала 8 км/соат камтар ҳаракат кард. Дар ин 5 соат вай қадом масофаро тай кард?
506. Падар аз писар 20 сол қалонсол буда, писар аз падар 5 маротиба хурдсол аст. Падар ҷандсола асту писар ҷандсола?
507. Аз ду маҳалли аз ҳамдигар дар дурии 58 км ҷойгири буда дар як лаҳзаи вақт ду нафар велосипедрон ба пешвози якдигар равона шуданд. Яке бо суръати 14 км/соат, дигаре бо суръати 15 км/соат ҳаракат карданд. Онҳо пас аз ҷанд соат бо ҳам воҳӯрданд?
508. Амалҳоро ичро намоед:  
а)  $2\ 111\ 022:(5\ 960 - 5\ 646)$ ; б)  $2\ 045\ 639:(6\ 700 - 6\ 279)$ ;  
в)  $700\ 700 - 6\ 054 \cdot (47\ 923 - 47\ 884) - 65\ 548$ .
509. Пораи сими пӯлодини дарозиаш ба 93 м баробарро ба 4 қисм ҷудо намуданд. Ду қисми аввал дарозиҳои баробар доштанд. Қисми сеюм аз қисми якҷоя 4 маротиба ва қисми чорум аз қисмҳои дуюму сеюм якҷоя 5 маротиба дарозтар буданд. Дарозии ҳар як қисм ёфта шавад.
- 
- 510\*. Дар байни 20 тангаи намуди беруниашон якхела якто тангаи «қалбакӣ» мавҷуд аст, ки массааш аз тангаҳои аслӣ андаке вазнинтар мебошад. Дар тарозуидупалладори бесанг бо се баркаш (се маротиба аз тарозу истифода

бурдан) тангаи қалбакиро ёбед.

511. Дар доирачаҳои секунҷаи дар расми 45 тасвирёфта ракамҳои 1, 2, 3, 4, 5, ва 6-ро тавре нависед, ки суммаҳои онҳо аз рӯйи ҳар як порчай хати рост бо ҳам баробар шаванд. Рақами 7 бетагир мемонад.

512. Қатора аз шаҳри А то шаҳри В дар муддати 6 соат омад. Дар бозгашт вай суръати ҳаракаташро 20 км/соат зиёд намуда, ҳамин масофаро 3 соат тезтар тай кард. Суръати ҳаракати аввалии қатора, инчунин, масофа аз А то В ёфта шаванд.



Расми 45.

### Машқҳо барои такрор

513. Амалҳоро ичро намоед:

а)  $19\ 857 - (29\ 716 : 68 + 192 + 64)$ ;  
б)  $17\ 775 + (601 \cdot 508 - 11\ 094 : 86)$ .

514. Барои тайёр кардани ширбириңч 2 ҳисса бириңч, 3 ҳисса шир ва 5 ҳисса об гирифтани лозим аст. Барои аз 220 г бириңч тайёр намудани ширбириңч чӣ қадар обу чӣ қадар шир гирифтани лозим?

515. Ҳоло соат чанд аст, агар: а) қисми гузаштаи шабонарӯз аз қисми боқимондаи он 3 маротиба кӯтоҳ бошад?  
б) қисми боқимондаи шабонарӯз аз қисми гузаштаи он 2 маротиба дароз бошад?

516. Муодиларо ҳал кунед:

а)  $p+12\ 705 : 121 = 105$ ; б)  $2x - 6\ 780 : 30 = 448$ ;

517. Модар якҷоя бо духтараш 48 сол доранд. Модар аз духтараш 3 маротиба калонсол аст. Ҳар яке аз онҳо чанд сол дорад?

### 3.9. Квадрат ва куби адад

**Таърифи 1. Ҳосили зарби ду адади бо ҳам баробар квадрати адад ном дорад.**

Масалан, квадрати адади 2 ба  $2 \cdot 2 = 4$ , квадрати адади 8 ба  $8 \cdot 8 = 64$ , квадрати адади 1 ба  $1 \cdot 1 = 1$ , квадрати адади 0 ба  $0 \cdot 0 = 0$  баробаранд.

Дар ҳолати умумӣ квадрати адади  $a$ -ро ин тавр менависанд:

$$a \cdot a = a^2$$

Дар ин чо адади 2 дар шакли нисбат ба  $a$  хурдтар дар кунчи рости болои адади  $a$  навишта мешавад:  $2^2=4$ ,  $3^2=9$ ,  $4^2=16$  ва гайра.

**Таърифи 2. Ҳосили зарби се адади бо ҳам баробар куби адад ном дорад.**

Масалан, куби адади 2 ва  $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ , куби адади 3 ба  $3 \cdot 3 \cdot 3 = 27$ , куби адади 1 ба  $1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$ , куби адади 0 ба  $0 \cdot 0 \cdot 0 = 0$  мебошанд.

Дар ҳолати умумӣ куби адади  $a$ -ро ин тавр менависанд:

$$a \cdot a \cdot a = a^3$$

Дар ин чо адади 3 дар шакли нисбат ба  $a$  хурдтар дар кунчи рости болои адади  $a$  навишта мешавад:  $2^3=8$ ,  $3^3=27$ ,  $4^3=64$  ва гайра.

Дар дарсҳои минбаъда мо мебинем, ки масоҳати квадрати тарафаш  $a$  ба  $a^2$  баробар аст. Бинобар ҳамин, навишти  $a^2$  «квадрати адади  $a$ » ё « $a$  дар квадрат» хонда мешавад.

Ҳаҷми куби тегааш  $a$  ба  $a^3$  баробар аст. Бинобар ҳамин, навишти  $a^3$  «куби адади  $a$ » ё « $a$  дар куб» хонда мешавад.

518. Ададро ба квадрат бардоред:

- а) 12;    б) 18;    в) 20;    г) 25;    ғ) 36;    д) 100.

519. Ададро ба куб бардоред:

- а) 2;    б) 4;    в) 10;    г) 14;    ғ) 15;    д) 24.

520. Ҳосили зарбро дар шакли квадрат ё куб нависед:

- а)  $x \cdot x$ ;    б)  $y \cdot y$ ;    в)  $x \cdot x \cdot x$ ;    г)  $y \cdot y \cdot y$ ;    ғ)  $x \cdot y \cdot y \cdot x$ .

521. Ҳисоб кунед:

- |                    |                      |                      |                                  |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| а) $2 \cdot 3^2$ ; | б) $3 \cdot 2^2$ ;   | в) $2^2 \cdot 3^2$ ; | г) $2 \cdot 3^3$ ;               |
| ғ) $3 \cdot 2^3$ ; | д) $2^3 \cdot 3^3$ ; | е) $2^2 + 3^2$ ;     | ё) $2 \cdot 3^2 + 3 \cdot 4^3$ . |

522. Ҳисоб кунед:

- а)  $4 \cdot 10^2$ ;    б)  $5 \cdot 10^3$ ;    в)  $0 \cdot 10^3$ ;    г)  $1 \cdot 10^2$ .

523. Адади якум 10 буда, адади дуюм аз адади якум 10 маротиба ва адади сеюм аз адади дуюм 10 маротиба калонанд. Ин се ададро нависед.

524. Амалхоро ичро намоед:

а)  $5 \cdot 10^2 + 3 \cdot 10 + 9$ ;

б)  $9 \cdot 10^2 + 0 \cdot 10 + 5$ ;

в)  $2 \cdot 10^3 + 6 \cdot 10^2 + 7 \cdot 10 + 1$ ;

г)  $1 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^2 + 0 \cdot 10 + 4$ .

---

525. Ба чойи ( $x$ ) кадом ададро гузорем, то баробарии дуруст ҳосил гардад:

а)  $2^x = 8$ ;    б)  $2^x = 32$ ;    в)  $3^x = 9$ ;    г)  $3^x = 3$ ?

526. Ҳисоб кунед:

а)  $8 \cdot 2^3 + 4 \cdot 3^2$ ;

б)  $3 \cdot 4^2 + 4 \cdot 3^2$ ;

в)  $5 \cdot 8^2 + 3 \cdot 6^2 - 24$ ;

г)  $5 \cdot 9^2 - 3 \cdot 7^2$ ;

ф)  $4 \cdot 12^2 - 3 \cdot 4^3 - 3$ ;

д)  $7 \cdot 7^2 + 8 \cdot 8^2 - 3 \cdot 4^3 - 10$ .

527. Амалхоро ичро намоед:

а)  $3 \cdot 4^3$ ;    б)  $6 \cdot 4^3 - 8 \cdot 2^2$ ;    в)  $27:3^2$ ;    г)  $250:5^3$ .

528. Қонунияти чойгиршавии ададхоро дар пайдарпайӣ ошкор карда, онро то ҳосил кардани узви дахумаш идома дихед:

а) 1, 4, 9, 16, ...;

б) 1, 8, 27, ....

529. Кадоме аз навиштҳо адади 5 027-ро дар шакли суммаи ҷамъшавандҳои разрядиаш ифода менамояд:

а)  $5 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^2 + 7 \cdot 10^1 + 2$ ;    б)  $5 \cdot 10^3 + 0 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 7$ .

530. Квадрати адади зерин бо кадом рақам тамом мешавад:

а) 34;    б) 47;    в) 125;    г) 10 999?

531. Куби адади зерин бо кадом рақам тамом мешавад:

а) 25;    б) 36;    в) 43;    г) 156?

---

532. 1) Дурустии баробариро тафтиш кунед:

а)  $41^2 + 43^2 + 45^2 = 5555$ ; б)  $11^3 + 12^3 + 13^3 + 14^3 = 8000$ ;

в)  $2^3 + 2^5 + 2^6 + 2^7 + 2^8 + 2^9 = 1000$ ; г)  $1^3 + 3^3 + 5^3 + 7^3 + 9^3 = 1225$ .

2) Ба чойи «\*» чунин рақамҳоеро нависед, ки баробарии дуруст ҳосил шавад:

а)  $(2^*)^2 *** 1$ ;    б)  $(3^*)^2 *** 6$ ;

в)  $(7^*)^2 *** 5$ ;    г)  $(2^*)^2 ** 9$ .

3) Пайдарпайии  $1^2 = 1$ ,  $2^2 = 1+3$ ,  $3^2 = 1+3+5$ , ... - ро то ҳосил шудани аъзои дахумаш идома дихед. Кадом қонуниятро ошкор кардед?

533. Ҷадвали куби ададҳои 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ва 8-ро тартиб дихед.

534. Расми квадратро кашед. Онро ба чор ҳиссаи баробар чудо намуда, аз ин чор ҳисса боз квадрати дигар созед.
535. Адади зерин бо кадом рақам тамом мешавад:
- а)  $5^2 \cdot 5^3$ ;      б)  $4^5 \cdot 4^3$ ;      в)  $3^5 \cdot 3^7$ ?

### Машкҳо барои тақрор

536. Тақсимро ичро кунед:
- а) 89 100:900;      б) 31 255:250;      в) 10 780:110;  
 г) 28 600:440;      ф) 7 371:81;      д) 155 568:88.
537. Тақсимро ичро кунед:
- а) 833 325:15;      б) 399 996:18;      в) 271 062:22;  
 г) 108 025:25;      ф) 140 126:14;      д) 320 128:16.
538. Кадом адад дар назар аст, агар маълум бошад, ки:
- а) адади номаълумро аввал 3 маротиба ва баъд 6 маротиба зиёд намуда, адади 216 ҳосил карданд?  
 б) адади номаълумро аввал 7 маротиба зиёд ва баъд 4 маротиба хурд намуда, адади 84 ҳосил намуданд?
539. Муодиларо ҳал кунед:
- а)  $3 \cdot (2x - 8) - (5x + 2) = 0$ ;      б)  $5 \cdot (7 - 3x) + 7 \cdot (2 + 2x) = 0$ .

### 3.10. Тартиби ичрои амалҳо

Амалҳои ба квадрат ва ба куб бардоштан ҳамчун амалҳои тақрори зарб маънидод мешаванд:  $4^3 = 4 \cdot 4 \cdot 4$ ,  $6^2 = 6 \cdot 6$ .

*Қоидা.* Агар ифода қавс дошта бошад, аввал амалҳои дохили қавсҳо ичро карда мешаванд. Дар ифодаҳои бекавс аввал амалҳои зарбу тақсим ичро карда мешаванд ва пас аз он амалҳои чамъу тарҳ.

**Мисоли 1.** Қимати ифодаи  $15 - 3 \cdot (12 - 9) + 18 : 6$ -ро меёбем.

Ифода қавс дорад. Аввал, амалҳои дохили онро ичро менамоем:  $12 - 9 = 3$ . Акнун, амалҳои зарбу тақсимро ичро мекунем:  $3 \cdot (12 - 9) = 3 \cdot 3 = 9$ ,  $18 : 6 = 3$ . Аз ҳама охир, амалҳои чамъу тарҳ бо ҳамон тартиби навишташон ба ҷо оварда мешаванд:  $15 - 3 \cdot (12 - 9) + 18 : 6 = 15 - 9 + 3 = 9$ .

Пас, қимати ифодаи додашуда 9 аст.

**Мисоли 2.** Қимати ифодаи  $18 - 4 \cdot 3 + 5 \cdot 2^2 : 4$ -ро меёбем.

Ифода қавс надорад. Дар асоси қоидай овардашуда аввал амалҳои зарбу тақсим ичро карда мешаванд. Азбаски  $2^2 = 4$

аст, пас ҳосил мекунем:  $5 \cdot 2^2 = 5 \cdot 4 = 20$  ва  $20 : 4 = 5$ . Ҳамин тавр, меёбем, ки  $18 - 4 \cdot 3 + 5 \cdot 2^2 : 4 = 18 - 12 + 5 = 11$  будааст.

**Мисоли 3.** Қимати ифодаи

(873 – 6 036:12)•12 – 2 • (48•7+344)-ро меёбем.

Ифода ду қавс дорад. Қавси якум амалҳои тарҳу тақсимро дарбар гирифтааст:  $873 - 6\ 036:12$ . Аввал, амали тақсимро ичро мекунем ва пас аз он натиҷаи ҳосилшударо аз 873 тарҳ менамоем:  $6\ 036:12 = 503$ ,  $873 - 503 = 370$ .

Адади 370-ро бо адади беруни қавс 12 зарб зада ҳосил мекунем:  $370 \cdot 12 = 4\ 440$ .

Ба ичрои амалҳои қавси дуюм шурӯъ мекунем. Он амалҳои зарб ва ҷамъро дарбар гирифтааст. Аввал, амали зарб, пас аз он амали ҷамъро ичро намуда, натиҷаи ин қавсайниро бо адади 2 зарб мезанем:

$$48 \cdot 7 = 336, \quad 336 + 334 = 670, \quad 670 \cdot 2 = 1\ 340.$$

Аз натиҷаи аввал ҳосилкардаамон 4 440 натиҷаи баъдина 1 360-ро тарҳ карда, қимати ифодаро маълум менамоем:

$$4\ 440 - 1\ 340 = 3\ 100.$$


---

540. Қимати ифодаро ёбед:

- |                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| а) $2 \cdot 10^2 + 3$ ;        | б) $3 \cdot 10^3 - 1\ 840$ ;     |
| в) $3 \cdot 8^2 + 2 \cdot 8$ ; | г) $1 \cdot 4^2 + 2 \cdot 4^3$ . |

541. Қимати ифодаро ёбед:

- а)  $3 \cdot 302 - 384:6$ ;    б)  $7 \cdot 180 - 145:5$ ;    в)  $5 \cdot 306 + 228:3$ .

542. Қимати ифодаро ёбед:

- |                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| а) $224 + 136 \cdot (220 - 180)$ ; | б) $125 + (423 - 372):3$ ;        |
| в) $39 + (629 - 48 \cdot 13)$ ;    | г) $3\ 250 : (10 + 8 \cdot 15)$ . |

543. Ҳисоб кунед:

- |   |  |
|---|--|
| а) $(107 \cdot 209 - 21\ 696) \cdot (78 + 8\ 664:76)$ ;   |  |
| б) $(8\ 034:78 + 256) \cdot (207 \cdot 603 - 124\ 002)$ . |  |

544. Дар байни баъзе рақамҳои навишти 1 2 3 4 5 аломатҳои амалҳо ва қавсро тавре гузоред, ки қимати ифода ба 4 баробар шавад.

545. Муодиларо ҳал кунед:

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| а) $(4x - 8) = 3x - 6$ ; | б) $17 - (x + 3) = 33$ . |
|--------------------------|--------------------------|

546. Барои тайёр намудани ширеши казеинӣ 11 ҳисса об, 5

ҳисса спирти навшодир ва 4 ҳисса казеин (аз рӯйи масса) гирифтан лозим аст. Агар барои истехсоли ширеш аз обдида 60 г камтар спирти навшодир сарф шуда бошад, чӣ қадар ширеш ҳосил мешавад?

---

---

547. Муодилаҳоро ҳал кунед:
- а)  $6x - 12 = 5x + 4$ ;      б)  $7n + 3 = 8n + 2$ ;      в)  $6 - 2y = 8 - 3y$ .
548. Шаш маротиба аз рақами 2 истифода бурда, бо ёрии аломатҳои амалҳо ва қавс ифодае тартиб дихед, ки қиматаш ба 100 баробар шавад.
549. Ман ададеро фикр карда, ба он 12-ро ҷамъ кардам. Натиҷаи ҷамъро ба 4 тақсим намуда, аз ҷавобаш 8-ро тарҳ кардам. Дар натиҷа 2 ҳосил шуд. Ман қадом ададро фикр кардам?
550. Қимати ифодаро ёбед:
- а)  $213 \cdot 213 : (403 \cdot 36 - 5 \cdot 939 - 8 \cdot 530)$ ;  
б)  $662 \cdot 458 : (26 \cdot 132 : 47 + 8 \cdot 956 - 9 \cdot 426)$ .
551. Дар ду киса 24 дона ҷорҷарз ҳаст. Дар кисай дуюм аз якум дид 3 маротиба бештар ҷорҷарз ҳаст. Ҳар як киса ҷандтогӣ ҷорҷарз дорад?
552. Шумораи пулҳои қурби ҳар қадомашон 5 сомонӣ ба шумораи пулҳои 50 дирамӣ баробар аст. Агар ҳамаи ин пулҳо 55 сомониро ташкил диханд, ҷандто 5-сомонӣ ва ҷандто 50-дирамӣ мавҷуд аст?
553. Амалҳоро иҷро кунед:
- а)  $703 - 21 \cdot (361 - 349)$ ;      б)  $2346 : (209 - 186) \cdot 15$ ;  
в)  $6422 - 24 \cdot (372 : 12)$ ;      г)  $2678 : (506 - 480) + 297$ ;  
ғ)  $77 \cdot (452 - 348) - 99$ ;      д)  $874 - (27 \cdot 90 - 1999)$ ;  
е)  $(1593 : 27 + 326) \cdot 60$ ;      ё)  $6720 : 12 \cdot 35 - 898$ .
- 
- 

554. Қаламро аз коғаз набардошта ва аз болои ● ● ● ягон порчаи хатти рост ду маротиба ●  
нагузашта, хатти шикастасе созед, ки аз 7 ●  
нуқтаи дар расми 46 тасвирёфта гузарад. Яке ● ● ●  
аз ҳалҳои масъаларо овардан кифоя аст. **Расми 46.**
- 555\*. Намуди умумии ададҳоеро нависед, ки ҳангоми ба 4 тақсим шуданашон дар бақия: а) 1-ро; б) 2-ро; в) 3-ро ҳосил кунанд.

556. Суммаи ду адад 264 аст. Яке аз онҳо бо рақами 0 тамом мешавад. Агар ин сифрро хат занем, адади дуюм ҳосил мешавад. Ин ададҳоро ёбед.

### Машқҳо барои тақрор

557. Дар се раф китоб гузошта шудааст. Дар рафи якум – 8 адад, дар рафи дуюм – 4 маротиба зиёд ва дар рафи сеюм – аз рафи якум 6-то зиёд. Дар рафҳои дуюму сеюм чандтогӣ китоб гузошта шудааст?

558. Муодиларо ҳал кунед:

- а)  $156 \cdot x = 28\ 080$ ;      б)  $340 \cdot y = 5\ 780$ ;      в)  $684 : p = 36$ ;  
г)  $22\ 100 : x = 130$ ;      ф)  $3x : 15 = 40$ ;      д)  $270 : k = 54$ .

559. Ҳангоми адади  $x$ -ро ба 12 тақсим кардан натиҷаи тақсим ба 48 баробар шуду 10 бақия монд. Адади  $x$ -ро ёбед.

560. Қимати ифодаро ёбед:

- а)  $705 \cdot (77\ 719 - 69\ 713) + 1\ 121\ 394$ ;  
б)  $(59\ 531 - 58\ 926) \cdot 6\ 004 - 3\ 422\ 285$ .

### Т Е С Т И З

- Ифодаро дар шакли муҳтасар нависед:  $x+x+x+x+x+x+x$ .  
А)  $7x$ ; Б)  $7+x$ ; С)  $6x+x$ .
- Амалҳоро ичро кунед:  $(1\ 203 + 2\ 837 - 2\ 015) \cdot 21$ .  
А) 4 025; Б) 40 505; С) 42 525.
- Решаи муодиларо ёбед:  $34 + y + y + y = 49$ .  
А) 3; Б) 5; С) 8.
- Ҳар яке аз тарафҳои секунҷаи баробартараф 5 см 5 мм мебошад. Периметри он чанд аст?  
А) 15,5 см; Б) 16,5 см; С) 15 см.
- Тарафи квадрат 24 см аст. Периметри квадратро ёбед.  
А) 72 см; Б) 48 см; С) 96 см.
- Ифодаро сода кунед:  $2a + 3a + 5a + a$ .  
А)  $11a$ ; Б)  $10a$ ; С) 11.
- Амалро ичро кунед:  $8\ 517 : 17$ .  
А) 501; Б) 511; С) 150.
- Қимати  $y$ -ро ёбед:  $(y + 25) : 4 = 15$ .  
А) 25; Б) 45; С) 35.

9. Агар аз адади х адади 7-ро тарҳ карда, баъд натищаашро ба 3 тақсим кунем, 4 ҳосил мешавад. Адади х чанд аст?  
 А) 19; В) 45; С) 35.
10. Қимати ифодаи:  $5\ 154\ 324 : 903$ -ро ёбед  
 А) 5 087; В) 5 078; С) 5 708.
11. Муодиларо ҳал кунед:  $7(2p - 30) = 630$ .  
 А) 60; В) 65; С) 70.
12. Қимати ифодаи:  $2 \cdot 33 + 3 \cdot 23 - 24$ -ро ёбед  
 А) 30; В) 54; С) 111.
13. Аз рӯйи матн масъала тартиб дода, қимати номаълуми онро ёбед: «Суммаи адади 218 ва адади х аз адади 310 ду маротиба зиёд аст. Адади номаълум чанд аст?»  
 А) 420; В) 402; С) 322.
14. Амалҳоро ичро намоед:  $30\ 880 - 74\ 096 : 176 + 7\ 908$ .  
 А) 22 551; В) 38 437; С) 23 783.
15. Адади хурдтарини дурақамаero ёбед, ки ҳангоми онро ба 5 тақсим кардан 3 бақия монад.  
 А) 96; В) 97; С) 98;
16. Дар ифодаи  $12+1\ 024 : 128 \cdot 15 : 10$  кадом амали ҳисоб аз ҳама охир ичро карда мешавад?  
 А) зарб; В) тақсим; С) чамъ.

### **ЧИРО ЁД ГИРИФТЕД (Салоҳиятҳои ҳатмӣ)**

1. *Ададҳои натуралиро бо ҳам зарб зада, якero ба дигаре тақсим карда метавонам.*  
 а)  $2145 \cdot 7214$ ;      б)  $22\ 914\ 000 : 6\ 030$ ;  
 в)  $0 : 12\ 456$ ;      г)  $220\ 042 \cdot 0$ .
2. *Қонунҳои зарбро мединам ва онҳоро ҳангоми ичрои амалҳои ҳисоб татбиқ карда метавонам.*  
 а)  $250 \cdot 3 \cdot (40 \cdot 100)$ ;    б)  $(402 \cdot 125) \cdot 8$ ;  
 в)  $125 : (4 \cdot 80)$ .
3. *Тартиби навишти зарбшавандай ҳарфиро мединам ва онро дар навишти ифода нишон дода метавонам.*

- а)  $2 \cdot x \cdot 3 \cdot 5 \cdot 1$ ;      б)  $5 \cdot x \cdot 4 \cdot y \cdot 2$ ;  
 в)  $x \cdot 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8$ ;      г)  $x \cdot y \cdot 2 \cdot 1$ .
4. Таърифи тақсими сатрии ададҳои натуралиро медонам ва ҳангоми иҷрои амалҳо компонентҳои номаълуми ифодаҳои додашударо ёфта метавонам.  
 а)  $11\ 172 : 114$ ;      б)  $11\ 172 : x = 98$  ;  
 в)  $98 \cdot k = 11\ 172$ .
5. Қонуни ҷудошавии зарб аз рӯйи ҷамъ ва фарқро медонам ва дар асоси онҳо кавсҳои ифодаҳоро күшида метавонам.  
 а)  $(38 + b) \cdot 12 = 840$ ;      б)  $14 \cdot (p - 30) = 630$ .
6. Амали зарби сатрии ададҳои бисёрракамаро иҷро карда метавонам.  
 а)  $21\ 46\ 8 \cdot 64\ 245$ ;      б)  $555\ 444 \cdot 2\ 025$ .
7. Ифодаҳои ҳарфдорро бо тарзи ислоҳи ҷамъшавандашо ё аз қавс баровардани ҳамзарби умумӣ сода карда метавонам.  
 а)  $x + 3x + 5x - x + 2$ ;      б)  $14y - 7x - 5y + x + 13 - 8$ .
8. Тақсими бақиядорро медонам ва онро иҷро карда метавонам.  
 а)  $168\ 627 : 54$ ;      б)  $135\ 725 : 297$ .
9. Квадрат ва куби ададро медонам ва ададҳоро ҳангоми иҷрои амалҳо ба дараҷаи ду ё ба дараҷаи се бардошта метавонам.  
 а)  $(3^2 + 2^3) \cdot 2^3$ ;      б)  $(6^3 - 5^3) \cdot 3^3$  ;  
 в)  $10^3 : 10 \cdot (8^3 - 10^2)$ .      г)  $(15 - 7)^2 : 2^3$  ;  
 г)  $(17 - 15)^3 + 9^2$ ;      д)  $2^3 \cdot 3^2 - 4^3 : 2^3$  .
10. Дар ифодаҳои додашудаи математикӣ тартиби иҷрои амалҳоро медонам ва онҳоро мувофиқи қоида иҷро карда метавонам.  
 а)  $(120 + 16 \cdot 7) \cdot 240 : (300 - 5 \cdot 44)$ ;  
 б)  $(372 + 118 \cdot 6) : (38 \cdot 35 - 34 \cdot 37) - 12$ .

11. Боз супоришиҳои дигарро, аз қабили сода кардани ифода ва ҳал кардани муодила, ичро карда метавонам .
- а)  $2a + 514 + 3a - 218 - a$ ;    б)  $615 - 215 + 7p + 3p - p$ ;
- в)  $8x - 7x + 10 = 12$ ;                  г)  $(x + 48) : 16 = 16$ .

### Машғулияти иловагии № 3

#### Варианти 1

- Амали чамъро ба амали зарб иваз кунед:  
 $2a + a + a + 2a + 2a + 5a$ .
- Амалро ичро кунед:  $37 \cdot 67 + 69 \cdot 34$ .
- Масъалае фикр кунед, ки ҳалли он ба ҳалли муодилаи зерин биёрад:  
 $x + 15 = 34$ .
- Амалҳоро ичро кунед:  $203 \cdot 26 - (3 \cdot 292 + 2 \cdot 579) : 57$ .
- Тартиби икрои амалҳоро муайян намуда, онҳоро ичро намоед:  
 $(245 : 7 - 224 : 16 + 35) \cdot 11$ .

#### Варианти 2

- Амали чамъро ба амали зарб иваз кунед:  
 $x + 3x + x + 21x + 2x + 5x$ .
- Амалро ичро кунед:  $38 \cdot 65 + 36 \cdot 63$ .
- Масъалае фикр кунед, ки ҳалли он ба ҳалли муодилаи зерин оварад:  
 $x + 18 = 45$ .
- Амалҳоро ичро кунед:  $2 \cdot 072 : 23 \cdot 70 - 161 \cdot 9 : 69 + 1$ .
- Тартиби икрои амалҳоро муайян намуда, онҳоро ичро намоед:  
 $322 : 23 \cdot 70 - 161 \cdot 9 : 69 + 1$ .

## § 4. ЧЕН КАРДАНИ БУЗУРГИХО

### 4.1. Формулахо

**Масъалаи 1.** Ҳавз 60 л об дошт. Баъди қушодани қубури обдаро, дар ҳар дақиқа ба ҳавз 15 л об ворид шудан гирифт. Агар оби он ба ягон чой рохи баромад надошта бошад, дар лаҳзаи дилҳоҳ дар ҳавз чӣ қадар об ҷамъ мешавад?

Ҳал. Коидаеро, ки мувофиқи он дар ҳавз об ҷамъ мешавад, бо ёрии ҳарфҳо навиштан мумкин аст: вақтро (бо дақиқаҳо бо ҳарфи  $t$ ), миқдори оби дар ҳамин муддат дар ҳавз ҷамъшударо (бо литрҳо бо ҳарфи  $M$ ) ишора менамоем. Он гоҳ

$$M=15 \cdot t + 60$$

мешавад. Мо миқдори оби ҳавзро дар шакли баробарӣ навиштем. Чунин баробарӣ **формула** номида мешавад.

Аз формулаи ҳосилшуда истифода бурда, миқдори оби ҳавзро дар лаҳзаи дилҳоҳ ёфтан мумкин аст.

Масалан, баъд аз 1 дақ. дар ҳавз  $M=15 \cdot 1 + 60 = 75$  л,

баъд аз 2 дақ.  $M=15 \cdot 2 + 60 = 90$  л,

баъд аз 3 дақ.  $M=15 \cdot 3 + 60 = 105$  л об ҷамъ мешавад.

**Масъалаи 2.** Мошини сабукрав дар муддати якчанд соат бо суръати доимии 70 км/соат ҳаракат кард. Вай қадом масофаро тай кард?

Ҳал. Вақти ҳаракатро бо  $t$  ва масофаи тайшударо бо  $S$  ишора намуда, формулаи зеринро ҳосил мекунем:

$$S = 70 \cdot t.$$

Аз ин формула маълум мешавад, ки мошини сабукрав:

дар 3 соат  $S=3 \cdot 70 = 70+70+70 = 210$  км,

дар 5 соат  $S=5 \cdot 70 = 350$  км,

дар 7 соат  $S=7 \cdot 70 = 490$  км роҳ рафтааст.

**Қоида.** Барои ёфтани роҳи тайшуда ( $S$ ) суръати ҳаракат ( $v$ )-ро бо вақти барои ин ҳаракат сарфшуда ( $t$ ) зарб задан лозим аст.  $S=v \cdot t$

Барои ёфтани қимати яке аз ин се бузургӣ донистани дутои дигараш ҳатмӣ аст. Масалан, агар заврақи мотордор дар оби ором масофаи 32 километро дар 4 соат тай карда бошад, аз ҳамин формула меёбем, ки вай бо суръати  $v=S:t=32:4=8$  км/соат ҳаракат кардааст.

Ё ки, агар ҳамсафари сунъии Замин дар 16 сония масофаи ба 128 км баробарро тай карда бошад, меёбем, ки он бо суръати  $v=S:t=128:16=8$  км/сония ҳаракат кардааст.

**Масъалаи 3.** Барои ёфтани тақсимшаванда, ҳангоми тақсими бобакия, аз формулаи зерин истифода мебаранд:

$$a=k \cdot b + r, \quad 0 < r < b$$

Дар ин чо  $a$  – тақсимшаванда,  $b$  – тақсимкунанда,  $k$  – натиҷаи тақсим ва  $r$  – бақияро ифода менамоянд. Аз рӯйи қиматҳои додашудаи се бузургӣ қимати бузургии чорумро ёфтани мумкин аст.

а) Бигузор  $k=5$ ,  $b=12$  ва  $r=3$  бошад. Он гоҳ, дар асоси формулаи овардашуда менависем:  $a=5 \cdot 12 + 3 = 63$ . Пас, тақсимшаванда 63 будааст.

б) Бигузор  $a=264$ ,  $b=32$  ва  $r=8$  бошад. Аз формулаи додашуда ҳосил мекунем:  $264=32k+8$ .

Муодилаи ҳосилшударо ҳал карда, қимати  $256=32 \cdot k$  ё  $k=8$ -ро соҳиб мешавем. Пас натиҷаи тақсим ба 8 баробар будааст.

в) Бигузор  $a=1\ 645$ ,  $k=45$  ва  $r=25$  бошад. Мувофиқи формулаи овардашуда  $1\ 645=b \cdot 45 + 25$  мебошад. Аз муодилаи ҳосилшуда меёбем, ки  $1\ 620=b \cdot 45$  ё  $b=36$  мебошад.

г) Бигузор  $a=2\ 747$ ,  $k=37$  ва  $b=73$  бошад. Аз формулаи ҳосилшуда меёбем:  $2\ 747=73 \cdot 37 + r$  ё  $r=2\ 747 - 2\ 701$  аст.

Аз ин чо,  $r=46$  аст. Ҳамин тавр, бақияи тақсим 46 будааст.

Қиматҳои ҳосилкардаамонро дар ҷадвал менависем:

$a=63$	12	5	3
264	32	$k=8$	8
1 645	$b=36$	45	25
2 747	73	37	$r=46$
$a$	$b$	$k$	$r$

561. Модару – сола ва духтараш – x-солаанд. Модар аз духтар 18 сол қалон аст. Агар синни духтар маълум бошад, синни модарро мувофиқи қадом қоида ёфтани мумкин аст? Ин қоидаро дар шакли формула нависед. Бо ёрии ҳамин формула синни: а) модарро ёбед, агар духтараш 5;

- 8; 10-сола бошад; б) синни духтарро ёбед, агар модарааш 21; 45; 60 – сола бошад.
562. Аз формулаи  $S=v \cdot t$  дарозии роҳи тайшударо ёбед, агар онро автомобил бо суръати 48 км/соат дар 4 соат тай карда бошад.
563. Аз формулаи роҳи тайшуда қимати  $t$ -ро ёбед, агар:  
а)  $S=62$  км ва  $v=31$  км/соат; б)  $S=4\ 248$  км ва  $v=72$  км/соат бошад.
564. Аз формулаи роҳи тайшуда қимати  $v$ -ро ёбед, агар  
1)  $S=128$  км ва  $t=8$  сония; б)  $S=3771$  м ва  $t=9$  сония бошад.
565. Дар ҳавз 85 л об буд. Баъди кушодани қубури ягона ба ҳавз дар ҳар дақиқа 18 л об ворид шудан гирифт. Формулаеро нависед, ки он миқдори оби дар лаҳзаи дилҳоҳ дар ҳавз ҷамъшударо ифода созад.  
Миқдори обро пас аз 2 дақ., 5 дақ., 1 соат ёбед.
566. Бигузор  $a$  – тақсимшаванд,  $b$  – тақсимкунанда,  $c$  – натиҷаи тақсим,  $k$  – бақияи тақсим бошанд. Ҷадвали зеринро пур кунед:

$a$	$b$	$c$	$k$
48497		505	17
	640	24	8
362463	361		19
81284	974	83	

567. Дарозии тарафи квадрат  $x$  см аст. Формулаеро нависед, ки ба воситаи он периметри квадрат  $P$  ҳисоб карда мешавад. Бо ёрии ин формула дарозии тарафи квадратеро ёбед, ки периметраш 360 см бошад.
- 
568. Аз формулаи роҳи тайшуда  $S=v \cdot t$  истифода бурда, ёбед:  
а) дарозии роҳеро, ки саги тозӣ онро дар 5 сония бо суръати 16 м/сония тай мекунад; б) вактеро, ки гепард дар он масофаи 336 км-ро бо суръати 112 км/соат тай мекунад.
569. Қимати ифодаро ёбед:  
а)  $136 \cdot (668 - 588) - 404 \cdot 25$ ;  
б)  $1540 : 11 + 1890 : 9 + 982$ ;

в)  $1953 + (17\ 432 - 56 \cdot 223) : 16$ ;

г)  $6010 - (130 \cdot 52 - 68\ 890 : 83)$

570. Аз формулаи:  $a=b \cdot k + r$  истифода бурда ёбед:

а) натичаи тақсими бобақияро, агар тақсимшаванда 1736, тақсимкунандаро, агар тақсимшаванда 27910, натичаи тақсим 125 ва бақияи тақсим 35 бошад;

б) тақсимкунандаро, агар тақсимшаванда 27910, натичаи тақсим 125 ва бақияи тақсим 35 бошад.

571. Хатти шикаста аз 12 қисми дарозии ҳар якеаш  $x$  см иборат аст. Формулаеро нависед, ки ба воситаи он дарозии хатти шикастаро ёфтани мумкин бошад.

572. Қимати ифодаро ҳангоми  $x=2$ ,  $y=6$  будан ёбед:

а)  $(x+y)^2$ ;                          б)  $(5x-y)^2$ .

573. Қимати ифодаро ёбед:  $x^2-y^2$ , агар  $x=8$  ва  $y=6$  бошанд.

574. Аз формулаи  $y=7x+3$  қимати  $x$ -ро муайян намоед, агар  $y=45$  бошад.

---

---

575. Ҳамаи ададҳои ҷуфтро бо ёрии формулаи  $2n$  ҳосил намудан мумкин. Барои ин дар ифодаи  $2n$  ба ҷойи  $n$  бо навбат ададҳои  $n=1, 2, 3$  ва гайраро гузоштан лозим аст. Бо ҳамин формула даҳто адади ҷуфти аввалинро ҳосил намоед.

576. Ҳамаи ададҳои тоқро бо ёрии формулаи  $2n-1$  ҳосил намудан мумкин. Барои ин дар ифодаи  $2n-1$  бо навбат ададҳои  $n=1, 2, 3$  ва гайраро гузоштан лозим аст. Бо воситаи ҳамин формула даҳто адади тоқи аввалинро ҳосил намоед.

577. Картиҳои адади 3-ро ба воситаи қадом формула навиштан мумкин аст? Аз ҳамин формула истифода бурда панҷто картии 3-ро ёбед.

578\*. Формулаи ададҳое, ки ҳангоми ба 5 тақсим шуданашон дар бақия 3 ҳосил мекунанд, чӣ гуна аст? Сето чунин ададро нависед.

### Машқҳо барои тақрор

579. Суръати заврақ дар оби ором 7 км/соат аст. Суръати ҳаракати ҷараёни об ба 2 км/соат баробар аст. Ёбед:

а) суръати ҳаракати заврақро ба самти ҷараёни об;

б) суръати ҳаракати заврақро ба муқобили самти ҷараёни об;

- в) роҳи тайкардаи заврақро ба самти ҷараёни об дар 2 соат;
- г) роҳи тайкардаи заврақро ба муқобили ҷараёни об дар 3 соат.
580. Суръати ҳаракати катер ба самти ҷараёни об 21 км/соат, ба муқобили он 17 км/соат аст. Ёбед:
- суръати ҷараёни оби дарёро;
  - суръати катер дар оби оромро.
581. Қимати ифодаро ёбед:
- $87\ 619 + 57\ 994 : 271 - 15\ 975 : 75$ ;
  - $532 \cdot 109 - 48\ 016 + 13\ 631 : 43$ .
582. Муодилаҳоро ҳал қунед:
- $8x + 3 = 10x - 7$ ;
  - $20 + 2x = 20 + x$ .

## 4.2. Воҳидҳои дарозӣ

Ду ҳосияти муҳимми порчаҳоро ёдовар мешавем:

*1<sup>o</sup>. Порчаҳои баробар дарозиҳои баробар доранд.*

*2<sup>o</sup>. Агар порча ба қисмҳо ҷудо карда шавад, дарозии он ба суммаи дарозиҳои қисмҳояш баробар аст.*

Ба сифати воҳиди асосии дарозӣ **метр** қабул шудааст. Воҳидҳои дигари дарозӣ дар натиҷаи 10, 100, 1000 ва ғайра маротиба зиёд кардан ё хурд кардани 1 метр ҳосил карда мешаванд.

Номҳои воҳидҳои дигар бо ёрии ҳиссаҳои забони лотинӣ сохта мешаванд.

Воҳиди аз 1 метр 10 маротиба хурд, **детсиметр** (*аз қалимаи лотинии «детсем» – маънояши даҳяк*) ном дорад.

$$1 \text{ метр (м)} = 10 \text{ детсиметр (дм)}.$$

Воҳиди аз 1 метр 100 маротиба хурд **сантиметр** (*аз қалимаи лотинии «сентум» - маънояши садяк*) ном дорад.

$$1 \text{ метр} = 100 \text{ сантиметр (см)}.$$

Воҳиди аз 1 метр 1 000 маротиба хурд **миллиметр** (*аз қалимаи лотинии «милле» - маънояши ҳазоряк*) ном дорад.

$$1 \text{ м} = 1\ 000 \text{ миллиметр (мм)}.$$

Воҳиди аз 1 метр 1 000 маротиба калон **километр** (км) ном ирифтааст.

$$1 \text{ км} = 1\ 000 \text{ м.}$$

Ҳамин тавр,  $1 \text{ км} = 1000 \text{ м} = 1000 \cdot 10 \text{ дм} = 1000 \cdot 10 \cdot 10 \text{ см} = 1000 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \text{ мм} = 1000000 \text{ мм}$  мебошад.

**Хулоса.** Воҳидҳои дарозӣ аз рӯии тартиби навишташон аз ҳам бо зарбшавандай **10** зиёд (кам) мешаванд.

$$1 \text{ м} = 10 \text{ дм}, 1 \text{ дм} = 10 \text{ см}, 1 \text{ см} = 10 \text{ мм} \text{ ва ф.}$$

---

583. Бо сантиметр ифода намоед:

- а) 8 дм 5 см;    б) 12 дм 1 см;    в) 20 дм 9 см;  
г) 15 дм;                  ф) 25 дм;                  д) 40 дм.

584. Бо детсиметр ва сантиметр ифода намоед:

- а) 12 см;                  б) 220 см;                  в) 68 см;  
г) 480 см;                  ф) 1 250 см;                  д) 10000 см.

585. Бо миллиметр ифода намоед:

- а) 5 см 7 мм;    б) 8 см 1 мм;    в) 1 дм 3 см 2 мм;  
г) 4 дм;                  ф) 15 см;                  д) 12 дм 16 см 18 мм.

586. Бо сантиметр ва миллиметр ифода намоед:

- а) 64 мм;                  б) 24 дм 14 мм;                  в) 260 см;  
г) 445 мм;                  ф) 1 дм 45 мм;                  д) 120 дм 2 мм.

587. Бо метр ифода намоед:

- а) 6 км 400 м;    б) 8 км 250 м;    в) 18 км 800 м;  
г) 6 200 км;                  ф) 9 224 км;                  д) 24 960 м.

588. Бо километр ва метр ифода намоед:

- а) 7 496 м;                  б) 7 134 м;                  в) 14 458 м;  
г) 74 500 дм;                  ф) 148 дм 500 м;                  д) 6 000 дм 600 м.

589. Периметри росткунҷаи ABCD-ро ёбед, агар тарафҳояш  $AB = 8 \text{ см } 15 \text{ мм}$  ва  $BC = 24 \text{ см } 25 \text{ мм}$  бошанд.

590. Дарозии хатти шикаста 56 см аст. Вай ду қисмро дарбар мегирад, ки яке аз дигараши 3 маротиба дароз аст.  
Дарозии ҳар як қисми хати шикастаро ёбед.

---


591. Бигузор дарозии қадами одам 75 см бошад. Шахсе, ки 1 000 000 қадам мемонад, қадом масофаро тай меқунад?

592. Бигузор одам дар қатор 50 см ҷойро банд созад. Агар дар қатор 1 000, 100 000, 1 000 000 одам истода бошад, дарозии қатор ба чанд баробар мешавад?

593. Порчай AB бо воситаи нуқтаҳои M ва K ба се қисм ҷудо

шудааст (расми 47). Дар он МК = 1 см 6 мм буда, порчай МК аз порчай КВ 3 маротиба күтох мебошад. Порчай АМ аз порчай МК 13 см 3 мм дароз аст. Дарозии порчай АВ чанд аст?

594. Аз рўйи роҳи тайшуда, ки ҳамагӣ 80 км аст, масофаро аз маҳалҳои A то B, аз B то C, аз C то D ёбед (расми 48).



Расми 48.

595. Бо километр ифода намоед:
- 25 000 м;
  - 10 000 000 м;
  - 245 000 000 000 м.
596. Бо метр ифода намоед:
- 14 км 750 м;
  - 103 км;
  - 1 050 км 30 м/
597. Бо детсиметр ифода намоед:
- 7 м 31 дм;
  - 28 м;
  - 1 км 240 дм.
- 
- 

598. Замин дар атрофи Офтоб дар 365 шабонарӯзу 6 соат 936 250 000 км масофаро тай мекунад. Дар давоми 1 шабонарӯз Замин кадом масофаро тай мекунад?
599. Суръати ҳаракати дастай нури рӯшной дар чойи бехаво ба 300 000 км/сония баробар аст. Дар давоми 1 соли ҳаракати ростхатта дастай нури рӯшной кадом масофаро тай мекунад?
600. Дарозии хатти шикастай ABCD 52 см аст. Порчай BC аз порчай AB 3 маротиба күтох буда, аз порчай CD 3 маротиба дароз аст. Дарозиҳои ҳар яке аз қисмҳои хатти шикастаро ёбед.
601. Дастан нури рӯшной масофа аз Замин то ситораи наздиктарин Сентавро дар 4 солу 120 рӯз тай мекунад. Масофа то Сентавр ба чанд км баробар аст?
602. Дар илми ситорашиносӣ барои ифодаи дарозиҳо дар Системаи Офтобӣ масофаҳоро бо воҳиди ягона – воҳиди астрономӣ муқоиса менамоянд. **1 воҳ. астрономӣ = 149 600 000 км.** Ин ба масофаи тақрибии байни Замину Офтоб баробар аст. Онро бо дм ифода намоед.


### Машқҳо барои такрор

603. Дар даҳ қуттӣ шумораи баробари тухмҳо ҷойгир карда шудааст. Оё метавонад дар ҳамаи қуттиҳо шумораи тухмҳо ба адади 410 ё 415 бошад?
604. Муодиларо ҳал кунед:
- $(5x-x):6=24$ ;
  - $(y-8)\cdot 5=240$ .
605. Амалҳоро ичро намоед:
- $31\ 625-24\ 916+(639\ 149+684\ 737):326$ ;
  - $24\ 749+29\ 006-(7\ 592-7\ 505)\cdot 462$ .
606. Аз рӯйи формулаи  $k=5p+3n$  қимати:
- $k$ -ро ёбед, агар  $p=4$ ,  $n=2$  бошад;
  - $p$ -ро ёбед, агар  $k=215$ ,  $n=20$  бошад;
  - $n$ -ро ёбед, агар  $k=766$ ,  $p=14$  бошад.

### 4.3. Воҳидҳои масоҳат. Масоҳати росткунча

Агар ҳангоми болои ҳам гузоштани ду шакли геометрий, онҳо ҳамҷоя шаванд, чунин шаклҳоро баробар меҳисобем. Масалан, порчаҳои АВ ва СД баробаранд, аммо АВ ва МК баробар нестанд (расми 49). Шаклҳои 1 ва 3, 5 ва 6, 7 ва 8 баробаранд, аммо 2 ва 4 бо ҳам баробар нестанд. Бигузор, дарозии тарафҳои квадратҷои дар расми 49 омада 1 сантиметрӣ бошад.

Ҳангоми ичрои корҳои амалий масъалаи чен кардани масоҳати шаклҳо ба миён меояд. Ду хосияти муҳиммӣ масоҳатҳоро меорем:



Расми 49.

1<sup>o</sup>. Шаклҳои баробар масоҳатҳои баробар доранд.

2<sup>o</sup>. Агар шакл ба қисмҳои ҳурдтар ҷудо карда шавад, он гоҳ масоҳати шакл ба суммаи масоҳатҳои қисмҳояи баробар аст.

Барои ифода кардани масоҳат аз ченакҳои зерин истифода мебаранд.

**Миллиметри квадратӣ (мм<sup>2</sup>).** 1 мм<sup>2</sup> – масоҳати квадрати тарафаш 1 мм аст.


**Сантиметри квадратӣ (см<sup>2</sup>).** 1 см<sup>2</sup> – масоҳати квадрати тарафаш 1 см аст.

**Детсиметри квадратӣ (дм<sup>2</sup>).** 1 дм<sup>2</sup> – масоҳати квадрати тарафаш 1 дм аст.

**Метри квадратӣ (м<sup>2</sup>).** 1 м<sup>2</sup> – масоҳати квадрати тарафаш 1 м мебошад.

**Километри квадратӣ (км<sup>2</sup>).** 1 км<sup>2</sup> – масоҳати квадрати тарафаш 1 км мебошад.

Шакли дар расми 49.1 (а) тасвирёфта аз 3 квадратчай тарафи ҳар якаш 1 см иборат аст. Аз ин чост, ки масоҳати ин шакл 3 см<sup>2</sup> аст.



Расми 49.1.

Шакли дар расми

49.1 (б) тасвирёфта аз

8 квадратчай тарафи ҳар яки он 1 см тартиб ёфтааст. Аз ин рӯ, масоҳаташ ба 8 см<sup>2</sup> баробар аст.

Бигузор дарозии росткунҷаи ABCD ба 7 см ва бараш ба 4 см баробар бошад. Онро ба квадратчахои тарафҳояшон 1 см ҷудо мекунем (расми 49.1 (в)). Тавре мебинем, росткунҷаи ABCD аз ҷор қатор квадратчахо иборат буда, дар ҳар қатор 7-тогӣ квадратча мавҷуд аст. Бинобар ҳамин, масоҳати он ба  $7 \cdot 4 = 28$  см<sup>2</sup> баробар аст.

**Қоида. Барои ёфтани масоҳати росткунҷа дарозии онро бо бараш зарб задан лозим аст.**

Ин қоидаро дар шакли формула менависем. Бигузор дарозии росткунҷа  $a$  см, бараш  $b$  см бошанд. Масоҳати онро бо  $S$  ишора намуда, ҳосил мекунем:

$$S=a \cdot b(\text{см})^2.$$

Ин баробарӣ формулаи масоҳати росткунҷа ном дорад.

Агар дарозӣ ва бари росткунҷа бо сантиметр дода шуда бошанд, он гоҳ масоҳати он бо сантиметри квадратӣ ҳисоб карда мешавад.

Агар дарозии тарафҳои росткунча бо воҳидҳои гуногун дода шуда бошанд, пеш аз ёфтани масоҳат ин воҳидҳоро ба як асос (воҳиди умумӣ) гардонидан лозим аст.

**Таъриф. Росткунчае, ки тарафҳояш баробаранд, квадрат ном дорад. Масоҳати квадрат ба квадрати тарафаши баробар аст.**  $S=a^2$  (*a - тарафи квадрат*).

Масоҳати квадрати тарафаши 1 м ба 1 м<sup>2</sup> баробар аст.  
Азбаски 1 м = 100 см, пас

$$1 \text{ м}^2 = 100 \cdot 100 \text{ см}^2 \text{ мешавад.}$$

Масоҳати квадрати тарафаши 1 дм ба 1 дм<sup>2</sup> баробар аст.  
Азбаски 1 дм = 10 см аст, пас

$$1 \text{ дм}^2 = 10 \cdot 10 \text{ см}^2 = 100 \text{ см}^2 \text{ мешавад.}$$

Ҳамин тавр,

$$1 \text{ см}^2 = 10 \cdot 10 \text{ мм}^2 = 100 \text{ мм}^2.$$

Аз ин ҷо меёбем, ки:

$$\begin{aligned} 1 \text{ м}^2 &= 10000 \text{ см}^2 = 10000 \cdot 100 \text{ мм}^2 = 1000000 \text{ мм}^2 \text{ ва} \\ 1 \text{ км}^2 &= 1000000 \text{ м}^2 = 1000000 \cdot 10000 \text{ см}^2 = 10000000000 \text{ см}^2 = \\ &= 10000000000 \text{ мм}^2 - 1 \text{ триллион} (\text{ё} 1 \text{ биллион}) \text{ мм кв. аст.} \end{aligned}$$

Барои хисоб кардани масоҳати қитъаҳои замин аз воҳидҳои дигари маъмул истифода мебаранд.

**1 гектар (га)** – масоҳати квадрати тарафаши 100 м аст.

$$1 \text{ га} = 100 \cdot 100 \text{ м}^2 = 10000 \text{ м}^2.$$

**1 ар (а)** – масоҳати квадрати тарафаши 10 м аст.

$$1 \text{ ар} = 10 \text{ м} \cdot 10 \text{ м} = 100 \text{ м}^2.$$

Азбаски 10000: 100 = 100 аст, пас меёбем, ки

$$1 \text{ га} = 100 \text{ ар} \text{ аст.}$$

Аз ин ҷо хулоса мебарорем, ки 1 ар аз сад як ҳиссаи 1 гектарро ташкил медодааст. Ҳаминро ба эътибор гирифта дар гуфтугӯи ҳаррӯза ба ҷойи истилоҳи «1 ар» истилоҳи «садяқ» ё «сотка» («сотих»)-ро истифода мебаранд.


Ҳамин тавр, 1 км<sup>2</sup> = 1000 м · 1000 м<sup>2</sup> = 100 · 100 · 100 м<sup>2</sup> = 100 га = 100 · 100 ар = 10000 сот.

**Хулоса. Воҳидҳои масоҳат аз рӯйи тартиби навишташон аз ҳамдигар бо зарбашавандай 100 зиёд (кам) мешаванд.**

$$\begin{aligned} 1 \text{ км}^2 &= 100 \text{ га}; \quad 1 \text{ га} = 100 \text{ ар}; \quad 1 \text{ ар} = 100 \text{ м}^2; \\ 1 \text{ м}^2 &= 100 \text{ дм}^2; \quad 1 \text{ дм}^2 = 100 \text{ см}^2; \quad 1 \text{ см}^2 = 100 \text{ мм}^2. \end{aligned}$$

607. Масоҳати

шаклҳои дар расми 50 а), б), в) тасвир-ёфтаро ёбед, агар масоҳати як катак  $1 \text{ см}^2$  бошад:



Расми 50.

608. Масоҳати росткунчаеро ёбед, ки дарозиаш  $8 \text{ см}$  буда, бараш  $4 \text{ см}$  аст.
609. Масоҳати росткунча ба  $144 \text{ дм}^2$  баробар буда, дарозиаш  $48 \text{ дм}$  аст. Бари росткунча чанд дм аст?
610. Дарозии майдони шакли росткунча дошта  $12 \text{ м}$  буда, масоҳаташ  $144 \text{ м}^2$ -ро ташкил медиҳад. Бари майдонро ёбед.
611. Масоҳати квадратро ёбед, агар тарафаш маълум бошад:  
а)  $4 \text{ см}$ ; б)  $4 \text{ см } 5 \text{ мм}$ ; в)  $12 \text{ дм } 20 \text{ см}$ ; г)  $1 \text{ м } 2 \text{ дм}$ .
612. Масоҳати қитъаи назди ҳавлӣ  $25 \text{ ар}$  аст. Агар барои ҳар  $\text{м}^2$ -ии он  $40 \text{ г}$  поруи минералӣ лозим бошад, барои пурра таъмин кардани қитъа чӣ қадар поруи минералӣ лозим аст?
613. Масоҳати шакли дар расми 50 (г) тасвиршударо ёбед, агар масоҳати ҳар як катаки он  $8 \text{ мм}^2$  бошад.

614. Бо метри квадратӣ ифода намоед:

а)  $5 \text{ га}$ ; б)  $18 \text{ га}$ ; в)  $24 \text{ ар}$ ; г)  $248 \text{ ар}$ .

615. Бо гектар ифода намоед:

а)  $210\,000 \text{ м}^2$ ; б)  $72\,000 \text{ ар}$ ; в)  $148\,000\,000 \text{ дм}^2$ .

616. Бо гектар ва ар ифода намоед:

а)  $43 \text{ га}$ ; б)  $50\,450 \text{ м}^2$ ; в)  $1\,850 \text{ ар}$ ; г)  $345\,700 \text{ дм}^2$ .

617. Дарозии фарши хона  $8 \text{ м}$  буда, бараш  $4 \text{ м}$  аст. Масоҳати фаршро ёбед.

618. Фарши хонаро ду маротиба ранг молиданд. Бори аввал барои ранг молидани ҳар  $\text{м}^2$ -ии фарш  $150 \text{ г}$  ва бори дуюм 2 маротиба камтар ранг сарф шуд. Агар дарозии

фарш 5 м ва бараш 4 м бошад, чӣ қадар ранг истифода бурда шуд?

619. Дарозии майдони росткунча 33 м буда, бараш аз он 6 метр кӯтоҳтар аст. Периметр ва масоҳати майдонро ёбед.
620. Масоҳати росткунчай ABCD ба  $248 \text{ см}^2$  баробар аст. Масоҳати секунчай росткунчай ABC-ро ёбед. Агар яке аз тарафҳои секунча 31 см бошад, периметри росткунча ба чанд баробар мешавад?
621. Барои ташкили хочагии дехқонӣ дар соҳаи боғпарварӣ 18 ар майдон чудо карда шуд. Агар ба ҳар нафар мутасаддӣ 6 ар замин чудо карда шавад, чанд нафар соҳиби майдони хусусӣ мегардад?
622. Дар ҷадвал қиматҳои дарозӣ ( $x$  см) ва бари росткунча ( $y$  см), инчунин, масоҳати он  $S$  ( $\text{см}^2$ ) дода шудаанд. Ҷадвалро пур кунед:

x	6		15		62	84
y		12	14	1		5
S	72	36		21	372	

623. Росткунчаеро тасвир намоед, ки масоҳаташ  $12 \text{ см}^2$  буда, периметраш ба  $26 \text{ см}$  баробар бошад.


- 624\*. Дар ҷорӯи кунчи майдони квадратшакл 4 дарахти нодир парвариш меёбанд (расми 51). Ҳадамоти шаҳрдорӣ ният дорад, ки масоҳати ин майдонро 2 маротиба зиёд намояд. Бо вуҷуди ин, дарахтони нодир дар ҳамон ҷойхояшон бетагиир монанду майдони нав низ квадратшакл бошад. Ҷӣ тавр онҳо ба ин мақсадашон ноил шуданд? Ҷадвалро пур кунед.

625. Квадратро ба ҷорӯи ҳиссаи баробар бурида, аз ҳамин ҳиссаҳо ду квадрат соҳтанд. Ин корро ҷӣ тавр анҷом доданд? Дар расми тасвир намоед.

\* \*

\* \*

### Расми 51.



### Расми 52.

626. Шакл аз 24 квадратчай дарозии тарафҳояшон 1 см иборат аст (расми 52). Онро ба 6 ҳиссаи баробар тавре чудо кунед, ки шумораи квадратчаҳояшон низ бо ҳам баробар бошанд.


### Машқҳо барои такрор

627. Амалҳоро ичро намоед:

$$a) 1056:96:48:6; \quad b) 101 \cdot 5650:25:11413.$$

628. Массаи умумии се тарбуз 21 кг аст. Тарбузи якум 6 кг буда, тарбузи сеюм аз тарбузи дуюм 2 маротиба вазнин аст. Массаи тарбузи дуюмро ёбед.

629. Дар расми 53 чанд квадрат тасвир ёфтааст? Росткунчаро ба чунин ду ҳиссаи баробар чудо кунед, ки онҳо шумораи баробари квадратчаҳоро дарбар гирифта бошанд. Ду ҳалли ин масъаларо нишон дихед.



Расми 53.

630. Муодиларо ҳал кунед:

$$a) 18p - 15:5 = 51; \quad b) 14k - 54:9 = 4k + 74.$$

### 4.4. Воҳидҳои ҳачм. Ҳачми параллелепипеди росткунҷа

Агар дар ҳамон як стакан об, чурғот, равған ё асал резем, ҳар даъфа массаҳои гуногунро ҳосил мекунем, vale ҳачми моёъҳо ҳамеша ба ҳачми стакан баробар мемонад. Ҳачми стакан ғунҷоиши стаканро мефаҳмонад.

*Ҳачми ду зарфро баробар меҳисобем, агар яке аз онҳоро аз моёъ нур карда ба зарфи дуюм резему зарфи дуюм низ аз моёъ нур шавад.*

Ҳангоми ичрои корҳои амалий масъалаи чен кардани ҳачмҳо ба миён меояд. Ду хосияти муҳиммӣ ҳачмҳоро меорем, ки онҳо ба хосиятҳои дарозихо ва хосиятҳои масоҳатҳо монанд мебошанд:

1<sup>o</sup>. *Чисмҳои баробар ҳачмҳои баробар доранд;*

2<sup>o</sup>. *Агар чисм ба қисмҳо ҷудо карда шавад, он гоҳ ҳачми таомоми чисм ба суммаи ҳачмҳои қисмҳои он баробар аст.*

Барои ифода кардани ҳачмҳо аз ченакҳои зерин истифода мебаранд:

**Миллиметри кубӣ (мм<sup>3</sup>).** 1 мм<sup>3</sup> – ҳаҷми кубчай тегааш 1 мм.

**Сантиметри кубӣ (см<sup>3</sup>).** 1 см<sup>3</sup> – ҳаҷми кубчай тегааш 1 см.

**Дөгситетри кубӣ (дм<sup>3</sup>).** 1 дм<sup>3</sup> – ҳаҷми кубчай тегааш 1 дм.

**Метри кубӣ (м<sup>3</sup>).** 1 м<sup>3</sup> – ҳаҷми куби тегааш 1 метр.


**Километри кубӣ (км<sup>3</sup>).** 1 км<sup>3</sup> – ҳаҷми куби тегааш 1 км аст.

Шакли дар расми 54(а) тасвирёфта аз 3 кубчай тегаҳояшон 1 см ташкил ёфтааст. Аз ин чоست, ки ҳаҷми онҳо ба 3 см<sup>3</sup> баробар аст.



Дар расми 54 (б) кубчай тегааш 1 дм тасвир ёфтааст. Ҳаҷми он ба 1 дм<sup>3</sup> баробар мебошад. Агар онро аз об пур кунем, 1 литр мешавад. Ҳамин тавр, массаи 1 литр об дар ҳарорати 4°C ба 1 000 г баробар аст.

$$1 \text{ дм}^3 = 1 \text{ литр} = 1\,000 \text{ г.}$$



**Расми 54.**

Қуттии гӯғирд, хонаи истиқоматӣ, хишт ва гайра шакли параллелепипеди росткунчаро доранд. Сатҳи параллелепипедро шашто росткунча ташкил додаанд (расми 54(в)). Ҳар яке аз росткунчаҳо **рӯяҳои параллелепипед** ва тарафҳои росткунчаҳо **тегаҳои параллелепипеди росткунча** номида мешаванд. Аз ин чо хулоса мебарояд, ки рӯяҳои параллелепипед ҷуфт-ҷуфт баробаранд. Параллелепипеди росткунча **дарозӣ, бар ва баландӣ** дорад, ки онҳоро **ченакҳои параллелепипеди росткунча** меноманд.

Бигузор дарозии параллелепипеди росткунча 7 см, бараш 3 см ва баландиаш 2 см бошад. Онро ба кубчаҳои тегаҳояшон 1 см чудо мекунем (расми 54 (в)). Тавре мебинем, ду қабати горизонталий ҳосил шудааст. Ҳаҷми ҳар як қабат ба  $7 \cdot 3 \text{ см}^3$  ва дар якҷоягӣ ба  $7 \cdot 3 \cdot 2 \text{ (см)}^3$  баробар аст.

Аз ин чо, ҳаҷми параллелепипед ба 42 см<sup>3</sup> баробар будааст.

**Қоида.** Барои ёфтани ҳаҷми параллелепипеди росткунча дарозии онро бо бар ва баландиаш зарб задан лозим аст.

Бигузор дарозии параллелепипед  $a$  см, бараш  $b$  см ва баландиаш  $c$  см бошад. Ҳаҷми онро бо  $V$  ишора намуда баробарии зеринро ҳосил мекунем:

$$V=a \cdot b \cdot c \text{ (см}^3\text{)}$$

Ин баробарӣ формулаи ҳаҷми параллелепипеди росткунча ном дорад.

Агар дарозӣ, бар ва баландии параллелепипеди росткунча бо воҳидҳои гуногун дода шуда бошанд, пеш аз ёфтани ҳачми он воҳидҳоро ба як асос овардан лозим аст.

**Таъриф.** Параллелепипеди росткунчае, ки дарозӣ, бар ва баландии баробар дорад, куб номида мешавад. Ҳачми куб ба куби тегааш баробар аст.

Ҳачми куби тегааш  $1\text{ м}$  ба  $1\text{ м}^3$  баробар аст. Азбаски  $1\text{ м} = 10\text{ дм}$  аст, пас  $1\text{ м}^3 = 10 \cdot 10 \cdot 10\text{ дм}^3 = 1\,000\text{ дм}^3$  мебошад.

Агар онро ба эътибор гирем, ки  $1\text{ дм}^3 = 10 \cdot 10 \cdot 10\text{ см}^3$  аст, пас меёбем:  $1\text{ м}^3 = 1\,000 \cdot 1\,000\text{ дм}^3 = 1\,000\,000\text{ см}^3 = 1\,000\,000\,000\text{ мм}^3$ .

Ҳамин тавр.

$$1\text{ км}^3 = 1\,000 \cdot 1\,000 \cdot 1\,000\text{ м}^3 = 1\,000\,000\,000\,000\text{ см}^3.$$

Адади ҳосилшуда 1 биллиард ном дорад.

Навиштаҳои дар боло овардашударо ба асос гирифта менависем:

**Хулоса.** Воҳидҳои ҳачм ва рӯйи тартиби навишташон аз ҳам бо зарбшавандай **1 000** фарқ мекунанд.

$$1\text{ м}^3 = 1\,000\text{ дм}^3; 1\text{ дм}^3 = 1\,000\text{ см}^3; 1\text{ см}^3 = 1\,000\text{ мм}^3;$$

$$1\text{ км}^3 = 1\,000\text{ гм}^3; 1\text{ гм}^3 = 1\,000\text{ декм}^3; 1\text{ декм}^3 = 1\,000\text{ м}^3.$$

Се воҳиди охир дар амалия кам истифода мешавад.


631. Ҳачми чисмҳои дар расми 55 (а,б) тасвирёфтари ёбед, агар дарозии тегаи ҳар як кубча  $1\text{ см}$  бошад.

632. Ҳачми параллелепипеди росткунчае-ро ёбед, ки дарозиаш –  $5\text{ см}$ , барааш –  $4\text{ см}$  ва баландиаш  $6\text{ см}$  аст.

633. Ҳачми параллелепипеди росткунча  $528\text{ см}^3$  буда, дарозиаш –  $6\text{ см}$  ва барааш –  $8\text{ см}$  мебошанд. Баландии онро ёбед.

634. Ҳачми параллелепипеди росткунча  $625\text{ дм}^3$  буда, дарозиаш –  $25\text{ дм}$  ва баландиаш –  $5\text{ дм}$  мебошанд. Барии онро ёбед.

635. Ҳачми кубро ёбед, агар тегааш дода шуда бошад:



**Расми 55.**

- а) 2 см; б) 6 см; в) 3 см 2 мм; г) 2 дм 3 см.

636. Дарозии хонаи истиқоматӣ 3 м, бараш 4 м ва баландиаш 5 м мебошад. Ҳаҷми хона чанд  $\text{м}^3$ -ро ташкил медиҳад?

637. Ифода кунед:

- а) бо сантиметри кубӣ: 3  $\text{дм}^3$ , 25 000  $\text{мм}^3$ , 2  $\text{дм}^3$  60  $\text{см}^3$ -ро;  
б) бо детсиметри кубӣ: 5  $\text{м}^3$ ; 58 000  $\text{см}^3$ , 7  $\text{м}^3$  25  $\text{дм}^3$ -ро.
- 

638. Бо ёрии формулаи ҳаҷми паралелепипеди росткунча ёбед:

- а) V-ро, агар  $a=4$  см,  $b=7$  см ва  $c=10$  см бошад;  
б)  $a$ -ро, агар  $b=1$  см,  $c=5$  см ва  $V=200$   $\text{см}^3$  бошад;  
в)  $b$ -ро, агар  $a=6$  см,  $c=4$  см ва  $V=120$   $\text{см}^3$  бошад;  
г)  $c$ -ро, агар  $a=12$  дм,  $b=3$  дм ва  $V=756$   $\text{дм}^3$  бошад.

639. Дарозии параллелепипеди росткунча 8 см, бараш 5 см ва баландиаш 6 см мебошанд (расми 56).

Онро ба ду қисм ҷудо карданд. Барои ҳар як қисм ҳаҷм ва масоҳати сатҳашро ҳисоб кунед. Пас аз ин ҳаҷм ва масоҳати сатҳи тамоми параллелепипедро ёбед. Оё ҳаҷми тамоми параллелепипед ба суммаи ҳаҷмҳои қисмҳояш баробар аст? Оё ин ҳосият барои масоҳати сатҳи параллелепипед низ дуруст аст?

640. Ҳаҷми пораи таҳтаи ченакҳояш дар расми 55(в) овардашударо ёбед.

641. Бо детсиметрҳои кубӣ ифода намоед:

- а) 5  $\text{км}^3$ ; б) 14  $\text{м}^3$ ; в) 5  $\text{м}^3$  50  $\text{дм}^3$ ; г) 1  $\text{км}^3$  3  $\text{дм}^3$  -ро.


642. Амалҳоро ичро намоед:

- а)  $456 \cdot 532 - 185 \cdot 060 : 487 + 1 \cdot 246$ ; б)  $119 \cdot 244 - 53856 : 396 + 4621$ .

643. Муодиларо ҳал кунед:

- а)  $2 \cdot 103 \cdot x - 89 \cdot 364 + 190 \cdot 114 : 38 = 92 \cdot 291$ ;  
б)  $81 \cdot 108 : 27 + 91 \cdot 687 - 1 \cdot 305 \cdot y = 9 \cdot 866$ .

644. Анбор шакли параллелепипеди росткунҷаро дорад. Вай




Расми 56.

аз коҳи хушк пур карда шудааст. Дарозии анбор 15 м, бараш 6 м ва баландиаш 5 м аст. Агар массаси  $10 \text{ м}^3$  коҳи хушк 550 кг бошад, дар анбор чӣ қадар коҳ чой карда шудааст?


645. Зарфоро аз асал пур карданд, массааш ба 7 кг баробар шуд. Ба ҳамон зарф то нисфаш асал рехтанд, массааш ба 4 кг баробар шуд. Гунҷоиши зарф чанд аст?

- 646\*. Куби тегааш 1 дм аз чӯб сохта шудааст. Онро ба ранг гӯтонида, сипас дар офтоб хушк карданд. Баъд, онро бо арра ба 1 000 адад кубчаҳои тегаҳояшон 1 см бурида ҷудо карданд (расми 57). Ёбед, ки чандто кубчаи: а) як рӯяш рангин; б) ду рӯяш рангин; в) се рӯяш рангин ҳосил шуд?

647. Шакли дар расми 58 тасвирёфтариба ба чунин се ҳисса ҷудо кунед, ки аз онҳо куб сохтан мумкин бошад.



**Расми 57.**



**Расми 58.**

### Машқҳо барои такрор

648. Масъалае тартиб дихед, ки ҳалли он ба ҳалли муодилаи зерин биёрад:
- а)  $2x+x=6$ ;      б)  $5x-x=8$ .
649. Бақия аз ҳосили тақсими адади 47 763 ба адади 437-ро ёбед.
650. Масъаларо ҳал кунед:
- а) Дорозии сими пӯлодин 78 м буд. Аз он аввал як қисм баъд, аз он ду маротиба ва дафъаи сеюм се маротиба бештарашро бурида гирифтанд. Чанд метр сим боқӣ монд?
- б) Яхмос – 5 ҳисса об, 2 ҳисса – равғани шир ва 3 ҳисса шакарро дарбар мегирад. Барои истеҳсоли 1 кг яхмос чӣ қадар об, чӣ қадар равғани шир ва чӣ қадар шакар лозим аст?

651. Суръати катер дар оби ором 13 км/соат буда, суръати чараёни об 3 км/соат аст. Масофаи байни ду бандар ба 80 км баробар мебошад. Катер ҳамин масофаро дар чанд муддат тай меқунад, агар:
- ба равиши чараёни об шино кунад;
  - ба муқобили самти чараёни об шино кунад?
652. Суръати заврақ дар оби ором 6 км/соат аст. Вай 3 соат ба равиши чараён ва 5 соат ба муқобили равиши чараён ҳаракат кард. Агар суръати чараёни об 2 км/соат бошад заврақ кадом масофаро тай кардааст?

#### 4.5. Вохидҳои масса. Тарозу

Ба сифати воҳиди асосии масса **килограмм (кг)** қабул шудааст. Воҳиди массаи аз килограмм 1 000 маротиба хурд **грамм (г)** номида шудааст:  $1 \text{ кг} = 1 000 \text{ г}$ .

Воҳиди массаи аз грамм 1 000 маротиба хурд **миллиграмм (мг)** ном дорад.  $1 \text{ г} = 1 000 \text{ мг}$ .

Ҳамин тавр,  $1 \text{ кг} = 1 000 000 \text{ мг}$ .

Барои чен кардани массаи предметҳои гуногун аз тарозу истифода мебаранд. Тарозуи



a)

**Расми 59.**



b)

дупалладор дар расми 59 тасвир ёфтааст. Ҳамеша, агар дар шарти масъала қайд нашавад, мо аз тарозуҳои дуруст истифода мебарем. Дар расми 59 (а) тарозуи дуруст коркунанда нишон дода шудааст. Дар чунин маврид мегӯянд, ки **тарозу дар мувозинат аст ё дар мувозинат қарор дорад**.

Бо ёрии тарозу массаи чисми додашударо бо воҳидҳои масса муқоиса намуда массаи онҳоро муайян менамоянд. Агар дар як косаи тарозу 1 дона карам, вале дар косаи дигари он се дона сангӣ 1 килой ва як дона сангӣ 500 граммӣ гузошта шуда бошаду тарозу дар мувозинат бошад, он гоҳ массаи карам ба  $3 \text{ кг } 500 \text{ г}$  баробар аст (расми 59 (б)). Воҳиди аз килограмм 10 маротиба калон дар истифода маъмул нест. Воҳиди аз килограмм 100 маротиба калон **сентнер** номида шудааст.  $1 \text{ сентнер (сен.)} = 100 \text{ кг} = 100 000 \text{ г}$ .

Воҳиди аз килограмм 1 000 маротиба калон **тонна** мебошад.  $1 \text{ тонна} = 1 000 \text{ кг}$ .

Аз ин чо маълум мешавад, ки 1 тонна = 10 сантнер

**Хулоса:** 1 т = 1 000 000 г = 1 000 000 000 мг, аз чумла 1 сен.  
= 100 кг; 1 кг = 1 000 г; 1 г = 1 000 мг мебошад.

Тавре пеш қайд кардем, массаи 1 литр об дар ҳарорати 4°C<sup>0</sup> ба 1 кг баробар аст:


$$1 \text{ дм}^3 = 1 \text{ л} = 1 \text{ кг.}$$

1 декалитр (д.л) = 10 л; 1 гектолитр (г.л) = 100 л ва  
1 барелли нефтӣ дар ИМА = 159 л.


653. Аз рӯи расми 60 массаи қуттиро ёбед. Массаи сангҳои калон бо килограммҳо ва массаи сангҳои хурд бо граммҳо дода шудаанд (40 г).

654. Бо килограмм ифода намоед:

- a) 5 т 300 кг;      б) 8 т 10 кг;
- в) 1 т 5 сен;      г) 15 сен. 50 кг;
- ғ) 1 т 2 сент. 32 кг; д) 24 сент. 24 кг.



Расми 60.



Расми 61.

655. Аз расми 61 истифода бурда массаи тарбузро муайян намоед. Дар он массаи сангҳои калон бо кг ва массаи сангҳои хурд бо г дода шудаанд.

656. Якчанд қуттии сметанаи массаҳояшон 200 граммӣ ва аз ин микдор дуто камтар қуттиҳои равғани массаи ҳар кадомаш 500 граммӣ хариданд. Массаи ҳамаи харид ба 2 кг 500 г баробар шуд. Чанд қуттӣ сметана ва чанд қуттӣ равған харида шуд?

657. Барои ба корхонаи пахтақабулкунӣ кашонидани пахта се мошини боркашонӣ чудо карданд. Дар мошини якум 6 т 800 кг, дар мошини дуюм аз он 600 кг зиёдтар ва дар мошини сеюм аз мошини якум 1 т 900 кг камтар пахта бор карда шуд. Массаи пахтаи ба ҳар се мошин боркардашударо муайян намоед.

- а)  $2x+16=x+19$ ;    б)  $25+3y=9+4y$ ;    в)  $3+11p=203+p$ .

658. Чӣ тавр бо воситаи сатили ғунҷоишаш 7 л ва банкаи ғунҷоишаш 3 л ба сатили дигар айнан 5 л об рехтан мумкин аст?

659. Дар хар дақиқа бо воситай қубури якум ба ҳавз 8 л ва бо воситай қубури дуюм 5 л об ворид шуда, тавассути қубури обпарто 7 л об хориҷ мешавад. Боре ҳавз холӣ буд. Дар як вақт ҳар се қубурро күшоданд. Агар ғунҷоиши ҳавз  $360 \text{ дм}^3$  бошад, барои аз об пур шудани он чанд вақт лозим?
660. Бо граммҳо ифода намоед:
- а) 7 кг 600 г;    б) 1 кг 30 г;    в) 154 кг;
  - г) 5 сен. 54 кг;    ф) 47 сен.;    д) 1 т 5 сант 45 кг-ро.
661. Бачаҳо дар ғунучини пахта иштирок карданд. Рӯзи аввал онҳо 2 т 700 кг, рӯзи дуюм 1 т 250 кг зиёдтар ва рӯзи сеюм аз рӯзи дуюм 700 кг камтар пахта чиданд. Бачаҳо дар ин се рӯз чӣ қадар пахта чиданд?
662. Қимати ифодаро ёбед:
- а)  $203.26 - (3292+2579):57$
  - б)  $2072:37+(2626-2419).27$
663. Дар як анбор аз дигара什 3 маротиба зиёд гандум буд. Баъди аз анбори якум қашонидани 960 т гандум ва ба анбори дуюм аз дигар ҷой ворид шудани 240 т гандум, миқдори гандуми ҳар ду анбор баробар шуд. Дар аввал ҳар як анбор чӣ қадар гандум дошт?
- 
- 
- 664\*. Ҳафт адад санги массаҳояшон 1 кг, 2 кг, 3 кг, 4 кг, 5 кг, 6кг ва 7 кг мавҷуданд. Онҳоро ба чор гурӯҳи баробарвазн ҷудо кунед.
- 665\*. Панҷ дона санги массаҳояшон 1 г, 2 г, 4 г, 8 г ва 16 г мавҷуданд. Оё дар тарозуи дупалладор бо ёрии онҳо бори массааш 23 граммро ба мувозинат овардан мумкин аст? Дар косаи бордор гузоштани санг манъ аст. Массаи бор бо адади бутуни граммҳо баробар аст. Оё бори дилҳоҳи массааш то 36 г бударо бо ёрии ин сангҳо мувозинат овардан мумкин аст?
- 666\*. Ҷӣ тавр дар тарозуи дупалладор бори массааш 47 граммро бо ёрии панҷ санги массаҳояшон 1 г, 3 г, 9 г, 27 г ва 81 г ба мувозинат овардан мумкин аст? Ба ҳар ду палла гузоштани санг иҷозат дода мешавад.

## Машқҳо барои тақрор

667. Муодиларо ҳал кунед:

а)  $+2x+16=5x-19$ ; б)  $25-3y=29-5y$ ; в)  $3+11p=203+p$ .

668\*. Суммаи чор адади пайдарпайи натуралӣ ба 30 баробар аст. Онҳоро ёбед.

669\*. Писар – 14 сола аст. Ўаз падараши 45 сол ҷавон аст.

Баъд аз ҷанд сол падар аз писараш 4 маротиба қалонсол мешавад? Ҷавоби ҳосилкардаатонро шарҳ дихед.

670. Периметри секунҷаи ABC 85 см аст. Тарафи AB аз тарафи BC 15 см кӯтоҳ буда, тарафи AC аз тарафи AB 22 см дарозтар аст. Дарозии тарафи BC ёфта шавад.

## ТЕСТИ 4

1. Аз формулаи роҳ, масофа ва вақт истифода бурда, суръати ҳаракатро ёбед, агар дарозии роҳи тайшуда 68 км буда, ин роҳ дар муддати 4 соат тайшуда бошад.  
А) 17 км/соат; Б) 19 км/соат; С) 34 км/соат.
2. Қимати ифодай  $a^2 - 2a$  –ро ҳангоми  $a=3$  будан ёбед.  
А) 5; Б) 4; С) 3.
3. Дарозии порча 14 дм аст. Ин ададро бо миллиметрҳо ифода намоед.  
А) 140; Б) 1 400; С) 14 000.
4. Дарозии роҳ 6 км 870 м аст. Ин ададро бо сантиметрҳо ифода намоед.  
А) 68 700; Б) 687 000; С) 6 870.
5. Периметри квадрат 144 м аст. Дарозии тарафи онро бо сантиметрҳо ифода намоед.  
А) 360; Б) 3 600; С) 36 000.
6. Ҳаҷми куби дарозии тегааш 1 дм 6 см-ро ёбед.  
А) 2 024 см<sup>3</sup>; Б) 2 448 см<sup>3</sup>; С) 4 096 см<sup>3</sup>.
7. Секунҷаи ABC ва DEP бо ҳам баробаранд. Агар AB = 4 см, BC = 2 см, CA = 4 см бошанд, периметри секунҷаи DEP ҷанд см аст?  
А) 7 см; Б) 10 см; С) 9 см.
8. Дарозии росткунҷа 48 см буда, бараши аз он 4 маротиба кӯтоҳтар аст. Масоҳати онро бо миллиметрҳои квадратӣ ифода намоед.

- А) 576; В) 5 760; С) 57 600.
9. Масоҳати майдони қитъаи замин 12 гектар (га) аст. Онро бо ар (сотих) гардонед.
- А) 12; В) 1 200; С) 120.
10. Бузургии 8 дм<sup>3</sup>-ро бо сантиметрҳои кубӣ ифода намоед.
- А) 80; В) 800; С) 8 000.
11. Ҳаҷми бузургиаш 2 км<sup>3</sup> ба ҷанд метри кубӣ баробар мебошад?
- А) 2 млрд.; В) 20 млн.; С) 200 млн.
12. Массаи бор 11 тонна аст. Ин массаро бо граммҳо ифода намоед.
- А) 11 000; В) 11 000 000; С) 11 000 000 000.
13. Тарозу дар мувозинат аст. Дар палаи чапи он дуто себи баробарвазну якто нок, дар палаи рости он бошад дуто ҳамин гуна ноку якто ҳамин гуна себ гузошта шудааст. Кадоме аз ин меваҳо сабуктар аст: себ ё нок?
- А) себ; В) нок; С) онҳо массаҳои баробар доранд.
14. Амалҳоро иҷро кунед:  $(38 \cdot 216 : 57 + 3 780 : 108 - 10) : 13$ .
- А) 13; В) 28; С) 71.
15. Қимати ифодаро ёбед:  $(5^2 - 4^2) \cdot 3 - 9 \cdot 3$ .
- А) 2; В) 0; С) 1.
16. Баландии параллелепипеди росткунҷаро муайян кунед, агар дарозии он 6 см ва бараҷ 4 см буда, ҳаҷмаш ба 576 см<sup>3</sup> баробар бошад.
- А) 18 см; В) 22 см; С) 24 см.

### **ЧИРО ЁД ГИРИФТЕД**

**(Салоҳиятҳои ҳатмӣ)**

1. *Формулаҳои вобастагии масофаи тайшударо аз суръати ҳаракат ва вақти барои тай кардани ин роҳ сарфишударо медонам ва онро дар ҳалли масъалаҳо татбиқ карда метавонам.*

Ду шаҳс аз ду маҳали масофаи байнашон 21 км дар як лаҳзаи вақт ба истиқболи ҳам равон шуданд. Суръати ҳаракати яке аз онҳо ба 4 км/соат ва суръати ҳаракати дуюмин ба 3 км/соат баробар буд. Ёбед, ки онҳо пас аз ҷанд соат бо ҳам воҳӯрданд.

2. *Воҳидҳои дарозиро медонам ва ҷенакҳои қалонро бо ҷенакҳои нисбатан хурдтар иваз карда метавонам.*

Ифода кунед:

- а) бо метрхо: 12 км; 2 км 700 м; 8 км 90 м; 200 дм; 50 000 см;
- б) бо км ва м: 2 640 м; 9 065 м; 14 960 м; 123 465 м;
- в) бо дм: 6 м; 5 м 9 дм; 500 см ; 7 000 м; 15 км; 100 км;
- г) бо см: 5 дм 8 см; 1 м 15 см ; 4 м 5 см ; 80 мм; 950 мм ;
- ф) бо см ва мм: 75 мм ; 92 мм; 548 мм; 1450 мм; 10 004 мм.

3. *Воҳидҳои масоҳат ва формулаи масоҳати росткунҷаро медонам. Воҳидҳои калонро бо воҳидҳои нисбатан хурди масоҳат иваз карда метавонам.*

1.Ифода кунед:

- а) бо км квадратӣ: 3 га; 1 га 8 ар; 25 а; 16 а ; 12 га;
- б) бо га: 210 000 м<sup>2</sup>; 55 км<sup>2</sup> 19 га; 100 000 м<sup>2</sup>;
- в) бо га ва ар: 950 ар ; 35 500 м<sup>2</sup>; 115 000 м<sup>2</sup>.

2. Дарозии росткунча 2 см 5 мм буда, бари он ба 3 см 4 мм баробар аст.Масоҳат ва периметри росткунҷаро ёбед.

4. *Воҳидҳои ҳаҷм ва формулаи ҳаҷми параллелепипеди росткунҷаро медонам. Воҳидҳои калонро бо воҳидҳои ҳаҷми нисбатан хурд иваз карда метавонам.*

1.Ифода намоед:

- а) бо см кубӣ: 5 дм<sup>3</sup> 635 см<sup>3</sup>; 5 дм<sup>3</sup> 80 см<sup>3</sup>;
- б) бо дм кубӣ: 6 м<sup>3</sup> 280 дм<sup>3</sup>; 7 м<sup>3</sup> 18 дм<sup>3</sup>;
- в) бо м кубӣ ва дм кубӣ: 5 720 дм<sup>3</sup>; 18 750 000 см<sup>3</sup>.

2. Ченакҳои параллелепипеди росткунча ба 4 см, 6 см ва 5 см баробаранд. Ҳаҷми параллелепипеди росткунҷаро ёбед.

5. *Воҳидҳои масса ва вазифаи тарозуро медонам. Воҳидҳои калони массаро ба воҳидҳои нисбатан хурдтари масса ифода карда метавонам.*

1.Ифода кунед:

- а) бо килограмм: 5 т 200 кг; 2 т 20 кг; 6 сен.30 кг; 3 т 4 сен.50 кг;
- б) бо грамм: 6 кг 800 г; 2 кг 50 г; 13 кг; 3 сен.12 кг 500 г; 2 сен.50г;
- в) бо кг ва г: 8 690 г; 3 026 г; 12 сен.; 80 256 г;
- г) бо сен. ва кг: 8 570 кг; 10 650 кг; 305 кг; 10 080 кг;
- ф) бо тонна ва кг: 32 500 кг; 7 080 кг; 20 020 кг.

6.Боз супоришиҳои дигарро низ иҷро карда метавонам.

1. Ҳаҷмҳои 2 литр, 5 литр, 10 литрро бо сантиметрҳои кубӣ ифода намоед, агар 1 литр = 10 дм<sup>3</sup>.

2. Масоҳати сатҳи пурраи куб ва ҳаҷми кубро ёбед, агар дарозии тегаи он ба 3 см баробар бошад.

3. Дарозии майдони футбол 100 м буда, бараш ба 80 м баробар аст. Периметр ва масоҳати майдони футболро ёбед.

## **Машгулияти иловагии № 4**

### **Варианти 1**

1. Қимати ифодаро ёбед:  $73 + 23 - (7 - 2) \cdot 3$ .
2. Суммаи ду адад 550 буда, яке аз онҳо назар ба дигарашиб 4 маротиба калонтар аст. Ин ададҳоро ёбед.
3. Амали зарбро ичро кунед:  $678 \cdot 396$ .
4. Дарозии майдони росткунча – 8 м, барашиб 12 м мебошанд. Масоҳати онро бо детсиметрҳои квадратӣ ифода намоед.
5. Массай бор ба 2 тоннаву 8 сантнеру 18 килограмм баробар аст. Онро ба килограмм гардонед.

### **Варианти 2**

1. Қимати ифодаро ёбед:  $(73 - 43) : (7 - 4)$ .
2. Суммаи ду адад 660 буда, яке аз онҳо назар ба дигарашиб 5 маротиба калонтар аст. Ин ададҳоро ёбед.
3. Амали зарбро ичро кунед:  $289 \cdot 876$ .
4. Дарозии майдони росткунча 12 м, барашиб 6 м мебошанд. Масоҳати онро бо детсиметрҳои квадратӣ ифода намоед.
5. Массай бор ба 4 тоннаву 42 сантнеру 20 килограмм баробар аст. Онро ба килограмм гардонед.

## **Супоришҳо барои такрори боби I**

671. Ададро бо рақам нависед:
- а) Се саду шасту нух миллиарду хафтсаду чилу як миллиону ду саду панҷоҳу ҳашт;
  - б) Чор миллиарду хафт ҳазору понздаҳ.
672. Ададро бо ҳарф нависед:
- а) 15 056 478 009;      б) 1 236 367 801 210.
673. Ададро бо рақам нависед:
- |                 |                 |                |
|-----------------|-----------------|----------------|
| а) 5 млрд.;     | б) 48 млрд.;    | в) 101 млрд.;  |
| г) 803 млрд.;   | г) 1 506 ҳазор; | д) 4 567 млн.; |
| е) 1 204 млрд.; | ё) 2 млрд.      |                |
674. Муайян кунед:
- а) 1 садӣ аз чанд даҳӣ иборат аст?
  - б) 1 ҳазорӣ аз чанд садӣ иборат аст?
  - в) 1 миллиард аз чанд садҳазорӣ иборат аст?
675. Дарозии росткунча 248 дм буда, барашиб аз он 64 м дарозтар аст. Периметри росткунҷаро ёбед.

676. Ду хатти рост ҳамвориро ба чанд ҳисса чудо мекунанд?  
 Ҳамаи ҳолатхоро дар нақша тасвир намоед.
677. Бузургиҳоро муқоиса намоед:  
 а) 994 см ва 10 м;                            б) 9 929 м ва 9 км 900 м;  
 в) 1 000 мм ва 100 см;                            г) 495 кг ва 5 сен.
678. Дар адади серақама, ки бо рақами 8 тамом мешавад, чойхои ду рақами охиринашро иваз намуданд. Аз ин амал адад тағиیر наёфт. Рақами мобайни адади серақама чанд буд?
679. Агар дар адади панҷрақамае, ки бо 50 тамом мешавад чойхои ду рақами охиринаш иваз карда шаванд, вай ба кадом бузургӣ тағиир мейёбад?
680. Дар порчаи АВ ду нуқтаи С ва D тавре қайд шудаанд, ки нуқтаи D дар байни нуқтаҳои С ва В чойгир аст. Дарозии порчаи АВ ёфта шавад, агар  $CD=4$  см,  $DB=6$  см ва  $AC=20$  мм бошанд.
681. Оё нуқтаҳои А, В ва С дар як хати рост ҷойгиранд, агар:  
 а)  $AB=11$  см;  $AC=4$  см ва  $CB =7$  см бошад?  
 б)  $AB=11$  см;  $AC=5$  см ва  $CB =7$  см бошад?
682. Дарозии порчаи АВ 24 см аст. Оё дар ин порча нуқтаи С ёфт мешавад, ки барояш  $AC =16$  см,  $BC = 7$  см бошад?
683. Ду росткунҷаро тавре тасвир намоед, ки: а) периметри росткунҷаи якум аз периметри росткунҷаи дуюм хурд буда;  
 б) масоҳати росткунҷаи якум аз масоҳати росткунҷаи дуюм калон бошад.
684. Дар нури АВ нуқтаи К интихоб шуда,  $AK=7$  см аст. Аз нуқтаи К чандто порчаи дарозиашон 5-сантиметрӣ гузаронидан мумкин аст? Чандто порчаи дарозиашон 8 сантиметриро гузаронидан мумкин аст, ки яке аз охириашон нуқтаи К бошад?
685. Нури координатиро тасвир намуда, дар он нуқтаҳои A (7), B (3), C (1), D (10)-ро қайд кунед.
686. Аз ҷуфтти ададҳо ҳамонашро нависед, ки дар нури координатӣ дар самти чаптар чойгир аст:  
 а) 6 ва 10;    б) 14 ва 21;    в) 10 ва 25;    г) 28 ва 33.
687. Координатаҳои нуқтаэро ёбед, ки он миёнаҳои порчаи  $AB$  бошад.

а) А (2) ва В (8);    б) А (3) ва В (7);    в) А (18) ва В (4).

688. Дарозии роҳ аз шаҳри Душанбе то маркази ноҳияи Рашт 184 км буда, аз шаҳри Душанбе то маркази ноҳияи Файзобод 50 км аст. Дарози роҳ аз маркази ноҳияи Файзобод то маркази ноҳияи Рашт чанд км аст?
689. Кӯли Сарез аз сатҳи баҳр дар баландии 3 239 м ва Кӯли Зорқӯл, дар баландии 4 126 м ҷойгиранд. Сатҳи Сарез аз сатҳи Зорқӯл чӣ қадар пасттар ҷойгир аст?
690. Кӯли Яшилкӯл аз сатҳи баҳр дар баландии 3 734 м ва Кӯли Қарокӯл дар баландии 3 914 м ҷойгиранд. Қарокӯл аз Яшилкӯл чӣ қадар баландтар ҷойгир аст?
691. Баландтарин нуқтаҳои ағбаи Анзоб аз сатҳи баҳр 3 372 м ва ағбаи Шаҳристон 3 351 м мебошад. Кадоме аз ин нуқтаҳо баландтар ҷойгир аст ва ба қадом бузургӣ?
692. Тақсими бобақияро иҷро кунед:
- а) 64 387 ба 73;    б) 134 219 ба 38;    в) 370 784 ба 370.
693. Ҳангоми адади n-ро ба 15 тақсим кардан натиҷаи тақсим ба 6 баробар шуду ба 6 бақия монд. Агар ҳамин ададро ба 6 тақсим кунем, натиҷа чанд мебуду чанд бақия мемонд?
694. Кадом адад дар назар аст, агар:
- а) ба он аввал 18, баъд 13 ҷамъ карда шавад, натиҷааш ба 73 баробар аст;
- б) ба он адади 170-ро ҷамъ карда, аз ҷавобаш 90-ро тарҳ кунем, 80 ҳосил шавад?
695. Кадом адад дар назар аст, агар:
- а) аз он 14-ро тарҳ карда, ба натиҷа 26-ро илова намоем, 28 ҳосил шавад?
- б) аз он аввал 28, пас аз он 42-ро тарҳ кунем, 30 ҳосил шавад?
696. Массаи як себу як нок 320 г буда, массаи ҳамин себу дуто ҳамин гуна нок 470 граммро ташкил медиҳад. Массаи як себ ва як нокро ёбед.
697. Амалҳоро иҷро намоед:
- а)  $3\ 456 + (82\ 320 : 84 - 693) \cdot 42$ ;
- б)  $56\ 074 - 57 \cdot (67 + 62\ 524 : 308)$ ;

- в)  $159\ 924:(31\ 353+48\ 609)+812\ 954$ ;  
 г)  $51\ 003 - (2\ 724+308 \cdot 24) + 1\ 306$ .
698. Қимати ифодаи  $45+102x+302x-24$ -ро, ҳангоми  $x=43$  будан, ёбед.
699. Қимати ифодаи  $3(x-2)+63-2(x-1)$ -ро, ҳангоми  $x=43$  будан, ёбед.
700. Шумораи якҷояи хонандагони синфҳои V ва VI 114 нафар, хонандагони синфҳои VI ва VII 108 нафарро ташкил медиҳанд. Агар шумораи хонандагони ҳар се синф 162 нафар бошад, дар ҳар яке аз ин синфҳо чанд-нафарӣ хонанда ҳаст?
701. Амалҳоро ичро намоед:
- а)  $234\ 370+(38 \cdot 217+276\ 345):859$ ;
  - б)  $(324\ 378:54 - 4\ 862) \cdot 202+324$ ;
  - в)  $18\ 408:(268 \cdot 75 - 19\ 746)+959$ ;
  - г)  $(240\ 756+217 \cdot 86):859+163\ 216$ .
702. Муодилаҳоро ҳал кунед:
- а)  $13x+x-8=20$ ;
  - б)  $19x-2x-x-3=29$ .
703. Ба ҷойи ситорача дар ифода чунин рақамеро нависед, ки тақсим бебақия ичро шавад:
- а)  $153*:12$ ;
  - б)  $111*:26$ ;
  - в)  $180*:34$ .
704. Ба ҷойи \*\* дар ифода чунин ду рақамеро нависед, ки тақсим бебақия ичро шавад:
- |                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| а) $20**:15$ ;  | б) $51**:12$ ;  | в) $96**:11$ ;  |
| г) $201**:15$ ; | ф) $455**:14$ ; | д) $519**:16$ . |
705. Кадом адад дар назар аст, агар:
- а) онро бо 12 зарб зада, натиҷаро ду карат зиёд кунем, 96 ҳосил шавад;
  - б) онро 7 маротиба калон карда, натиҷаи ҳосилшударо даҳ маротиба хурд кунем, дар ҷавоб 28 ҳосил шуда бошад?
706. Аъзои аввали пайдарпайиро ёбед, агар: а) ҳар як узви оянда аз узви пеш аз худаш омада 3 маротиба калон буда, узви чорумаш 162 бошад; б) ҳар як узви оянда аз узви пеш аз худаш омада 3 маротиба хурд буда, узви чорумаш 8 бошад.

707. Дар се раф 65 адад китоб аст. Дар рафи аввал 8, дар рафи дуюм 4 карат зиёд. Рафи сеюм чанд адад китоб дорад?
708. Дар се хонаи баландошёна 1 348 оила зиндагӣ дорад. Дар яке аз онҳо 379 оила, дар дуюмаш аз он 46 оила зиёд ва дар хонаи сеюм аз хонаи якум 165 оила бештар. Дар ҳар як хона чандтогӣ оила зиндагӣ дорад?
709. Дар бօғ дар масофаҳои баробар дар 9 қатор 54 ниҳоли себ ва дар 5 қатор 90 ниҳоли нок шинониданд. Кадоме аз қаторҳо дарозтар аст?
710. Ҳангоми мумфарш кардани роҳи дарозиаш 96 км дар рӯзи аввал 6 км, вале дар ҳар яке аз се рӯзи боқимонда назар ба рӯзи пештарааш 2 км зиёдтар роҳро мумфарш карданд. Қисми мумфаршшудаи роҳ аз қисми боқимондаи он чанд км кутоҳтар аст?
711. Аз як дарахт 12 кг ва аз дарахти дигар 2 карат зиёд зардолу фундоштанд. Сипас, зардолуҳоро ба 4 тӯрхалта баробар ҷой доданд. Ба ҳар як тӯрхалта чанд кг зардолу ҷойгир карда шуд?
712. Автомобил масофаи ба 380 км баробарро тай кард. 3 соати аввал, вай бо суръати 60 км/соат ҳаракат карда, қисми боқи мондаи роҳро бо суръати 50 км/соат тай намуд. Автомобил чанд соат дар роҳ буд?
713. Массаи фил бо филбача 7 т 200 кг аст. Агар массаи филбача аз массаи фил 5 маротиба хурд бошад, массаи фил чанд аст?
714. Се бригадаи соҳтмончиён 111 нафар коргар дорад. Шумораи коргарони бригадаи якум аз бригадаи дуюм 6 нафар зиёд буда, шумораи коргарони бригадаи сеюм аз бригадаи дуюм 3 нафар кам аст. Ҳар як бригада чанд нафар коргар дорад?
715. Дар як лаҳзай вақт аз ҳамон як мавзеъ ду пиёда ба самтҳои муқобил равона шуданд. Суръати ҳаракати яке аз онҳо 3 км/соат буд. Баъд аз 3 соат масофаи байни онҳо ба 21 км баробар шуд. Суръати ҳаракати пиёдаи дуюм ёфта шавад.

716. Периметри росткунча 48 см аст. Дарозии он аз бараң 3 карат калон мебошад. Масоҳати росткунча ба чанд баробар аст?
717. Ифода тартиб дода, қимати онро ҳисоб кунед:
- Суммаи 663 ва 327-ро ба фарқи 316 ва 286 тақсим кунед;
  - Ҳосили зарби 31 ва 64-ро ба суммаи 47 ва 17 тақсим кунед.
718. Оё нобаробары дуруст аст:
- $278 + 3 \cdot 778 < 2 \cdot 400$ ;
  - $176 \cdot 24 - 11 \cdot 256 : 56 > 20 \cdot 121$ .
- 719\*. Нархи зарф якчоя бо шарбати дохилаш 80 сомонй аст. Агар нархи зарф аз нархи шарбат 9 карат арzon бошад, нархи зарф чанд сомонй аст?
720. Қимати ифодаро ёбед:
- $(410 + 96) \cdot (1010 - 31 \cdot 248 : 62) - 170 \cdot 1500$ ;
  - $(174 \cdot 208 - 208 \cdot (563 + 44)) : 333 + 2079 : 77$ ;
  - $(18 \cdot 331 - (46 \cdot 348 + 67 \cdot 892)) : 21 : 14 + 143 \cdot 26$ ;
  - $(201 \cdot (400 \cdot 100 - 397 \cdot 964) + 5280) : 24 - 8154$ ;
  - $(7470 : 18 - 319) + (2060 - 24 \cdot 45) : 28$ .

## БОБИ II АДАДХОИ КАСРӢ

### § 5. КАСРҲОИ ОДӢ

#### 5.1. Ҳиссаҳои адади як (воҳид)

**Мисоли 1.** Вараки дафтари ҳисобро, ки шакли квадратро дорад, ба 4 қисми баробар ҷудо мекунем (расми 62).

Ҳар яке аз ин қисмҳо ҳисса номида мешавад.

Ҳамин тавр, қисми рангкардашудаи квадрат аз чор як ҳиссаи онро ташкил додааст. Яъне, масоҳати қисми рангини

квадрат ба  $\frac{1}{4}$  ҳиссаи масоҳати квадрат баробар аст. Онро

чунин меҳонанд: «аз чор як ҳисса» ё «як тақсими чор».

**Мисоли 2.** Порчай АВ ба панҷ ҳисса ҷудо шудааст. Ҳар яке аз онҳо аз панҷ як ҳисса ё панҷяки дарозии порчай АВ-ро ифода менамояд (расми 63). Инчунин ба гунаи зайл ҳам менависанд:

$\frac{1}{5}$  «аз панҷякӣ» ё ки «як тақсими панҷ».


**Мисоли 3.** Тарбузро ба ҳашт ҳисса ҷудо менамоем (расми 64). Дар ин маврид ҳиссаҳои ҳаштиякро ҳосил мекунем. Ҳар яке аз ҳиссаҳо ба  $\frac{1}{8}$  ҳиссаи тарбуз баробар аст.

Дар ин маврид меҳонем: «аз ҳашт як ҳисса» ё «як тақсими ҳашт», ё ки «як ҳаштиякӣ».

Дар навишт ба ҷойи ҳиссаҳои адади 1 номҳои маъмулро

истифода мебаранд: нисф ё  $\frac{1}{2}$ , сеяк ё  $\frac{1}{3}$ , чоряк ё  $\frac{1}{4}$ , панҷяк ё


$\frac{1}{5}$ , шашяк ё  $\frac{1}{6}$ , ҳафтяк ё  $\frac{1}{7}$  ва ғ.



Расми 62.



Расми 63.




Расми 64.

Ҳамин тавр, 1 см аз сад як ҳиссаи 1 метр, 1 метр аз ҳазор як ҳиссаи 1 км, 1 литр аз сад як ҳиссаи 1 геколитр (гл) ва ғайраро ташкил медиҳанд.


721. Чанд ҳиссаи шакли дар расми 65 тасвирёфта ранги сиёҳ дорад?

722. Квадрати дарозии тарафаш 4 см ба 16-то квадратчахо ҷудо карда шудааст (расми 66 (а)). Ҳиссаҳои ба  $\frac{1}{16}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{2}$  мувофиқашро 16 8 4 2 ранг кунед.




Расми 65.

723. Квадрати дар расми 66 (б) тасвирёфтари ба дафтаратон кӯчонед. Бо хаткашак қуллаҳои А-ро бо С ва В-ро бо D пайваст кунед.



а)



б)

Расми 66.

Ҳар яке аз секунчаҳои ҳосилшудаи ABC, CDA, BCO, DAO кадом ҳиссаи квадрати ABCD-ро ташкил медиҳад?

724. Калимаҳои партофташударо барқарор намоед:

а) сантиметр аз ... як ҳиссаи детсиметр иборат аст; миллиметр аз... як ҳиссаи метр иборат аст; детсиметр аз ... як ҳиссаи километр иборат аст.

б) сония аз ... як ҳиссаи дақиқа аст; дақиқа аз ... як ҳиссаи соат иборат аст; соат аз ... як ҳиссаи рӯз аст.

в) грамм аз ... як ҳиссаи килограмм иборат аст; килограмм аз ... як ҳиссаи иборат тонна аст.

725. Дар қуттӣ 12 дона қалам гузоштанд.  $\frac{1}{6}$  ҳиссаи онҳо қалами ранга мебошад. Қуттӣ чанд дона қалами ранга дорад?

726. Дар қафас 18 паранда парвариш меёбад. Аз се як ҳиссаи онҳоро тұтихо ташкил додаанд. Дар қафас чанд тұты парвариш меёбад?

727. Дар рүйи миз 120 дона дафтари ҳисоб буд.  $\frac{1}{3}$  ҳиссаи онҳоро барои синфи V ва  $\frac{1}{4}$  ҳиссаи бокимондаашро барои синфи VI чудо карданд. Барои ҳар ду синф чанддонагы дафтар чудо карданд?

---

---

728. Хонед:

а)  $\frac{1}{13}$  ҳиссаи порча; б)  $\frac{1}{100}$  ҳиссаи тонна; в)  $\frac{1}{24}$  ҳиссаи рүз.

729. Даҳ метр матоъ хариданд. Аз панч як ҳиссаи он барои дўхтани курта сарф шуд. Барои курта чанд метр матоъ сарф шуд?

730. Массаи харбуза 3 кг 600 г буд. Модар барои писари калониаш  $\frac{1}{9}$  ҳиссаи харбуза, барои писари мобайни

ниаш  $\frac{1}{8}$  ҳиссаи харбузаи бокимонда ва барои писари хурдиаш  $\frac{1}{7}$  ҳиссаи харбузаи аз писари мобайні изофамондаро чудо кард. Ёбед, ки ҳар кадоме аз писарон чӣ миқдор харбуза гирифт ва чӣ миқдор харбуза боқӣ монд.

731. Торти массааш 2 кг 400 граммро ба 12 нафар баробар тақсим карданд. Ҳар кадоме аз онҳо чандграммӣ торт гирифт?

732. Дарозии росткунча 6 см ва бараш 8 см аст.  $\frac{1}{12}$  ҳиссаи масоҳати росткунчаро ёбед.

733. Масоҳати квадрат ба  $225 \text{ m}^2$  баробар аст. Аз 15 як ҳиссаи онро ёбед.

734. Ҳаҷми куб ба  $125 \text{ m}^3$  баробар аст. Аз панч як ҳиссаи онро ёбед.

735. Испот кунед, ки суммаи ду адади тоқи пайдарпай ба 4 бебақия тақсим мешавад.
736. Агар дар байни рақамҳои адади дурақама 0 нависем, адади серақамаи ҳосилшаванд аз адади дурақамаи аввала 9 маротиба калон мешавад. Адади дурақамаро ёбед.
737. Дар навишт рақамҳо бо ситорачаҳо иваз шудаанд. Онҳоро барқарор кунед:


$$\begin{array}{r} \times 39* \\ 3* \\ \hline **8* \\ + 1191 \\ \hline 1**98 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \times ***5 \\ 4* \\ \hline 3** \\ + *2** \\ \hline 1**** \end{array}$$

738\*. Дар рӯйи миз 7 дона қалам гузашта шудааст. Ду нафар аз он ҷо бо навбат қалам мегиранд. Бо як гашт 1, 2 ё 3 қалам гирифтан мумкин аст. Касе, ки қалами охиринро мегирад, мағлуб ҳисобида мешавад. Касе, ки бозиро сар мекунад бояд чӣ тавр бозӣ қунад, то новобаста ба бозии ҳарифаш ғолиб ояд?

### Машқҳо барои такрор

739. Росткунчай ABCD дода шудааст, ки дарозиаш 12 см ва барааш 10 см аст (расми 67). Масоҳати секунҷаҳои ABC ва CDA-ро ёбед.
740. Массаи 1 л бензин 650 г аст. Фунҷоиши баки сӯзишвории мошини сабукрав 40 л аст. Агар баки мошин аз бензин пур карда шавад, массааш ба чанд кг зиёд ҳоҳад шуд?
741. Қимати ифодаро ёбед:
- $(37\ 296:37 - 17\ 780:35):250$ ;
  - $1\ 845 + (504 \cdot 370 - 158\ 092):47$ .



Расми 67.

742. Муодиларо ҳал кунед:

а)  $248x - 54x - 76x = 354$ ;      б)  $78x + 12x + 60 = 150$ .

743. Дар истироҳатгоҳ 270 нафар хонанда дам мегирифт.

Пас аз он ки ба истироҳатгоҳ боз 114 нафар хонандаро оварданду 74 нафар ба хонаҳояшон рафтанд, дар истироҳатгоҳ чанд нафар хонанда боқӣ монд?

## 5.2. Касрҳои одӣ. Хосияти асосии касрҳо

Ба расми 62 бармегардем. Дар он 3 ҳиссаи квадрат беранг буда, танҳо як ҳиссааш рангин аст. Агар қисми рангин аз чор як ҳиссаи квадратро ишғол карда бошад, пас қисми беранги он аз чор се ҳиссаи квадратро ташкил додааст. Дар

ин маврид чунин менависанд:  $\frac{1}{4}$  ва  $\frac{3}{4}$ . Ҳиссаҳои  $\frac{1}{4}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}$  ва

ғайра мисоли касрҳои одӣ мебошанд.

Аз чумла, дар навишти  $\frac{3}{4}$  адади 3-ро **сурати каср**, адади

4-ро **маҳрачи каср** меноманд. Адади 4 нишон медиҳад, ки квадрат (вараки дафтари хисоб) ба 4 ҳисса ҷудо карда шудааст. Адади 3 нишон медиҳад, ки аз ин ҳиссаҳо 3-тоаш гирифта мешавад. Ҳамеша сурати касрро аз ишораи каср «—» дар боло ва маҳрачи касрро аз он дар поён менависанд.

Аз расми 62 аён аст, ки нисфи квадрат ё  $\frac{1}{2}$  ҳиссаи он аз ду

ҳиссаи чоряки он  $\frac{2}{4}$  иборат аст. Бинобар ҳамин, навишта

метавонем, ки ин касрҳо бо ҳам баробаранд:  $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ .

Мазмуни ҳамаи касрҳои бо ҳам баробар як чиз аст. Агар дар расми 62 ҳар яке аз чор ҳисса боз ба чор ҳиссаи дигар ҷудо карда шавад, аз он истифода бурда касрҳои зерини баробарро ҳосил мекунем:

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{4}{8} = \frac{8}{16} \text{ ва } \text{f.}$$

Ҳамин тавр, мо агар аз чор ду ҳисса, аз ҳашт чор ҳисса ё ки аз шонздаҳ ҳашт ҳиссаи масоҳати квадратро дар назар дошта бошем, ин касрҳо як мазмунро медиҳанд.

Касрҳои баробарро дар натиҷаи бо ҳамон як адад зарб задани сурату маҳрачи яке аз касрҳо ё ба ҳамон як адади гайрисифр тақсим кардани сурату маҳрачи каср ҳосил намудан мумкин аст.

$$\text{Масалан, } \frac{1}{2} = \frac{1 \cdot 2}{2 \cdot 2} = \frac{2}{4}; \quad \frac{1}{2} = \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 3} = \frac{3}{6} \quad \text{ва ба ҳамин монанд}$$

$$\frac{4}{8} = \frac{4 : 2}{8 : 2} = \frac{2}{4} = \frac{2 : 2}{4 : 2} = \frac{1}{2}; \quad \frac{3}{6} = \frac{3 : 3}{6 : 3} = \frac{1}{3} \quad \text{вағ.}$$

**ХОСИЯТИ АСОСИИ КАСРҲО.** Агар сурату маҳрачи каср ба ҳамон як адади натуралий зарб (тақсим) карда шавад, каср тафийир намеёбад.

**Мисоли 1.** Сурату маҳрачи касри  $\frac{24}{15}$ -ро: а) бо адади 8 зарб мезанем; б) ба 3 тақсим мекунем.

$$\text{а)} \frac{24}{15} = \frac{24 \times 8}{15 \times 8} = \frac{192}{120}; \quad \text{б)} \frac{24}{15} = \frac{24 : 3}{15 : 3} = \frac{8}{5}.$$

**Мисоли 2.** а) Дар 1 соат автобус  $\frac{1}{6}$  ҳиссаи роҳро тай кард. Тамоми масоғаро вай дар чанд соат тай кард? б) Толиб дар 10 дақиқа  $\frac{1}{5}$  ҳиссаи китоби дасташро хонд. Тамоми китобро ўдар чанд муддат хонда тамом мекунад?

а) Агар автобус бо ҳамон як суръат ҳаракат кардан гирад, дар 2 соат  $\frac{2}{6} = \frac{2 \cdot 2}{6 \cdot 2} = \frac{1}{3}$  ҳиссаи роҳ, дар 3 соат  $\frac{3}{6} = \frac{3 \cdot 3}{6 \cdot 3} = \frac{1}{2}$  ё

нисфи роҳ, дар 4 соат  $\frac{4}{6} = \frac{4 \cdot 2}{6 \cdot 2} = \frac{2}{3}$  ё аз се ду ҳиссаи роҳ, дар 5 соат  $\frac{5}{6}$  ё аз шаш панҷ ҳиссаи роҳ ва дар 6 соат  $\frac{6}{6}$  ё тамоми роҳро тай мекунад.

б) Ин чо ҳам фарз мекунем, ки Толиб китобро бо ҳамон суръат хонда то ба охираш мутолия мекунад. Агар чунин бошад, ўдар 20 дақ.  $\frac{2}{5}$ , дар 30 дақ.  $\frac{3}{5}$ , дар 40 дақ.  $\frac{4}{5}$  ва дар 50 дақ.  $\frac{5}{5}$  тамоми китобро меҳонад.

Ҳамин тавр, ў тамоми китоб дар 50 дақ. ё  $\frac{50}{60} = \frac{50:10}{60:10} = \frac{5}{6}$  соат хонда тамом мекардааст.

---

744. Чанд метрро дарбар мегирад:

а)  $\frac{1}{10}$  км;    б)  $\frac{5}{10}$  км;    в)  $\frac{4}{5}$  км;    г)  $\frac{3}{4}$  км?

745. Чанд дақиқаро дарбар мегирад:

а)  $\frac{1}{10}$  соат;    б)  $\frac{2}{5}$  соат;    в)  $\frac{1}{6}$  соат;    г)  $\frac{3}{4}$  соат?

746. Чанд граммро дарбар мегирад:

а)  $\frac{1}{100}$  кг;    б)  $\frac{1}{10}$  кг;    в)  $\frac{1}{2}$  кг;    г)  $\frac{3}{5}$  кг?

747. Масофа аз шаҳраки Ёрӣ то маркази ноҳияи Панҷакент 30 км аст. Автобус аз шаҳри Панҷакент ба самти Ёрӣ равон шуда, дар масофаи 10 км аз шаҳрак бозистод. Автобус кадом қисми роҳро тай кард?

748. Роҳ аз деҳаи Нишусп то маркази ноҳияи Шуғнон 24 км аст. Далер  $\frac{2}{3}$  ҳиссаи ин масофаро тай кард. Ў чанд км роҳ рафт?

749. Пас аз он ки  $\frac{2}{3}$  ҳиссаи ҳамаи кулоҳҳо ба савдо рафтанд, боз 4 дона кулоҳ бοқӣ монд. Ҳамагӣ чанд аداد кулоҳ буд?

750. Дар расм нишон дихед, ки оё сеяки як нон ба  $\frac{4}{6}$  ҳиссаи он баробар мешавад? Аз ҳамон расм истифода бурда нишон дихед, ки оё  $\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$  аст?

---

751. Дар бοғ дарахтони себу зардолу парвариш меёбанд.

Дарахтони себ  $\frac{3}{5}$  ҳиссаи тамоми дарахтонро ташкил медиҳанд. Дарахтони зардолу кадом ҳиссаи дарахтони бοғро ташкил медиҳанд?

752. Дарозии роҳ аз шаҳр тодеҳа 18 км аст.  $\frac{5}{9}$  ҳиссаи онро мумфарш намуданд. Боз чанд км роҳ мумфарш нашуда монд?

753. Дарс 45 дақиқа ва танаффус  $\frac{2}{9}$  ҳиссаи дарсро ташкил медиҳанд. Танаффус ва дарс кадом ҳиссаи 1 соатро ташкил медиҳанд?

754. Аз 6 кг 500 г биринчи харидашуда  $\frac{7}{13}$  ҳиссаи он барои

тайёр кардани ош сарф шуд. Барои тайёр кардани ош чӣ қадар биринҷ сарф шуд?

755.  $\frac{2}{5}$  ҳиссаи адади номаълум 20 аст. Он ададро ёбед.
756. Масоҳати квадрат  $36 \text{ м}^2$  аст. а) Аз чор се ҳиссаи он; б) Аз бист понздаҳ ҳиссаи он чанд аст? Ҷавобҳоро муқоиса карда, фахмонед, ки якero аз дигара什 чӣ тавр ҳосил намудан мумкин аст?
757. Масъаларо ҳал кунед: а) Барои харидани телевизор харидор  $\frac{5}{8}$  ҳиссаи пулҳояшро сарф кард. Агар нархи телевизор 350 сомонӣ бошад, харидор чанд пул дошт? б) Аз  $\frac{3}{5}$  ҳиссаи нақшай паҳтасупории хочагӣ иҷро шудааст. Агар хочагӣ 39 тонна паҳта чамъоварӣ карда бошад, нақшай паҳтасупории хочагӣ чанд тоннаро ташкил медиҳад? в) Савора 12 км роҳ рафт, ки он  $\frac{2}{3}$  ҳиссаи тамоми роҳро ташкил медиҳад. Ў бояд чанд км роҳро тай кунад? г) Фермер  $\frac{5}{8}$  ҳиссаи ҳосили картошкаро чамъоварӣ намуд, ки ба 15 т баробар аст. Ў бояд боз чӣ қадар картошка чамъоварӣ намояд?

---

---

758. Порчаро тасвир намоед:

а)  $AB = \frac{2}{5}$  дм; б)  $CD = \frac{3}{5}$  дм; в)  $KP = \frac{8}{5}$  дм; г)  $AC = \frac{7}{10}$  дм.

759\*. Савори велосипед аз як шаҳр ба шаҳри дигаре бо суръати 8 км/соат ҳаракат дорад. Агар ў бо суръати 12 км/соат ҳаракат мекард, ба он шаҳр 1 соат барвақттар мерасид. Масофаи байни ин ду шаҳрро ёбед.

760\*. Дар рӯйи миз якчанд дона себ буд. Анора чоряки онҳоро ва боз як дона себ гирифт. Шукронга сеяки шумораи аввалай себҳоро ва боз як дона себ гирифт. Дар рӯйи миз 3 дона себ бокӣ монд. Дар аввал дар рӯйи миз чанд дона себ буд?

### Машқҳо барои тақрор

761. Фунҷоиши зарф 7 л аст. 1 л об дар он кадом ҳиссаи фунҷоишашро ишғол мекунад?
762. Тарафи квадрат кадом ҳиссаи периметрашро ташкил медиҳад?

763. Дарозии тарафи секунчай баробартараф кадом ҳиссаи периметри онро ташкил медиҳад?
764. Дар як паллаи тарозу банкаи мураббодору дар дигар паллааш санги массааш 2 кг гузошта шудааст. Тарозу дар мувозинат қарор дорад. Агар массаи банка аз массаи мураббои дохили он 4 маротиба зиёд бошад, дар банка чӣ қадар мураббо ҳаст?


### 5.3. Муқоисай касрҳои одӣ

Ададҳои касриро ҳамчун ададҳои натуралӣ дар нури координатӣ тасвир кардан мумкин аст. Масалан, касри  $\frac{2}{5}$ -ро тасвир мекунем. Барои ин аз ибтидои нур сар карда, порчаи дарозиаш ба ҳиссаи дарозии порчаи воҳидӣ баробарро мегузорем. Порчаи воҳидиро ба 5 қисми баробар тақсим карда, аз ибтидои нур дуто ҳамин гуна қисмро қайд мекунем

(расми 68).

Ба адади касрии  $\frac{2}{5}$  нуқтаи A-ро мувоғиқ мегузорем. Дар чунин маврид мегӯянд, ки нуқтаи A дорои координатаи  $\frac{2}{5}$  мебошад ва чунин менависанд:  $A\left(\frac{2}{5}\right)$ . Барои ҳиссаҳои дигари порчаи воҳидӣ, ки дар ин маврид ба 5 ҳисса чудо карда шудааст, ҳарфҳои дигарро истифода мебарем.

Аз расм маълум аст, ки аз панҷ як ҳисса назар ба аз панҷ ду ҳисса хурдтар аст, зеро нуқтаи



Расми 69.

В аз нуқтаи A чаптар ҷойгир аст.

Бинобар ҳамин менависанд:  $\frac{1}{5} < \frac{2}{5}, \frac{2}{5} > \frac{1}{5}$  ё ҳаминиро ба эътибор гирифта менависем:

$$\frac{1}{5} < \frac{3}{5}; \frac{1}{5} < \frac{4}{5}; \frac{1}{5} < \frac{5}{5}; \frac{2}{5} < \frac{3}{5}; \frac{2}{5} < \frac{4}{5}; \frac{2}{5} < \frac{5}{5} \text{ ва ғайра.}$$

**Қондагӣ.** Аз ду касри махраҷҳояшон баробар ҳамонаш хурдтар аст, агар сураташ хурдтар бошад ва ҳамонаш қалонтар аст, агар сураташ қалонтар бошад.

**Мисоли 1.** Касрхой  $\frac{13}{15}$  ва  $\frac{14}{15}$ -ро муқоиса мекунем.

Сурати касри якум 13 аз сурати касри дуюм 14 хурд аст.

Дар асоси қоидай овардашуда  $\frac{13}{15} < \frac{14}{15}$  ё  $\frac{14}{15} > \frac{13}{15}$  аст.

**Мисоли 2.** Касрхой  $\frac{23}{19}$  ва  $\frac{21}{19}$ -ро муқоиса менамоем.

Сурати касри якум 23 аз сурати касри дуюм 21 калон аст.

Дар асоси қоидай овардашуда  $\frac{23}{19} > \frac{21}{19}$  ё  $\frac{21}{19} < \frac{23}{19}$  мебошад.

---

765. Дар нури координаты нүктахоең қайд кунед, ки координатахояшон:

а)  $\frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, \frac{4}{4}$ ; б)  $\frac{1}{12}, \frac{2}{12}, \frac{3}{12}, \frac{4}{12}, \frac{5}{12}, \frac{6}{12}$  бошанд.

766. Дарозии порчай воҳидиро 8 см қабул карда, дар нури координаты нүктахоең қайд кунед, ки координатахояшон чунин бошанд:  $\frac{1}{8}, \frac{2}{8}, \frac{3}{8}, \frac{4}{8}, \frac{5}{8}, \frac{6}{8}, \frac{7}{8}, \frac{8}{8}$ .

767. Кадоме аз нүктахо дар нури координаты чаптар چойгир аст?


а)  $A\left(\frac{7}{11}\right)$  ё  $B\left(\frac{9}{11}\right)$ ; б)  $C\left(\frac{8}{7}\right), D\left(\frac{7}{7}\right)$  в)  $K\left(\frac{27}{29}\right)$  ё  $P\left(\frac{28}{29}\right)$ ?

768. Кадоме аз ададҳо калон аст? (Натиҷаро бо аломати  $>$  нависед):

а)  $\frac{5}{8}$  ё  $\frac{3}{8}$ ; б)  $\frac{7}{9}$  ё  $\frac{2}{9}$ ; в)  $\frac{76}{101}$  ё  $\frac{220}{303}$ ?

769. Дарозии порчай воҳидиро 10 катаки дафтар ҳисоб қабул намуда, дар нур нүктахоең қайд кунед, ки координатахояшон  $\frac{5}{10}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{5}{20}$  бошанд. Натиҷаҳои ҳосилшударо муқоиса намоед.

770. Дар расми 70 нури координатӣ ва дар он порчай воҳидии дарозиаш 9 катаки дафтари ҳисоб тасвир ёфтаанд. Дар он нүктаи А қайд шудааст. Ёбед: а) Координатай нүктаи А-ро; б) Координатай нүктаи В-ро, агар нүктаи В ба  $\frac{2}{9}$  дарозии порчай воҳидӣ чапи нүктаи А چойгир бошад; в) Координатай



порчай воҳидӣ дар самти рости А чойгир бошад.

771. Ададхоро муқоиса намоед:

а)  $\frac{16}{25}$  ва  $\frac{18}{25}$ ;      б)  $\frac{37}{99}$  ва  $\frac{34}{99}$ ;  
в)  $\frac{782}{801}$  ва  $\frac{779}{801}$ ;      г)  $\frac{99}{100}$  ва  $\frac{101}{100}$ .

---

---

772. Ба сифати порчай воҳидӣ 16 катаки дафтари ҳисобро қабул карда, дар нури координатӣ нуктаҳоеро қайд кунед, ки дорои координатаҳои зерин бошанд:

$$\frac{1}{8}, \frac{2}{8}, \frac{3}{8}, \frac{4}{8}, \frac{5}{8}, \frac{6}{8}, \frac{7}{8}, \frac{8}{8}.$$

773. Касрҳоро муқоиса намоед:

а)  $\frac{7}{10}$  ва  $\frac{11}{10}$ ; б)  $\frac{17}{47}$  ва  $\frac{16}{47}$ ; в)  $\frac{184}{237}$  ва  $\frac{183}{237}$ ; г)  $\frac{73}{72}$  ва  $\frac{720}{72}$ .

774. Ду зарфи якхеларо аз об пур карданд. Аз се ду ҳиссаи оби зарфи якум ва аз чор се ҳиссаи оби зарфи дуюмро истифода бурданд. Дар қадоме аз ин ду зарф оби камтар боқӣ монд?

775. Сепораи сими дарозии ҳар якашон 1 метриро гирифтанд. Аз сими якум  $\frac{1}{5}$ , аз сими дуюм  $\frac{1}{6}$  ва аз сими сеюм  $\frac{1}{7}$  ҳиссаи дарозиашонро буриданд. Қадоме аз симҳо аз ҳама кӯтоҳ шуд?

776. Массаи тарбуз 4 кг 800 г буд. Аз он пораҳои ба  $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}$  ва  $\frac{1}{32}$  ҳиссаи массааш мувоғикро бурида гирифтанд. Пораи массааш ба  $\frac{3}{32}$  ҳиссаи массаи тарбуз баробар чӣ қадар вазн дорад?

777. Касрҳоро бо тартиби камшавиашон чойгир намоед:

$$\frac{83}{75}, \frac{79}{75}, \frac{34}{75}, \frac{46}{75}, \frac{50}{75}, \frac{17}{75}.$$

Ягон касреро нависед, ки он аз касри калонтарини дар боло омада калонтар бошад. Боз касреро нависед, ки он аз касри хурдтарини дар боло омада хурдтар бошад.

778. Майдони кишти пиёз ба  $\frac{1}{8}$  ҳиссаи майдони хочагӣ баробар аст. Агар майдони кишти пиёз 12 га бошад, масоҳати майдони хочагӣ чанд га мебошад?

779. Касрҳоро муқоиса намоед:

а)  $\frac{1}{22}$  ва  $\frac{1}{23}$ ;    б)  $\frac{1}{24}$  ва  $\frac{1}{25}$ ;    в)  $\frac{1}{120}$  ва  $\frac{1}{220}$ .

780\*. Рақами аввали адади серақама 4 аст. Агар рақами 4-ро ба чой рақами якихой адад гузаронем, адади ҳосилшуда ба  $\frac{3}{4}$  ҳиссаи адади додашуда баробар мешавад. Адади серақамаи додашуда чанд аст?

781. Кадомаш калон:

а)  $\frac{22}{35}$  ё  $\frac{110}{117}$ ;    б)  $\frac{2003}{2004}$  ё  $\frac{2004}{2005}$ ?

782. Касрҳоро муқоиса намоед:

а)  $\frac{6^2}{6^2+1}$  ва  $\frac{6}{6^2+1}$ ;    б)  $\frac{n}{n+1}$  ва  $\frac{n+1}{n+1}$ .

#### Машқҳо барои тақрор

783. Хонанда 5 сомонӣ дошт. Дар мактаб  $\bar{y} \frac{4}{5}$  ҳиссаи ин маблағро сарф кард. Дар ҳамёни хонанда кадом маблағ боқӣ монд?

784. Ба ҳавзи мактаб 6 000 л об ворид гашт. Агар он  $\frac{5}{12}$  ҳиссаи ҳаҷми ҳавзро ишғол карда бошад, ғунҷоиши ҳавз чӣ қадар аст?

785. Амалҳоро ичро намоед:

а)  $59\ 395 - 20\ 321 + 3\ 065\ 350 : 505$ ;  
б)  $(76\ 612 : 214 + 58\ 344 : 429) + 42\ 450$ .

786. Муодиларо ҳал кунед:

а)  $7x + 12x - 4x = 14x + 72$ ;    б)  $x - (1 - 5x) = 2x + 15$ .

#### 5.4. Касрҳои дуруст ва нодуруст

Дар касри  $\frac{3}{5}$  сураташ 3 аз маҳраҷ 5 хурд аст. Чунин касрро **касри дуруст** меноманд. Дар касрҳои **ва** сурати каср аз маҳраҷаш калон ё бо он баробар аст. Ин гуна **касрҳои касри нодуруст** ном доранд.

**Таъриф.** Агар сурати каср аз маҳраҷаш хурд бошад, онро **касри дуруст** меноманд. Агар сурати каср аз маҳраҷаш калон ё бо он баробар бошад, онро **касри нодуруст** меноманд.

Касри  $\frac{a}{b}$  дуруст аст, агар  $a < b$  ва нодуруст аст, агар  $a > b$  ё

$a=b$  бошад. Ҳамин тавр, касри дуруст аз 1 хурд буда, касри нодуруст аз 1 калон ё ба 1 баробар аст.

**Мисоли 1.** Касрҳои зерин дурустанд:

$$\text{а)} \frac{9}{10}; \text{ б)} \frac{n}{n+1}; \text{ в)} \frac{n^3+1}{n^3+2}.$$

а) Сурати каср аз маҳрача什 хурд аст. Дар асоси таъриф каср дуруст мебошад;

б) Барои қимати дилҳоҳи  $n$  сурати каср аз маҳрача什 1 воҳид хурд аст. Дар асоси таъриф каср дуруст аст;

в) Азбаски  $n = 1, 2, 3, \dots$  аст, маҳрачи каср барои қимати дилҳоҳи  $n^3+2=n^3+1+1$  аз сураташ калон мебошад. Дар асоси таърифи касрҳои дуруст ва нодуруст касри мазкур дуруст мебошад.

**Мисоли 2.** Касрҳои: а)  $\frac{99}{98}$ ; б)  $\frac{n+4}{n+3}$ ; в)  $\frac{n^2+3}{n^2+3}$  дурустанд ё нодуруст?

а) Азбаски сурати каср аз маҳрача什 калон аст, пас, дар асоси таъриф, каср нодуруст аст;

б) Барои қимати дилҳоҳи  $n$  сурати каср аз маҳрача什 1 воҳид зиёд аст, аз ин рӯ, каср нодуруст аст;

в) Сурати каср, новобаста аз қиматҳои  $n$  ба маҳрача什 баробар аст. Аз ин чост, ки дар асоси таъриф чунин каср нодуруст мебошад.

---

787. Аз байни касрҳо дуруст ва нодурусташро нишон дихед:

$$\frac{17}{15}, \frac{26}{27}, \frac{89}{89}, \frac{10}{11}, \frac{14}{13}, \frac{39}{41}, \frac{46}{49}, \frac{157}{158}, \frac{542}{542}, \frac{904}{905}, \frac{25}{13}, \frac{2100}{256}.$$

788. Дарозии порчай воҳидӣ 6 катак аст. Порчаэро тасвир намоед, ки он ба: а)  $\frac{5}{6}$ ; б)  $\frac{3}{6}$ ; в)  $\frac{6}{6}$  ҳиссаи порчай воҳидӣ баробар аст.

789. Ҳамаи касрҳои:

а) дурусти маҳраҷояшон 7; б) нодурусти суратҷояшон 6-ро нависед.

790. Ҳамаи касрҳои нодурустерио нависед, ки суратҷояшон аз 5 хурд бошанд.

791. Барои қадом қиматҳои  $n$  касри  $\frac{n}{8}$  дуруст аст?

792. Барои кадом қиматҳои  $n$  касри  $\frac{8}{n}$  нодуруст аст?
793. Хочагӣ бояд 42 т мева ҷамъоварӣ менамуд, вале он  $\frac{7}{6}$  хиссаи супориши солонаро ичро кард. Хочагӣ чанд тонна мева ҷамъоварӣ намуд?
- 
794. Ҳамаи ҳамон қиматҳои  $x$ -ро нависед, ки барояшон касри  $\frac{10}{x}$  дуруст бошад.
795. Се касреро нависед, ки сураташон аз маҳраҷашон 5 воҳиди калон бошад. Се касреро нависед, ки сураташон аз маҳраҷашон 5 маротиба хурд бошад.
796. Баробарӣ барои кадом қимати  $x$  дуруст аст:
- а)  $\frac{3}{8} = \frac{9}{x}$ ; б)  $\frac{8}{12} = \frac{x}{3}$ ; в)  $\frac{x}{6} = \frac{4}{24}$ ; г)  $\frac{64}{x} = \frac{16}{5}$ ?
797. Каср дар байни кадом ду адади натуралий ҷойгир аст:
- а)  $\frac{29}{5}$ ; б)  $\frac{44}{9}$ ; в)  $\frac{36}{7}$ ; г)  $\frac{48}{11}$ ; ғ)  $\frac{137}{24}$ ; д)  $\frac{225}{35}$ ?
798. Барои кадом қиматҳои  $y$  касри  $\frac{y-2}{10}$  дуруст аст?
799. Барои кадом қиматҳои  $p$  касри  $\frac{7}{p-3}$  нодуруст аст?
800. Қимати ифодаро ёбед:
- а)  $3\ 580 + 356 \cdot (1\ 445\ 561 : 3\ 587 - 201)$ ;  
б)  $234 \cdot (1\ 420\ 288 : 4\ 672 + 259) - 1\ 482$ .
- 
801. Кадом каср дар нури ададӣ ба 1 наздиктар аст: касри дурусти  $\frac{4}{5}$  ё касри нодурусти  $\frac{5}{4}$ ?
802. Ба сурату маҳраҷи касри  $\frac{41}{11}$  кадом ададро ҷамъ кунем, ки дар натиҷа касри  $\frac{8}{3}$  ҳосил шавад?
803. Аз сурату маҳраҷи касри  $\frac{64}{29}$  кадом ададро тарҳ кунем, ки дар натиҷа касри  $\frac{9}{2}$  ҳосил шавад?
- 804\*. Се адади натуралий дода шудааст. Агар ҳар яке аз онҳоро ба суммаи умумиашон тақсим карда, натиҷаҳои ҳосилшударо ҷамъ кунем, кадом ададро ҳосил мекунем?

### Машқҳо барои такрор

805. Амалҳоро ичро намоед:  
 $(900-654:6)\cdot7+6\cdot(571-24\cdot23)$ .
806. Махлул 2 ҳисса мис ва 1 ҳисса рух дорад. Дар маҳлули массааш 450 г чӣ қадар мис ва чӣ қадар рух ҳаст?
807. Суръати ҳаракати заврақ ба муқобили ҷараён 5 км/соат буда, суръати он дар оби ором 7 км/соат аст. Дар қадом муддати вақт ин заврақ масофаи: а) ба 35 км баробарро ба муқобили ҷараён; б) ба 45 км баробарро бо равиши ҷараён тай мекунад?
808. Муодиларо ҳал кунед:  
а)  $17n-11n-2n=600$ ;    б)  $7x-2x-x=2x+16$ .

### 5.5. Ҷамъу тархи қасрҳои маҳраҷҳояшон баробар.

#### Адади омехта

**Қоиди 1.** Барои ҷамъ намудани қасрҳои маҳраҷҳояшон баробар суратҳои онҳоро бо ҳам ҷамъ намуда маҳраҷи умумиро нигоҳ доштан лозим аст.

**Масъалаи 1.** Фунҷоиши куб 16 л аст (расми 71). Аввал ба он 5 л ва баъди ҷанде боз 3 л равғани реҳташуда. Ҳамаи равғани реҳташуда қадом ҳиссаи ҳаҷми кубро ишғол кардааст?


Ҳал. 5 л равғани бори аввал реҳташуда  $\frac{5}{16}$  ҳиссаи кубро ишғол мекунад. 3 л равғани бори дуюм реҳташуда  $\frac{3}{16}$  ҳиссаи ҳаҷми онро пур мекунад. Ҳамаи равғани реҳташуда дар якҷоягӣ

$$\frac{5}{16} + \frac{3}{16} = \frac{5+3}{16} = \frac{8}{16}$$

ҳисса ё нисфи кубро пур мекунад.

**Масъалаи 2.** Дар куби фунҷоишааш 16 л 8 л равған буд. Аз он 3 л равғанро гирифтанд. Равғани боқимонда қадом ҳиссаи кубро ишғол мекунад?

Ҳал. Равғани боқимонда ба фарқи 8 л равғани дар куб мавҷуда ва 3 л равғани аз он гирифташуда баробар аст:  $8\text{л} - 3\text{ л} = 5\text{ л}$ .




Расми 71.

Мебинем, ки он  $\frac{8}{16} - \frac{3}{16} = \frac{5}{16}$  хиссаи ҳачми зарфро ишғол кардааст.

**Қоидай 2. Ҳангоми тарҳи қасрҳои маҳраҷхояшон баробар аз сурати қасри яқум сурати қасри дуюмро тарҳ карда, маҳраҷи умумии онҳоро нигоҳ доштан лозим.**

**Мисол.** Дарозии порчай OA 4 см буда, дарозии порчай AB ба  $\frac{2}{3}$  см баробар аст (расми 72). Аз ин чост, ки дарозии порчай OB ҳамчун суммаи дарозиҳои порчаҳои OA ва AB ба  $\left(4 + \frac{2}{3}\right)$  см баробар мешавад.



Расми 72.

Суммаи  $4 + \frac{2}{3}$ -ро дар шакли муҳтасар ҳамчун  $4\frac{2}{3}$  навиштан мумкин аст. Навишти  $4\frac{2}{3}$  ин тавр ҳонда мешавад: «Чор бутуну аз се ду хисса». Адади 4 хиссаи бутун ва адади  $\frac{2}{3}$  хиссаи қасрии он номида мешаванд.

Масалан, ҳангоми чен кардани дарозӣ, аз ҷумла, қимати 3 дм 4 см-ро соҳиб шудан мумкин аст. Азбаски  $1 \text{ см} = \frac{1}{10} \text{ дм}$  аст, он гоҳ  $4 \text{ см} = \frac{4}{10} \text{ дм}$  мешавад. Бинобар ҳамин,  $3 \text{ дм } 4 \text{ см} = 3 \text{ дм} + \frac{4}{10} \text{ дм} = 3\frac{4}{10} \text{ дм} = 3\frac{2}{5} \text{ дм}$  аст.

Ҳангоми чен кардани вақт низ ба ҳамин ҳолат дучор омадан мумкин. Аз ҷумла, бигзор қимати 5 соат 13 дақиқаро ҳосил кардем. Дар ин маврид, азбаски 1 дақ. =  $\frac{1}{60}$  соат аст, пас 13 дақ. =  $\frac{13}{60}$  соат. Бинобар ҳамин,  $5 \text{ соату } 13 \text{ дақ.} = 5\frac{13}{60}$  соат. Минбаъд, ададеро, ки аз қисми бутун ва қисми қасрӣ иборат аст, **адади омехта ё қасри омехта** меномем.

809. Сайёҳ рӯзи аввал  $\frac{3}{7}$  ва рӯзи дуюм  $\frac{2}{7}$  хиссаи роҳро тай кард. Ў дар ду рӯз қадом хиссаи роҳро тай кард?

810. Массаи шакар  $\frac{28}{100}$  кг ва массаи биринҷ  $\frac{62}{100}$  кг мебошанд. Массаи якҷояи ин ду намуди маҳсулот ба чанд баробар аст?

811. Амалҳоро ичро кунед:

а)  $\frac{3}{8} + \frac{5}{8}$ ; б)  $\frac{8}{30} + \frac{27}{30}$ ; в)  $\frac{6}{37} + \frac{12}{37}$ ; г)  $\frac{17}{24} + \frac{29}{24}$ ;

ғ)  $\frac{7}{9} - \frac{5}{9}$ ; д)  $\frac{13}{15} - \frac{11}{15}$ ; е)  $\frac{29}{24} - \frac{16}{24}$ ; ё)  $\frac{84}{55} - \frac{73}{55}$ .

812. Қимати ифодаи  $x + \frac{3}{11}$ -ро ҳангоми  $x = \frac{1}{11}; \frac{7}{11}; 3; 11$  будан ёбед.

813. Ададро ҳамчун суммаи қисми бутун ва қисми касриаш нависед:

а)  $7\frac{19}{23}$ ;      б)  $6\frac{21}{100}$ ;      в) 72;      г)  $\frac{29}{53}$ .

814. Ифода намоед:

- а) Бо детсиметр: 9 дм 7 см; 1 дм 1 см; 24 см-ро;  
б) Бо килограмм: 8 кг 290 г; 11 кг 58 г; 2 кг 5 г-ро;  
в) Бо соат: 1 соату 15 дақ.; 7 соату 11 дақ.; 15 дақиқаро;  
г) Бо сомонӣ: 2 с 18 дирам; 50 с 50 дирам; 85 дирамро.

815. Бочка пур аз равған буд.  $\frac{3}{4}$  ҳиссаи равғани онро кам карданд. Дар бочка чӣ қадар равған боқӣ монд?

816. Дар майдони  $\frac{7}{22}$  га пиёз ва дар майдони  $\frac{13}{22}$  га бодиринг кошта шудааст. Кадом ҳиссаи умумии ин ду майдон холӣ мондааст?

817. Ҳосили зарбро дар шакли сумма навишта, қимати онро ёбед:

а)  $\frac{7}{16} \cdot 4$ ;      б)  $\frac{3}{5} \cdot 3$ ;      в)  $\frac{9}{100} \cdot 2$ ;      г)  $\frac{5}{1000} \cdot 5$ .

---

---

818. Амалҳоро ичро намоед:

а)  $\frac{7}{19} + \frac{11}{19}$ ;      б)  $\frac{8}{9} - \frac{5}{9}$ ;      в)  $\frac{25}{24} - \frac{17}{24}$ ;      г)  $\frac{13}{24} + \frac{11}{24}$ .

819. Ба яке аз ҳоҷагиҳои деҳқонӣ  $\frac{45}{100}$  т ва ба дигараш  $\frac{1}{100}$  т камтар поруи минералий фиристоданд. Ба ҳоҷагии дуюм чӣ қадар поруи минералий фиристоданд?

820. Дар ду рӯз ҳосили  $\frac{3}{7}$  ҳиссаи майдони пахта ҷамъоварӣ карда шуд. Агар рӯзи аввал ҳосили  $\frac{1}{7}$  ҳиссаи майдон ҷамъоварӣ шуда бошад, рӯзи дуюм кадом ҳиссаи ҳосили майдон ҷамъоварӣ шудааст?

821. Сумма ва фарки касрҳоро ёбед:

а)  $\frac{8}{10}$  ва  $\frac{4}{10}$ ; б)  $\frac{6}{12}$  ва  $\frac{2}{12}$ ; в)  $\frac{29}{31}$  ва  $\frac{17}{31}$ ; г)  $\frac{31}{33}$  ва  $\frac{19}{33}$ .

822. Амалхоро ичро намоед:

а)  $\frac{7}{9} + \frac{2}{9} - \frac{8}{9}$ ; б)  $\frac{5}{13} + \frac{13}{13} - \frac{9}{13}$ ; в)  $\frac{11}{11} - \frac{5}{11} - \frac{3}{11}$ .

823. Дарозии роҳи байни маркази ноҳияи Дангара ва шаҳри Кӯлоб 86 км аст. Савора рӯзи аввали  $\frac{22}{43}$  ва рӯзи дуюм  $\frac{21}{43}$  ҳиссаи ин масофаро тай кард. Ўз дар ин ду рӯз кадом масофаро тай кард?

824. Аз 5 кг қаймоқ 1 кг равған гирифта шуд. Барои истеҳсоли 12 кг равған чӣ қадар қаймоқ лозим аст?

825. Бочкаи ғунҷоишаш 100 л пур аз об буд. Аз он аввали нисф, баъд панҷяк ва баъд, аз ин чоряки оби боқимондаро холӣ намуданд. Дар бочка чанд литр об монд?

---

---

826. Ман  $\frac{1}{6}$  ҳиссаи қаҳваи стакани пур аз қаҳваро нӯшида ба он то пур шуданаш шир рехтам. Бори дуюм ман  $\frac{2}{3}$  ҳиссаи мои стаканро нӯшида, то пур шуданаш шир ҳамроҳ кардам. Дафъаи сеюм боз  $\frac{1}{6}$  ҳиссаи мои ҳосилшударо нӯшида, то пур шуданаш ба он шир рехтам. Ин дафъа тамоми мои стаканро нӯшидам. Ман бештар қаҳва нӯшидам ё шир?

827. Аз ду маҳали аз ҳамдигар 40 км дур ҷойгирбуда дар як лаҳзаи вақт ба пешвози ҳам савори велосипеду пиёдае ба роҳ равона шуданд. Суръати ҳаракати велосипед аз суръати ҳаракати пиёда 4 маротиба зиёд буд. Агар онҳо пас аз 2 соату 30 дақ. во ҳӯрда бошанд, суръати ҳаракатҳояшонро ёбед.

828. Ҳонаи калон  $\frac{5}{12}$  ҳиссаи квартира ва ҳонаи хурд  $\frac{1}{4}$  ҳиссаи квартираси ташкил медиҳанд. Агар масоҳати қисми боқимондаи квартира  $20 \text{ m}^2$  бошад, масоҳати ҳонаҳои калон ва хурди квартираси ёбед.

### Машқҳо барои такрор

829. Ҳамон қиматҳои  $x$ -ро нависед, ки барояшон касри  $\frac{x}{11}$  дуруст буда, касри  $\frac{4}{x}$  нодуруст аст.

830. Дарозии росткунча  $1\frac{7}{20}$  м буда, бараң аз он  $\frac{3}{20}$  м күтох аст. Периметри росткунчаро ёбед.

831. Муодиларо ҳал кунед:

$$a) \frac{x}{15} + \frac{7}{15} = \frac{14}{15}; \quad b) \frac{11}{18} - \frac{x}{18} = \frac{1}{18}; \quad c) x - \frac{3}{17} = \frac{11}{17}.$$

832. Амалхоро ичро намоед:


$$a) ((9\ 936:48+22\ 962:534):25+37)\cdot43; \\ b) (15+23)\cdot22+75\cdot(514-476)+38\cdot203.$$

## 5.6. Гузариш аз касри нодуруст ба касри омехта ва баръакс

Навишти амали тақсим дар шакли ду нүкта «:» ва хатча «—» як маъно дорад. Масалан,  $\frac{4}{5} = 4:5$ ,  $\frac{19}{13} = 19:13$ ,  $36:9 = \frac{36}{9} = 4$ ,  $17:1 = \frac{17}{1} = 17$ .

Аз баробарии охирин хулоса мебарояд, ки адади дилхоҳи натуралиро ҳамчун касри маҳраҷ 1 навиштан мумкин аст:

$$n:1=\frac{n}{1}=n$$



Умуман, аз касри дилхоҳи нодуруст қисми бутунашро чудо кардан мумкин аст.

Барои ин сурати касрро

Расми 73.

ба маҳраҷаш тақсим кардан лозим. *Натиҷаи тақсими нопурра – ба қисми бутуни адад, бақияи тақсим ба сурат ва тақсимкунанда ба маҳраҷи каср мувоғиқ меоянд.*

**Мисоли 1.** Панҷ дона себро дар байни 4 нафар баробар тақсим кардан лозим. Тақсимоти чӣ гуна мегузарад?

Ин тақсимотро бо ду тарз ичро кардан мумкин. Агар ҳар як себро ба 4 нафар тақсим кунем, ҳар яке яктогӣ себи бутун мегираду як себ боқӣ мемонад. Себи боқимондаро ба 4 ҳисса баробар чудо намуда, ба ҳар нафар  $\frac{1}{4}$  ҳисса себи дигар медиҳем. Ҳамин тавр, ҳар қадоме соҳиби  $1+\frac{1}{4}$  себ мегардад. Себҳоро бо тарзи дигар низ тақсим намудан мумкин. Ҳар як дона себро ба 4 қисми баробар чудо мекунем. Он гоҳ ҳар кас 5-то чоряқ себ мегирад. Яъне,  $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$ . (расми 73).

Ҳамин тавр, ҳосил мекунем, ки  $1\frac{1}{4} = \frac{5}{4}$  ё ки  $\frac{5}{4} = 1\frac{1}{4}$  аст.

**Қоидай 1.** Барои ба касри омехта гардонидани касри нодуруст, сурати онро ба маҳрачаш тақсим кардан лозим аст. Натиҷаи тақсим ба қисми бутун ва бақияи тақсим ба сурати касри омехта баробар шуда, тақсимкунанда ҳамчун маҳраҷ мемонад.

**Мисоли 2.** Касри нодурусти  $\frac{74}{8}$ -ро ба касри омехта мегардонем. Агар адади 74-ро ба 8 тақсим кунем, натиҷаи тақсим ба 9 баробар мешаваду 2 бақия мемонад:  $74=8\cdot9+2$ . Бинобар ҳамин, дар асоси қоидай 1  $\frac{74}{8}=9\frac{2}{8}$  мешавад.

**Қоидай 2.** Барои ба касри нодуруст гардонидани касри омехта, қисми бутуни онро бо маҳрачи қисми касриаш зарб зада, ба натиҷаи зарб сурати қисми касриро чамъ кардан лозим. Суммаи ҳосилшуда сурати касри нодуруст шуда, маҳрачаш бетағийир мемонад.

**Мисоли 3.** Касри омехтаи  $6\frac{4}{5}$ -ро ба касри нодуруст мегардонем. Дар асоси қоидай 2 менависем:

$6\frac{4}{5}=\frac{6\cdot5+4}{5}=\frac{34}{5}$ . Тавре пештар қайд кардем, адади дилҳоҳи натуралиро ҳамчун касри маҳрачаш дилҳоҳ навиштан мумкин аст:

$$5 = \frac{5}{1} = \frac{10}{2} = \frac{15}{3} = \frac{20}{4} = \dots; 1 = \frac{2}{2} = \frac{3}{3} = \frac{4}{4} = \dots$$

Адади  $7\frac{4}{9}$ -ро ҳамчун  $7+\frac{4}{9}$  навишта метавонем. Азбаски  $7 = \frac{7}{1} = \frac{7\cdot9}{1\cdot9} = \frac{63}{9}$  аст, пас  $7\frac{4}{9} = 7 + \frac{4}{9} = \frac{63}{9} + \frac{4}{9} = \frac{67}{9}$  мешавад.

---

833. Қисми бутуни ададро чудо кунед:

а)  $\frac{15}{7}$ ; б)  $28:9$ ; в)  $\frac{43}{10}$ ; г)  $\frac{546}{100}$ ; ф)  $\frac{1001}{45}$ ; д)  $\frac{4879}{1247}$ .

834. Дар шакли каср нависед:

а) 11:3; б) 17:4; в) 31:6; г) 88:11.

835. Муодиларо ҳал кунед:

а)  $\frac{x}{7} = 6$ ; б)  $\frac{12}{p} = 4$ ; в)  $\frac{k}{14} = 5$ .

836. Ададҳоро дар шакли касри нодуруст нависед:

а) 3, 7, 15, 23; б)  $3\frac{2}{3}, 2\frac{4}{9}, 4\frac{5}{12}, 16\frac{8}{13}$ .

837. Фунчиши ҳар як банка 5 л аст. Барои 200 кг равғанро дар чунин банкаҳо ҷойгир кардан ҷандто банка лозим аст?
838. Ғӯлаи сафедори дарозиаш 6 м 65 см-ро ба якчанд қисми дарозиашон 35 сантиметрӣ бурида ҷудо кардан лозим. Ҷанд дона ғӯла ҳосил мешавад?
839. Муодиларо ҳал кунед:  
 а)  $x \cdot 36 : 6 = 7\ 200$ ;      б)  $79\ 200 : x \cdot 25 = 4\ 950$ .
- 

840. Дар як ҳафта оила 23 кг картошқа истеъмол кард. Дар як рӯз оила ҷанд килограмм картошқа истеъмол кардааст?
841. Сайёҳроҳи байни шаҳри Душанбе ва шаҳраки Тавилдараро, ки 210 км аст, дар 10 рӯз тай кард. Суръати миёнаи ҳаракати ў ҷанд буд?
842. Аз 20 м матоъ 16 костюмча дӯхтанд. Барои истеҳсоли 1 костюмча ҷанд метр матоъ сарф шуд?
843. Дар 4 мошин 23 т пахта бор карданд. Агар массаи пахтаи ҳар ҷори мошин баробар бошад, ба ҳар як мошин чӣ қадар пахта бор карданд?
844. Муодиларо ҳал кунед:

$$\text{а)} \frac{2}{3} = \frac{x}{90}; \quad \text{б)} \frac{5}{4} = \frac{20}{y}; \quad \text{в)} \frac{12}{18} = \frac{p}{6}; \quad \text{г)} \frac{3}{c} = \frac{15}{20}.$$

845. Кадомаш калон?  
 а)  $10\frac{3}{5}$  ё  $10\frac{4}{5}$ ;      б)  $4\frac{5}{8}$  ё  $4\frac{3}{8}$ ;      в)  $\frac{29}{15}$  ё  $\frac{41}{15}$ ;      г)  $\frac{160}{12}$  ё  $\frac{173}{12}$ ?

846. Адади 1-ро ҳамчун суммаи:  
 а) ду касри маҳраҷашон 7;  
 б) се касри маҳраҷашон 10;  
 в) ду касри маҳраҷашон 5 ва 10 нависед.
847. Ҳисоб кунед:


$$\text{а)} \frac{7}{9} + 1\frac{5}{9} + \frac{3}{9} - 1; \quad \text{б)} 1\frac{4}{5} + 2\frac{4}{5} + \frac{6}{5} - 1\frac{4}{5} + 1.$$


---

- 848\*. Се мурғ дар се рӯз се тухм монд. Агар онҳо бо ҳамин суръат тухм кардан гиранд, 2 мурғ дар 12 рӯз ҷанд дона

тухм мекунад?

849. Ба чойи  $x$  дар баробарии  $12:x = 8-x$  кадом қиматхоро гузоштан лозим, то баробарии дуруст ҳосил гардад?
850. Тахтай квадратшакл ба 25 катаки дуранга чудо карда шудааст (расми 74). Оё онро ба росткунчаҳои аз ду катак иборат чудо намудан мумкин аст, ки ҳамаи онҳо рангҳои гуногун дошта бошанд?
851. Ададеро аввал 2 маротиба ва пас аз он 3 маротиба хурд карданд. Дар ҷавоб ададе ҳосил шуд, ки аз аввала 35 воҳид хурд аст. Адади аввала чанд аст?



Расми 74.

### Машқҳо барои такрор

852. Амалҳоро ичро намоед:

а)  $\frac{26}{37} + \frac{7}{37} + \frac{5}{37}$ ;      б)  $\left(\frac{4}{13} + \frac{7}{13}\right) + \left(\frac{9}{13} + \frac{7}{13}\right)$ ;

в)  $\left(\frac{23}{100} + \frac{35}{100}\right) - \left(\frac{9}{100} + \frac{3}{100}\right)$ ;    г)  $\left(\frac{8}{10} - \frac{5}{10}\right) + \left(\frac{7}{10} - \frac{6}{10} + \frac{3}{10}\right)$ .

853. Муодиларо ҳал кунед:

а)  $7x+13x+256=556$ ;      б)  $357y-149y-8y+224=624$ .

854. Ҳамон касрҳоеро нависед, ки: а) маҳраҷашон 3 буда, сураташон аз маҳраҷашон хурд бошад; б) суммаи сурату маҳраҷашон 5 бошад.

855. Масъаларо бо ёрии муодила ҳал кунед:

- а) Периметри росткунча 64 см буда, дарозиаш аз бара什 7 маротиба қалон аст. Масоҳати росткунчаро ёбед;
- б) Дарозии росткунча аз бара什 5 қарат зиёд аст. Периметри онро ёбед, агар масоҳаташ  $125 \text{ см}^2$  бошад.

### 5.7. Ҷамъу тарҳи касрҳои омехта

Ҷамъу тарҳи касрҳои омехтаро бо ду тарз ичро кардан мумкин аст:

1. Алоҳида-алоҳида ҷамъ (тарҳ) кардани қисмҳои бутуну қисмҳои касрии ададҳо;

2. Бо роҳи ба касри нодуруст табдил додани касрҳо.

**Мисоли 1.** Ададҳои  $3\frac{4}{5}$  ва  $1\frac{1}{5}$ -ро ҷамъ мекунем.

Тарзи 1. Азбаски  $3\frac{4}{5} = 3 + \frac{4}{5}$  ва  $1\frac{1}{5} = 1 + \frac{1}{5}$  аст, аввал қисмҳои бутуни ададҳо ва баъд қисмҳои касрии онҳоро чамъ мекунем:

$$3\frac{4}{5} + 1\frac{1}{5} = (3+1) + \left(\frac{4}{5} + \frac{1}{5}\right) = 4 + \frac{4+1}{5} = 4 + 1 = 5 \text{ мешавад.}$$

Тарзи 2. Касрҳои омехтаи  $3\frac{4}{5}$  ва  $1\frac{1}{5}$ -ро ба касри нодуруст гардонида, онҳоро чамъ мекунем:

Азбаски  $3\frac{4}{5} = \frac{3 \cdot 5 + 4}{5} = \frac{19}{5}$  ва  $1\frac{1}{5} = \frac{1 \cdot 5 + 1}{5} = \frac{6}{5}$  аст, бинобар ин  $7\frac{4}{5} + 1\frac{1}{5} = \frac{19}{5} + \frac{6}{5} = \frac{25}{5} = 5$  мешавад.

**Мисоли 2.** Аз касри  $7\frac{5}{8}$  касри  $3\frac{3}{8}$ -ро тарҳ мекунем.

Тарзи 1. Азбаски  $7\frac{5}{8} = 7 + \frac{5}{8}$  ва  $3\frac{3}{8} = 3 + \frac{3}{8}$  аст, пас

$$7\frac{5}{8} - 3\frac{3}{8} = 7 + \frac{5}{8} - \left(3 + \frac{3}{8}\right) = (7-3) + \left(\frac{5}{8} - \frac{3}{8}\right) = 4 + \frac{5-3}{8} = 4 + \frac{2}{8} = 4 + \frac{1}{4} = 4\frac{1}{4}.$$

Тарзи 2.  $7\frac{5}{8} - 3\frac{3}{8} = \frac{7 \cdot 8 + 5}{8} - \frac{3 \cdot 8 + 3}{8} = \frac{61}{8} - \frac{27}{8} = \frac{34}{8} = 4\frac{1}{4}.$

**Мисоли 3.** Амалҳоро ичро мекунем:

$$\left(10\frac{3}{4} + 8\right) - \left(5\frac{1}{4} - \frac{1}{4}\right).$$

Амалҳоро бо тарзи 1 ичро мекунем. Аввал суммаи қавси якумро мейбем:

$$10\frac{3}{4} + 8 = (10+8) + \frac{3}{4} = 18 + \frac{3}{4} = 18\frac{3}{4}.$$

Акнун, натиҷаи қавси дуюмро мейбем:

$$5\frac{1}{4} - \frac{1}{4} = (5-0) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{4}\right) = 5 + 0 = 5.$$

Дар охир, аз натиҷаи аввала натиҷаи баъдинаро тарҳ мекунем:

$$18\frac{3}{4} - 5 = 18 + \frac{3}{4} - 5 = (18-5) + \frac{3}{4} = 13\frac{3}{4}.$$

**Мисоли 4.** Амалҳоро ичро мекунем:

$$7 - 1\frac{4}{5} - \frac{2}{5}.$$

Адади 7-ро ҳамчун касри маҳрачаш 1 навишта, сурату маҳрачи онро ба 5 зарб мезанем ва амалҳоро ичро менамоем:

$$\text{ё ки } 7 - 1\frac{4}{5} - \frac{2}{5} = \frac{7 \cdot 5}{5} - \frac{1 \cdot 5 + 4}{5} - \frac{2}{5} = \frac{35 - 9 - 2}{5} = \frac{24}{5} = 4\frac{4}{5}.$$

$$7 - 1\frac{4}{5} - \frac{2}{5} = 7 - \left(1 + \frac{4}{5}\right) - \frac{2}{5} = (7 - 1) - \left(\frac{4}{5} + \frac{2}{5}\right) = 6 - \frac{6}{5} = \frac{6 \cdot 5}{5} - \frac{6}{5} - \frac{24}{5} = 4\frac{6}{5}.$$

---

856. Амалхоро ичро кунед:

а)  $3+2\frac{3}{4}$ ; б)  $5\frac{2}{3}+8$ ; в)  $3\frac{3}{7}+7$ ; г)  $7+7\frac{4}{5}$ ; ф)  $8\frac{3}{5}-5$ ;

д)  $13\frac{5}{6}-13$ ; е)  $23\frac{6}{7}-23$ ; ё)  $12\frac{3}{4}-9+2$ .

857. Қимати ифодаро ёбед:

а)  $3\frac{4}{7}+4\frac{3}{7}$ ; б)  $56\frac{5}{6}-48\frac{1}{6}$ ; в)  $15\frac{5}{8}+3\frac{3}{8}$ ; г)  $9\frac{7}{11}-7\frac{5}{11}$ ; ф)  $32\frac{41}{50}+18\frac{9}{50}$ ;

д)  $8\frac{9}{22}+3\frac{9}{22}$ ; е)  $\frac{19}{6}-2\frac{1}{6}$ ; ё)  $17-2\frac{3}{7}$ ; ж)  $6+\frac{3}{7}+\frac{5}{7}-\frac{7}{7}$ .

858. Амалхоро ичро кунед:

а)  $7\frac{7}{8}-3\frac{3}{8}-2\frac{5}{8}$ ; б)  $8\frac{12}{13}+\frac{7}{13}-1\frac{11}{13}$ .

859. Ба анбор дар ду мошин ғалла оварданد. Дар мошини

якум  $8\frac{7}{10}$  т ва дар мошини дуюм  $1\frac{4}{10}$  т камтар. Ба анбор чӣ миқдор ғалла ворид шуд?

860. Ду хочагӣ дар якҷоягӣ  $4\frac{4}{8}$  сент. мева гундошт. Хочагии якум аз хочагии дуюм  $1\frac{3}{8}$  сент. бештар мева гундошт. Ҳар як хочагӣ чӣ миқдор мева гундошт?

861. Дарозии росткунча ба  $5\frac{5}{14}$  м баробар буда, бараш аз дарозиаш 4 воҳид хурд аст. Периметри росткунчаро ёбед.

862. Яке аз тарафҳои секунча  $2\frac{5}{9}$  дм буда, тарафи дуюмаш аз он 1 дм дарозтару тарафи сеюмаш аз он 1 дм кӯтоҳтар аст. Периметри секунчаро ёбед.

---

---

863. Амалхоро ичро намоед:

а)  $5\frac{7}{8}+3$ ; б)  $3\frac{3}{8}+2\frac{5}{8}$ ; в)  $7\frac{5}{7}-3\frac{3}{7}$ ; г)  $2\frac{1}{2}+3\frac{1}{2}-\frac{1}{2}$ ;

ф)  $4\frac{13}{15}-4$ ; д)  $5\frac{11}{17}+3\frac{13}{17}-4\frac{15}{17}$ ; е)  $4-\frac{21}{25}-\frac{20}{25}$ ; ё)  $5-4\frac{7}{10}-\frac{3}{10}$ .

864. Қимати ифодаро ёбед:
- $6x+54=3x+100$ , агар  $x=21$  бошад;
  - $45n+364=36n-224$ , агар  $n=15$  бошад.
865. Ду қатора ба як самт равона аст. Ҳоло масофаи байни онҳо 100 км аст. Баъд аз 1 соат масофаи байни онҳо 80 км шуд. Агар суръати қатораи якум 80 км/соат бошад, суръати қатораи дуюм чанд аст?
866. Бо роҳи сурату маҳрачи қасрро бо ягон адад зарб задан маҳраҷҳои онҳоро баробар кунед:
- $\frac{13}{16}$  ва  $\frac{13}{32}$ ; б)  $\frac{17}{8}$  ва  $\frac{15}{16}$ ; в)  $\frac{11}{14}$  ва  $\frac{17}{7}$ ; г)  $\frac{14}{36}$  ва  $\frac{15}{18}$ ;
  - $\frac{7}{15}$  ва  $\frac{9}{20}$ ; д)  $\frac{11}{25}$  ва  $\frac{13}{40}$ ; е)  $\frac{9}{16}$  ва  $\frac{3}{5}$ ; ё)  $\frac{12}{12}$  ва  $\frac{24}{21}$ .
867. Қасрҳоро ба маҳрачи ягона биёред:
- $\frac{1}{12}, \frac{1}{24}, \frac{1}{36}$  ; б)  $\frac{1}{13}, \frac{1}{26}, \frac{1}{39}$  ; в)  $\frac{1}{15}, \frac{1}{30}, \frac{1}{45}$  .
868. Сеяки ҳамаи пулҳои ҳамён барои хариди картошка ва чоряки онҳо барои хариди пиёс сарф шуд. Оёин маблағҳо дар якчоягӣ нисфи пулҳои ҳамёнро ташкил медиҳанд?
869. Адади якуми пайдарпайӣ  $\frac{2}{3}$  буда, ҳар як аъзои минбаъда ба  $\frac{1}{3}$  воҳид зиёд мешавад. Ҳамон узви пайдарпайиро ёбед, ки дар ҷойи панҷум ҷойигир аст.
- 
- 

- 870\*. Бочка 16 сатил равған дорад. Аз ду зарфи ҳолии ғунҷоишашон мувоғиқан 11 сатил ва 6 сатил истифода бурда, равғани бочкаро ба ду қисми баробар ҷудо кунед.
871. Дар рӯйи миз дар як қатор 6 стакан гузошта шудааст (расми 75). Стаканҳои 1-3 аз об пур буда, стаканҳои 4-6 ҳолианд. Фақат як стаканро аз ҷояш ҷунбонида ба он муваффақ шавед, ки стаканҳои обдору беоб бо навбат ҷойигир шаванд.
- 
- Расми 75.
- 872\*. Нисбати ду ададро ёбед, агар он аз адади якум 6 маротиба қалон буда, аз адади дуюм 2 баробар хурд бошад.
- 873\*. Синни падар ба суммаи синҳои писару духтараш баробар аст. Писар аз падараши 20 сол ҷавон буда, аз ҳоҳараши 2 маротиба қалонсол аст. Ҳар қадоме аз онҳо чанд сол дорад?

## Машқҳо барои такрор

874. Амалҳоро ичро кунед:

- а)  $69\ 898 + 59 \cdot (536 - 78\ 769 : 347)$ ;
- б)  $94\ 815 + (243\ 190 : 293 - 183) \cdot 126$ .

875. Муодиларо ҳал кунед:

$$\text{а) } \frac{x-1}{5} = 2; \text{ б) } \frac{x-2}{3} = 6; \text{ в) } \frac{12}{x} = 4; \text{ г) } \frac{4}{5x} = 8.$$

876. Ифода кунед:

- а) бо метр: 16 м 10 дм; 8 км 25 дм 50 см-ро;
- б) бо тонна: 75 т 45 сент.; 142 т 500 кг-ро;
- в) бо соат: 3 шабонарӯз; 24 соату 45 дақикаро.


877. Ҷангалбони мамнӯъгоҳи Тавилдара 27 км масофаро тай кард. Ўз 3 км-и онро пиёда ва 4 соат бо асп ҳаракат кард. Суръати ҳаракати ҷалгалбонро, ҳангоми савори асп буданаш, ёбед.

### 5.8. Давра ва доира

Асбоби мактабии **паргор (сиркул)** қарип ба ҳамаи мактаббачаҳо шинос аст. Агар яке аз пояҳои онро беҳаракат гузошта, пояи дигарашро дар атрофи нуқтаи мазкур ҷарх занонем, ҳатти қаҷи сарбастаро ҳосил мекунем, ки **давра** ном дорад (расми 76).

Ҳамон қисми ҳамворӣ, ки бо давра иҳота шудааст, **доира** номида мешавад. Нуқтае, ки ба нӯги пояи беҳаракати паргор мувоғиқ аст ( $O$ ), **маркази давра** ё ҳамчунин **маркази доира** хисоб мейбад.

Тавре мебинем, ҳангоми соҳтани давра андозаи масофаи байни пояҳои паргор тағиیر намеёбад. Бинобар ҳамин, ҳамаи нуқтаҳои давра аз маркази он дар масофаи баробар ҷойгиранд. Порчаи ҳатти ростеро, ки нуқтаи дилҳоҳи давваро бо маркази он пайваст менамояд, **радиуси давра** ё ки **радиуси доира** меноманд. Маълум мешавад, ки ҳамаи радиусҳои як давра бо ҳам баробаранд.



Расми 76.




Расми 77.

Порчай хатти росте, ки аз маркази давра гузашта ду нүктаи дилхөхү онро ҳам пайваст менамояд, **диаметри давра** ном дорад. Бо воситай маркази давра диаметри он ба ду радиус чудо мешавад (расми 77).

Ду нүктаи давра А ва В давраро ба ду қисм чудо мекунанд. Ҳар кадоме аз ин қисмхо **камони давра** номида мешавад. Агар ин нүктахоро бо маркази доира пайваст намоем, **сектори ОАВ-и доираро** ҳосил мекүнем (расми 78(а)).

Агар нүктаи М дар беруни доира чойгир бошад, масофа аз маркази доира то нүктаи М аз радиуси он калон аст:  $OM > R$ ; агар нүктаи К дар дохили давра (доира) гирифта шавад, барояш  $OK < R$  мебошад (расми 78 (б)).



Расми 78.

- 
878. Дар дафтаратон нүктаи О-ро ҳамчун марказ қабул карда бо паргор давра кашед. Аз нақша давра, доира, марказ ва радиуси давраро нишон дихед.
879. Доираеро тасвир кунед, ки радиусаш 5 см аст. Дар давра нүктахой А ва В-ро қайд кунед. Нишон дихед, ки масофаҳо аз маркази доира то нүктахой А ва В бо ҳам баробаранд. Оё боз нүктаи дигаре вучуд дорад, ки масофа аз маркази давра то он ба 5 см баробар бошад?
880. Доираи радиусаш 4 см-ро тасвир кунед. Нүктаи А-ро дар берун ва нүктаи В-ро дар дохили он қайд кунед. Дарозии порчаҳои ОА ва ОВ-ро чен карда, онхоро бо адади 4 муқоиса намоед. Чӣ хулоса баровардед?
881. Давраи радиусаш 3 см-бударо тасвир намоед. Дарозии диаметри он ба чанд см баробар мешавад? Агар радиуси давра  $3\frac{1}{2}$  дм бошад чӣ?
882. Дар давра се нүктаи гуногун А, В, С қайд шудааст. Ҳамаи камонҳоеро нависед, ки бо воситай ин се нүкта ҳосил шудаанд. Агар ин се нүктаро пай дар пай пайваст намоем, кадом шакли геометрий ҳосил мешавад?

883. Бо паргор даврае кашед, ки марказаш нүктаи О буда, радиусаш 3 см бошад. Нүктаҳои А ва В-ро чунон интихоб кунед, ки  $AO=OB=AB$  бошад. Периметри ин секунчаро ёбед.

884. Порчай АВ-ро тасвир намоед, ки дарозиаш 5 см бошад. Нүктаҳои А ва В-ро ҳамчун марказ интихоб намуда бо паргор давраҳое кашед, ки радиусҳояшон 3 см бошанд. Нүктаҳои буриши ин ду давраро бо К ва Р ишора мекунем. Нишон дихед, ки нүктаҳои К ва Р аз нүктаҳои А ва В дар масофаҳои баробар ҷойгиранд.

---

---

885. Қисми рангкардашудаи доираи дар расми 79 тасвирёфта кадом қисми доираро ишғол кардааст?


886. Давраи марказаш нүктаи 0-ро тасвир намоед. Бо хаткашак диаметри АВ-ро гузаронед. Дар давра нүктаи С-ро интихоб намоед, ки аз А ва В фарқ кунад. Нүктаи С-ро бо нүктаҳои А ва В пайваст намоед. Дарозихои порчаҳои АС ва ВС-ро чен карда, нишон дихед, ки ҳар яке аз онҳо аз дарозии диаметр хурдтар аст.

887. Бо воситай расмҳои 80 (а) ва 80 (б) фаҳмонед, ки


чаро қасрҳои зерин бо ҳам баробаранд:  $\frac{2}{4} = \frac{4}{8}$ .

888. Доираи радиусаш 1 дм ба чор сектори баробар чудо карда шудааст (расми 81). Масоҳати яке аз секторҳо  $78\frac{1}{2}$  см<sup>2</sup> аст. Масоҳати тамоми доира чанд см<sup>2</sup> аст?

889. Дар дафтаратон нүктаҳои А ва В-ро тавре қайд кунед, ки масофаи байнашон  $6\frac{3}{4}$  см бошад. Ду даврае кашед, ки: маркази яке аз онҳо нүктаи А буда, радиусаш  $5\frac{1}{4}$  см ва



Расми 79.



Расми 80.




Расми 81.

маркази давраи дигар нүктаи В буда, радиусаш  $4\frac{3}{4}$  см-ро ташкил дихад. Нүктахой буриши ин ду давваро бо ҳарфҳои С ва D ишора кунед. Периметри чоркунчаи ACBD-ро ёбед.


890. Аз расми 81 истифода бурда, дарозии порчай АВ-ро ёбед ва онро бо камони АВ қиёс намоед. Қисми бокимондаи давра кадом ҳиссаи давваро ташкил медиҳад.
891. Дар дафтари ҳисоб порчай АВ-и дарозиаш ба 6 см баробарро кашед. Ду давраеро созед, ки марказҳояшон нүктаҳои А ва В буда, радиусҳояшон ба 4 см баробар бошанд. Нүктаҳои буриши ин ду давваро бо Р ва К ишора мекунем. Периметри чоркунчаи АРВКА-ро ёбед.
- 
- 

- 892\*. Се давраи радиусҳояшон ба 4 см баробар, тавре дар расми 82 (а) омадааст, бо ҳамдигар бурида мешаванд. Дар маркази давраи мобайнӣ (нүктаи 0) ҳар ду давраи канорӣ бо ҳам нүктаи умумӣ дорад. а) Периметри бисёркунчаи АВОFA ва ABCOFA-ро (ниг. ба п.1.6); б) Периметри секунчаи ВОС-ро ёбед.



Расми 82(а).

893. Дар сатҳи болоии торти даврашакл бо ёрии крем дар масофаҳои баробар 5 нүкта қайд карда шудааст (расми 82 (б)). Аз болои ҷуфти дилҳоҳи ин нүктаҳо бо корд тортро буриданд. Ҳамагӣ чанд пора тортро ҳосил карданд?
894. Дар сиферблати соат ададҳои 1-12 қайд шудаанд. Онро ба воситаи порчай ҳатти рост (диаметри сиферблата) ба чунин қисмҳое чудо кунед, ки суммаи ададҳои ҳар ду қисм баробар шавад.



Расми 82 (б).

### Машқҳо барои такрор

895. Қисми бутуни ададро чудо кунед:

$$a) \frac{47}{13}; \quad b) \frac{83}{9}; \quad c) \frac{147}{13}; \quad d) \frac{883}{29}.$$

896. Ҳамаи ҳамон қасрҳоеро нависед, ки: а) сураташон 4 буда, маҳрачашон аз 7 хурданд; б) ҳосили чамъи сурату маҳрачашон 5 бошад.

897. Бригадаи якум назар ба бригадаи дуюм 3 маротиба зиёд коргар дорад. Пас аз он ки 12 нафар коргарро аз бригадаи якум ба дуюм гузарониданд, шумораи якҷояи коргарони ҳар ду бригада 80 нафарро ташкил дод. Бригадаи якум чанд нафар коргар дошт?

898. Амалхоро ичро кунед:

$$a) \frac{19}{25} + \frac{11}{25} - \left( \frac{37}{50} + \frac{0}{50} \right); \quad b) \frac{49}{50} - \frac{43}{100} - \left( \frac{27}{1000} + \frac{13}{1000} \right).$$

899. Қимати ифодаро ёбед:

$$a) 6\ 000 - (325 \cdot 46 + 4\ 952) : 93; \quad b) 52\ 780 : (1\ 251 - 845) + 24 \cdot 132.$$


### 5.9. Кунҷ. Баробарии кунҷҳо

*Таърифи 1. Шакли геометрие, ки дар ҳамворӣ ба воситаи ду нури аз як нуқта бароянда ҳосил шудааст, кунҷ ном дорад.*

Дар расми 83 (а) аз нуқтаи О ду нури ОА ва ОВ гузаронида шудааст. Нурҳои ОА ва ОВ тарафҳои кунҷ нуқтаи О қуллаи кунҷ ном доранд.

Кунҷро, аслан бо се ҳарф ишора менамоянд. Ҳангоми навишти кунҷ ҳарфи мобайни қуллаи кунҷро мефаҳмонад. Кунҷро, инчунин, танҳо бо ҳарфи қуллаи он ишора намудан мумкин аст.

Ҳангоми навишти кунҷ ба ҷойи калимаи «кунҷ» ишораи «∠» истифода бурда мешавад. Масалан, кунҷи дар расми 83 (а) тасвирёфттаро ин тавр навиштан мумкин:  $\angle AOB$  ё  $\angle BOA$  ё ки  $\angle O$ .




Расми 83.

Ду кунчро бо ҳам баробар меҳисобем, агар ҳангоми болои ҳам гузоштани онҳо тарафҳо ва қуллаҳояшон ҳамчоя шаванд. Масалан, ҳар чор кунчи квадрат бо ҳам баробаранд. Агар квадратро дар дафтар тасвир намуда, онро бо қайчӣ буред ва коғазро қат карда кунҷҳои квадратро бо ҳам қиёс кунед, ба ин боварӣ ҳосил мекунед (расми 83 (б)). Ҷойҳои қатшавӣ дар расм бо пунктир ишора шудаанд. Дар ин маврид:  $\angle A = \angle B = \angle C = \angle D$ .

**Таърифи 2.** Нуре, ки аз қуллаи кунҷ баромада, онро ба ду ҳиссаи баробар чудо мекунад, биссектрисаи кунҷ ном дорад.

Дар расми 84 нури ОК аз қуллаи кунҷи АOB баромада кунҷи АOB-ро ба ду кунҷи баробар:  $\angle AOK = \angle BOK$  чудо кардааст.


Пас, нури ОК биссектрисаи кунҷи АOB мебошад.



Расми 84.


900. Кунҷҳоидаррасми 85 тасвир ёфттаро ишора намоед ва онҳоро хонед.  
901. Кунҷҳоеро тасвир кунед, ки онҳо бо ҳам баробаранд.

902. Аз як нукта се нур баромадааст (расми 86). Кунҷҳои ҳосилшуда бо ҳамдигар баробаранд. Биссектрисаҳои ин кунҷҳоро гузаронида, онҳоро бо ҳарфҳо ишора намоед.  
903. Аз расми 87 кунҷҳои баробарро ёфта онҳоро нависед.



Расми 85.

904. Кунҷи РОК-ро тасвир намоед. Ба воситаи нури ОВ онро ба ду ҳиссаи баробар чудо кунед. Ҳар яке аз кунҷҳои ҳосилшударо ишора кунед.  
905. Ҷӣ тавр нишон додан мумкин аст, ки ҳар чор кунҷи росткунҷаи дилҳоҳ бо ҳам баробаранд?




Расми 86.




Расми 87.

906. Дар расми 88 ОР биссектрисай қунчи СОВ буда, нури ОК биссектрисай қунчи АOB мебошад. Оё кунчхой АOK ва СОР баробаранд? Кунчхой KOB ва BOP чӣ?



Расми 88.

907. Аз расми 89 истифода бурда:  
а) Ҳамаи кунчхой бо  $\angle AOB$  баробарро нишон дихед; б) Кунчхоеро нишон дихед, ки онҳо бо  $\angle AOM$  баробаранд; в) Кадом кунчҳо бо қунчи  $AOC$  баробаранд? Ҳамаи камонҳои қайдшудаи давра баробаранд.




Расми 89.

908. Давраэро тасвир карда, дар он се радиус гузаронед. Кунчхоеро нависед, ки ин радиусҳо тарафҳояшон мебошанд. Оё дар он кунчхой баробар ба назар мерасанд? Биссектрисай ин кунчхоро гузаронида, онҳоро ишора намоед.  
909. Ду давраэро тасвир намоед, ки дорои як нуқтаи умумӣ бошанд. Оё радиусҳои онҳо гуногун мешаванд?


910. Амалҳоро ичро намоед:  
а)  $4\ 215 \cdot (62\ 034 - 61\ 996) + 28\ 354 - 38\ 254$ ;  
б)  $270\ 592 : (58\ 882 - 58\ 694) + 32\ 248 - 16\ 880$

911. Давраи марказаш нуқтаи O-ро тасвир намоед. Бо воситай паргор онро тақрибан: а) ба 2 ҳиссаи баробар; б) ба 3 ҳиссаи баробар ҷудо кунед.



Расми 90.

912. Ду давра аз берун бо ҳам мерасад (расми 90). Радиуси давраи якум  $3\frac{4}{5}$  см буда, радиуси давраи дуюм аз он 4 маротиба калон мебошад. Масофаи байни марказҳои ин давраҳо ҷанд см аст?




Расми 91.

913. Ду давра тавре дар расми 91 нишон дода шудааст, радиусҳои баробар

дорад. Нуқтаи А маркази давраи якум ва нуқтаи В маркази давраи дуюмро ифода менамоянд. Порчаҳои баробарро нишон дихед. Агар маркази давраҳоро бо нуқтаҳои буриши онҳо пайваст кунем, кадом шакли геометрӣ ҳосил мешавад?

914. Бо воситай паргор миёначои порчаи АВ-ро ёбед, агар:  
а)  $AB=8$  см;    б)  $AB=7$  см 6 мм бошад.
915. Бо воситай паргор ва хаткашаки бетақсимот биссектрисаи кунчи АОВ-ро созед (расми 93 (а)).
916. Давраи марказаш нуқтаи О ва радиусаш ба 2 см баробарро тасвир кунед. Дар он диаметри АВ-ро гузаронед (расми 92). Нуқтаҳои А ва В-ро ҳамчун марказ қабул карда, давраҳои радиусҳояшон ба 3 см баробарро гузаронед. Бигузор нуқтаҳои буриши ин давраҳо С ва D бошанд. Аз ин ду нуқта порчаи CD-ро гузаронед. Нишон дихед, ки бо воситай нуқтаҳои А, В, С ва D давра ба чор ҳиссаи баробар ҷудо мешавад.



Расми 92.

### Машқҳо барои такрор

917. Бо ёрии паргор ва хаткашаки бетақсимот порчаи дарозиаш ба 8 см баробарро ба 4 ҳиссаи баробар ҷудо кунед.
918. Хатти шикастай сарбастай аз 3 қисм иборатро тасвир карда, миёначои ҳар як звеной онро қайд кунед. Пас аз ин нуқтаҳои қайдшударо бо ҳам пайваст намоед. Кадом шакли геометрӣ ҳосил шуд?
919. Чоркунцаи ABCD-ро тасвир намуда, ҳар як тарафи онро ба ду ҳиссаи баробар ҷудо кунед. Агар миёначои тарафҳои онро бо ҳам пайваст кунем, кадом шакли геометрӣ ҳосил мешавад?
920. Доираи марказаш нуқтаи О ва радиусаш  $3\frac{4}{5}$  см-ро тасвир кунед. Онро ба чор ҳиссаи баробар ҷудо кунед. Аз чор се ҳиссаи доираро ранг кунед. Ҳиссаи рангкардашуда зиёд аст ё беранг?

## 5.10. Кунчхой күшод, рост, тез ва кунд

Дар расми 93 хатти рости АВ тасвир ёфта, дар он нүктаи О қайд шудааст. Нурхой ОА ва ОВ аз нүктаи О ибтидо гирифта ҳамдигарро то хатти рост пурра месозанд. Онҳо дар якчоягӣ кунчи күшодро ҳосил кардаанд.

**Таъриф.** Кунче, ки тарафҳояш ҳамдигарро то хатти рост пурра месозад, кунчи күшод номида мешавад.

Масалан, агар дар сафҳаи соат акрабакҳои соат ва дақиқаро нишондиҳанда дар як хатти рост ҷойгир шуда, ба самтҳои муқобил равона бошанд, кунчи күшодро ҳосил мекунанд (расми 94).


Бигузор аз қуллаи кунчи күшоди АОВ нури ОР гузаронида шудааст, ки кунчи додашударо ба ду ҳиссаи баробар ҷудо мекунад. Дар ин маврид ҳар қадоме аз кунчҳои АОР ва РОВ **кунчҳои рост** номида мешавад (расми 95). Ҳамин тавр, нисфи кунчи күшод кунчи рост номида мешавад. Масалан, ҳар яке аз ҷор қунчи росткунҷа ё қвадрат кунчҳои ростанд. Баъзан, агар нишон додани шаванд, ки кунчи мазкур рост аст, ишораи « $\sqcup$ » ё « $\square$ »-ро истифода мебаранд.

Дар вақти муқоисаи ду кунҷ агар кунчи додашуда аз кунчи рост ҳурд бошад, онро **кунчи тез** меноманд. Ҳангоми муқоиса қуллаҳои кунчҳоро ба як нүкта оварда, яке аз тарафҳои кунчи якумро ба яке аз тарафҳои кунчи рост болоиҳам мегузоранд. Дар чунин маврид метавонем муайян намоем, ки кунчи додашуда аз кунчи рост ҳурд аст ё қалон. Агар кунчи додашуда аз кунчи рост қалон бошад, онро **кунчи кунд** меноманд. Дар расми 96 кунчи рост бо кунчи тез ва кунчи кунд муқоиса карда шудааст.


Барои соҳтани кунчи рост аз ҷадвали секунҷашакли мактабӣ истифода бурдан ба маврид аст (расми 96).



Расми 93.



Расми 94.




Расми 95.

**Мисоли 1.** Дар нури  $OA$  кунчи рост месозем.


Нури  $OA$ -ро ба сифати яке аз тарафҳои кунчи рост қабул намуда, ҷадвалро қад-қади нури  $OA$  то он даме мегечонем, ки қуллаи секунча бо нуқтаи  $O$  ҳамчоя ояд (расми 97 (а)). Қад-қади тарафи дигари секунча нури  $OB$ -ро мегузаронем. Дар натиҷа, кунчи рости  $AOB$ -ро ҳосил мекунем. Агар секунчаро аз нури  $OA$  дар поён ҷойгир намоем, кунчи рости  $COA$ -ро соҳиб мешавем (расми 97 (б)).

**Мисоли 2.** Тарафҳои росткунҷаи  $ABCD$  дода шудаанд:  $AB=3\text{ см}$ ;  $AD=5\text{ см}$ . Росткунҷаро месозем.


Нури  $OK$ -ро тасвир карда, дар он порчай  $AD=5$  см-ро қайд мекунем. Бо воситаи секунҷаи нақшакашӣ дар як тарафи нури  $OK$  кунҷҳои рости  $NAK$  ва  $MDK$ -ро месозем (расми 98). Аз нуқтаи  $A$  сар карда дар нури  $AN$  порчай дарозиаш  $AB=3$  см ва аз нуқтаи  $B$  сар карда дар нури  $BC$  порчай дарозиаш ба 3 см баробар мекунем. Нуқтаҳои  $B$  ва  $C$ -ро бо хаткашак пайваст намуда, росткунҷаи  $ABCD$ -ро ҳосил мекунем.



Расми 96.



Расми 97.




Расми 98.

921. Аз расми 99 нишон дихед ки: а) қадоме аз нурҳо нури дигарро то хатти рост пурра менамояд; б) қадоме аз нурҳо дар якҷоягӣ кунҷ ташкил додаанд; в) кунҷҳоро ишора карда, онҳоро хонед.



Расми 99.

922. Ба воситаи секунҷаи нақшакашӣ аз байни кунҷҳои дар расми 100 тасвирёфта кунҷҳои ростро интихоб карда, онҳоро ба дафтаратон қӯчонед.



Расми 100.


923. Кунчҳои дар расми 101 тасвир ёфттаро бо кунчи рост муқоиса намоед. Ба дафтаратон кунчҳои тезро алоҳида ва кунчҳои кундро алоҳида кӯҷонед.

924. Росткунчаеро тасвир намоед, ки тарафҳояш  $5\text{ см } 5\text{ мм}$  ва  $4\text{ см } 5\text{ мм}$  бошанд. Периметри онро ёбед.


925. Квадрати тарафаш ба  $4\text{ см}$  баробарро созед. Периметри онро ёбед.

926. Сето кунчери тасвир кунед, ки аз кунчи рост калон бошанд.

927. Дар расми 102 кунчи рости ABCD тасвир ёфтааст. Дар он кунчҳои кушод, рост, тез ва кундро алоҳида алоҳида ба дафтаратон кӯҷонед.



Расми 101.



Расми 102.

928. Доираи марказаш нуқтаи О ва радиусаш ба  $3\text{ см}$  баробарро ба чор ҳиссаи баробар чудо кунед (расми 103).



Расми 103.

929. Квадрати тарафаш ба  $6\frac{1}{4}\text{ см}$  баробарро созед. Периметр ва масоҳаташро ёбед.

930. Соат кадом вақтро нишон медиҳад, агар ақрабаки дақиқаҳо дар 12 буда, ақрабаки соатҳо бо он: а) кунчи кушод; б) кунчи ростро ташкил дихад?

931. Росткунчаеро созед, ки дарозии тарафҳояш  $4\frac{2}{5}\text{ см}$  ва  $6\frac{3}{5}\text{ см}$  бошад. Периметр ва масоҳати онро ёбед.

932. Масоҳати росткунча  $252\text{ м}^2$  буда, дарозиаш  $18\text{ м}$  аст. Масоҳати квадратеро ёбед, ки периметраш ба периметри ин росткунча баробар бошад.

933. Амалҳоро ичро намоед:

- $16\ 432:52+43\ 604-324\cdot108;$
- $38\ 318:98+32\ 906+19\ 314:222.$

934. Порчай АВ ва нуқтаи М-и берун аз он дода шудаанд. Аз нуқтаи М порчае гузаронед, ки бо порчай АВ кунчи ростро ташкил дихад.


935. Периметри квадрат  $40\text{ дм}$  аст. Бари росткунчаеро ёбед,

ки дарозиаш 8 дм буда, масоҳаташ ба масоҳати квадрат баробар аст.

936. Квадрати тарафаш ба 13 см баробарро ба 169 квадратчаҳои баробар бурида чудо карданд. Аз ин квадратчаҳо ду квадрат созед.
937. Ҳама медонад, ки  $1^2=1$ ,  $2^2=4$ ,  $3^2=9$  ва ғайра мебошад. Кунч дар квадрат ба чанд баробар аст?
938. Даврае кашидা шудааст, вале марказаш номаълум аст. Бо ёрии секунчаи мактабӣ маркази онро муайян кунед.

### Машқҳо барои тақрор

939. Кунци кушод чандто биссектриса дорад? Кунци рост- чӣ?
940. Аз рӯи расми 104 ҷавоб гардонед, агар  $\angle AOB = \angle BOC = \angle COD = \angle DOE$  бошад:
  - а) боз қадом кунҷҳо бо ҳам баробаранд? б) қадом кунҷҳо ростанд? в) қадом нур барои қадом кунҷ биссектриса аст?
  - г) кунҷҳоеро нишон дихед, ки онҳо аз кунци  $AOB$  ду қарат, се қарат, ҷор қарат қалонанд; ғ) қадом кунҷҳо кунданд?
  - д) қадом кунҷҳо тезанд? е) қадом кунҷ кушод аст?
941. Масоҳати росткунча ба  $336 \text{ см}^2$ , бараш ба 8 см баробаранд. Масоҳати квадратеро ёбед, ки периметраш ба периметри ҳамин росткунча баробар бошад.
942. Амалҳоро иҷро намоед:
  - а)  $160\ 505:47+72\ 605-69\cdot248$ ; б)  $38\ 318:98+40\ 234+19\ 314:111$ .



Расми 104.

### 5.11. Чен кардани кунҷ. Транспортири

Воҳиди асосии чен кардани кунҷ **градус** ном дорад.

**Таъриф.** Аз 180 як ҳиссаи кунци кушодро **1 градус** меноманд.

$$1^\circ = \frac{1}{180} \text{ ҳиссаи кунци кушод.}$$

Дар ин навишт ишораи ( ${}^0$ ) барои ифодаи градус омадааст.

Ҳар як кунҷ дорои ченаки градусии барояш хос мебошад.  
Ду кунҷро баробар меҳисобем, агар ченакҳои градусии онҳо бо ҳам баробар бошанд.


Ба мисли ченакҳои вақт ченакҳои кунҷ низ яке аз дигаре ё 60 карат калон аст ё 60 карат хурд. Масалан,  $1^{\circ}=60$  дақиқаи кунҷӣ (д.к.), 1 дақиқаи кунҷӣ = 60 сонияи кунҷӣ (с.к.).

Қимати кунҷи рост ба  $90^{\circ}$  баробар аст, чунки он нисфи кунҷи кушодро ташкил медиҳад:  $90^{\circ}=\frac{180^{\circ}}{2}$ .


Ҳамин тавр, агар А кунҷи кушод бошад, он гоҳ  $A=180^{\circ}$ ;  
агар А кунҷи кунд бошад, он гоҳ  $90^{\circ} < A < 180^{\circ}$ ;  
агар А кунҷи рост бошад, он гоҳ  $A=90^{\circ}$ ;  
агар А кунҷи тез бошад, он гоҳ  $0^{\circ} < A < 90^{\circ}$  аст.

Ҳар се кунҷи секунҷаи расми 105 (а) кунҷҳои тезанд, аз ин рӯ, чунин секунҷаи **секунҷаи тезкунҷа** номида мешавад. Агар яке аз кунҷҳои секунҷа кунҷи кунд бошад, **секунҷаро кундкунҷа** меноманд (расми 105 (б)). Дар секунҷаи КРМ кунҷи Р рост аст. Ин гуна секунҷаи **секунҷаи росткунҷа** номида мешавад (расми 105 (в)). Секунҷаи дилҳоҳ ё тезкунҷа мешавад, ё кундкунҷа, ё ин ки росткунҷа.

Барои чен кардани кунҷҳо аз **транспортир (кунҷченкунак)** истифода мебаранд (расми 106). Тақсимоти шкалаҳои кунҷченкунак дар нимдоирае мавҷуд аст, ки марказаш ҳамчун ибтидиои ченкуниҳо бо хатча қайд карда шудааст. Азбаски ҳар як тақсимот дар транспортир  $10^{\circ}$  аст, пас онро ба болои кунҷи кушод гузошта, боварӣ ҳосил мекунем, ки ченаки кунҷи кушод  $180^{\circ}$  аст.



Расми 105.



Расми 106.

**Мисоли 1.** Кунчи додашудаи АОВ-ро бо транспортирун чен мекунем.

Транспортирун ба болои кунҷ тавре мегузорем, ки қуллаи кунчи додашудаи АОВ бо маркази асбоб ҳамчоя шуда, яке аз тарафҳои кунҷ, масалан ОА, аз ибтидои ҳисоби шкалаҳо ( $0^{\circ}$ ) гузарад (расми 107). Дар ин мавриди тарафи дигари кунҷ дар шкалаи асбоб ченаки дараҷавии кунчи АОВ-ро нишон медиҳад. Дар мисоли мо кунчи АОВ  $85^{\circ}$ -ро дарбаргирифтад:  $\angle AOB=85^{\circ}$ .

**Мисоли 2.** Тавассути транспортирун кунҷи  $135^{\circ}$ -ро месозем.

Нури ОА-ро тавре мегузаронем, ки нуқтаи О-и нур бо маркази кунҷченкунақ ҳамчоя афтида, нури ОА аз ибтидои ҳисоби шкалаҳои асбоб гузарад (расми 108). Дар сарҳади нимдавраи транспортирун аз берун нуқтаэро қайд мекунем (В), ки он ба тақсимоти  $135^{\circ}$  мувоғиқ аст.


Сипас, нури ОВ-ро мегузаронем. Ҳамин тавр кунҷи  $135^{\circ}$ -ро соҳтем. Он аз нури ОА дар боло ҷойгир аст. Айнан ҳамин тавр, кунҷи  $135^{\circ}$ -ро дар самти поён аз нури ОА низ соҳтан мумкин аст (расми 109). Агар пешакӣ дар қадом самт аз нури ОА ҷойгир будани кунҷ талаб карда мешуд, масъала як ҳал медошт.

Хулоса: агар ченаки градусии ду кунҷ баробар бошад, ин кунҷҳо баробар мешаванд ва баръакс, кунҷҳои баробар ченакҳои градусии баробар доранд.


943. Бо воситаи кунҷченкунақ аз расми 110 ченаки градусии кунҷҳои АOB, AOC, AOD, AOK, AOP-ро ёфта онҳоро бо ҳам мӯқиса намоед.

944. Аз рӯйи расми 110 ченаки дараҷавии кунҷҳои POK, POD, POC, POB, BOC, BOD, BOK, BOP, COD, COK, COP ва DOK-ро ёбед, агар:  $\angle OAB=\angle BOC=\angle COD=\angle DOE=\angle EOK=\angle KOP$  бошанд.

945. Ченаки градусии ҳар қадоме аз кунҷҳои дар расми 111



Расми 108.



Расми 109.

тасвирёфттаро муайян намоед. Кадоме аз кунчҳо:

а) тез; б) кунд; в) рост аст?

946. Нури ОА-ро гузаронида аз он дар як тараф кунчҳои  $\angle AOB=90^\circ$ ,  $\angle AOC=45^\circ$ ,  $\angle AOD=30^\circ$ ,  $\angle AOE=135^\circ$ ,  $\angle AOK=180^\circ$ -ро қайд кунед.

947. Аз расми 112 ченаки кунчи  $\angle BOC$ -ро ёбед, агар:  $\angle AOB=63^\circ$  ва  $\angle AOC=48^\circ$  бошад.

948. Агар  $\angle AOC = 48^\circ$  ва  $\angle AOB=94^\circ$  бошад,  $\angle COB$  чанд градус аст?

949. Агар нури  $OC$  биссектрисаи  $\angle AOB$  буда,  $\angle COB=35^\circ$  бошад, ченаки кунчи  $\angle AOB$  чанд градус мешавад?

950. Муайян намоед, ки:


а) кунчҳои  $30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 18^\circ, 36^\circ, 180^\circ$  кадом ҳиссаҳои кунчи кушод;

б) кунчҳои  $30^\circ, 45^\circ, 18^\circ, 15^\circ, 36^\circ, 60^\circ, 75^\circ$  кадом ҳиссаҳои кунчи ростро ташкил медиҳанд?


951. Муайян намоед, ки:

а) нисф, сяяқ, чоряқ, аз се ду ҳисса, аз панҷ чор ҳиссаи кунчи кушод чанд градусро ташкил медиҳад?

б)  $\frac{2}{9}, \frac{3}{9}, \frac{4}{9}, \frac{5}{9}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}$  ҳиссаи кунчи рост чанд градусро ташкил медиҳад?




Расми 111.



Расми 112.

952. Кунчҳои дар расми 113 тасвирёфттаро бо транспортири чен карда, натиҷаҳои ҳосил-кардаатонро нависед. Кадоме аз ҷуфти кунчҳо бо ҳам баробаранд?



Расми 113.

953. Кунчи  $150^\circ$ -ро тасвир намуда, бо ёрии транспортири онро ба 3 ҳиссаи баробар ҷудо кунед.

954. Кадоме аз кунчҳои:  $15^\circ$ ,  $37^\circ$ ,  $91^\circ$ ,  $123^\circ$ ,  $67^\circ$ ,  $178^\circ$ ,  $184^\circ$ ,  $3^\circ$ .

а) тез,      б) кунд мебошанд?

955. Бо воситай секунчаи нақшакашии мактабӣ тез, рост ё кунд будани кунчҳоро муайян карда, бо ёрии транспортири ченаки градусиашонро ёбед (расми 114 (а)).

956. Дар расми 114 (б) якчандто секунча тасвир ёфтааст. Секунчаҳои росткунчаро чудо кунед. Дар нақша чандто чоркунча кашида шудааст?

957. Кунчи кушоди  $\text{AOE}$ -ро бо воситай нурҳои  $\text{OB}$ ,  $\text{OC}$ ,  $\text{OD}$  ба 4 ҳиссаи баробар чудо кунед (расми 115). Дар атрофи нуқтаи 0 нимдаврае кашед, ки ин нурҳоро бурад ва радиусаш 4 см бошад. Оё бо воситай нурҳои  $\text{OA}$ ,  $\text{OB}$ ,  $\text{OC}$ ,  $\text{OD}$ ,  $\text{OE}$  нимдавра ба чор камони баробар чудо мешавад? Бузургии кунчҳои  $\text{AOB}$  ва  $\text{BOD}$ -ро ёбед.

958. Нуқтаи  $O$ -ро хамчун марказ қайд карда, дар атрофи он давраи радиусаш ба 3 см баробарро кашед. Бо транспортири давраро ба 6 ҳиссаи баробар чудо кунед.

---


---

959. Секунчаи  $\text{ABC}$ -ро тасвир қунед. Ҳар як қунчи онро бо транспортири чен карда нишон дихед, ки суммаи ин се кунҷ ба  $180^\circ$  баробар аст.


960\*. Бо воситай паргор ва хаткашаки бетақсимот қунчи  $35^\circ$ -ро ба 7 ҳиссаи баробар тақсим қунед.

961\*. Бо воситай паргор ва хаткашаки бетақсимот қунчи  $63^\circ$ -ро ба 7 ҳиссаи баробар тақсим қунед.

962\*. Бо воситай паргор ва хаткашаки бетақсимот қунчи  $19^\circ$ -ро ба 19 ҳиссаи баробар тақсим қунед.



Расми 114.



Расми 115.

### Машқҳо барои такрор

963. Ифодаро сода кунед:

а)  $\frac{x}{5} + \frac{x}{5} + \frac{1}{5};$       б)  $\frac{6}{p} + \frac{3}{p} - \frac{7}{p}.$

964. Ду параллелепипеди росткунча ҳаҷмҳои баробар дорад.

Дарозии параллелепипеди якум 23 см, бараш 9 см, баландиаш 8 см мебошад. Баландии параллелепипеди дуюмро ёбед, агар дарозиаш 46 см ва бараш 6 см бошад.

965. Чоркунчаеро созед, ки ду кунзи рост ва як кунзи кунд дошта, кунзи чорумаш тез бошад. Барои ёфтани суммаи кунҷҳои он ифода тартиб дихед.

966. Давваро ба 8 ҳиссаи баробар чудо кунед. Нуктаҳои қайдшударо пайдарпай пайваст кунед. Дарозии тарафи ҳашткунчаи баробартарафро чен карда, периметрашро ёбед.

967. Се нафар ҷӯраҳо дар пахтаний иштирок карданд.

Қодир аз Зоҳир  $2\frac{2}{5}$  маротиба зиёд ва Собир аз Зоҳир 5 кг камтар пахта чиданд. Ҳар се дар якҷоягӣ 171 кг пахта ҷамъоварӣ намуд. Ҳар қадоме аз онҳо ҷанд килогӣ пахта чид?

### ТЕСТИ 5

1. Куттӣ 12 дона қалам дорад. Аз се як ҳиссаи шумораи онҳоро қаламҳои ранга ташкил медиҳанд. Қаламҳои ранга ҷандтоанд?

А) 3-то; В) 4 –то; С) 6-то.

2. Муҳаммад аз панҷ ҷор ҳиссаи шумораи умумии дафтарҳои овардаро гирифт, ки ин ба 12 баробар аст. Ҳамагӣ ҷанд дафтар оварда буданд?

А) 10; В) 15; С) 20.

3. Касри нодурусти  $\frac{17}{4}$ -ро ба касри дуруст гардонед.

А)  $4\frac{1}{4};$  В)  $\frac{4}{17};$  С)  $4\frac{3}{4}$

4. Амалҳоро иҷро кунед:  $2\frac{2}{8} + \frac{3}{8} - \frac{1}{8}$

А)  $\frac{1}{8};$  В)  $\frac{1}{4};$  С)  $2\frac{1}{2}$

5. Амалхоро бо ададҳои омехта ичро кунед:

$$3\frac{1}{2} + 2\frac{1}{4} - 1\frac{1}{2} - 1\frac{1}{4}$$

A) 3; B)  $4\frac{1}{2}$ ; C) 5.

6. Агар дарозии радиуси давра  $2\frac{1}{2}$  м башад, дарозии диаметри онро ёбед.

A) 4 м; B) 5 м; C) 6 м.

7. Аз майдони якум  $124\frac{3}{4}$  т, аз майдони дуюм  $12\frac{1}{4}$  т зиёдтар хосил ғундоштанд.

Аз ҳар ду майдон якчоя чӣ қадар хосил ғундоштанд.

A) 137 т; B) 112,5 т; C)  $261\frac{3}{4}$  т.

8. Хатти шикаста дорои 6 звенои дарозии ҳар қадомаш  $2\frac{3}{4}$  см мебашад. Дарозии онро ёбед.

A)  $15\frac{1}{2}$  см; B)  $16\frac{1}{2}$  см; C) 18 см.

9. Қимати ифодаро ёбед:  $8\frac{7}{12} - 4\frac{1}{12}$ .

A)  $4\frac{1}{2}$ ; B)  $12\frac{1}{12}$ ; C)  $1\frac{1}{2}$ .

10. Қадомаш қалонтар аст: 1) 17639 ё 2) 17651?

A) якумаш; B) дуюмаш; C) онҳо баробаранд.

11. Муодиларо ҳал кунед:  $165 - (x + 84) = 49$ .

A) 32; B) 24; C) 23.

12. Адади 862759-ро то садиҳо яклухт намоед.(бе вергулҳо)

A) 87; B) 863; C) 8628.

13. Ченакҳои параллелепипеди росткунча  $a=4$  см,  $b=36$  см ва  $c = 48$  см мебашанд. Ҳаҷми параллелепипедро ёбед.

A) 6 921; B) 6 921; C) 6 912.

14. Амалхоро ичро кунед:  $3\frac{3}{4} + 3\frac{1}{4} - 2$ .

A) 6; B) 4; C) 5.

15. Агар соат расо 18-ро нишон дода башад, кунчи байни ақрабакҳои соатҳову дақиқаҳоро нишондиҳанда ба чанд градус баробар аст?

A)  $30^{\circ}$ ; B)  $180^{\circ}$ ; C)  $90^{\circ}$ .

## ЧИРО ЁД ГИРИФТЕД (Салохиятхой ҳатмӣ)

*1. Ҳиссаҳои воҳидро медонам ва онҳоро навиштаву хонда метавонам.*

а) 1 кг,  $\frac{1}{2}$  кг,  $\frac{1}{4}$  кг,  $\frac{1}{5}$  кг,  $\frac{1}{10}$  кг,  $\frac{1}{20}$  кг,  $\frac{1}{100}$  кг аз чанд г иборат аст?

б) 1 соат,  $\frac{1}{2}$  соат,  $\frac{1}{3}$  соат,  $\frac{1}{4}$  соат,  $\frac{1}{6}$  соат аз чанд дақ. иборат аст?

в) 1 дм<sup>2</sup>,  $\frac{1}{2}$  дм<sup>2</sup>,  $\frac{1}{4}$  дм<sup>2</sup>,  $\frac{1}{10}$  дм<sup>2</sup>,  $\frac{1}{100}$  дм<sup>2</sup> аз чанд см<sup>2</sup> иборат аст?

*2. Касри одӣ ва хосияти асосии онро медонам.*

а) Касрҳои:  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{7}{6}$ ,  $\frac{5}{8}$ ,  $\frac{11}{12}$ -ро ба маҳрачи 24 биёред;

б) Касрҳои: 1)  $\frac{2}{5}$  ва  $\frac{3}{4}$ ; 2)  $\frac{7}{12}$  ва  $\frac{8}{15}$ -ро ба маҳрачи умумӣ биёред.

*3. Касрҳои одиро муқоиса карда метавонам.*

а)  $\frac{3}{4}$ ,  $\frac{2}{5}$  ва  $\frac{4}{7}$ ; б)  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{3}{4}$  ва  $\frac{5}{12}$ ; в)  $\frac{11}{12}$ ,  $\frac{5}{11}$  ва  $\frac{3}{7}$ .

*4. Касрҳои дурустӣ аз касрҳои нодурустӣ фарқ карда метавонам.*

а) Се касри дурусти маҳраҷаш 6;

б) Се касри нодурусти маҳраҷаш 6;

в) Се касри баробари маҳраҷҳояшон 6-ро нависед.

*5. Касрҳои маҳраҷҳояшон баробару маҳраҷҳояшон нобаробарро ҷамъу тарҳ карда метавонам.*

$$а) \frac{15}{16} - \left( \frac{13}{16} - \frac{3}{16} \right); \qquad б) \frac{3}{15} + \frac{5}{8} - \frac{1}{8}.$$

*6. Аз касри нодурустӣ ба адади омехта гузаштану амали бо он баръаксро иҷро карда метавонам.*

$$а) 4 \frac{7}{12} - 1 \frac{3}{4} + 3 \frac{5}{12}; \quad б) 10 - 3 \frac{7}{15}; \quad в) 8 - \frac{431}{100} - 2 \frac{57}{100}.$$

*7. Давра ва доираро медонам, құзъҳои онҳоро тасвир ва ишора карда метавонам ва медонам, ки дарозии диаметри давра ба дучанди дарозии радиуси он баробар аст.*

Нүктаҳои А ва В-ро чунон қайд кунед ки  $AB = 6$  см бошад. Давраеро тасвир кунед, ки марказаш нүктаи А буда, радиусаш ба 5 см баробар бошад. Боз давраи дигареро тасвир кунед, ки марказаш нүктаи В буда, радиусаш ба 4 см баробар бошад. Оё ин давраҳо ҳамдигарро мебуранд? Дар чанд нүкта?

*8. Таърифи кунчро медонам, кунчхоро тасвир карда, онҳоро бо ҳам муқоиса карда метавонам.*

а) Ақрабакҳои соат расо дар соатҳои 1,3, 4 ва 6, инчунин, 6 соату 30 дақ. байни ҳам кадом кунчхоро ташкил медиҳанд?

б) Ақрабаки дақиқаҳои соат дар муддати 15 дақ., 30 дақ., 1 соат ба чанд градус چой иваз мекунад?

в) Ақрабаки соатҳо дар муддати 1 соату 30 дақ., 10 дақ., 30 дақ. ба чанд градус چой иваз мекунад?

*9. Кунчҳои күшод, рост, тез ва күндро аз ҳам фарқ карда, онҳоро сохта метавонам.*

а) Агар ҳоло соат 10-и расо бошад, пас аз 1 соат кунчи байни ақрабакҳои соат ба чанд градус баробар мешавад?

б) Дар дафтаратон нимдоира тасвир кунед. Болеситай транспортир радиусхоро чунон гузаронед, ки онҳо нимдоираро ба: 1) ба чор қисми баробар; 2) ба се қисми баробар ҷудо кунанд. Ҳар яке аз ин қисмҳо чанд градусро дарбар мегирад? Онҳо кунчҳои ростанд, тезанд ё кунд?

*10. Бо ёрии транспортир ченаки градусии кунчи додашуударо ёфта метавонам.*

Аз катакҳои дафтари математика истифода карда, кунчҳои бузургиашон 45 градус, 135 градус бударо тасвир кунед.

## **Машғулияти иловагии № 5**

### **Варианти 1**

1. Кадоме аз ду каср калонтар аст:  $\frac{131}{141}$  ё ки  $\frac{141}{151}$ ?
2. Бочка 20 литр равган дошт. Аз чор се ҳиссаи онро истифода бурданд. Дар бочка чанд литр равган боқӣ монд?
3. Агар аз панҷ як ҳиссаи шири бочка 12 л бошад, бочка чанд литр шир дорад?
4. Муодиларо ҳал кунед:  $z + \frac{7}{13} = \frac{20}{13}$ .
5. Амалҳоро ичро намоед:  $\frac{15}{17} - (\frac{3}{17} + \frac{9}{17})$ .

### **Варианти 2**

1. Кадоме аз ду каср калонтар аст:  $\frac{131}{151}$  ё  $\frac{143}{162}$ ?
2. Бочка 24 литр равган дошт. Аз ҳашт панҷ ҳиссаи онро истифода бурданд. Дар бочка чанд литр равган боқӣ монд?
3. Агар аз панҷ як ҳиссаи шири бочка 10 л бошад, бочка чанд литр шир дорад?
4. Муодиларо ҳал кунед:  $x - \frac{6}{13} = \frac{7}{13}$ .
5. Амалҳоро ичро намоед:  $\frac{15}{16} - (\frac{7}{16} + \frac{4}{16})$ .

## § 6. КАСРХОИ ДАҲӢ.

### ҶАМЬ ВА ТАРҲИ КАСРХОИ ДАҲӢ

#### 6.1. Навишти адади омехта. Касрҳои даҳӣ

Мо воҳидҳоро бо воҳидҳои мувофиқи аз онҳо хурдтар ифода карда метавонем: 28 см бмм = 28•10мм + 6 мм = 286 мм;

$$28 \text{ см}^2 6 \text{ мм}^2 = 28 \cdot 100 \text{ мм}^2 + 6 \text{ мм}^2 = 2806 \text{ мм}^2;$$

$$28 \text{ см}^3 6 \text{ мм}^3 = 28 \cdot 1000 \text{ мм}^3 + 6 \text{ мм}^3 = 28006 \text{ мм}^3;$$

$$28 \text{ кг} 6 \text{ г} = 28 \cdot 1000 \text{ г} + 6 \text{ г} = 28006 \text{ г ва г.}$$

Воҳидҳоро бо воҳидҳои мувофиқи аз онҳо калонтар низ ифода кардан мумкин аст. Дар ин маврид аз касрҳои одӣ ё омехта истифода мебарем.

Азбаски  $1 \text{ мм} = \frac{1}{10} \text{ см}$ ,  $1 \text{ мм}^2 = \frac{1}{100} \text{ см}^2$ ,  $1 \text{ мм}^3 = \frac{1}{1000} \text{ см}^3$   
ва  $1 \text{ г} = \frac{1}{1000} \text{ кг}$  аст, пас  $28 \text{ см} 6 \text{ мм} = 28 \frac{6}{10} \text{ см}$ ,

$$28 \text{ см}^2 6 \text{ мм}^2 = 28 \frac{6}{100} \text{ см}^2, 28 \text{ см}^3 6 \text{ мм}^3 = 28 \frac{6}{1000} \text{ см}^3,$$

$$28 \text{ кг} 6 \text{ г} = 28 \frac{6}{1000} \text{ кг} \text{ мешавад.}$$

Умуман, ҳангоми чен кардани бузургиҳои гуногун касрҳоеро ҳосил намудан мумкин аст, ки маҳраҷояшон ба 10, 100, 1 000, 10 000 ва тайра баробаранд. Масалан,  $\frac{5}{10}, \frac{9}{10}, 2\frac{3}{10}, 3\frac{17}{100}, 15\frac{31}{1000}, 18\frac{1462}{10000}$ .

Дар чунин маврид мо касрҳои даҳиро соҳиб мешавем.

**Таъриф.** Касре, ки маҳраҷаш аз 1 ва нулҳои пас аз он навишташуда иборат аст, касри даҳӣ номида мешавад.

Ҳар гуна касри даҳиро бе маҳраҷаш навиштан мумкин аст.

**Қоида.** Барои бемаҳраҷ навиштани касри даҳии омехта:  
а) қисми бутуни онро аз сурати қисми касриаш бо вергул чудо карда; б) қисми касрии ададро тавре интихоб намудан лозим, ки шумораи рақамҷояш ба шумораи нулҳои маҳраҷ баробар шавад.

**Мисоли 1.** Касри  $3\frac{8}{10}$ -ро бе маҳраҷ, яъне дар шакли касри даҳӣ, менависем.

Қисми бутуни адад 3 аст. Сурати қисми касрій аз як рақами 8 иборат буда, махрачи қисми касриаш низ 1 рақами 0-ро дарбар гирифтааст. Бинобар ҳамин, адади додашударо ҳамчун  $3,8$  навиштан мүмкин аст:  $3\frac{8}{10} = 3,8$ . Адади ҳосилшударо ин тавр меҳонанд: «3 бутуну аз даҳ 8» ё ки мухтасар, «3-ю аз даҳ 8».

**Мисоли 2.** Касри  $5\frac{327}{1000}$ -ро бе махрац менависем.

Дар ин мисол ҳам шумораи рақамҳои сурати касри  $\frac{327}{1000}$  ба шумораи нулҳои махрачаш баробар аст. Аз ин чост, ки менависем:  $5\frac{327}{1000} = 5,327$ . Адади ҳосилшударо чунин меҳонанд: «5 бутуну аз ҳазор 327» ё мухтасар «5-у аз ҳазор 327».

*Агар шумораи рақамҳои сурати каср аз шумораи нулҳои махрачаи кам бошад, он гоҳ пеш аз сурат ҳамон қадар 0 илова менамоянд, то шумораи рақамҳои сурату шумораи нулҳои махрачи каср баробар шаванд.*

**Мисоли 3.** Касри  $4\frac{3}{1000}$ -ро бе махрац менависем.

Сурати касри  $\frac{3}{1000}$  аз як рақам иборат буда, махрачаш сето 0-ро дарбар гирифтааст. Мувофиқи қоида пеш аз рақами 3-и сурат дуто 0 навишта бо ҳамин шумораи рақамҳои сурату нулҳои махрачи касрро баробар месозем. Пас аз ин адади додашударо ҳамчун  $4,003$  навиштан мүмкин аст:  $4\frac{3}{1000} = 4,003$ . Ин ададро ҳамчун «4 бутуну аз ҳазор 3» ё мухтасар, «4-у аз ҳазор 3» меҳонанд.

**Мисоли 4.** Касри  $\frac{23}{10000}$ -ро бе махрац менависем.

Қисми бутуни адад 0 аст. Мувофиқи қоида адади 23 бояд баъд аз вергул навишта шавад. Азбаски шумораи нулҳои махрац 4-тоанд, пеш аз 23 дуто рақами 0 илова кардан лозим. Он гоҳ адади  $\frac{23}{10000} = 0,0023$  – «сифр бутуну аз даҳ ҳазор 23» ҳосил мешавад. Онро мухтасар «0-у аз даҳ ҳазор 23» низ хондан мүмкин аст.

Баръакс, касри даҳиро низ ба касри омехта тадбил додан мумкин аст.

**Мисоли 5.** Адади 6,025-ро ба касри омехта табдил медиҳем.

Адади додашударо ҳамчун суммаи адади бутуни 6 ва адади касрии 0,025 навиштан мумкин аст:

$$6,025 = 6 + 0,025 = 6 + \frac{25}{1\,000} = 6 \frac{25}{1\,000} = 6 \frac{1}{40}.$$

---

968. Бузургиро бо воҳиди калониаш иваз кунед:

- а) 7 дм 8 см;    б) 14 дм 6 мм;    в) 10 м 12 дм;  
г) 4 км 250 м;    ф) 15 км 8 дм;    д) 25 м 25 см;  
е) 1 кг 800 г;    ё) 1 сент. 20 кг;    ж) 6 т 5 сент.

969. Ададхоро дар шакли бе маҳраҷ нависед:

$$4 \frac{3}{10}, 6 \frac{5}{10}, 32 \frac{13}{100}, 45 \frac{5}{100}, 1 \frac{2}{10}, 1 \frac{7}{100}, 6 \frac{547}{1\,000}, 9 \frac{28}{1\,000}, \\ 15 \frac{4}{10\,000}, 2 \frac{35}{10\,000}, 320 \frac{145}{10\,000}, \frac{9}{10}, \frac{17}{10}, \frac{21}{100}, \frac{76}{1\,000}.$$

970. Касрҳои даҳиро хонед:

$$1,2; 14,5; 156,1; 333,3; 1001,1; 0,6; 8,8; 88,8.$$

971. Ададхоро дар шакли касри одӣ нависед:

$$3,4; 16,4; 12,25; 125,5; 5,004; 84,14; 742,25.$$

972. Бо сомонӣ ифода намоед:

- а) 15 сомонию 50 дирамро;  
б) 80 дирамро;  
в) 1450 дирамро.

973. Порчаҳоеро тасвир намоед, ки чунин дарозӣ доранд:

$$AB=1,5 \text{ см}; CD=2,4 \text{ см}; EK=1,2 \text{ см}; PC=0,7 \text{ см}.$$

974. Ададхоро дар нури координатӣ тасвир намоед:

$$0,2; 0,1; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,8.$$

975. Ададхоро дар шакли касри даҳӣ нависед:

- а) 7-у аз даҳ 6;    б) 3-ю аз сад 64;    в) 0-у аз сад 14;  
г) 56-у аз сад 2;    ф) 4-у аз ҳазор 551;    д) 6-у аз ҳазор 48.
- 

976. Ададхоро дар шакли касри даҳӣ нависед:

$$13 \frac{7}{10}, 9 \frac{1}{10}, 17 \frac{11}{100}, 3 \frac{26}{100}, 5 \frac{7}{100}, 15 \frac{1}{100}, 2 \frac{873}{1\,000}, 21 \frac{19}{1\,000}, \\ 235 \frac{3}{10\,000}, 8 \frac{14}{10\,000}, 3 \frac{205}{10\,000}, 120 \frac{1}{10\,000}, 1232 \frac{1}{1\,000}, \frac{7}{100}.$$

977. Бузургиро бо метр ифода намоед:

- |                   |                 |                |
|-------------------|-----------------|----------------|
| а) 48 дм;         | б) 2 м 43 см;   | в) 5 м 12 дм;  |
| г) 400 см;        | ф) 45 дм 20 см; | д) 19 м 80 см; |
| е) 1 м 1 дм 1 см; | ё) 12 м 12 мм;  | ж) 2 006 дм.   |

978. Вақтро бо соат ифода намоед:

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| а) 1 соату 45 дақ.; | б) 15 дақ.;      |
| в) 3 соату 12 дақ.; | г) 45 сония;     |
| ғ) 6 соату 48 дақ.; | д) 12 дақ. 6 с.; |
| е 1 соату 30 с.;    | ё) 3600 с.       |

979. Массаро бо килограмм ифода намоед:

- |                |               |           |                 |
|----------------|---------------|-----------|-----------------|
| а) 4 кг 400 г; | б) 8 кг 20 г; | в) 650 г; | г) 1 кг 1 г-ро. |
|----------------|---------------|-----------|-----------------|

980. Массаро бо тонна ифода намоед:

- |                      |                     |                  |
|----------------------|---------------------|------------------|
| а) 1 т 400 кг;       | б) 1 т 4 сант.;     | в) 750 кг;       |
| г) 8 т 850 кг 220 г; | ғ) 12 т 8 сант.;    | д) 500 кг 500 г; |
| е) 48 кг 25 г;       | ё) 5 сант. 80 г-ро. |                  |

981. Маблагро бо сомонй ифода намоед:

- |               |                    |                  |
|---------------|--------------------|------------------|
| а) 5,4 сом.;  | б) 10,44 сом.;     | в) 0,75 сом.;    |
| г) 0,05 сом.; | ғ) 6 сом. 10 дир.; | д) 56 дир.;      |
| е) 25 дир.;   | ё) 17,76 сом-ро;   | ж) 1 000 дир-ро. |

982. Масоҳати якҷояи се майдон 175 га-ро ташкил медиҳад.

Масоҳати майдони дуюм аз масоҳати майдони якум  
2 га ва масоҳати майдони сеюм аз масоҳати майдони  
дуюм 1 га зиёд аст. Масоҳати ҳар як майдонро ёбед.

983. Муодиларо ҳал кунед:

$$\text{а)} 12\frac{2}{5}x - 1\frac{1}{5} = 2\frac{4}{5}; \quad \text{б)} \frac{3}{4}x + \frac{5}{4} = 6\frac{3}{4}.$$

---

---

984. Масоҳати Шўркӯл аз масоҳати Искандаркӯл 4 маротиба  
зиёд аст. Агар масоҳати Искандаркӯл ба  $3,5 \text{ км}^2$  баробар  
бошад, масоҳати Шўркӯл чанд  $\text{км}^2$  аст?

985. Дар соли 1 986 шумораи аҳолии Тоҷикистон назар  
ба соли 1 926 4,5 баробар афзуд. Агар дар соли 1 926  
аҳолии Тоҷикистон 1 032 ҳазор нафарро ташкил дода  
бошад, шумораи он дар соли 1 986 чанд нафар буд?

986. Суммаро дар шакли касри дахъ нависед:

$$\text{а)} 2 + \frac{1}{10} + \frac{1}{100}; \quad \text{б)} 20 + \frac{2}{10}; \quad \text{в)} 10 + \frac{4}{10} + \frac{3}{1000};$$

$$\text{г)} \frac{2}{10} + \frac{5}{100} + \frac{8}{100000}; \quad \text{ф)} \frac{1}{10} + \frac{9}{100} + \frac{7}{10000};$$

$$\text{д)} \frac{2}{100} + \frac{6}{1000} + \frac{8}{100000}; \quad \text{е)} \frac{1}{1000} + \frac{5}{10000} + \frac{8}{100000};$$

$$\text{ё)} \frac{17}{10000} + \frac{31}{100000}; \quad \text{ж)} \frac{51}{10} + \frac{143}{100} + \frac{654}{1000}.$$

### Машқҳо барои тақрор

987. Амалҳоро ичро кунед:

$$\text{а)} 3\frac{3}{10} + 4\frac{5}{10} - \left( 3\frac{1}{10} + 3\frac{2}{10} \right); \quad \text{б)} 18\frac{7}{10} - \left( 4\frac{5}{10} + 3\frac{4}{10} + 2\frac{3}{10} \right).$$

988. Кунчи қушоди АОВ-ро тасвир намоед. Аз қуллаи он нури ОР-ро гузаронед. Бо воситаи траспортири кунҷҳои АОР ва РОВ-ро чен карда, натиҷаҳои ҳосилшударо ҷамъ кунед. Дар ҷавоб ҷанд градус ҳосил шуд?

989. Ду хатти рости дар нуқтаи 0 буридашавандаро тасвир намоед. Онҳоро бо АВ ва CD ишора кунед. Кунҷҳои АОВ ва ВОС-ро чен кунед ва суммаи онҳоро ёбед. Акнун суммаи кунҷҳои ВОС ва COD-ро ёбед. Натиҷаҳои ҳосилкардаатонро бо ҳам муқоиса намоед. Ҷӣ хулоса баровардед?

990. Қисми бутуни ададҳоро чудо кунед:

$$\frac{9}{2}, \frac{17}{5}, \frac{42}{14}, \frac{57}{17}, \frac{114}{54}, \frac{863}{25}, \frac{1224}{64}.$$

991. Дар шакли касри нодуруст нависед:

$$7\frac{6}{7}, 13\frac{9}{10}, 12\frac{47}{100}, 3\frac{89}{102}, 15\frac{60}{71}, 42\frac{38}{85}, 1\frac{764}{996}.$$

992. Хатти рости АВ-ро тасвир карда, дар он нуқтаи К-ро қайд кунед. Аз нуқтаи К нурҳои КР ва КМ-ро гузаронед, ки аз хатти рости АВ дар яке аз тарафҳо ҷойгир бошанд.

Кунчҳои АҚР, РКМ ва МҚВ-ро чен карда нишон дихед, ки суммаи онҳо ба кунчи кушод баробар аст.

## 6.2. Хосиятҳои касрҳои даҳӣ

Касрҳои даҳӣ, ки як қисми касрҳои одӣ мебошанд, хосиятҳои касрҳои одиро низ доро мебошанд. Аз ҷумла, хосияти асосии касрҳои одӣ имкон медиҳад, ки баробарии зеринро нависем:

$$0,5 = \frac{5}{10} = \frac{50}{100} = \frac{500}{1\,000} = \frac{5\,000}{10\,000} = \dots$$

Аз ҳамин баробарӣ менависем:

$$0,5=0,50=0,500=0,5\,000=\dots$$

1<sup>0</sup>. *Агар дар тарафи рости касри даҳӣ ҳар қадар сифр илова қунем, касри даҳӣ аз ин зиёд (кам) намешавад.*

**Мисоли 1.**

$$0,27=0,270=0,2700=0,27\,000;$$

$$13,7=13,70=13,700=13,7\,000;$$

$$123,3=123,30=123,300=123,3\,000.$$

2<sup>0</sup>. *Агар касри даҳӣ бо 0 тамом шавад, ин рақами 0-ро партофтан мумкин аст. Аз ин касри даҳӣ на зиёд мешавад на кам.*

**Мисоли 2.**

$$0,500=0,50=0,5; \quad 18,600=18,60=18,6;$$

$$7,000=7,00=7,0=7; \quad 440,00=440,0=440.$$

3<sup>0</sup>. *Агар пеш аз касри даҳӣ ҳар қадар сифр нависем, аз ин касри даҳӣ на зиёд мешавад, на кам.*

**Мисоли 3.**

$$0,5=00,5=000,5=0000,5;$$

$$7,2=07,2=007,2=0007,2;$$

$$14,8=014,8=0014,8=00014,8.$$

993. Ба касри даҳӣ табдил дихед:

$$1\frac{9}{10}, 2\frac{33}{10}, 5\frac{7}{10}, 12\frac{69}{100}, 31\frac{126}{1\,000}, 44\frac{378}{1\,000}, \frac{46}{100}, \frac{128}{100}.$$

994. Дар шакли касри даҳӣ нависед:

а) 5 бутуну аз даҳ 4;      б) 15 бутуну аз сад 41;


в) 0 бутуну аз сад 56;      г) 0 бутуну аз ҳазор 21;

ғ) 78 бутуну аз ҳазор 17;    д) 55 бутуну аз миллион 456.

995. Тақсимро ҳамчун касри дахӣ нависед:  
 $154:10$ ;  $5\ 470:100$ ;  $725:1\ 000$ ;  $1\ 250:10\ 000$ ;  
 $83:100$ ;  $45:1\ 000$ ;  $1270:1\ 000$ ;  $14\ 567:10\ 000$ .
996. Касрҳои даҳиро бо сухан ифода намоед:  
 $4,7$ ;  $6,3$ ;  $0,25$ ;  $2,24$ ;  $61,0036$ ;  $0,047$ ;  $0,00153$ .
997. Касрҳои даҳиро кӯтоҳтар нависед:  
 $2,50$ ;  $13,60$ ;  $120,0$ ;  $67,700$ ;  $1,20300$ ;  $8,0000$ .
998. Касрҳои даҳиро кӯтоҳтар нависед:  
 $01,21$ ;  $03,03$ ;  $012,012$ ;  $0024,125$ ;  $0010,030$ ;  $0101,010100$ .
999. Касрҳоро бо тарзи ба сураташон илова кардани 0 ба касри дахӣ табдил дидҳед:  
 $\frac{7}{100}$ ,  $\frac{6}{100}$ ,  $\frac{1}{1\ 000}$ ,  $1\ \frac{12}{1\ 000}$ ,  $3\ \frac{17}{10\ 000}$ ,  $14\ \frac{123}{10\ 000}$ ,  $20\ \frac{267}{100\ 000}$ .
- 

1000. Касрҳои омехтаро бе маҳраҷ нависед:  
 $4\ \frac{11}{100}$ ,  $5\ \frac{29}{100}$ ,  $11\ \frac{742}{1\ 000}$ ,  $10\ \frac{203}{10\ 000}$ ,  
 $120\ \frac{906}{10\ 000}$ ,  $\frac{452}{100\ 000}$ ,  $\frac{35}{1\ 000\ 000}$ .
1001. Касрҳои даҳиро сода кунед:  
 $1,500$ ;  $3,8000$ ;  $7,02000$ ;  $51,010$ ;  $101,10\ 100$ ;  $002,200$ ;  
 $030,300$ ;  $070,7010$ ;  $6,30\ 100$ ;  $125,00$ ;  $100,10\ 000$ ;  $0001,003$ .
1002. Дар шакли касри дахӣ нависед:  
 а)  $14$ -у аз сад  $44$ ;      б)  $33$ -ю аз даҳ  $3$ ;  
 в)  $1$ -у аз ҳазор  $2$ ;      г)  $670$ -у аз ҳазор  $440$ ;  
 г)  $40$ -у аз даҳ  $1$ ;      д)  $0$ -у аз миллион  $201$ -ро.
1003. Касрҳои одиро дар шакли касри дахӣ нависед:  
 а)  $2\ \frac{2}{5}$ ;      б)  $\frac{3}{4}$ ;      в)  $5\ \frac{7}{8}$ ;      г)  $3\ \frac{36}{250}$ .
1004. Аз байни касрҳои одии зерин ҳамонашро интихоб кунед, ки онро ба касри дахӣ табдил додан мумкин аст:  
 $\frac{1}{3}; \frac{1}{4}; \frac{2}{5}; \frac{3}{5}; 1\frac{5}{8}; 2\frac{3}{7}; 1\frac{3}{5}; 3\frac{4}{5}; \frac{18}{32}$ .
1005. Оё чуфти касрҳо баробаранд:  
 а)  $\frac{1}{4}$  ва  $0,25$ ;      б)  $\frac{1}{8}$  ва  $0,125$ ;      в)  $3,246$  ва  $\frac{70}{20}$ .
1006. Тақсимро ҳамчун касри дахӣ нависед:  
 $3\ 664:512$ ;  $81:100$ ;  $314:1\ 000$ ;  $3487:10\ 000$ .

1007\*. Дар расми 116 квадрате тасвир ёфтааст, ки он ба 25 квадратча чудо шудааст. Дар тарафи чапи квадрат нүктаи А қайд карда шудааст. Аз нүктаи А сар карда хатти сарбастай шикастae гузаронед, ки он танҳо аз тарафҳои квадратчаҳо гузошта бо камаш яктоғӣ қуллаи ҳар яке аз квадратчаҳо нүктаи умумӣ дошта бошад. Масъала чандто ҳал дорад?




**Расми 116.**

1008. Велосипедрон  $\frac{1}{5}$  ҳиссаи масофаро тай карду боз 40 км роҳ рафт. Агар ӯ то ҷойи таъиншуда боз 0,6 ҳиссаи роҳро тай кунад, 18 км боқӣ мемонад. Дарозии тамоми роҳ чанд км буд?
1009. Дар ду баста 30 дона дафтар гузошта шудааст. Агар аз бастаи якум 2 дона дафтарро гирифта ба бастаи дуюм ҳамроҳ намоем, шумораи дафтарҳои бастаи якум аз шумораи дафтарҳои бастаи дуюм 2 маротиба зиёд мешавад. Ҳар як баста чандто дафтар дорад?
- 1010\*. Росткунчаеро тасвир намоед, ки масоҳаташ ба  $9 \text{ см}^2$  баробар буда, периметраш 20 см бошад. Масъала чанд ҳал дорад? Онҳоро нависед.

### **Машқҳо барои такрор**

1011. Касрҳои одиро муқоиса намоед:
- а)  $\frac{5}{9}$  ва  $\frac{7}{9}$ ; б)  $2\frac{1}{7}$  ва  $2\frac{3}{7}$ ; в)  $4\frac{8}{11}$  ва  $3\frac{7}{11}$ ; г)  $\frac{5}{2}$  ва  $2\frac{1}{2}$ .
1012. Массаро бо тонна ва килограмм ифода намоед.
- |              |               |
|--------------|---------------|
| а) 8,4 т;    | б) 8,64 т;    |
| в) 15,80 т;  | г) 4,005 т;   |
| ғ) 1,007 т;  | д) 6,050 т;   |
| е) 100,10 т; | ё) 101,101 т. |
1013. Тақсимро дар шакли касри даҳӣ нависед:  
 $3\ 645:100$ ;       $72:1\ 000$ ;       $4:1\ 000$ ;       $15:1\ 000\ 000$ .
1014. Дар хати рости АВ нүктаи О интихоб шуда, аз он нурҳои ОС ва OD гузаронида шудаанд (расми 117).

Бузургии: а) кунчи  $AOD$ -ро ёбед, агар кунчи  $DOC$  рост буда, аз бузургии кунчи  $COB$   $30^\circ$  хурд бошад; б) кунчи  $DOC$ -ро ёбед, агар  $\angle AOD = \angle COB = 150^\circ$  бошад.



Расми 117.

### 6.3. Разрядҳои касри даҳӣ

Дар п.2 мо тарзи ба разрядҳо чудо кардани адади натуралиро омӯхтем. Қимати рақамҳои баъд аз вергул навишташуда низ ба мавқеи ишғолкардаи рақам вобаста мебошад. Масалан, касри 0,777-ро ин тавр навиштан мумкин аст:

$$0,7777 = \frac{7\ 777}{10\ 000} = \frac{7\ 000}{10\ 000} + \frac{700}{10\ 000} + \frac{70}{10\ 000} + \frac{7}{10\ 000} = 0,7000 + \\ + 0,0700 + 0,0070 + 0,0007 = 0,7 + 0,07 + 0,007 + 0,0007.$$

Ҳамин тавр, рақами 7-и аввал шумораи даҳякиҳо, рақами 7-и дуюм шумораи садякиҳо, рақами 7-и сеюм шумораи ҳазорякиҳо ва рақами 7-и чорум шумораи даҳҳазорякиҳои касри даҳиро нишон медиҳад. Аз ин чост, ки разряди якуми баъди вергул омадаро **разяди даҳяқӣ**, дуюмашро **разяди садяқӣ**, сеюмашро **разяди ҳазоряқӣ** ва файра меноманд.

**Мисоли 1.** Дар адади 1 465,328 разряди даҳяқӣ ба 3, разяди садяқӣ ба 2 ва разяди ҳазоряқӣ ба 8 баробар аст. Разяди калонтарини адади мазкур ҳазорӣ буда, разяди хурдтаринаш ҳазоряқӣ мебошад.

Адади додашударо ин тавр ба разрядҳо чудо мекунанд:

$$1465,328 = 1\ 000 + 400 + 60 + 5 + \frac{3}{10} + \frac{2}{100} + \frac{8}{1\ 000}.$$

Дар чудокунии адад ба разрядҳо ҳар як разяди минбаъда аз разяди пеш аз он омада 10 маротиба хурд аст. Масалан, разяди садяқӣ аз разяди даҳяқӣ 10 маротиба хурд аст, чунки  $0,1=0,10$  ё ки  $\frac{1}{10}=\frac{10}{100}$  аст. Айнан ҳамин тавр, разяди ҳазоряқӣ аз разяди садяқӣ 10 маротиба хурд аст, зоро  $0,01=0,010$  ё ки  $\frac{1}{100}=\frac{10}{1\ 000}$  мебошад ва ф.

*Ҳангоми ҷойивазқунии рақам ба як разяд ба самти чап,*

қимати он 10 маротиба зиёд шуда, ҳангоми ба самти рост ба як разряд چой иваз кардани рақам, қимати он 10 маротиба кам мешавад.

**Мисоли 2.** Адади 0,8 аз адади 0,08 даҳ маротиба калон аст; адади 0,08 аз адади 0,008 даҳ маротиба калон аст.

Адади 0,0005 аз адади 0,005 даҳ маротиба хурд аст. Адади 0,005 аз адади 0,05 даҳ маротиба хурд аст. Адади 0,05 аз адади 0,5 даҳ маротиба хурд аст.

---

1015. Разрядҳои якӣ ва даҳякии ададҳоро номбар кунед:  
7 126,342; 764,046; 38,60; 4,56; 0,072; 0,07; 1,6.
1016. Касри даҳиеро нависед, ки аз:
- 3 бутуну 2 даҳякию 3 садякӣ ва 4 ҳазорякӣ иборат бошад;
  - 0 бутуну 1 даҳякию 5 садякию 5 ҳазорякӣ ва 7 даҳҳазорякӣ иборат бошад.
1017. Разрядҳои ададро аз чап ба рост хонед ва онҳоро нависед:  
843,54; 104,705; 220,022; 3,1 234; 0,37841.
1018. Дарозии хона 10 м 8 дм 6 см 2 мм аст. Онро бо ҳиссаҳои метр, детсиметр, сантиметр ва миллиметр ифода намоед.
1019. Массаи бор 5 т 3 сантнеру 8 кг 25 г аст. Онро бо ҳиссаҳои тонна, сантнер, килограмм ва грамм нависед.
1020. Дарозии порча ба 1,475 м баробар аст. Онро бо метр, детсиметр, сантиметр ва миллиметр ифода намоед.
1021. Дар қуттии дастгоҳи корхона массаи он навишта шудааст: 4,3 852 т. Массаи дастгоҳро бо тонна, сантнер, килограмм ва граммҳо ифода намоед.
1022. Фаҳмонед, ки разрядҳои навишташуда аз ҳамдигар чӣ гуна фарқ мекунанд:
- 4,4444;
  - 0,12345.
- Ин ададро ба разрядҳо ҷудо карда онро хонед.
- 
1023. Хатти шикастай ABCDE-ро тасвир намоед, агар  $AB=0,8$  дм,  $BC=3,5$  см,  $CD=0,4$  дм,  $DE=3,65$  см бошад.

1024. Касри даҳиро нависед, агар вай аз:
- 5 бутуну 3 садяқӣ ва 5 ҳазоряқӣ иборат бошад;
  - 0 бутуну 1 даҳякию 256 даҳхазоряқӣ иборат бошад.
1025. Тарафи квадрат 3 м 2 дм 46 см аст. Онро бо метр, детсиметр ва сантиметр ифода намоед.
1026. Касрҳои даҳиро нависед ва онҳоро хонед:  
14,025; 3,001; 126,9870; 1 003,700; 0,50502.
1027. Ададҳоро ба разрядҳо чудо қунед:  
18,024; 120,607; 2 961,3 452; 1 111,11 111; 0,33333.
1028. Амалҳоро ичро намоед:
- $((5 \frac{124}{124} - 4 \frac{267}{267}) \cdot 23 - 5 \frac{200}{200} : 325) \cdot 10$ ;
  - $(13 \frac{412}{412} + 124 \frac{956}{956}) : 46 - 35 \cdot 31$ .
1029. Заврақи мотордор бо равиши ҷараёни оби дарё 2,5 соат ва ба муқобили он 3,2 соат шино кард. Роҳи тайкардаи завракро ёбед, агар суръати он дар оби ором 22км/соат буда, суръати ҷараёни об 3 км/соат бошад.
- 
- 
- 1030\*. 9 кг шакар ва якторӣ сангҳои тарозуи массаҳояшон 50 г ва 200 г мавҷуданд. Ҷӣ тавр бо се баркаш дар тарозуи дупалладор 2 кг шакар баркашидан мумкин аст?
- 1031\*. 18 адад ниҳоли дарахти нодирро дар чор тарафи майдони квадратшакл тавре шинонидан лозим аст, ки шумораи дарахтон дар чор тарафи квадрат бо ҳам баробар бошад. Ин корро ҷӣ тавр амалий сохтан мумкин аст? Нақшаашро тасвир намоед.
1032. Сайёҳ дар 1 соат 6 км роҳ рафт. Ӯ дар 1 дақиқа кадом масофаро тай кард? Дар 15 дақ. ҷӣ?

### Машқҳо барои такрор

1033. Периметри секунҷаро ёбед, агар дарозии тарафҳояш ҷунин бошанд: 45,3 м; 14,48 дм ва 50,05 км.
1034. Ҳамаи ҳамон ададҳои ҳ-ро нависед, ки маҳрачи қисми касриашон 10 буда, нобаробарии зеринро қонеъ созанд:
- $$1\frac{3}{10} < x < 1\frac{9}{10}.$$
1035. 1 см<sup>3</sup> кадом ҳиссаи дм<sup>3</sup>-ро ташкил медиҳад? 1 мм<sup>3</sup> кадом ҳиссаи 1 м<sup>3</sup>-ро ташкил медиҳад?

1036. Ронанда ҳангоми ҳаракати мөшинаш аввал 55 л ва байд 35 л бензинро сарф кард. Ў ҳамагӣ  $\frac{9}{10}$  хиссаи бензини бакро сарф кард. Бак чӣ қадар бензин дошт?

1037. Қимати ифодаро ёбед:

$$917 \cdot 580 : (194 + 25 \cdot 37) + 386 - 625 : 5.$$

#### 6.4. Муқоисаи касрҳои даҳӣ

Маълум, ки касри дуруст аз 1 хурд буда, касри нодуруст аз 1 хурд нест. Масалан,  $\frac{3}{31}, \frac{72}{123}, \frac{893}{1034}$ , ҳамчун касрҳои дуруст аз 1 хурданд.

Ададҳои 0,28; 0,784 ва 0,098 низ ҳамчун касрҳои дуруст аз 1 хурданд:

$$0 < 0,28 < 1; 0 < 0,784 < 1; 0 < 0,098 < 1.$$

Касрҳои даҳӣ низ ҳамчун ададҳои натуралий дар нури ададӣ нуқтаҳоро ифода менамоянд. Агар қисми бутуни касри даҳӣ 0 бошад, нуқтаи ба он мувофиқ аз нуқтаи M (1) дар самти чап ва агар қисми бутуни касри даҳӣ 0 набошад, нуқтаи ба он мувофиқ дар самти рости нуқтаи M (1) ҷойгир мешавад.

**Қоидаи 1.** Аз ду **касри даҳии қисми бутунашон гуногун ҳамонаш қалон аст, ки қисми бутунаш қалонтар бошад ва ҳамонаш хурд аст, ки қисми бутунаш хурдтар бошад.**

**Мисоли 1.** Касри даҳии 2,52 аз касри даҳии 3,98 хурд аст, чунки қисми бутуни касри якум аз қисми бутуни касри дуюм хурд аст:  $2 < 3$ . Ҳамин тавр, касри 1,00023 аз касри 0,9783 қалон аст, зеро  $1 > 0$  мебошад.

Барои муқоиса намудани касрҳои даҳии қисмҳои бутунашон баробар, қисмҳои касрии онҳоро бо ҳам муқоиса намудан лозим аст. Агар разряди даҳякиҳои онҳо баробар бошанд, разряди садякиҳояшонро муқоиса кардан лозим аст ва ҳоказо.

**Мисоли 2.** Касрҳои 0,61302 ва 0,61301-ро муқоиса мекунем.

Разрядҳои даҳякӣ, садякӣ, ҳазорякӣ ва даҳҳазорякӣ дар ду адад баробаранд. Вале разряди садҳазорякӣ адади якум аз разряди ҳамноми адади дуюм қалон аст:  $2 > 1$ . Бинобар ҳамин адади якум аз дуюм қалонтар аст:  $0,61302 > 0,61301$ .

**Мисоли 3.** Ададҳои 2,38 ва 2,3804-ро муқоиса мекунем.

Адади якум баъд аз вергул ду рақам, вале адади дуюм чор рақам доранд. Бинобар ҳамин, дар охири адади якум дуто 0 навишта, бо ҳамин шумораи рақамҳои ҳар ду ададро баробар менамоем. Акнун, ададҳои 2,3800 ва 2,3804-ро бо ҳам муқоиса менамоем. Азбаски се рақами аввали қисми касрии ҳар ду адад баробар буда, рақами чоруми адади дуюм калонтар аст, пас адади дуюм аз адади якум калон аст:  $2,38 < 2,3804$ .

**Қоидай 2.** Барои муқоиса намудани ду қасри даҳии қисмҳои бутунашон баробар бо тарзи ба охири адад навиштани сифрҳо, шумораи разрядҳои қисмҳои қасрии онҳоро баробар карда, онҳоро муқоиса намудан лозим аст.

Аз мисолҳои овардашуда хулоса мебарояд, ки қасрҳои даҳии баробар дар нури ададӣ ба ҳамон як нуқта мувофиқ меоянд. Қасри даҳии хурд аз қасри даҳии калон дар самти чап ва қасри даҳии калон аз қасри даҳии хурд дар самти рост ҷойгир мешаванд.

---

1038. Бо тарзи ба охири адад илова кардани 0 шумораи рақамҳои ҳар ду ададро баробар созед:
- а) 2,5 ва 2,51;    б) 3,36 ва 3,306;    в) 1,6 ва 0,6481.
1039. Қасрҳои даҳиро муқоиса қунед:
- а) 14,9 ва 13,8;    б) 15,56 ва 14,02;    в) 81,89 ва 98,81;  
г) 1,063 ва 0,063;    ғ) 8,341 ва 8,0;    д) 28 ва 27,9.
1040. Қасрҳои даҳиро муқоиса қунед:
- а) 23,09 ва 22,99;    б) 28,67 ва 28,66;    в) 44,5 ва 44,50;  
г) 0,57 ва 0,75;    ғ) 0,809 ва 0,908;    д) 0,0021 ва 0,002.
1041. Ададҳои 2,79; 3,312; 3,3125; 2,245; 5,3001; 5,033 ва 6,0-ро бо тартиби: а) зиёдшавӣ; б) камшавӣ ҷойгир намоед.
1042. Оё нобаробарӣ дуруст аст:
- а)  $20 > 19,78$ ;    б)  $8,012 > 9,001$ ;    в)  $7,0 \ 777 < 7,931$ ;  
г)  $6,25 < 6,025$ ;    ғ)  $4,003 > 3,999$ ;    д)  $1,0 \ 001 < 1,0002$ ?
1043. Қасри даҳӣ дар байни кадом ададҳои натуралии ҳамсоя ҷойгир аст:
- а) 1,9;    б) 13,61;    в) 2,203;    г) 8,987?

#### 1044. Бузургиҳоро бо ҳам муқоиса намоед:



1045. Барои кадом қимати натуралии х нобаробарӣ дуруст аст:

- a)  $2,25 < x < 3,36$ ;      b)  $14,561 < x < 17,2342$ ;  
 b)  $0,325 < x < 2,325$ ;      c)  $601,3 < x < 605,97$ ?

### 1046. Ададхоро мүкоиса намоед:

- а) 1,41 ва 1,401; б) 2,52 ва 2,502; в) 10,003 ва 10,103;  
 г) 61.372 ва 62; д) 47 ва 46.789; е) 6.6 431 ва 6.6429.

1047. Бүзүргиҳоро бо ҳам мүқоиса кунед:

- а) 47,89 км ва 47 891 м;      б) 0,305 т ва 3,0 сент.;  
в) 4,735 м ва 47 351 мм;      г) 5,651 соат ва 5,645 соат;  
ф) 3,525 га ва 352,5 га;      д) 7,521 л ва 7 538 см<sup>3</sup>.

1048. Ба чои ситорача кадом рақамро гузорем, ки нобаробарии дуруст ҳосил шавад:

- a) 0, \* 5 > 0,15; б) 0,1 \* < 0,28;  
 в) 6,72 < 6,7\*; г) 0,0 001 < 0,00 \* 1?

### 1049. Қимати ифодаро ёбед:

- $$\text{a)} (28\ 376 + 3\ 599 : 59 - 345 \cdot 28) : 569;$$


### 1050. Ададхоро мүкоиса намоед:

- a) 7,63 954 ва 7,68 945;      в) 0,77 777 ва 0,777 077;  
 б) 5,131 313 ва 3,14 000;      г) 1,313 131 ва 1,313 113.

1051. Ададхоро бо тартиби зиёдшавиашон нависед:

0,17; 0,15; 1,64; 3,012; 2,003; 0,151; 0,171.

1052\*. Ададҳои 1,2,3,4,5,..., 16-ро дар катақчаҳои расми 118 якборӣ тавре нависед, ки ҳосили ҷамъи 4 адад аз рӯйи ҳар як сатр ва ҳар сутун ба ҳамон як адади 34 баробар шавад.




Расм 118.

1053. Массаи мурғ 5 кг буд. Вай дар болои тарозу бо як поящ истодааст. Массаи мурғ тағиیر ёфт ё не?

1054\*. Дар тоба якбора ду пирожки чойгир шуда метавонад. Барои пухтани як тарафи як дона пирожки 1 дақика вақт лозим. Чӣ тавр, дар 3 дақ. З дона пирожкиро дутарафа пухтан мумкин?

1055. Қаламро аз коғаз чудо накарда, аз болои ҳар як порча беш аз як маротиба нагузашта шакли дар расми 119 тасвирёфтаро кашед.



**Расми 119.**

### Машқҳо барои тақрор

1056. Ададҳоро ба разрядҳо чудо кунед:  
1,8; 27,69; 142,034; 870,002; 1 024,56.

1057. Ҳамон қасрҳоеро нависед, ки қисми бутунашон 6 буда, маҳрачи қисми қасриашон 5 бошаду онҳо қасри дурустро ифода намоянд.

1058. Амалҳоро ичро намоед:  
а)  $32 \cdot (536 - 78 \cdot 769 : 347) + 42 \cdot 513$ ;  
б)  $(243 \cdot 190 : 293 - 152) \cdot 124 + 45 \cdot 520$ .

1059. Дарозии росткунча 24 см ва баравш 13 см аст. Масоҳат ва периметри росткунчаро ёбед.

1060. Муодиларо ҳал кунед:  
а)  $6x - 4x + 6 = 36$ ;                          б)  $7x + 3x - x - 11 = 88$ ;  
в)  $2x + 7x + 78 = 78$ ;                          г)  $225x - 195x - 18 = 12$ .

### 6.5. Ҷамъи қасрҳои даҳӣ

**Масъалаи 1.** Масоҳати Тоҷикистон ба 143,1 ҳазор  $\text{km}^2$  баробар аст. Аз ҷумла масоҳати Вилояти Муҳтори Қӯҳистони Бадаҳшон 63,7; Вилояти Суғд – 26,1; Вилояти Ҳатлон – 24,6 ва Ноҳияҳои тобеи марказ 28,4. Нишон медиҳем, ки суммаи ин ададҳо якҷоя бо  $0,3 \text{ km}^2$  (масоҳати Душанбе ва маҳалаҳои атрофи он) ба 143,1 баробар аст.

Барои ҳалли ин масъала ададҳои додашударо ҷамъ намудан лозим:

$$\begin{aligned}
 63,7 + 26,1 + 24,6 + 28,4 + 0,3 &= 63\frac{7}{10} + 26\frac{1}{10} + 24\frac{6}{10} + \frac{3}{10} = \\
 &= 63 + 26 + 24 + 28 + 0 + \frac{7}{10} + \frac{1}{10} + \frac{6}{10} + \frac{4}{10} + \frac{3}{10} = \\
 &= 141 + \frac{21}{10} = 143,1
 \end{aligned}$$

Ин масъаларо бо тарзи дигар низ ҳал кардан мумкин аст. Масалан, ададхой додашударо таг ба таг тарзе менависем, ки дар ҳамаи онҳо вергул дар як сутун омада бошад. Дар ин маврид ададхоро ҳамчун ададхой натуралӣ чамъ меқунем ва дар поёни сутуни вергулҳои ҳамаи чамъшавандо аломати вергулро мегузорем:

$$\begin{array}{r}
 63,7 \\
 26,1 \\
 + 24,6 \\
 28,4 \\
 0,3 \\
 \hline
 143,1 \text{ ҳаз. км}^2
 \end{array}$$

**Масъалаи 2.** Бригадаи якум 4,42 т, бригадаи дуюм 3,16 т ва бригадаи сеюм 2,41 т пахта чиданд. Ҳар се бригада дар якчояй ҷӣ қадар пахта чамъоварӣ намуданд?

$$\text{Менависем: } 4\frac{42}{100} + 3\frac{16}{100} + 2\frac{41}{100} = 9\frac{9}{100} \text{ т.}$$

Ҳамин тавр, пахтаи умумии чамъовардаи се бригада ба 9,99 т ё ба 9 990 кг баробар будааст.

Ҳамин натиҷаро соҳиб мешавем, агар ададхой додашударо «таг ба таг» чамъ кунем:

$$\begin{array}{r}
 4,42 \\
 + 3,16 \\
 2,41 \\
 \hline
 9,99 \text{ т.}
 \end{array}$$

**Қоида.** Барои чамъ намудани касрҳои даҳӣ ададхоро таг ба таг чунон навиштан лозим аст, ки вергулҳои онҳо дар як сутун ҷойгир шаванд. Ҷойи разрядҳои холиро бо сифрҳо пур карда, ададхоро ҳамчун ададхой натуралӣ чамъ меқунанд ва дар натиҷа вергулро дар поёни сутуни вергулҳои умумӣ менависанд.

- 
1061. Қонуни чойивазкунии чамъро барои ҷуфтӣ ададҳо санҷед:
- а) 1,74 ва 2,16;                          б) 74,25 ва 36,703.
1062. Қонуни гурӯҳбандии чамъро барои сегонаи ададҳо санҷед:
- а) 3,24; 27,64 ва 12,03;                          б) 1,347; 14,367 ва 142,18.
1063. Қасрҳои даҳиро ба разрядҳо ҷудо кунед:
- 1,56; 45,375; 635,3; 1 692,2 961; 6 758,3 872.
1064. Амали чамъро иҷро намоед:
- а)  $10+3,974$ ;                          б)  $0,318+18,24$ ;                          в)  $6,0\ 476+2,308$ ;  
г)  $92,762+1,238$ ;                          д)  $7,8\ 092+0,26$ ;                          д)  $15,65+8,2+0,216$ .
1065. Аз майдони якум 48,75 т ва аз майдони дуюм 12,25 т зиёдтар картошкагӣ чамъоварӣ намуданд. Аз ҳар ду майдон чӣ қадар картошкагӣ чамъоварӣ намуданд?
1066. Фонди замини Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2000-ум 14 255 ҳазор га буд. Аз чумла, замини кишт 850,2 ҳаз. га, марғзору ҷароғоҳ 3 250,1 ҳаз. га, ҷангалзор - 151,0 ҳаз. га. Ин се адади охиринро чамъ кунед. Суммаи ҳосилшуда, тақрибан, ҷанд ҳиссаи Фонди замини Тоҷикистонро ташкил медиҳад?
1067. Дар обанбори Норак ҳоло тақрибан 9,3 млрд.  $m^3$  об мавҷуд аст. Дар обанбори Роғун бояд аз ин 4 млрд.  $m^3$  зиёдтар об захира карда шавад. Ғунҷоиши обанбори Роғун чӣ қадар хоҳад шуд?
- 
1068. Амали чамъро иҷро кунед:
- а)  $6,48+0,24+3,6$ ;                          б)  $12+3,006+12,458$ ;  
в)  $5,674+0,45+2,502$ ;                          г)  $0,67\ 421+1,00\ 035+6,54\ 031$ .
1069. Суммаи се ададро аз рӯйи ҳар як сутун ва ҳар як сатри ҷадвал ёфта, онро дар катаки холии мувофиқаш нависед:  
Оё суммаи ададҳои сатри охирин ба суммаи ададҳои сутуни охирин баробар мешавад?

0,78	21,780	0,2862	0,68	
1,03	14,237	2,8091	1,002	

10,4	1,14	74,3172	7,34	

1070. Яке аз тарафҳои секунча 7,2 дм буда, тарафи дигараш аз он 10 дм ва тарафи сеом аз тарафи дуюм 1,45 м дарозтар мебошанд. Периметри секунҷаро ёбед.
1071. Масоҳати росткунча  $6,25 \text{ см}^2$  буда, аз масоҳати квадрат  $2,25 \text{ см}^2$  хурд аст. Масоҳати якҷояи ин ду шакли геометриро ёбед.
1072. Массаи харбуза 4 кг 350 г, массаи тарбуз 8 кг 750 г ва массаи ҳандалак 2 кг 150 г аст. Массаи умумии ин се маҳсулотро бо касри даҳӣ ифода намоед.
1073. Хатти шикаста аз 5 звено иборат аст. Дарозии ҳар яки онҳо ба 3,75 см баробар аст. Дарозии хатти шикастаро ёбед.
1074. Дар кӯли Сарез ҳоло тақрибан  $17,2 \text{ км}^3$  об ғун шудааст. Онро бо литр ифода намуда, ҳачми оби онро бо ҳачми оби обанбори Норак (ниг. ба мас. № 1067) муқоиса намоед.
- 
- 

1075. Шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ба ҳисоби  $\text{км}^2$  чунин масоҳатҳо доранд: Маҷтоҳои Кӯҳӣ бо Айнӣ – 5 158,6; Ашт – 2 785,5; Зафаробод – 441,0; Исфара – 880,9; Конибодом – 828,9; Маҷтоҳ – 4 712,3; Панҷакент – 3 670,9; Спитамен – 355,7; Истаравшан – 1 830,1; Ҳуҷанд – 2 651,7; Деваштич – 1 588,7 ва Ҷаббор Расулов – 321,4. Масоҳати вилояти Суғдро ёбед.
1076. Шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ бо ҳисоби  $\text{км}^2$  чунин масоҳатро доранд: Санѓвор (бо Нурабод) – 7 127,8; Исмоили Сомонӣ – 3 302,8 (якҷоя бо Варзоб); Ваҳдат – 3 987,29; Турсунзода – 1 175,4; Файзобод – 1 171,5; Рашт – 5 346,9; Ҳисор – 1 982,1; Лахш – 4 580,1. Масоҳати умумии шаҳру ноҳияҳои тобеи марказро ёбед.
1077. Қимати ифодаро ҳисоб кунед:
- а)  $2,58 + (5,73 + 4,42)$ ;      б)  $0,353 + (0,618 + 2,147)$ ;
- в)  $(7,891 + 3,9) + (6,1 + 2,109)$ ;    г)  $14,537 - (2,237 + 3,9)$ ;
- ғ)  $(24,302 + 17,879) - 1,302$ ;      д)  $(25,243 + 17,77) - 2,77$ .

### Машқҳо барои такрор

1078. Ададҳоро муқоиса намоед:

- а) 12,353 ва 123,53;      б) 6,3989 ва 7,0004;  
в) 0,34561 ва 00,34561;    г) 0,12345 ва 0,012345.

1079. Суммаро ёбед:

$$a) \frac{11}{10} + 2\frac{7}{10} + 3\frac{141}{100}; \quad b) 6\frac{9}{100} + 2\frac{19}{100} + 5\frac{29}{100} + \frac{39}{100}.$$

1080. Муодиларо ҳал кунед:

а)  $(246x - 28):16 = 152$ ;      б)  $(11+27y) \cdot 315 = 11970$ .

1081. Касри якуми одӣ  $2\frac{3}{8}$  буда, касри дуюм аз он  $\frac{1}{8}$  воҳид, касри сеюм аз касри дуюм  $\frac{3}{8}$  воҳид зиёд мебошанд.  
Суммаи ин се касрро ёбед.

1082. Массаи мурғ аз массаи харгӯш 3 маротиба кам буда, массаи харгӯш аз массаи мурғ 4 кг зиёд аст. Массаи ин чонваронро ёбед.

### 6.6 .Тарҳи касрҳои даҳӣ.

**Масъала.** Дарозии сими якум 78,4 м ва дарозии сими дуюм 42,35 м аст. Сими якум аз сими дуюм чӣ қадар дарозтар аст?

Барои ҳалли ин масъала аз адади 78,4 адади 42,35-ро тарҳ кардан лозим аст:

$$78,4 - 42,35 = 78,40 - 42,35 = 78\frac{40}{100} - 42\frac{35}{100} = 36\frac{5}{100} = 36.05.$$

Сими якум аз сими дуюм 36,05 м дарозтар будааст.

Тарҳи касрҳои даҳиро ба тарзи «таг ба таг» низ ичро намудан мумкин аст. Барои ин ададҳои додашударо тавре менависанд, ки вергулҳои касрҳои даҳӣ дар як сутун таг ба таг чойгир шаванд. Дар ин маврид касрҳои даҳиро ҳамчун ададҳои натуралӣ тарҳ карда, дар поёни ҳамаи вергулҳо аломати вергули натиҷаро гузоштан мумкин аст:

$$\begin{array}{r} 78,40 \\ - 42,35 \\ \hline 36,05 \end{array}$$

**Мисол:** Амали тархро ичро мекунем:

а) 6,8-4,43; б) 5,39-3,39; в) 14,5-7,75; г) 4,4-3,999

— 6,80	— 5,39	— 14,50	— 4,400
— 4,43	— 3,39	— 7,75	— 3,999
—————	—————	—————	—————
2,37	2,00	6,75	0,401

**Коид.** Барои аз ягон қасри даҳӣ тарҳ кардани қасри даҳии дигар онҳоро чунон навиштан лозим аст, ки вергулҳояшон дар як сутун ҷой гиранд. Ҷойи разрядҳои холиро бо сифрҳо пур намуда, қасрҳоро ҳамчун ададҳои натуралий тарҳ мекунанд ва дар натиҷа дар зери сутуни вергулҳо вергул мегузоранд.

Чун дар мавриди ададҳои натуралий дурустии ичрои амали тархро бо воситаи амали ҷамъ тафтиш намудан мумкин аст: барои ин тарҳкунандаро бо натиҷаи тарҳ ҷамъ карда, тарҳшавандаро ҳосил намудан лозим аст.

Дар масъалаи овардашуда амали тарҳ дуруст ичро шудааст, чунки  $42,35+36,05=78,40=78,4$ .

---

1083. Амали тархро ичро карда, натиҷаашро бо воситаи амали ҷамъ тафтиш намоед:

а) 8,4 – 6,3;    б) 17,31 – 9,21;    в) 5,54 – 2,54;  
г) 12,7 – 4,9;    ғ) 46,879 – 6,903;    д) 14,01 – 9,7481.

1084. Аз пораи сими дарозиаш 20 м пораи ба 6,75 м баробарашро бурида гирифтанд. Ҷанд метр сим боқӣ монд?

1085. Дар рафи мағоза пораи панири массааш 3,840 кг гузошта шуда буд. Фурӯшанд 1 кг 975 ғ-и онро ба шахсе фурӯҳт. Ҷӣ қадар панир боқӣ монд?

1086. Суръати ҳаракати катер ба муқобили ҷараёни об 18,2 км/соат буда, суръати ҳаракати ҷараёни об ба 4,5 км/соат баробар аст. Суръати ҳаракати катерро дар оби кӯл ва бо равиши ҷараёни оби дарё ёбед.

1087. Муодиларо ҳал кунед:

а)  $(x-16,2)+4,8=15,6$ ;    б)  $34,2-(18,5-y)=14,3$ ;  
в)  $16,5-(z+3,4)=4,9$ ;    г)  $p+16,23-14,8=9,1$ ;  
ғ)  $x+2,94=5,72+80,28$     д)  $y-6,85=8,72+6,14-2,25$ .

1088. Амалҳоро ичро намоед:

а)  $4,6+3,9$ ;    б)  $43+7,63$ ;    в)  $7,2-5,54$ ;

г)  $36,2+0,872$ ;      г)  $49,5+0,072$ ;      д)  $417-0,9365$ .

1089. Амалҳоро ичро намоед:

а)  $48,7 - (24,65+12,0072)$ ;      б)  $(87,6+45,93) - 100,002$ .

---

1090. Ду автомобиль дар як лаҳза аз ду маҳал ба пешвози якдигар равона шуда, баъд аз 2 соат воҳӯрданд. Яке аз онҳо бо суръати 50 км/соат, дигараш бо суръати 5 км/соат сусттар ҳаракат карданд. Масофаи байни маҳалҳо ёфта шавад.

1091. Суръати ҳаракати ҷараёни оби дарё ёфта шавад, агар суръати ҳаракати теплоход бо равиши ҷараён 31 км/соат ва ба муқобили он 25 км/соат бошад.

1092. Амалҳоро ичро кунед:

а)  $762-1,56+1,401$ ;      б)  $1 - 0,8742+1,03$ ;  
в)  $750 - 97,248$ ;      г)  $4,4444 - 3,9999$ ;  
ғ)  $3,65+5,64 - 7,0001$ ;      д)  $14 - 5,62 - 3,87$ .

1093. Ифодаро сода кунед:

а)  $5,4+x+7,64x$ ;      б)  $p+1,4p-2,6p-0,8$ .

1094. Қимати ифодай  $54-a$  ва  $a+3,246$ -ро ҳангоми  $a=25,6$ ;  $a=32,286$ ;  $a=53,996$  будан ёбед.

1095. Суръати киштӣ дар оби ором 44,8 км/соат аст. Суръати ҷараёни оби дарё 4,5 км/соат мебошад. Суръати ҳаракати киштиро бо равиши ҷараён ва бо муқобили он ҳисоб кунед.

1096. Муодиларо ҳал кунед:

а)  $10,4-(x+6,25)=1,84$ ;      б)  $82-(67,5-y)=24,6$ .

1097. Ифодаро сода кунед:

а)  $5,2+0,482+0,482p-4,9-0,45+2,4p$ ;  
б)  $3,65x+x-0,37x-x-2,8$ .

---


1098. Дарозии росткунча 7,8 м буда, бараш аз он  $1\frac{3}{5}$  м кӯтоҳтар аст. Периметри росткунчаро ёбед.

1099. Масофаи байни ду дехаро автомобиль дар 1 соату 15 дақ. тай кард. Агар суръати ҳаракати автомобиль 10 км/соат камтар мебуд, ҳамин масофаро дар 1,5 соат тай мекард. Масофаи байни ду деха ва суръати ҳаракати автомобилро ёбед.

1100. Амалҳоро ичро кунед:

а)  $8\frac{19}{20} + 5,875 + 24\frac{37}{40};$       б)  $6,75 + 3\frac{1}{4} - 7\frac{5}{28}.$

1101\*. Шакли дар расми 120 тасвирёфтаро аз рӯйи тарафҳои катакҳояш ба чунин шаш ҳисса чудо кардан лозим аст, ки онҳо шумораи баробари катакҳоро дарбар гирифта, дар ҳар як ҳисса якторӣ ҳарфи «а» боқӣ монад.  
Ин корро чӣ тавр ичро намудан мумкин аст?



Расми 120.

### Машкҳо барои такрор

1102. Секунча кашида суммаи кунҷҳои онро ёбед.

1103. Чоркунча кашида суммаи кунҷҳои онро ёбед.

1104. Бо метрҳо ифода намоед:

а) 7 м 6 дм 2 см 4 мм;      б) 1 м 5 дм 7 мм.

1105. Бо тонна ифода намоед:

а) 8 т 258 кг 560 г;      б) 14 228 кг.

1106. Кунҷҳоеро созед, ки қуллаашон дар нуқтаи О ҷойгир буда чунин бошанд:  $\angle AOB=35^\circ$ ,  $\angle BOC=45^\circ$ ,  $\angle COD=70^\circ$ ,  $\angle DOE=145^\circ$ .

1107. Ғӯлаҷӯби сафедори дарозиаш 8,64 м-ро ба ду қисм чудо намуданд. Дарозии яке аз онҳо 3,85 м аст. Қисми бокимондаи ғӯлаҷӯб аз қисми буридашуда чанд м дарозтар аст?

### 6.7. Ададҳои тақрибӣ. Яклоҳткунии қасрҳои даҳӣ

**Масъала.** Агар нархи 1 кг чой 4 сомонию 78 дирам бошад, барои хариди 100 г чой чанд дирам додан лозим аст?

Азбаски  $1 \text{ кг} = 1000 \text{ г}$  аст, пас  $100 \text{ г} = 0,1 \text{ кг} = \frac{1}{10} \text{ кг}$  мебошад.

Бинобар ҳамин, барои ҳал кардани масъала маблағи 4 сомонию 78 дирамро ба 10 тақсим кардан лозим.

$$4 \text{ с 78 д:10} = 478 \text{ д:10} = 47\frac{8}{10} = 47,8 \text{ дирам.}$$

Вале, рӯёниданӣ 47,8 дирам гайриимкон аст, чунки дар муомилот пули аз дирам хурдтар вучуд надорад. Аз ин рӯ, ё

47 дирам додан лозим аст ё 48 дирам, зеро  $47 < 47,8 < 48$  мебошад.

Адади 47,8 аз 47  
дида ба 48 наздиктар  
аст: агар вай аз 47 ба



Расми 121.

бузургии 0,8 вохид фарқ карда бошад, пас аз 48 он 0,2 вохид фарқ мекунад (расми 121). Ҳамин тавр, барои 100 г чой 48 дирам супурдан лозим аст. Ҳангоми ҳалли масъала мо адади 47,8-ро бо 48 иваз кардем. Дар чунин маврид мегӯянд, ки адади 47,8 то якиҳо ё вохидҳо яклухт карда шудааст.

Нуқтаи М(47,5) миёначои порчаи А(47) ва В(48) мебошад. Аз расм маълум аст, ки нуқтаҳои координатаҳояшон 47,1; 47,2; 47,3; 47,4 аз 48 дида, ба 47 наздиктар чойгиранд. Нуқтаҳои координатаҳояшон 47,6; 47,7; 47,8 ва 47,9 баръакс, аз нуқтаи А (47) дида, ба нуқтаи В (48) наздиктаранд. Нуқтаи М (47,5)-ро низ ба 48 наздиктар меҳисобем. Ҳамин тавр, ҳангоми партофтани разряди даҳӣ мо ин касрҳои даҳиро ё бо 47 (бо норасоӣ) ё бо 48 (бо барзиёдӣ) яклухт карда метавонем. Дар натиҷа адад то якиҳо яклухт карда мешавад.

Нуқтаи К(47,24) аз нуқтаи В(48) дида, ба А(47) наздиктар ва нуқтаи Р(47,78) аз нуқтаи А(47) дида, ба В(48) наздиктар чойгиранд. Ҳангоми то даҳякиҳо яклухт кардани ададҳои 47,24 адади 47,2 ва ҳангоми бо барзиёдӣ яклухт кардани адади 47,78 адади 47,8-ро соҳиб мешавем.

Умуман, агар дар касри даҳӣ дар чойи разряди даҳякиҳо рақамҳои 0, 1, 2, 3 ва 4 бошад, он ба 47 наздиктар аст, аз ин рӯ, бо норасоӣ яклухт карда мешавад. Агар дар чойи разряди даҳякиҳояш, рақамҳои 5, 6, 7, 8 ё 9 омада бошанд, он ба 48 наздиктар аст, бинобар ҳамин бо барзиёдӣ яклухт карда мешавад.

**Қоида.** Ҳангоми то ягон разряд яклухт кардани касри даҳӣ, ҳамаи рақамҳои пас аз ин разряд навишташуда бо сифрҳо иваз карда мешаванд. Агар онҳо пас аз вергул чойгир бошанд, партофта мешаванд. Агар рақами яқуми пас аз ин разряд омада 5, 6, 7, 8, 9 бошад, рақами разрядро 1-то зиёд мекунанд (бо барзиёдӣ) ва агар рақами яқуми пас аз ин разряд

**омада 0, 1, 2, 3, 4 бошад, рақами разрядро бетагийр мемонанд (бо норасой).**

**Мисоли 1.** Касри даҳии 63,34725-ро то даҳякиҳо яклухт мекунем. Ҳамаи рақамҳои пас аз разряди даҳякиҳо навишташударо мепартоем. Рақами якуми партофташуда 4 аст. Аз ин рӯ, рақами даҳякиҳо бетагийр мемонад:

$$63,34725 \approx 63,3$$

Ишораи «≈» ҳамчун «такрибан баробар аст ба» хонда мешавад.

**Мисоли 2.** Касри даҳии 63,75491-ро то садякиҳо яклухт мекунем.

Ҳамаи рақамҳои баъд аз рақами садякиҳо омадаро мепартоему рақами 5-и садякиҳоро бетагийр мегузорем. Дар натиҷа

$$63,75491 \approx 63,75$$

**Мисоли 3.** Адади 27 569,563-ро то ҳазориҳо яклухт мекунем. Ҳамаи рақамҳои пас аз рақами 7-и ҳазориҳо омадаро бо сифрҳо иваз мекунем ва рақамҳои 5, 6 ва 3-и пас аз вергул навишташударо мепартоем. Азбаски рақами якуми ба 0 ивазкардашуда 5 аст, пас, дар асоси қоида, рақами ҳазориҳои адад 7 як воҳид зиёд карда мешавад:

$$27\,569,563 \approx 28\,000$$

---

1108. Касрҳои зерин ба қадоме аз ададҳои натуралий наздики тар ҷойгиранд: 1,24; 6,84; 13,65; 137,3; 256,03; 909,64; 525,555?

1109. Касрҳоро то даҳякӣ яклухт намоед:  
1,05; 7,67; 4,45; 89,28; 17,79; 412,60; 305,508.

1110. Касрҳоро то садякӣ яклухт намоед:  
2,365; 7,746; 3,0572; 12,4255; 103,642; 0,756; 0,23602.

1111. Касрҳоро то ҳазорякӣ яклухт намоед:  
5,5 555; 7,60 504; 24,7 841; 492,45 603; 0,12 456; 0,32 895.

1112. Касрҳоро то якӣ яклухт намоед:  
7,654; 14,562; 723,723; 555,555; 444,444; 0,9 876; 0,555.

1113. Касрҳоро то даҳӣ яклухт намоед:  
47,72; 123,5; 248,854; 450,03; 617,2; 1 289,450; 607,05.

1114. Касрхоро то ҳазорй яклухт намоед:

3 640,2; 1 036,02; 2 367,243; 12 078,3; 67 459, 003; 1 001,1 001.

1115. Касрхо дар байни кадом чуфти ададҳои натуралӣ  
чойгиранд?

а) 0,36;                    б) 18,789;                    в) 103,654;                    г) 99,99?

---

---

1116. Дар дафтаратон нуқтаи 0-ро қайд карда, аз он нури  
ОА-ро гузаронед. Дар нури ададӣ порчаи воҳидиро  
(ба 10 см баробар) тавре интихоб намоед, ки ибтидояш  
бо нуқтаи 0 ҳамҷоя афтад. Дар он касрҳои 0,1; 0,2;  
0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 -ро қайд кунед. Нуқтаҳои  
координатаҳояшон 0,15; 0,25; 0,35; 0,45; 0,55; 0,65; 0,75;  
0,85; 0,95-ро низ дар ин порча қайд кунед.

1117. Касрхоро то якӣ яклухт намоед:

1,65; 2,04; 37,2; 3,456; 12,987; 134,201; 0,9841.

1118. Касрхоро то даҳъякӣ яклухт намоед:

3,248; 1,143; 52,765; 13,063; 1,7 820; 0,6814; 0,5552.

1119. Касрхоро то садякӣ яклухт намоед:

5,6789; 3,0458; 42,65401; 653,3817; 123,08970.

1120. Касрхоро то ҳазорякӣ яклухт намоед:

13,763; 101,103; 229,7632; 40,3872;  
0,78412; 0,123123; 0,0396.

1121. Касрхоро то даҳӣ яклухт намоед:

67,3; 25,5; 342,1; 1,245; 87,1032; 10,900; 111,888.

1122. Касрхоро то садӣ яклухт намоед:

164,32; 229,312; 555,555; 506,307; 199,876; 6 001,3.

1123. Адади овардашуда такрибан чанд километр ва  
такрибан чанд метр аст: а) 186 734 см; б) 3 665 453 см;  
в) 98 466 см?

1124. **Чақрим** воҳиди ченаки дарозиест, ки аз замонҳои  
қадим дар сарзамини Осиёи Миёна маъмул буд. **Як**  
**чақрим, такрибан, ба 1,07 км баробар аст.** Ин ададро  
то якӣ яклухт намоед.

1125. Рақами охирини ҳосили зарбро ёбед:

1,0·2,0·3,0·4,0·5,0·6,0·7,0·8,0·9,0.

---

---

---

1126. Рақами охирини суммаро ёбед:

$$1,51+1,52+1,53+1,54+1,55+1,56+1,57+1,58+1,59.$$

1127. Қимати ифодаро ёбед:

а)  $2,02 \cdot 0,45 + 5,0505 \cdot 2 + 39,1 \cdot 0,01$ ;

б)  $(6-1,96) \cdot (10,2-5,7) + (6,8+2,6) \cdot (0,37+0,03)$ ;

в)  $(1-0,34) \cdot (2-0,75) + 1,05 \cdot (4,882+3,018)$ ;

г)  $(8-5 \cdot 0,25) - (4,7+5,6 \cdot 0,125) \cdot 0,1$ .

1128. Бо кадом ракам тамом мешавад:

а) суммаи ҳамаи ададҳои яқрақама; б) суммаи ҳамаи ададҳои дуракама; в) суммаи ҳамаи ададҳои серақама?

1129\*. Анұшервон аз се як ҳиссаи тамоми себҳоро гирифт.

Аз чор як ҳиссаи тамоми себҳоро Мухаммад гирифт.


Шукронда низ аз чор як ҳиссаи себҳоро гирифт. Пас аз ин чор дона себ бөкій монд. Дар аввал чӣ қадар себ буд?

### Машқҳо барои такрор

1130. Ҳамаи секунцаҳои дар расми 122

тасвирёфта бо ҳамдигар баробаранд.

Күнчҳоеро, ки құллахояшон дар нұқтаи О чойгиранд, ёбед?



1131. Қимати ифодаро ёбед:

а)  $1,75 \cdot 4$ ;    б)  $0,25 \cdot 8$ ;    в)  $24,72 \cdot 6$ .

1132. Ҳавз бо қубури ягона дар 8 соат аз об

пур мешавад. Дар 1 соату 15 дақ. кадом қисми ҳавз аз об пур мешавад?

**Расми 122.**

1133. Ахмад, Валӣ, Самад да Дильтаземдегіндердегі тарозу

баркашида, чор адади зеринде натыға гирифтанд: 43,2  
кг, 39,8 кг, 40 кг ва 41,8 кг. Ахмад да Дильтаземдегіндердегі  
Валӣ сабуктар аст. Дильтаземдегіндердегі Самад вазнинтар  
аст. Массай ҳар яке аз чүрақоро ёбед.

1134. Барои тайёр кардани салати «Сабзавот» 3 ҳисса сабзӣ,  
1 ҳисса пиёз ва 4 ҳисса картошқа гирифтан лозим аст.

Барои тайёр намудани 600 г салати «Сабзавот» чӣ  
қадар картошқа лозим?; бо 300 г сабзӣ чӣ қадар салати  
«Сабзавот» тайёр намудан мумкин аст?

## ТЕСТИ

1. Аз касри нодуруст қисми бутунашро чудо кунед:  $\frac{87}{11}$ .  
A)  $7\frac{10}{11}$ ; B)  $8\frac{1}{11}$ ; C)  $8\frac{21}{11}$ .
2. Дар як қуттй  $12\frac{3}{8}$  кг шакар, дар қуттии дигар  $13\frac{1}{8}$  кг шакар ҳаст. Дар ду қуттй якчоя чанд кг шакар мавчуд аст?  
A) 25,25 кг; B) 26 кг; C) 25,50 кг.
3. Дарозии порча 5 дм 6 см аст. Онро бо детсиметрхо ифода намоед.  
A) 56; B) 6,5; C) 5,6.
4. Массаи мохй 15 кг 8 г аст. Онро бо килограммхо ифода намоед.  
A) 15,008; B) 150,08; C) 1 500,8.
5. Давомнокии ду дарси пайиҳам гузаронидашуда 1 соату 30 дақиқа мебошад. Онро бо соат ифода намоед.  
A) 1,3; B) 1,4; C) 1,5.
6. Массаи машини боркаш 2 т 750 кг аст. Онро бо тонна ифода намоед.  
A) 27,5; B) 2,75; C) 0,275.
7. Масоҳати фарши хона  $12 \text{ м}^2 45 \text{ дм}^2$  аст. Онро бо метрхон квадратй ифода намоед.  
A) 1,245; B) 12,45; C) 124,5.
8. Суммаро дар шакли адади омехта нависед:  $4 + \frac{9}{13}$ .  
A)  $4\frac{6}{13}$ ; B)  $4\frac{9}{13}$ ; C)  $4\frac{12}{13}$ .
9. Сайёҳ дар муддати 4 соат роҳи дарозиаш 19 км-ро тайкард. Суръати ҳаракати ўро ёбед.  
A)  $4\frac{1}{4}$  км/соат; B)  $4\frac{3}{4}$  км/соат; C) 4 км/соат.
10. Адади омехтаро ба касри нодуруст гардонед:  $4\frac{5}{7}$ .  
A)  $\frac{12}{7}$ ; B)  $3\frac{3}{7}$ ; C)  $4 + \frac{5}{7}$ .
11. Қимати ифодаро ёбед:  $3\frac{7}{12} + 1\frac{5}{12} + 2\frac{11}{12}$ .  
A)  $3\frac{5}{12}$ ; B)  $4\frac{1}{12}$ ; C)  $5\frac{1}{12}$ .
12. Дарозии росткунча  $1\frac{3}{10}$  м буда, бараш аз он  $\frac{1}{10}$  м кўтохтар аст. Периметри росткунчаро ёбед.  
A)  $2\frac{1}{5}$ ; B)  $4\frac{1}{10}$ ; C) 5.

13. Суммаро ёбед:  $3\frac{3}{5} + 5$ .

A)  $7\frac{2}{5}$ ; B)  $8\frac{3}{5}$ ; C)  $2\frac{3}{5}$ .

14. Муодиларо ҳал қунед:  $x + \frac{1}{3} = 2\frac{1}{3}$ .

A)  $\frac{1}{3}$ ; B)  $1\frac{1}{3}$ ; C) 2.

15. Кадомаш калонтар: а)  $2 - \frac{2}{5} - \frac{3}{5}$  ё б) 1?

A) а; B) б); C) онҳо баробаранд.

16. Дар қуттии дастгохи корхона массай он навишта шудааст: 3,584 т. Массай дастгоҳро бо тонна, сентнер ва килограмм ифода намоед.

A) 3 т 5 сент. 84 кг; B) 3 т 58 сент. 4 кг; C) 3 т 580 кг.

### ЧИРО ЁД ГИРИФТЕД (Салоҳиятҳои ҳатми)

1. Таърифи касри даҳиро медонам ва онро бе маҳраҷ навишта метавонам.

$$\frac{7}{10}, 1\frac{3}{10}, 4\frac{9}{10}, 24\frac{25}{10}, 36\frac{25}{100}, 5\frac{123}{1000}, \\ 1\frac{16}{1000}, 24\frac{235}{10000}, \frac{164}{10}, \frac{118}{100}.$$

2. Хосиятҳои касри даҳиро медонам ва аз онҳо истифода бўйда метавонам.

Касрҳоро бо тарзи ба сураташон илова кардани 0 ба касри даҳӣ табдил дихед:

$$\frac{9}{100}, 1\frac{12}{1000}, 12\frac{3}{1000}, 3\frac{168}{10000}, 21\frac{21}{10000}, \frac{184}{100000}.$$

3. Разрядҳои касри даҳиро номбар карда, онҳоро дар навишти даҳии каср ҷудо карда метавонам.

а) 0,22222; б) 1 234, 5678; в) 25,2525.

4. Касрҳои даҳиро бо ҳам мӯқоиса карда метавонам.

а) 3,573 ва 3,581; б) 6,5051 ва 6,5050;  
в) 0,00015 ва 0, 0015.

5. Касрҳои даҳиро ҷамъу тарҳ карда метавонам.

а)  $1,43 + 21,14 + 6,540$ ; б)  $0,67 + 12,04 + 1,563$ ;  
в)  $1 - 0,35 - 0,245$ .

6. Ададҳоу тақрибиро ниишон дода, касрҳоу даҳиро бо норасой ва бо барзиёдӣ яклухт карда метавонам.

а) адади  $87, 247$  – ро то даҳякиҳо яклухт кунед;

б) касрҳоро то якиҳо яклухт кунед:  $1,39; 1,87; 37,556; 802,3022$ ;

в) касрҳоро то садякиҳо яклухт кунед:  $0,3691; 0,9805; 81,3564$ .

7. Касрҳоу даҳиро бо адади натуралӣ, бо воҳидҳоу разрядӣ ва бо касри даҳии дигар зарб зада метавонам.

а)  $137,64 \cdot 35$ ; б)  $256,414 \cdot 1\,000$ ; в)  $194,15 \cdot 5,64$ .

8. Касри даҳиро ба адади натуралӣ, ба воҳидҳоу разрядӣ ва ба касри даҳӣ тақсим карда метавонам.

а)  $93,15 : 23$ ; б)  $165,248 : 1\,000$ ; в)  $1,4245 : 3,50$ .

9. Таърифи масштабро медонам, аз рӯйи дарозии порчаи маҳал дарозии онро дар нақши масштабаш маълум ёфта метавонам ва баръакс.

а) Дарозии порча дар маҳал  $5\,000$  м аст. Вай дар харитаи масштабаш  $1 : 100\,000$  ба қадом порча мувофиқ меояд?

б) Дарозии порча дар харита ба  $3$  см баробар аст. Масштаби харита  $1 : 100\,000$  мебошад. Дарозии порчаи мувофиқи маҳалро ёбед.

10. Миёнаи арифметикии якчанд ададро ёфта метавонам.  
 $1,384; 2,12; 1,19; 1,48; 2,444$  ва  $10,808$ .

## Машғулияти иловагии № 6

### Варианти 1

1. Амалро ичро кунед:  $3 \frac{9}{10} + \frac{17}{10} + \frac{3}{10}$ .

2. Касрҳоу даҳиро бо ҳам муқоиса кунед:  
 $0, 6712$  ва  $0, 6713$ .

3. Порчаҳоро мувофиқи тартиби афзуншавии дарозихояшон ҷойгир созед:

$$AB = 1,025 \text{ м}, CD = 1,029 \text{ м}, MP = 0,909 \text{ м}.$$

4. Амалҳоро ичро кунед:  $(7,891 + 4,8) - (8,1 + 2,109)$ .

5. Яке аз тарафҳои секунҷа  $67,4$  см, дуюмаш назар ба тарафи якум  $12,8$  см дарозтар ва тарафи сеюминаш назар ба тарафи дуюм  $4,6$  см кӯтоҳтар аст. Периметри секунҷаро ёбед.

## **Варианти 2**

1. Амалро ичро кунед:  $7 \frac{5}{10} + 2 \frac{8}{10} + 1 \frac{2}{10}$ .
2. Касрҳои даҳиро бо ҳам муқоиса кунед:  
0, 6912 ва 0, 6913.
3. Порчаҳоро мувофиқи тартиби афзуншавии дарозиҳояшон  
ҷойгир созед:  
 $AB = 2, 036 \text{ м}$ ,  $CD = 2, 41 \text{ м}$ ,  $MP = 2,301 \text{ м}$ .
4. Амалҳоро ичро кунед:  $(14,537 - 5,01) - (2,237 - 1,59)$ .
5. Яке аз тарафҳои секунҷа 63,8 см, дуюмаш назар ба тарафи  
якум 14,7 см дарозтар ва тарафи сеюмаш назар ба тарафи  
дуюм 5,6 см кӯтоҳтар аст. Периметри секунҷаро ёбед.

## § 7. ЗАРБ ВА ТАҚСИМИ КАСРХОИ ДАҲӢ

### 7.1. Зарби касри даҳӣ бо адади натуралӣ

**Масъалаи 1.** Нархи 1 кг қанд 5 сомонию 50 дирам аст. Шахсе 4 кг қанд харид. Нархи харид чанд пул шуд?

Ҳал. Медонем, ки 1 сомонӣ = 100 дирам аст. Аз ин ҷо 1 дирам =  $\frac{1}{100}$  сомонӣ. Бинобар ҳамин, 5 сомонию 50 дирам = 500 дирам + 50 дирам = 550 дирам мешавад. Нархи харид ба ҳо-сили зарби ададҳои натуралии 4 ва 550, яъне ба  $4 \cdot 550 = 200$  дирам баробар аст. Он  $4 \cdot 5,5 = 4 \cdot (5+0,5) = 4 \cdot 5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 = 20 + 2 = 22$  сомониро ташкил медиҳад.

Адади 22 натиҷаи ҳосили зарби адади натуралии 4 бо касри даҳии 5,5 мебошад.

**Масъалаи 2.** Дарозии росткунча 0,4 дм буда, бараш 12 дм аст. Масоҳати росткунчаро меёбем.

Ҳал. Дарозӣ ва бари росткунчаро бо сантиметрҳо ифода менамоем:

Азбаски 1 дм = 10 см аст, пас  $0,4 \text{ дм} = 4 \text{ см}$  ва  $12 \text{ дм} = 120 \text{ см}$  мешавад. Бинобар ҳамин меёбем, ки масоҳати росткунчаяи додашуда ба  $4 \text{ см} \cdot 120 \text{ см} = 480 \text{ см}^2$  баробар аст.

Азбаски  $1 \text{ дм}^2 = 100 \text{ см}^2$  аст, пас  $1 \text{ см}^2 = \frac{1}{100} \text{ дм}^2$  мешавад.

Аз ин ҷо маълум мешавад, ки  $480 \text{ см}^2 = \frac{480}{100} \text{ дм}^2 = 4,8 \text{ дм}^2$  аст.

Адади 4,8 натиҷаи зарби касри даҳии 0,4 бо адади натуралии 12 аст:  $0,4 \cdot 12 = 4,8$ .

**Қоида.** Ҳангоми зарби касри даҳӣ бо адад, ба вергул аҳамият надода онҳоро ҳамчун ададҳои натуралӣ зарб задан лозим. Шумораи рақамҳои дар ҳосили зарб пас аз вергул омада бояд ба шумораи рақамҳои пас аз вергул дар касри даҳӣ буда баробар шавад.

**Мисоли 1.** Ададҳои 6,54 ва 6-ро зарб мезанем.

Ба вергул аҳамият надода, ададҳои 654 ва 6-ро зарб мезанем:  $654 \cdot 6 = 3924$ . Азбаски дар касри даҳии 6,54 вергул аз рост дар мавқеъи сеюм ҷойгир аст (баъд аз вай рақамҳои

5 ва 4 омадаанд), дар натицаи зарб адади 3 924 низ вергулро аз охир дар мавқеъи сеюм мегузорем:

$$6,54 \cdot 6 = 39,24$$

**Мисоли 2.** Ададҳои 10,8 604 ва 1 234-ро зарб мезанем.

$$108,604 \cdot 1\,234 = 134\,017,336.$$

Азбаски дар касри даҳии 108,604 пас аз вергул се рақам омадааст, дар натицаи зарб низ бояд пас аз вергул се рақам гузошта шавад:

$$108,604 \cdot 1\,234 = 134\,017,336.$$

Ҳамин амалро таг ба таг низ навиштан мумкин аст:

$$\begin{array}{r} & 108,604 \\ \times & 1\,234 \\ \hline & 434\,416 \\ + & 325\,812 \\ & 217\,208 \\ \hline & 108\,604 \\ \hline & 13\,4017,336 \end{array}$$

**Мисоли 3.** Ададҳои 0,2 768 ва 5 428-ро зарб мезанем,

$$\begin{array}{r} & 5\,428 \\ \times & 0,2768 \\ \hline & 43\,424 \\ + & 32\,568 \\ & 37\,996 \\ \hline & 10\,856 \\ \hline & 1\,502,4704 \end{array}$$

---

1135. Нишон дихед, ки агар чойҳои зарбшавандаҳо иваз шаванд, ҳосили зарби онҳо тағиیر намеёбад (қонуни чойивазкунии зарб):

- а)  $1,5 \cdot 12$ ;    б)  $36 \cdot 4,48$ ;    в)  $105 \cdot 0,582$ .

1136. Нишон дихед, ки агар зарбшавандаҳо ба гурӯҳҳо чудо карда шаванд, ҳосили зарби онҳо тағиир намеёбад (қонуни гурӯҳбандии зарб): а)  $56 \cdot 2,4 \cdot 16$ ; б)  $35 \cdot 8,204 \cdot 75$ .

1137. Суммаро дар шакли ҳосили зарб навишта, зарбро ичро намоед:

- а)  $2,5+2,5+2,5$ ;      б)  $1,32+1,32+1,32$ ;  
в)  $0,98+0,98+0,98$ ;      г)  $21,35+21,35+21,35$ ;  
г)  $40,3+40,3+40,3+40,3$ ;      д)  $0,03+0,03+0,03$ .

1138. Амали зарбро ичро намоед:

- а)  $5,25 \cdot 32$ ;      б)  $74 \cdot 67,4$ ;      в)  $0,384 \cdot 120$ ;  
г)  $8,4 \cdot 38$ ;      г)  $240 \cdot 45,67$ ;      д)  $3,8 \cdot 945 \cdot 144$ .

1139. Дарозии росткунча 45 см буда, бараш 89,72 см аст.  
Масоҳати росткунчаро ёбед ва адади ҳосилкардаатонро то даҳяй яклухт кунед.

1140. Қимати ифодаро ёбед:

- а)  $(14,42 - 9,785) \cdot 12 + 3,642$ ; б)  $0,14 \cdot (17,3 + 113,7) - 16,2508$ .

1141. Нархи 1 кг шакар 8,5 сомонӣ аст. Нархи 5 кг, 18 кг, 50 кг, 120 кг шакар чанд сомонӣ аст?

1142. Автомобил бо суръати 65 км/соат ҳаракат дорад. Вай дар  $\frac{1}{2}$  соат,  $\frac{1}{4}$  соат ва  $\frac{3}{4}$  соат кадом масофаҳоро тай меқунад?

1143. Тарафи секунҷаи баробартараф 42,38 см аст.  
Периметрашро ёбед.

1144. Аз ду деҳаи аз ҳам дар дурии 16 км ҷойгирбуда дар як лаҳзаи вақт ба пешвози ҳам ду пиёда равон шуд.  
Суръати ҳаракати яке аз онҳо ба 3,4 км/соат ва дигараш ба 4,6 км/соат баробар буд.

Пиёдаҳо пас аз чанд соат воҳӯрданд? Ҷойи воҳӯрии онҳо аз ин деҳаҳо чӣ қадар дур ҷойгир аст?

---

1145. Суммаро дар шакли ҳосили зарб нависед:

- а)  $4,45+4,45+4,45+4,45+4,45+4,45+4,45$ ;  
б)  $0,167+0,167+0,167+0,167+0,167+0,16$ .

1146. Амалҳоро ичро намоед:

- а)  $20,46 - 3,8 \cdot (7,16 - 3,160) + 5,232$ ;  
б)  $(0,347 + 4,653) \cdot 1,123 - 2,294 + 0,552$ .

1147. Қимати ифодаи  $7,34x - 1,52y$ -ро, ҳангоми  $x=10$ ;  $y=5$  будан ёбед.

1148. Қонуни чудошавии зарб аз рўйи чамъро татбиқ намуда, қимати ифодаро ёбед:

- а)  $37,64 \cdot 0,8865 + 62,36 \cdot 0,8865$ ;
- б)  $126,54 \cdot 257,48 - 26,54 \cdot 257,48$ .

1149. Масъалае фикр кунед, ки ҳалли он ба зарби ададҳои зерин биёрад:

- а)  $15 \cdot 14,68$ ;
- б)  $0,832 \cdot 125$ .

1150. Масоҳати росткунчаи дарозӣ ва бараҷ додашударо ёбед:

- а) 4 дм ва 1,2 м;
- б) 0,15 дм ва 0,3 дм.

1151. Ҳаҷми параллелепипеди росткунҷаро ёбед, агар ҷенакҳояш чунин бошанд:

- а) 1,5 см; 0,4 см; 10 см;
- б) 30 см; 0,7 см; 6 см.

1152. Масоҳати майдони якум 22,5 га ва масоҳати майдони дуюм аз он 6 га зиёдтар аст. Агар аз ҳар га майдони якум 25 сентнерӣ ва аз ҳар га майдони дуюм 30 сентнерӣ ҳосили пахта рӯёнида бошанд, ҳамагӣ чанд тонна пахта чамъоварӣ шудааст?

---

---

1153. Рақами охирини ҳосили зарбро ёбед:


$$11 \cdot 12 \cdot 13 \cdot 14 \cdot 15 \cdot 16 \cdot 17 \cdot 18.$$

1154. Дар байни 1 ва 2 қадом аломати математикиро гузоштан лозим аст, то адади аз 1 қалону аз 2 хурд ҳосил шавад?

1155. Яке аз се ҳочагии пахтакор 3 025 т, ҳочагии дуюм аз он 2,4 маротиба зиёдтар ва ҳочагии сеюм аз ҳочагии дуюм 820 т камтар пахта чамъоварӣ намуданд.

Ҳар се ҳочагӣ дар якҷоягӣ чӣ қадар пахта чамъоварӣ намуданд?

1156\*. Дар доирачаҳои секунчаи дар расми 123 тасвирёфта ададҳои ғайринулии якрақамаро тавре нависед, ки суммаҳои онҳо аз рӯйи ҳар се тарафи секунча бо ҳам баробар шавад. Яке аз ҳалҳои масъаларо пешниҳод кунед.



Расми 123.

## Машқҳо барои тақрор

1157. Агар аз 19,9 сечандай адади номаълумро тарҳ кунем,  
1,9 ҳосил мешавад. Адади номаълум чанд аст?
1158. Қимати ифодаро ёбед:
- $(1\ 070 - 140\ 040 : 2\ 312) \cdot 74 + 1\ 229$ ;
  - $(38\ 529 + 205 \cdot 87) : 427 - 119$ .
1159. Бо тоннаҳо ифода намоед:
- 5 т 250 кг 800 г;
  - 164 т 500 сент. 45 кг 250 г-ро.
1160. Дар расми 124 ҳамаи секунҷаҳои  
дардавра қашидашуда баробаранд.  
Бузургии қунҷҳои ин секунҷаҳоро,  
ки куллаҳояшон нуқтаи 0 мебошанд, ёбед.
1161. Периметри квадратро ёбед, агар тарафааш 0,24 метр  
бошад.



**Расми 124.**

## 7.2. Зарби касри даҳӣ бо воҳидҳои разрядӣ

Зарби касри даҳӣ бо воҳидҳои разрядии 10, 100, 1 000 ва  
ғайра ба қӯҷонидани вергул ба самти рост меорад.

**Мисоли 1.** Касри 2,7892-ро бо 10 зарб мезанем.

Аввал адади 27 892-ро бо 10 зарб мезанем. Дар натиҷа  
адади 278 920-ро ҳосил мекунем. Аз самти рости ин адад чор  
ракам чудо карда, пеш аз онҳо вергулро мегузорем.

$$2,7\ 892 \cdot 10 = 27,8920 = 27,892.$$

Агар зарбшаванди 2,7892-ро бо натиҷаи ҳосилкардаамон  
қиёс намоем мебинем, ки онро аз адади 2,7892 дар натиҷаи  
ба як ракам ба самти рост ҷой иваз кардани вергул ҳосил  
намудан мумкин аст.

Барои бо 100 зарб задани касри 2,7892 ба охири каср дуто  
0 илова намуда, пеш аз чор рақами охир вергулро мегузорем:

$$2,7892 \cdot 100 = 278,9200 = 278,92.$$

Айнан ҳамин тавр, барои бо 1 000 зарб задани касри даҳии  
2,7892 дар охири ин каср сето рақами 0 навишта, пеш аз чор  
раками охир вергулро гузоштан лозим аст:

$$2,7892 \cdot 1\ 000 = 2\ 789,2000 = 2\ 789,2.$$

Бо ҳамин тарз воҳидҳои дигари разрядии калонтарро низ

бо касри даҳии додашуда зарб задан мумкин аст.

**Қоиди 1. Барои зарб задани касри даҳӣ бо 10, 100, 1000 ва ғ., вергулро дар каср, мувофиқан ба 1, 2, 3 ва ғ. рақам ба рост қӯҷонидан лозим аст.**

**Мисоли 2.** Ададҳои 0,1234 ва 100 000-ро зарб мезанем. Адади 100 000 панҷто 0 дорад. Касри даҳии 0,1234 пас аз вергул чор рақам дорад. Барои зарб задани касри 0,1234 бо 100 000, дар охири каср якто рақами 0 илова мекунем. Он гоҳ шумораи ракамҳои касри даҳӣ бо шумораи сифрҳои зарбшаванда баробар мешавад. Зарбро ичро мекунем:

$$0,1234 \cdot 100\,000 = 12\,340.$$

---

1162. Ададҳоро бо 10 зарб занед:

$$12; 12,1; 1,21; 121; 121,1; 0,121; 0,1 201.$$

1163. Ададҳоро бо 100 зарб занед:

$$3,6; 3,66; 36,6; 3,606; 0,366; 0,36; 10,0 101.$$

1164. Ададҳоро бо 1 000 зарб занед:

$$0,488; 4,882; 48,36 054; 145,394; 0,21; 0,00002.$$

1165. Ададҳоро бо 10 000 зарб занед:

$$2,45901; 25,006712; 333,245801; 0,123456.$$

1166. Қимати ифодай  $54,1 \cdot x$ -ро ёбед, агар  $x=10; 100; 1\,000$  бошад.

1167. Қимати ифодай  $p \cdot 100+x$ -ро ёбед, агар:

а)  $p=1,218$ ;  $x=26,2$ ; б)  $p=0,002$ ;  $x=6,754$  бошад.

1168. Ададҳоро бо рақам нависед:

- а) «шашу аз даҳ чор ҳазор»; б) «чордаҳу аз сад ду ҳазор»;  
в) «7 246,1 ҳазор»; г) «ҳашту аз даҳ чор миллион».

1169. Ададҳоро бо ҳарф нависед:

а) 654 000;      б) 75 000;      в) 10 206 000.

---

1170. Касри даҳиро даҳ карат (маротиба) калон кунед:

$$0,48; 1,48; 3,69; 12,74; 123,19.$$

1171. Касри даҳиро сад карат калон намоед:

$$0,62; 1,62; 16,2; 45,642; 0,375.$$

1172. Касри даҳиро ҳазор маротиба калон кунед:

$$0,3826; 2,6543; 14,002; 145,7031; 0,021065.$$

1173. Қимати ифодаро ёбед:

- a)  $3,12 \cdot 10 + 0,14 \cdot 100 + 36,45 \cdot 1\ 000 + 0,0\ 001 \cdot 100\ 000$ ;  
 б)  $2,4 \cdot 10 + 3,62 \cdot 10^2 + 0,154 \cdot 10^3 - 1,4 \cdot 100 - 0,62 \cdot 1\ 000$ .
1174. Кунчи АОВ-и бузургиаш  $120^{\circ}$ -ро тасвир намоед. Нури ОК-ро тавре гузаронед, ки кунчи АОК ба  $75^{\circ}$  баробар бошад. Кунчи КОВ чанд градусро ташкил медиҳад?
1175. Ду хати рост дар нүктаи О якдигарро мебурад. Яке аз кунҷҳои ҳосилшуда  $30^{\circ}$  аст. Кунҷҳои дигарро ёбед.
1176. Қимати ифодаи  $0,254 \cdot x - 1,625 \cdot y$ -ро ёбед, агар:  
 а)  $x = 1\ 000$  ва  $y = 100$ ; б)  $x = 10\ 000$  ва  $y = 1\ 000$  бошад.
- 
- 

1177\*. Ба ҷойи ситорача чунин рақамеро гузоред, ки зарб дуруст ичро шавад:

а) 4 * 3	б) 318	в) **43	г) *2*
$\begin{array}{r} \times \\ \times \\ + \end{array}$	$\begin{array}{r} 2 * \\ \times \\ + \end{array}$	$\begin{array}{r} ** \\ \times \\ + \end{array}$	$\begin{array}{r} *7 \\ \times \\ + \end{array}$
$\begin{array}{r} *8* \\ *** \\ + \end{array}$	$\begin{array}{r} **90 \\ *54 \\ + \end{array}$	$\begin{array}{r} *57*9 \\ ***2 \\ + \end{array}$	$\begin{array}{r} 22*8 \\ *6*0 \\ + \end{array}$
* * * *	*** * *	**** * *	1 *46*

- 1178\*. Сад адади натуралӣ дода шудааст. Ҳар яки онҳоро ба суммаи ҳамаашон тақсим карда, натиҷаҳои ҳосилшударо ҷамъ карданд. Дар ҷавоб ҷандро ҳосил карданд?
- 1179\*. Кунчи  $54^{\circ}$  дода шудааст. Бо ёрии паргору ҳаткашаки бетақсимот онро ба 3 ҳиссаи баробар ҷудо кунед.

### Машқҳо барои такрор

1180. Адади  $645453,764188$ -ро:  
 а) то якӣ; б) то даҳӣ; в) то садӣ; г) то даҳякӣ; ғ) то садякӣ;  
 д) то ҳазорякӣ; е) то садҳазорякӣ яклухт намоед.
1181. Ду кунҷеро тасвир намоед, ки яке аз онҳо  $45^{\circ}$  ва дигараш  $60^{\circ}$  буда, қуллаи умумӣ доранд ва тарафашон умумӣ бошад. Кунҷи умумии ҳосилшуда аз ҷанд градус иборат аст?
1182. Амалҳоро ичро намоед:  
 а)  $2,26 \cdot 100 + 0,67 \cdot 10 - 0,08 \cdot 100 + 4,5$ ;  
 б)  $3,872 \cdot 1\ 000 + 0,0\ 002 \cdot 10\ 000 - 0,6 \cdot 100$ .
1183. Нархи як кг орд 2 сомонию 84 дирам буд. Нархи 0,5 кг орд ҷанд сомонӣ мешавад?

1184. Муодиларо ҳал кунед:

a)  $(x+2,3) \cdot 10 = 4,6$ ;

б)  $(12,8 - x) \cdot 100 = 1200$ .

### 7.3. Зарби қасри даҳӣ бо қасри даҳӣ

**Масъалаи 1.** Нархи 1 кг кулчақанд 4 сомонию 60 дирам аст. Шахсе 0,25 кг кулчақанд харид. Ў бояд чӣ миқдор пул дихад?

**Ҳал.** Азбаски  $0,25 \text{ кг} = \frac{25}{100} \text{ кг} = \frac{1}{4} \text{ кг}$  буда, нархи 1 кг кулчақанд 4 сомонию 60 дирам аст, пас барои ёфтани нархи  $0,25 \text{ кг}$  кулчақанд 4 сомонию 60 дирамро ба 4 тақсим намудан лозим мебошад:

$$4 \text{ с. } 60 \text{ д.: } 4 = 4,6; 4 = (4+0,6):4 = 4:4 + 0,6:4 = 1 + 0,15 = 1,15 \text{ сомонӣ.}$$

Ҳамин натиҷаро ҳосил мекунем, агар ададҳои 4,6 ва 0,25-ро бо ҳам зарб занем:  $4,6 \cdot 0,25 = 1,150$ .

Ҳамин тавр, харидор бояд барои 0,25 кг кулчақанд 1 сомонию 15 дирам дихад.

**Масъалаи 2.** Дарозии росткунча 17,5 дм буда, бараш 3,5 дм аст. Масоҳати росткунҷаро меёбем.

**Ҳал.** Дарозӣ ва бари росткунҷаро бо сантиметр ифода менамоем:

$17,5 \text{ дм} = 175 \text{ см}; 3,5 \text{ дм} = 35 \text{ см}$ . Масоҳати чунин росткунча ба  $175 \text{ см} \cdot 35 \text{ см} = 6125 \text{ см}^2$  баробар аст.

$$\text{Азбаски } 1 \text{ дм}^2 = 100 \text{ см}^2 \text{ аст, пас } 1 \text{ см}^2 = \frac{1}{100} \text{ дм}^2 \text{ мешавад.}$$

Аз ин рӯ,  $6125 \text{ см}^2 = 6125 \cdot 1 \text{ см}^2 = \frac{6125}{100} \text{ дм}^2 = 61,25 \text{ дм}^2$  мебошад. Ҳамин тавр муайян намудем, ки  $17,5 \cdot 3,5 = 61,25$  аст. Пас, масоҳати росткунча ба  $61,25 \text{ дм}^2$  баробар будааст.

**Қоид.** Барои зарб задани як қасри даҳӣ бо дигараш ба вергул аҳаммият надода, қасрҳоро ҳамчун ададҳои натуралий зарб задан лозим аст. Шумораи рақамҳои дар ҳосили зарб пас аз вергул оянда бояд ба шумораи якҷояи рақамҳои пас аз вергул дар зарбшавандаҳо мавҷуд буда баробар шавад.

**Мисоли 1.** Ададҳои 3,623 ва 0,42-ро таг ба таг зарб мезанем. Шумораи рақамҳои баъд аз вергул мавҷуда дар зарбшавандаи якум ба 3 ва дар зарбшавандаи дуюм ба 2

баробар аст. Аз ин рұ, дар ҳосили зарб бояд пас аз вергул  $3+2=5$  рақам ояд:

Агар шумораи рақамҳои дар ҳосили зарб  $\begin{array}{r} 3,623 \\ \times 0,42 \\ \hline 7246 \end{array}$  чудошаванда аз шумораи зарурӣ камтар бошад,  $+ \begin{array}{r} 14\,492 \\ \hline 1,52166 \end{array}$  пеш аз натиҷаи зарб якчанд сифр навиштан лозим аст.

**Мисоли 2.** Ададҳои 0,40312 ва 0,001-ро зарб мезанем.

Адади якум пас аз вергул 5 рақам ва адади дуюм 3 рақам доранд. Бинобар ҳамин, дар ҳосили зарб пас аз вергул бояд  $5+3=8$  рақам бокӣ монад:

$$\begin{array}{r} 0,40312 \\ \times 0,001 \\ \hline 0,00040312 \end{array}$$

1185. Нишон дихед, ки аз иваз шудани ҷойҳои зарбшавандаҳо натиҷаи зарб дигар намешавад:

- а)  $3,06 \cdot 3,2$ ; б)  $0,34 \cdot 54,4$ ; в)  $0,25 \cdot 25,02$ ; г)  $1,15 \cdot 0,036$ .

1186. Нишон дихед, ки агар зарбшавандаҳо ба гурӯҳҳо муттаҳид карда шаванд, натиҷаи зарб тағиyr намеёбад:

- а) 4,05; 2,8 ва 100; б) 0,76; 10,5 ва 15,1; в) 0,15; 25,0 ва 4.

1187. Нишон дихед, ки касрҳои даҳӣ қонуни ҷудошавии зарб аз рӯйи ҷамъро қонеъ месозанд:

- а) 6,5; 1,36 ва 2,1; б) 12,21; 1,01 ва 0,05; в) 1,05; 0,32 ва 1,2.

1188. Амали зарбро иҷро намоед:

- |                       |                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| а) $4,22 \cdot 5,2$ ; | б) $45 \cdot 6,4$ ;   | в) $8,2 \cdot 26$ ;               |
| г) $72,3 \cdot 4,8$ ; | ф) $0,4 \cdot 2,75$ ; | д) $350 \cdot 1,45$ ;             |
| е) $2,84 \cdot 150$ ; | ё) $0,15 \cdot 520$ ; | ж) $6,354 \cdot 0,2 \cdot 18,5$ . |

1189. Тарафи квадрат ба дарозии росткунча баробар аст.

Агар масоҳати росткунча  $48,5 \text{ см}^2$  буда, бараш  $4,85 \text{ см}$  бошад, масоҳати квадратро ёбед.

1190. Амалҳоро иҷро намоед:

- а)  $(5-3,87) \cdot 12,4 + 6,704$ ; б)  $10,25 \cdot (13,45 + 102,5) - 50,26$ ;  
в)  $52,36 - 1,15 \cdot (7,6 + 12,4)$ ; г)  $35,3 + 13,2 \cdot (7,314 + 3,686)$ .

1191. Нархи 1 кг зардолу 1,5 сомонӣ буд. Нархи 1,2 кг, 3,4 кг, 8,6 кг зардолу ҷанд сомонӣ буд?

1192. Массаи 1  $\text{см}^3$  оҳан 7,9 г аст. Массаи пораи оҳани ҳаҷмаш  $2,5 \text{ см}^3$ ;  $6,2 \text{ см}^3$ ;  $15,8 \text{ см}^3$  ҷанд аст?

1193. Дарозии хона 4,8 м, бараш 3,5 м ва баландиаш 2,6 м аст. Ҳаҷми хонаро ёбед.

---

---

1194. Амалҳоро ичро намоед:

а)  $3,1 \cdot 1,036 \cdot 4,1$ ;      б)  $52,3 \cdot 8,5 \cdot 0,5 = 202,5$ .

1195. Масоҳати майдони росткунчаро ёбед, агар дарозиаш 12,65 м буда, бараш 18, 24 м бошад.

1196. Сумма ё фарқро ба ҳосили зарб табдил дихед:

а)  $1,6x + 2,3x + x$ ;    б)  $5,49y - 0,33y + y$ ;    в)  $y - 0,5y - 0,35y$ ;  
г)  $4 - 2,54 - 0,46$ ;    д)  $6,75x - 4,50x - y$ ;    д)  $1 - 0,15 - 0,02 - 0,7$ .

1197. Аз бозор 4,5 кг картошка ва 12,5 кг сабзӣ хариданд.

Нархи 1 кг картошка 1,4 сомонӣ ва нархи 1 кг сабзӣ 0,85 сомонӣ буд. Барои ҳамаи харид чанд сомонӣ доданд?

1198. Масоҳати майдони якум 145,4 га буда, масоҳати майдони дуюм аз он 15,9 га камтар аст. Масоҳати якҷояи ҳар ду майдонро ёбед.

1199. Бригадаи якум 25 тонна, бригадаи дуюм аз он 1,24 маротиба зиёд ва бригадаи сеюм аз бригадаи якум 10,5 тонна камтар пахта фундоштанд. Ҳар се бригада дар якҷоягӣ чанд тонна пахта фундошт?

1200. Қимати ифодаҳоро ёбед:

а)  $1,53 \cdot 54 - 0,42 \cdot (512 - 491,2) + 1,116$ ;  
б)  $((27,12 + 43,08) \cdot 0,007 - 0,0314) \cdot 100$ .

1201. Муодилаҳоро ҳал кунед:

а)  $9,5x - 3,2x + 1,8x + 3,75 = 6,9$ ;    б)  $11,3y - 9,7y - 0,8y + 7,4 = 17$ .

1202. 1 пуд = 16,38 кг аст. 5,5 пуд; 15,05 пуд; 72 пуд чанд кг аст?

---

---

1203. Қатораи мусоғиркаш аз шаҳри Душанбе ба самти шаҳри Москва бо суръати 60 км/соат равона шуд. Дар ҳамон лаҳза аз шаҳри Москва ба самти шаҳри Душанбе бо суръати 70 км қатораи боркаш ба роҳ баромад. Кадоме аз ин ду қатора дар лаҳзай воҳӯрӣ аз шаҳри Душанбе дурттар чойгир аст?

1204\*. Сатили 10 литра аз оби минералӣ пур аст. Оё бо ёрии зарфҳои холии ғунҷоишҳояшон мувофиқан 6 л; 7 л ва 8 л аз он расо 5 л оби минералӣ гирифтан мумкин аст?

Чӣ тавр?

1205\*. Пулҳои кисай ман 1 сомона, 5 сомона, 20 сомона ва 50 сомонаанд. Ҳамагӣ 25-то пули қоғазӣ дорам. Оё дар кисай ман 7 адад пули якқурба ёфт мешавад? Инро шарҳ дихед.

### Машқҳо барои такрор

1206. Ададҳоро яклухт намоед:

- а) то даҳӣ: 25,64; 120,120; 639,321; 114; 1,521.
- б) то даҳяқӣ: 2,564; 12,762; 389,642; 216,65; 0,67 438.

1207. Амалҳоро ичро намоед:

- а)  $679,54 + (374,42 - 99,970)$ ; б)  $29,754 - (13,687 - 0,97)$ .

1208. Решай муодиларо ёбед:

- а)  $x + 14,56 = 9,78 + 9,22$ ; б)  $3,48 + y + 24,42 = 28,74$ .

1209. Ман ададеро фикр кардам. Агар ба он 18,12-ро илова карда, натиҷаи ҳосилкардаамро 2 маротиба зиёд кунам, 36,48 ҳосил мешавад. Ман кадом ададро фикр кардам?

1210. Агар аз адади номаълуме 1,6-ро тарҳ карда, натиҷаашро 10 карат зиёд кунам, 24 ҳосил мешавад. Адади номаълумро ёбед.

### 7.4. Тақсими касри даҳӣ ба адади натуралий

**Масъалаи 1.** Периметри квадрат 6,64 м аст. Дарозии тарафи квадратро ёбед.

**Ҳал.** Аввал периметри квадратро бо сантиметр ифода менамоем:  $6,64 \text{ м} = 6,64 \cdot 100 \text{ см} = 664 \text{ см}$ . Маълум мешавад, ки дарозии тарафи квадрат ба  $664 : 4 = 166 \text{ см} = 1,66 \text{ м}$  будааст. Адади  $1,66$  натиҷаи тақсими касри  $6,64$  ба  $\frac{4}{6,64}$  4 номида мешавад. Агар  $1,66$ -ро ба 4 зарб занем  $1,66 \times \frac{4}{6,64}$  ҳосил мешавад:

$$1,66 \cdot 4 = 6,64 \text{ ё ки}$$

$$\begin{array}{r} 6,64 | 4 \\ - \frac{4}{26} \\ \frac{24}{24} \\ \frac{24}{0} \end{array}$$

Адади  $1,66$ -ро бе гардонидани метр ба сантиметр низ ҳосил намудан мумкин аст. Барои ин ба вергул аҳамият надода,  $6,64$ -ро ба 4 тақсим намудан лозим ва ҳамин ки тақсими қисми бутуни адад тамом шуд, вергулро гузоштан лозим аст.

Дар вақти тақсим, агар қисми бутуни тақсимшаванда аз тақсимкунанда хурд бошад, қисми бутуни натица ба 0 баробар мешавад.

**Масъалаи 2.** Дар магоза порай маскаи массааш 2,760 кг боқӣ мондааст. Онро ба 8 ҳиссаи баробар чудо намудан лозим аст. Массаи ҳар як пора кадом ҳиссаи килограммро ташкил хоҳад дод?

$$\begin{array}{r} 2,760 \\ - \underline{24} \\ 0,345 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 36 \\ - \underline{32} \\ 40 \\ - \underline{40} \\ 0 \end{array}$$

**Ҳал.** Барои ҳалли масъалаи массаи маскаро бо граммҳо ифода намуда, адади ҳосилшударо ба 8 тақсим мекунем:

$$2,760 \text{ кг} = 2,760 \cdot 1000 \text{ г} = 2760 \text{ г}; 2760 : 8 = 345. \text{ Азбаски } 345 \cdot 8 = 2760 \text{ аст, пас } 2760 : 8 = 0,345 \text{ мешавад.}$$

Ҳамин натиҷаро ҳангоми таг ба таг тақсим кардани касри даҳии 2,760 ба 8 низ ҳосил намудан мумкин аст. Дар ин маврид ҳам ба вергул аҳамият надода, онҳоро ҳамчун ададҳои натуралӣ тақсим мекунем. Азбаски қисми бутуни тақсимшаванда 2 аз тақсимкунанда 8 хурд аст, қисми бутуни натиҷаи тақсим 0 мешавад.

**Мисоли 1.** Адади 2,246592-ро ба 32 тақсим мекунем.

$$\begin{array}{r} 2246592 \\ - \underline{224} \\ 32 \\ 0,070206 \end{array}$$

Қисми бутуни тақсимшаванда дар ин мисол низ аз тақсимкунанда хурд аст. Бинобар ҳамин, натиҷа аз қисми бутуни 0 оғоз меёбад. Пас,  $2,246592 : 32 = 0,070206$  мешавад.

$$\begin{array}{r} 65 \\ - \underline{64} \\ 192 \\ - \underline{192} \\ 0 \end{array}$$

**Мисоли 2.** Касри одии  $\frac{27}{25}$ -ро ба касри даҳӣ табдил медиҳем. Касри даҳии 27,0-ро ба адади натуралии 25 тақсим мекунем:

$$\begin{array}{r} 27 \\ - \underline{25} \\ 25 \\ - \underline{200} \\ 200 \\ 0 \end{array}$$

$$\text{Пас, } \frac{27}{25} = 1,08 \text{ мешавад.}$$


1211. Амали тақсимро ичро кунед:

- |               |             |               |
|---------------|-------------|---------------|
| а) 15,5:5;    | б) 146,4:7; | в) 93,15:23;  |
| г) 648,48:12; | ғ) 984:15;  | д) 149,12:82. |

1212. Амали тақсимро ичро карда, дурустии онро бо воситаи амали зарб тафтиш кунед:  
а) 3,24:18;      б) 0,288:12;      в) 806,52:5 200;  
г) 0,25:0,04;    ф) 0,132:24;    д) 0,79:316.
1213. Массай 8 саққои баробарвазн 59,44 кг аст. Массай 12-то ҳамин гуна саққо чй қадар аст?
1214. Масоҳати росткунча 86,1 см<sup>2</sup> буда, дарозиаш 20 см аст.  
Бари росткунча чанд см аст?
1215. Тарафхой росткунчай якум 6,4 см ва 12 см мебошанд.  
Масоҳати росткунчай дуюм аз масоҳати росткунчай якум 8 маротиба хурд аст. Агар бари росткунчай дуюм 1,6 см бошад, дарозиашро ёбед.
1216. Шахсе аз бозор 3 кг олуча ва 5 кг гелос харид. Агар нархи 1 кг олуча 1,5 сомонӣ буда, маблаги барои хариди гелос сарфшуда аз маблаги барои хариди олуча сарфшуда 2 маротиба зиёд бошад, нархи 1 кг гелос чанд аст?
1217. Дар ду халта 36, 8 кг шакар буд. Баъд аз он ки аз халтаи якум 4,4 кг шакарро гирифта ба халтаи дуюм реҳтанд, микдори шакар дар ҳар ду халта баробар шуд. Ҳар як халта чй қадар шакар дошт?
1218. Муодиларо ҳал кунед:  
а)  $6x - 17,6 = 8,8$ ; б)  $2x + x - 6,16 = 9,02$ ; в)  $2x+2x+x=15,5$ .
1219. Банди дарозиаш 28,6 метро ба чунин ду қисм чудо намудан лозим аст, ки яке аз дигараш 4,8 м дарозтар бошад. Ҳар як қисм чй қадар дарозӣ дорад?
- 
- 
1220. Периметри секунчай баробартараф 64,8 см аст.  
Тарафашро ёбед.
1221. Шахсе барои хариди 2 кг биринҷ, 24,28 сомонӣ ва барои хариди 8 кг мош 66,4 сомонӣ сарф кард. Нархи 5 кг биринҷ зиёд аст ё 8 кг мош?
1222. Қимати ифодаҳоро ёбед:  
а)  $0,5:4+0,36:3+0,15:30$ ;      б)  $2,24+1,75:25-0,24$ ;  
в)  $1,04+3,72:12-0,03$ ;      г)  $1,8+2,4:(11,71-3,71)$ .
1223. Муодилаҳоро ҳал кунед:  
а)  $4x=4,48$ ;      б)  $7x=0,49$ ;      в)  $12x=0,036$ ;  
г)  $1,05y=35$ ;      ф)  $13(y-3)=295,1$ ;      д)  $3,24:(y+2)=18$ .

1224. Бригада дар 3 рӯз 8 760 кг пахта чид. Рӯзи аввал 2 430 кг, рӯзи дуюм аз рӯзи сеюм дида 2 маротиба камтар. Бригада рӯзи сеюм чӣ қадар пахта чид?
1225. Аз се майдон 48,5 т картошка чамъоварӣ намуданд. Аз майдонҳои яқуму сеюм баробар, vale аз майдони дуюм назар ба ду майдони дигар 2,6 т зиёдтар картошка чамъ оварда шуд. Аз майдони сеюм чӣ қадар картошка чамъ оварда шуд?
1226. Катердар 3 соати ба муқобили ҷараёни об шино карданаш 82,2 км масофаро тай кард. Агар суръати ҷараёни об 2,6 км/соат бошад, суръати катерро дар оби ором ёбед.

- 1227\*. Халтacha 3,6 кг шакар дорад. Дар наздаш тарозуи дупалладор ва якто сангӣ массааш 200 г гузошта шудааст. Шакарро бо се баркаш ба се ҳиссаи массаҳояшон 800 г, 800 г ва 2 кг чудо намудан лозим аст. Ин корро чӣ тавр иҷро намудан мумкин аст?
- 1228\*. Ду ҷӯпон ният доранд, 14 л ширро, ки дар зарфи ғунҷоишааш 16 л мавҷуд аст, ба ду ҳиссаи баробар тақсим намоянд. Онҳо боз якторӣ зарфҳои ғунҷоишҳои 8 л ва 5 л доранд. Онҳо ин ниятре ба воситаи ҳамин се зарф чӣ тавр амалий сохта метавонанд?
1229. Бо чор донаи гӯгирд ва як тугма «белча» дар расми 125 тасвирёфтари созед. Тавре мебинед, тугма дар дохили «белча» ҷойгир аст. Ҷойҳои танҳо ду донаи гӯгирдро тавре дигар кунед, ки тугма аз белча берун монда белча ҳамон шаклашро нигоҳ дорад.



Расми 125.

### Машқҳо барои такрор

1230. Ададҳоро аввал 10, баъд 100 ва дар охир 1 000 карат қалон кунед:  
а) 6,0026; б) 3,2218; в) 5,5555; г) 0,07821.

1231. Амалҳоро ичро намоед:

а)  $(29,3-14,7) \cdot 5$ ;      б)  $(15,76-13,45) \cdot 32$ ;  
в)  $(76,42+03,26-49,98) \cdot 12$ ; г)  $(30,46-18,16) \cdot (12,42+7,58)$ .

1232. Масоҳати майдони алафзор 48 га буд. Рӯзи аввал  $\frac{3}{4}$  ҳиссаи онро даравиданд. Барои рӯзи дигар кадом ҳиссаи майдон боқӣ монд?

1233. Амалҳоро ичро кунед:

а)  $\left(12-11\frac{4}{9}\right) \cdot 55,8 - 5\frac{4}{5} : (10-8,75)$ ;

б)  $\left(6\frac{3}{5} : 6-8,016 \cdot 0,125 + \frac{2}{15} \cdot 0,03\right) \cdot 2\frac{3}{4}$ .

1234. Суммаи ду адад 177 аст. Агар адади калонро ба хурд тақсим кунем, 3-то мерасаду 9 бақия мемонад. Ин ду ададро ёбед.

### 7.5. Тақсими касри даҳӣ бо воҳидҳои разрядӣ

Тақсими касри даҳӣ бо воҳидҳои разрядии 10,100,1 000 ва гайра ба кӯҷонидани вергул ба самти чап меорад.

**Мисоли 1.** Касри 4,25-ро ба 10 тақсим мекунем.

Аввал вергулро ба эътибор нагирифта, адади 425-ро ба 10 тақсим мекунем:  $425:10=42,5$ . Тавре мебинем, ҳангоми ба 10 тақсим кардани касри даҳӣ кифоя аст, ки вергулро ба як рақам ба самти чап кӯҷонем:

Ҳамин тавр,  $4,25:10=0,425$  аст.

Барои тақсим кардани касри даҳӣ ба 100 кифоя аст, ки вергул ба ду рақам ба самти чап кӯҷонида шавад:

Масалан,  $8,654:100=0,08654$ .

Барои тақсим кардани касри даҳӣ ба 1 000 кифоя аст, ки вергул ба ду рақам ба самти чап ҷой иваз кунад ва ғ:

Масалан,  $2,3\ 279:1\ 000 = 0,0023279$ ;

$453,7\ 012:10\ 000 = 0,04537012$ .

**Қоида.** Барои тақсим кардани касри даҳӣ, мувофиқан ба 10, 100, 1 000 ва ғ., кифоя аст, ки дар касри даҳӣ вергул, мувофиқан ба як рақам, ду рақам, се рақам ва ғ. ба самти чап кӯҷонида шавад.

**Мисоли 2.** Адади 9,741-ро ба 1 000 тақсим мекунем.

Барои ин дар касри 9,741 вергулро ба се рақам ба чап кӯчонидан лозим аст. Вале, дар ин каср дар самти чапи вергул танҳо як рақам аст. Барои ҳамин, аввал пеш аз рақами 9 дуто 0 навишта, баъд вергулро дар асоси қоида мекӯчонем:

$$9,741:1\ 000=0,009,741:1\ 000=0,009741.$$

Қайд мекунем, ки тақсим кардани касри даҳӣ ба 10, 100, 1 000 ва г. маъни ба 0,1; 0,01; 0,001 ва ғайра зарб задани онро дорад, зоро  $\frac{1}{10}=0,1$ ;  $\frac{1}{100}=0,01$ ;  $\frac{1}{1000}=0,001$  ва ғайра мебошад.

---

1235. Ададҳоро ба 10 тақсим кунед:

$$15; 16,1; 162,4; 328; 1678,2; 2495; 0,473.$$

1236. Ададҳоро ба 100 тақсим кунед:

$$36; 367; 2478; 3,6; 3,67; 35,9; 0316.$$

1237. Ададҳоро ба 1 000 тақсим кунед:

$$49; 452; 45; 67; 1\ 289,3; 146,146; 0,257; 0,0008.$$

1238. Ададҳоро ба 10 000 зарб занед:

$$4\ 576,2; 3\ 084,45; 245,003; 0,6\ 547; 0,004.$$

1239. Қимати ифодаи  $72x$ -ро ёбед, агар  $x=10; 100; 1\ 000$  бошад.

1240. Қимати ифодаи  $100 \cdot x - p$ -ро ёбед, агар

$$\text{а) } x=0,01, p=10; \quad \text{б) } x=10,62, p=1\ 000 \text{ бошад.}$$

1241. Ададҳоро бо рақам нависед:

а) «Ҳашту аз сад сиву се ҳазор»;

б) «Як миллиарду аз миллион як».

1242. Ададҳоро ба 0,1; 0,01; 0,001 зарб занед:

$$0,6; 2,64; 13,76; 243,59; 0,03; 0,777; 12\ 487.$$

---

1243. Тақсимро иҷро кунед:

$$\begin{array}{llll} 12,3:10; & 18,13:10; & 3,28:10; & 0,10:0,10; \\ 124:100; & 308:100; & 42,42:100; & 2,5:100:0,001; \\ 1\ 245:1\ 000; & 45,56:1\ 000; & 4,765:1\ 000; & 3:1\ 000; 0,3:1\ 000. \end{array}$$


1244. Қимати ифодаи  $7,64:x$ -ро ёбед, агар  $x = 10; 100; 1\ 000; 10\ 000$  бошад.

1245. Барои ҷамъ овардани 100 г асал занбӯри асал, тақрибан, 1 млн. гулро мечашад. Аз як дона гул вай чӣ қадар асал ҷамъ меоварад?

- 1246\*. Харидор 12 сомонӣ дошт. Вай нон, намак ва гӯгирид харид. Барои нон 0,1; барои намак 0,24 ва барои гӯгирид 0,01 ҳиссай пулҳояшро сарф кард. Чанд пули дигараши бокӣ монд?
1247. Бузургииҳоро 10, 100, 1 000 маротиба хурд кунед: 4 кг; 74 км; 160 соат; 400 сентнер.
1248. Дарозии росткунҷа 30 см ва бараш 20 см мебошад. Агар дарозии онро бо 0,1 зарб занему барашро ба 0,1 тақсим кунем, оё масоҳати росткунҷа тағиیر меёбад?
1249. Суммаи ду адад 63,8 аст. Агар адади хурдро ба адади калон тақсим кунем 0,1 ҳосил мешавад. Ин ададхоро маълум намоед.

1250\*. Аз донаҳои гӯгирид чор квадрат соҳта шудааст (расми 126). Ҷойи чор донаи гӯгиридро тавре дигар кунед, ки се квадрат ҳосил шавад.

1251. Суммаи се адади пай дар пайи натуралий 138 аст. Ин ададхоро ёбед.
1252. Завраки мотордор аввал 5 соат ба муқобили самти ҷараёни дарё ва баъд 3 соат бо равиши ҷараёни он шино карда 88 км масофаро тай кард. Агар суръати ҷараёни об 4 км/соат бошад, суръати ҳаракати завракро дар оби ором ёбед.



Расми 126.

### Машқҳо барои тақрор

1253. Амалҳоро иҷро намоед:
- 0,7516:32;
  - 0,2020:20;
  - 0,8:3 215;
  - 31,28:10.
1254. Майдони кишт 45 га аст. Дар  $\frac{4}{5}$  ҳиссай он гандум ва дар қисми бокимондааш ҷавоштанд. Дар чанд га ҷавошта шуд?
1255. Ман ададеро фикр кардам. Агар ба он дучанда ва сечандаашро ҷамъ кунам, 36 ҳосил мешавад. Адади фикркардаи маро ёбед.
1256. Муодилаҳоро ҳал кунед:
- $6 \cdot (2x - 3) + 2 \cdot (4 - 3x) = 26;$
  - $\frac{5}{8} \cdot \left( \frac{2}{5}x - 1,2 \right) - 3,6 = 17.$

## 7.6. Тақсими касри дахӣ ба касри даҳӣ

**Масъала.** Масоҳати росткунча  $5,76 \text{ см}^2$  буда, бараҳ 4,8 см аст. Дарозии росткунча чанд см аст?

**Ҳал.** Масоҳат ва бари росткунчаро бо мм ифода мекунем.

$5,76 \text{ см}^2 = 576 \text{ мм}^2$  ва  $4,8 \text{ см} = 48 \text{ мм}$ . Ҳамин тавр, дарозии росткунча  $576:48 = 12 \text{ мм} = 1,2 \text{ см}$  аст. Азбаски  $1,2 \cdot 4,8 = 5,76$  аст, пас мо чунин адади 1,2-ро ҳосил намудем, ки он ба нисбати 5,76 ба 4,8 ё ба ҳосили тақсими 5,76 ва 4,8 баробар аст:

$$5,76:4,8=1,2$$

Адади 1,2-ро бо тарзи дигар низ ҳосил намудан мумкин. Кифоя аст, ки тақсимшаванда 5,76 ва тақсимкунанда 4,8-ро ба 10 зарб зада, адади 57,6-ро ба 48 тақсим кунем:

$$\frac{5,76}{4,8} = \frac{5,76 \cdot 10}{4,8 \cdot 10} = \frac{57,6}{48} = 1,2 .$$

**Қоид!** Барои тақсим кардани касри даҳӣ ба касри даҳӣ дар тақсимшаванда ва тақсимкунанда вергулро ба тарафи рост, ба шумораи рақамҳои пас аз вергул дар тақсимкунанда мавҷудбуда кӯҷонидан лозим аст.

**Мисоли 1.** Адади 19,592-ро ба 3,16 тақсим мекунем.

Дар тақсимшаванда ва тақсимкунанда вергулро ба ду рақам ба самти рост мекӯҷонем. Дар натиҷа адади 1959,2-ро ба адади натуралии 316 тақсим кардан лозим меояд. Ҳамин тавр,

$$19,592:3,16=1\ 959,2:316=6,2 \text{ аст.}$$

**Мисоли 2.** Адади 12,8-ро ба адади 1,024 тақсим мекунем.

Шумораи рақамҳои пас аз вергул дар тақсимкунанда мавҷуда сетоанд. Барои ҳамин, ҳам дар тақсимшаванда ва ҳам дар тақсимкунанда вергулро ба се рақам ба самти рост кӯҷонидан лозим. Азбаски шумораи рақамҳои тақсимшаванда 1 аст, пас аз рақами 8 дуто 0 илова намуда, шумораи рақамҳои пас аз вергул омадаи тақсимшавандаро низ ба 3 баробар месозем ва амали тақсимро иҷро менамоем:

$$\frac{12,8}{1,024} = \frac{12,800 \cdot 1\ 000}{1,024 \cdot 1\ 000} = \frac{12\ 800}{1\ 024} = 12,5 .$$

Санчиш нишон медиҳад, ки амали тақсим дуруст иҷро шудааст:  $1\ 024 \cdot 12,5 = 12\ 800$ .

**Мисоли 3.** Адади 2,2465-ро ба 0,05 тақсим мекунем.

Тақсиро бо усули таг ба таг ичро мекунем. Дар тақсимшаванда ва тақсимкунанда вергулро ба ду ракам ба самти рост мекӯ- чонем ва адади 224,65-ро ба 5 тақсим мекунем:  
$$\begin{array}{r} 224,65 \\ - 20 \\ \hline 24 \\ - 20 \\ \hline 4 \\ - 4 \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 5 \\ \hline 44,93 \end{array}$$
  
224,65:5=44,93.

Санчиш:  $44,93 \cdot 5 = 224,65$ .

Ин гувоҳи он аст, ки тақсим дуруст ичро гардидааст.

$$\begin{array}{r} 45 \\ \hline 15 \\ \hline 15 \\ \hline 0 \end{array}$$

**Мисоли 4.** Омӯзгор бо 27,95 сомонӣ чандто дафтари нархи ҳар кадоме 0,50 сомонӣ харида метавонад?

**Тарзи I.** Ҳалли мисол тақсими адади 27,95 ба касри даҳии 0,50-ро талаб менамояд:  $27,95 : 0,50 = 55,9$ .

**Тарзи II.** Мисолро бо тарзи ба дирам гардонидани сомонӣ низ ҳал кардан мумкин. Азбаски 27,95 сомонӣ = 2795 дирам ва, 0,50 сомонӣ = 50 дирам мебошанд, ва  $2795 : 50 = 55,9$  аст, пас бо ин маблағ 55 дона дафттар харидан мумкин аст. Дар ин маврид натиҷаи тақсим аз тақсимкунонда қалон шуд, чунки тақсимкунанда аз 1 хурд аст.

---

1257. Тақсимро ичро кунед:

- а)  $7,056 : 4,2$ ;      б)  $0,15 \cdot 824 : 0,43$ ;      в)  $1 \cdot 250,3 : 7,8$   
г)  $19,3 \cdot 743 : 0,03$ ;      ғ)  $186,32 \cdot 415 : 3,45$ ;      д)  $1 : 8$ .

1258. Амалҳоро ичро намоед:

- а)  $(74,6 - 69,05) : 11,1 - 8,327$ ;      б)  $0,94235 : (1,47 + 2,54) - 0,1174$ .

1259. Аз формулаи  $A = \frac{p}{x+y}$  истифода бурда қимати A-ро ёбед, агар  $p=6,8\ 445$ ,  $x=5,43$ ,  $y=1,07$  бошад.

1260. Ҳангоми чен кардани вазни сангҳои қиматбаҳо аз воҳиди масса **карат** истифода мебаранд: 1 карат = 0,2 г. Агар массаси платина ба 0,3 г; 0,5 г; 15 г; 150 г баробар бошад, он мувофиқан чанд каратро ифода менамояд?

1261. Дар муддати 1 соат қатора 330 км роҳ рафт. Дар 7,5 соат вай кадом масофаро тай мекунад, агар бо ҳамин суръат ҳаракат намояд?

1262. Амалхоро ичро кунед:

a)  $45,09 : 1,5 - \left( 2\frac{1}{3} \cdot 4\frac{1}{2} - 2,5 \cdot 2\frac{1}{2} \right) : 4\frac{1}{4}$ ;

б)  $\left( 5,05\frac{1}{40} - 2,8\cdot\frac{5}{6} \right) \cdot 3 + 16 \cdot 0,1875$ .

1263. Бо самти ҳаракати об амад сар дода шуд. Суръати ҳаракати амад 2 км/соат буд. Пас аз 2 соат аз паси он заврақ равона шуд, ки суръаташ дар оби ором 4 км/соат буд. Пас аз чанд км заврақ ба амад мерасад?

1264. Решай муодилахоро ёбед:

а)  $(x+12,4) \cdot 3,1 = 78,74$ ;      б)  $(x-12) : 6,04 = 160,3016 - 150$ ;  
в)  $9,6x - 4,8x + 42,67 = 100,87$ ;    г)  $(10,49 - x) : 4,02 = 0,805$ .

---

---

1265. Агар ададро ба 12; 12,01; 1,20; 0,120; 0,90 зарб занем, аз ин адад зиёд мешавад ё кам?

1266. Пиёда бо суръати доимӣ ҳаракат карда, дар 3,2 соат 9,6 км роҳ рафт. Ў дар 1,25 соат кадомро тай меқунад?

1267\*. Ман ададеро фикр карда, онро 11 маротиба калон кардаму аз натиҷааш 2,75-ро кам кардам. Дар ҷавоб 85,25 ҳосил шуд. Адади фикркардаи маро ёбед.

1268\*. Кадоме аз касрҳои одии зеринро ба касри даҳӣ гардонидан мумкин мебошад?

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \frac{1}{7}, \frac{1}{8}, \frac{1}{9}, \frac{1}{10}, \frac{1}{11}, \frac{1}{12}, \frac{1}{13}, \frac{1}{14}, \frac{1}{15}, \frac{1}{16}, \frac{3}{24}, \frac{4}{36}, \frac{5}{32}, \frac{7}{64}, \frac{9}{25}, \frac{11}{128}$$

1269. Амалхоро ичро намоед:

а)  $204,12 : 40,5 + 3,2 \cdot 1,2 \cdot 6\frac{1}{2} + 7 : 2\frac{1}{3}$ ;

б)  $(15,94 + 17,54) : (10,96 + 16,04) \cdot 3,72 - 1,901$ .

1270. Дарозии росткунча аз бараҷ 3,6 см зиёд аст. Барӣ росткунча аз дарозиаш 2,2 маротиба хурд аст. Периметри росткунҷаро ёбед.

1271. Муодиларо ҳал кунед:

а)  $(4,9 - x) : 1,2 = 3$ ;      б)  $3,8 \cdot (x - 0,2) = 2,28$ ;

в)  $(x + 36,1) \cdot 5,1 = 245,82$ ;      г)  $(x - 0,67) \cdot 0,02 = 0,0152$ ;


ғ)  $(x + 24,3) : 18,3 = 3,1$ ;      д)  $(x - 15,7) : 19,2 = 4,7$ .

1272. Қимати ифодаро ёбед:
- $0,5632 \cdot 5,12 + 42,56 : 3,8 - (11 - 3,9 : 1,5)$ ;
  - $(5,98 + 5,36) : 2,8 : (5 \cdot 0,003 + 15 \cdot 0,029)$ .
1273. Ҳисоб кунед:
- $(28,376 + 35,99 : 5,9 - 3,45 \cdot 2,8) : 3,52$ ;
  - $(6,4 \cdot 8,25 - 32,396 + 35,51 : 5,3) : 4,48$ .
- 
- 
- 

1274. Амалҳоро ичро кунед:
- $(0,6739 + 1,4261) \cdot 557,55 : (16,7 \cdot 2,9 - 42,13)$ ;
  - $(1,3892 + 0,8108) \cdot 537,84 : (15,8 \cdot 3,6 - 52,48)$ ;
  - $801,4 - (74 - 525,35 : 7,9) \cdot (64,4 - 6,88 : 8,6)$ ;
  - $702,3 - (59 - 389,64 : 6,8) \cdot (59,3 - 5,64 : 9,4)$ .
1275. Дарозии давраи ҷарҳи велосипед 1м 65 см аст. Он 42,6 маротиба тоб хӯрд. Ҷарҳ қадом масофаро тай кард? Агар ҷарҳ масофаи ба 231 метр баробарро тай карда бошад, ҷанд маротиба тоб хӯрдааст?
- 1276\*. Писар назар ба модарааш 2 маротиба ва модари ў назар ба падарааш 5 сол ҷавонтаранд. Агар синни якҷояи онҳо 100 солро ташкил дихад, писар, модар ва падарааш ҷандсолаанд?

### Машқҳо барои такрор

1277. Амалҳоро ичро намоед:
- $67,4 - 47,24 \cdot 6,4 + 3,6$ ;
  - $91,8 : 10,56 - 1,56 + 5,42$ .
1278. Дар 2,5 соат заврақ бо равиши ҷараёни об ҳамон масофаэро тай кард, ки он аз масофаи дар ҳамин муддати вақт ба муқобили ҷараёни об шинокардааш 17,5 км зиёд аст. Суръати ҷараёни обро ёбед.
1279. Ададҳоро яклухт намоед:
- 745,916; 1 044,36; 732,745; 1 254,7-ро даҳихо;
  - 43,394; 50,317; 459,751; 505,305-ро даҳякиҳо.
1280. Бо воситаи кунҷченкунак кунҷҳои дар расми 127 тасвирёфтаро ҷен карда, нависед, ки қадоме аз ҷуфти кунҷҳои он бо ҳамдигар баробаранд.



**Расми 127.**

1281. Ду заврақ ба пешвози ҳам шино карда истодаанд, Ҳоло масофай байни онҳо 19,5 км аст. Суръати ҳаракати яке аз онҳо 4,2 км/соат ва суръати ҳаракати дигараш 3,6 км/соат мебошад. То чойи вохӯрӣ ҳар як заврақ кадом масофаро тай мекунад?

## 7.7. Масштаб

Қитъаи сатҳи замин родар когаз дар шакли хурдкардашуда тасвир кардан мумкин аст. Масалан, қитъаи роҳи оҳани дарозиаш 1 км дар ҳарита дар шакли порчай дарозиаш 1 см тасвиркарда мешавад (расми 128 ва расми 129). Азбаски 1 км = 1 000 м = 100 000 см аст, ҳар гуна порчай дарозиаш 1 см дар ҳарита гӯё акси ҳамон порчай дарозиаш 100 ҳазор карат калони сатҳи замин аст. Адади  $\frac{1}{100\,000}$  ё 1:100 000 **масштаб** (миқёс)-и ҳарита номида мешавад. Дар ин маврид мегӯянд, ки ҳарита дар масштаби «як бар садҳазорӣ» тартиб дода шудааст. Масштаби ҳаритаҳои муҳталиф гуногун мешавад.

**Мисоли 1.** Дарозии порча дар ҳарита 2 см аст. Масштаби ҳарита 1:100 000. Дарозии порчай ба он мувофиқро дар маҳал меёбем.


Азбаски 2 см = 0,02 м ва масштаби ҳарита 1:100 000 аст, пас дарозии чунин порча  $0,02 \cdot 100\,000 = 2\,000$  м = 2 км аст.

**Мисоли 2.** Дарозии порча дар маҳал 7 500 м аст. Он дар ҳарита масштабаш 1:100 000 ба кадом порча мувофиқ аст?


Барои ин дарозии додашударо ба масштаби ҳарита тақсим мекунем:  $7\,500 : 100\,000 = 75 : 1\,000 = 0,075$  м = 7,5 см.

Ҳамин гуна амалиётро бо ҳарита масштаби аз 100 000 фарқунанда низ гузаронидан мумкин аст.

**Қоидаи 1)** Барои ёфтани дарозии порчай маҳал дарозии



Расми 128.



Расми 129.

**порчай мувофиқаш дар харитаро ба маҳрачи касри масштаб зарб задан лозим аст. 2) Барои ёфтани дарозии порча дар харита дарозии порчай мувофиқаш дар маҳалро ба маҳрачи касри масштаб тақсим намудан лозим.**

---

1282. Масштаби харитай мактабиатонро хонед. Дар он 1 см ба кадом дарозии сатҳи замин мувофиқ аст. Маҳрачи касри масштабро нишон диҳед.
1283. Аз рӯи расми 129 масофаи байни нуқтаҳои А ва В, инҷунин А ва С-ро ёбед. Масштаби харита  $1:100\,000$  аст.
1284. Масофаи байни шаҳрҳои А ва В дар харита 5,5 см аст. Агар харита бо масштаби  $1:1\,000\,000$  тартиб дода шуда бошад, ин масофа дар сатҳи замин чӣ қадар аст?
1285. Порчае, ки дар асл 15 км аст, дар харитай масштабаш  $1:10\,000$  ба кадом порча мувофиқ аст?
1286. а) Масофаи байни шаҳрҳои Душанбе ва Бохтар тақрибан 100 км аст. Онро дар харитай масштабаш  $1:500\,000$  муайян намоед.  
б) Дар харитай масштабаш  $1:500\,000$  масофаи байни шаҳрҳои Душанбе ва Хуҷанд (аз рӯи хатти рост) тақрибан 15 см аст. Дар асл ин масофа (тақрибан) чанд км аст?
1287. Дар харитай масштабаш  $1:500\,000$  масофаи байни шаҳрҳои Душанбе ва Хоруг аз рӯи хатти рост 18 см аст. Дар асл ин масофа тақрибан чанд км аст?
- 
1288. Масофаи байни шаҳрҳои М ва К дар харитай масштабаш  $1:1\,000\,000$  10 см аст. Ин дарозӣ дар маҳал чанд км аст?
1289. Порчае, ки дар асл 50 км дарозӣ дорад, дар харитай масштабаш  $1:10\,000$  ба кадом порча мувофиқ меояд?
1290. Дарозӣ ва бари хонаи истиқоматиатонро чен карда, андозаҳои онро 100 маротиба хурд тасвир кунед. Масштаби нақшаро нависед.
1291. Бо ёрии харита масофаи байни шаҳри Душанбе ва маркази шаҳри Ҳисор, ноҳияи Файзобод, шаҳри Панҷакент ва шаҳри Исфарараво ёбед.

1292. Агар масштаби харита 2:1 бошад, он чиро мефаҳмонад?
1293. Масштаби харита чӣ гуна тағиیر меёбад, агар маҳрачи он: а) 2 маротиба калон; б) 2 маротиба хурд карда шавад.
1294. Дар маҳал кадом харита дарозии калонтарро нишон медиҳад, агар масштабаш: а) 1:500 000; б) 1:100 000 бошад?
- 
- 

1295. Порчае, ки дар маҳал 20 м дарозӣ дорад, дар нақша 1 см аст. Масштаби харитаро муайян намоед.
1296. Дарозии ҳавлӣ 50 м аст. Агар нақшае созем, ки масштабаш 1:500 бошад, ба дарозии ҳавлӣ кадом порча мувоғиқ меояд?
1297. Дастан яккачини мамлакат дар олимпиада 23 медал гирифт. Медалҳои тилову нуқра якҷоя 13-то ва медалҳои тилову биринҷӣ дар якҷоягӣ 15-то буданд. Шумораи медалҳои тило, нуқра ва биринҷӣ ёфта шавад.
1298. Ҳангоми ичрои амали зарб баъзе ракамҳо тоза шудаанд (расми 130). Аз рӯи рақамҳои бокимонда амали зарбро ичро намоед.

$$\begin{array}{r}
 \times \quad \overset{**}{\cancel{5}} \\
 \cancel{4} \\
 + \quad \overset{3*}{\cancel{2}} \\
 \hline
 \overset{1*}{\cancel{2}}
 \end{array}$$

**Расми 130.**

### Машқҳо барои тақрор

1299. Муодиларо хал кунед:  
а)  $(4,3-2,6) \cdot x = 8,4-5$ ; б)  $(2,27-0,76) \cdot x = 42,9-38,37$ .
1300. Амалҳоро ичро кунед:  
а)  $2\frac{3}{7} + 3\frac{1}{7} - \frac{3}{7}$ ; б)  $6\frac{8}{9} - \left(2\frac{2}{9} + 1\frac{7}{9} - 4\frac{5}{9}\right)$ ;  
в)  $88,4 : 3,4 - 32,76 : 4,2 + 37,4$ ; г)  $(3,926 : 1,3 + 29,8 \cdot 0,1) : 15$ .
1301. Пиёда дар 1,6 соат масофаи ба 6,4 км баробарро тай кард.  
Ӯ дар 0,75 дақ. кадом масофаро тай кард?
1302. Дарозии росткунча аз бараҷ 1,8 см зиёд аст. Агар периметри росткунча 11,6 см бошад, бари росткунча чанд аст?

### 7.8. Миёнаи арифметикии якчанд адад

Агадҳои 6 ва 12-ро ҷамъ карда, натиҷаашро ба шумораи онҳо тақсим мекунем:  $6+12=18$ ,  $18:2=9$ .

Ададҳои 1,25; 6,22 ва 3,03-ро чамъ карда, натиҷаро ба шумораи ин ададҳо тақсим мекунем:

$$1,25+6,22+3,03=10,50; 10,50:3=3,5.$$

Умуман, агар якчанд ададро чамъ карда, натиҷаашро ба шумораи умумии ададҳо тақсим кунем, адади ҳосилшударо **миёнаи арифметикии** ин ададҳо меномем. Масалан, адади 9 миёнаи арифметикии ададҳои 6 ва 12 аст. Адади 3,5 миёнаи арифметикии ададҳои 1,25; 6,22 ва 3, 03 мебошад.

**Таъриф.** Нисбати суммай якчанд адад ба шумораи онҳо миёнаи арифметикии ин ададҳо номида мешавад.

**Масъалаи 1.** Сайёҳ бо мошин 4 соат ҳаракат кард. Ў дар соати аввал 43 км, дар соати дуюм 46,64 км, дар соати сеюм 47,18 км ва дар соати чорум 35,76 км масофаро тай кард. Агар ў ҳамин масофаро бо суръати якхела дар 4 соат тай мекард, бояд мошинашро бо қадом суръат меронд?

**Ҳал.** Масофаи тайкардаи мошин дар чор соат ба  $43+46,64+47,18+35,76 = 172,58$  км баробар аст. Барои ҳалли масъала роҳи тайшударо ба вакт тақсим намудан лозим аст. Ҳосил мекунем:  $172,58$  км:  $4 = 43,145$  км. Агар сайёҳ масофаи 172,58 км-ро бо суръати доимӣ тай мекард, суръат мебоист  $43,145$  км/соат бошад.

Чунин суръати **суръати миёнаи ҳаракат** ном дорад.

**Масъалаи 2.** Дар назди фурӯшандагӣ панҷ ҳарбузай вазнашон 2,75 кг; 2,5 кг; 3 кг; 3,43 кг ва 3,17 кг бокӣ мондааст. Ў нийят дорад, ки ҳарбузашоро бо массаи миёнаи 3-килой яклухт фурӯшад. Массаи миёнаи панҷ ҳарбуза аз 3 кг зиёд аст ё кам?

**Ҳал.** Миёнаи арифметикии панҷ адади додашударо мейёбем.

$$(2,75+2,5+3+3,43+3,17):5=14,85:5=2,97\text{кг}.$$

Маълум мешавад, ки массаи миёнаи ҳарбузашо аз 3 кг андаке хурдтар аст.

---

1303. Пиёдарав соати аввал 8 км ва соати дуюм 6 км роҳ рафт.

Суръати миёнаи ҳаракати ўро дар ин ду соат ёбед.

1304. Қатора ду соати аввал бо суръати 72,5 км/соат ва соати сеюм бо суръати 74,75 км/соат ҳаракат кард. Суръати миёнаи ҳаракати онро ёбед.

1305. Миёнаи арифметикии ададхоро ёбед:

- а) 13 ва 15; б) 17 ва 28; в) 63; 64 ва 65; г) 1; 13 ва 19.

1306. Миёнаи арифметикии ададхоро ёбед:

- а) 30,2 ва 14,8; б) 62,25 ва 70,15;  
в) 2,14; 1,36 ва 7; г) 7,324; 1,034 ва 3;  
ф) 24,327 ва 15,369; д) 80,025 ва 43,382.

1307. Адади 4,5 миёнаи арифметикии ададҳои 4 ва адади  $x$  мебошад. Адади  $x$ -ро муайян карда, координатаи онро дар нури координатӣ тасвир намоед (расми 131).



Расми 131.

1308. Миёнаи арифметикии массаҳоро ёбед:

- 4,63 г; 5,23 г; 0,18 г; 10,0 г; 8,7 г; 6,23 г.

1309. Миёнаи арифметикии ададхоро ёфта, натиҷаро то даҳяқӣ яклухт намоед:

- 42,64; 13,36; 12,007; 3,142; 1,0014 ва 2,3841.

1310. Суръати ҳаракати катер бо равиши ҷараён 16,4 км/соат ва ба муқобили он 14,8 км/соат аст. Суръати он дар оби ором ва суръати ҳаракати ҷараёни об ёфта шаванд.

---

1311. Миёнаи арифметикии ададхоро ёфта, онҳоро то садяқӣ яклухт кунед:

- а) 0,362; 2,543 ва 6,0541; б) 17,642; 0,789 ва 120,3721.

1312. Дарозии хонаи истиқоматионро бо метр ва қадами ҳудатон чен карда, дарозии миёнаи як қадаматонро ёбед.

1313. Миёнаи арифметикии маблагҳои нишондодашударо ёбед: а) 25 сомонию 20 дирам; 43 сомонию 80 дирам; 30 сомонию 40 дирам.

- б) 12,45 сомонӣ; 30,25 сомонӣ; 18,4 сомонӣ; 0,45 сомонӣ.

- в) 67 дирам; 54 дирам; 1,33 сомонӣ; 48 сомонӣ; 0,77 сомонӣ.

1314. Дар нури ададӣ ҳамаи ададҳои яқрақама қайд шудаанд (расми 132).

М и ё н а и  
арифметикии  
хар як ҷуфтӣ бо



Расми 132.

ҳам ҳамсояи онҳоро ёбед. Сипас, миёнаи арифметикии натиҷаҳои ҳосилшударо ёфта, ҷавобро то даҳякӣ яклухт намоед.

1315. Муодилаҳоро ҳал қунед:

а)  $0,9 \cdot (3x+16) - 5 \cdot (0,8x+3) = 2;$   
б)  $19,4 \cdot (2-5x) = 38 - 5 \cdot (9x - 11,6).$

1316. Миёнаи арифметикии панҷ адади пайдарпайи натуралӣ 12 аст. Ин ададҳоро ёбед.

1317. Миёнаи арифметикии ду адад аз адади якум ду воҳид хурд буда, аз адади дуюм 2 маротиба калон аст. Ин ду ададро ёбед.

1318. Миёнаи арифметикии 6 ва адади номаълуме ( $x$ ) ба дучанди адади номаълум баробар аст. Адади номаълум чанд аст?

---

---

1319. Дусад адади натуралӣ дода шуда буд. Ҳар яки ин ададҳоро ба суммаи умумиашон тақсим намуда, натиҷаҳои ҳосилшударо бо ҳам ҷамъ намуданд. Дар ҷавоб чанд ҳосил шуд?

1320. Миёнаи арифметикии се адади тоқи пайдарпай 9 аст. Онҳоро ёбед.

1321. Дар як паллаи тарозу 6 қуттии чойи якхелаву як сангӣ массааш 50 г, дар паллаи дигари он якто ҳамин гуна қуттии ҷою якторӣ сангҳои массаашон 100 г ва 200 г гузошта шудааст. Тарозу дар мувозинат аст. Массаи як қуттии чойро ёбед.


1322. Қимати ифодаро бо тарзи осонтар ёбед:

а)  $30\frac{3}{7} \cdot 7 - \left( 12\frac{23}{25} - 4\frac{2}{5} \right) \cdot 25 + 125 \cdot 375 \cdot 0,008;$

б)  $16,4 \cdot 25 - \frac{5}{8} \cdot \left( -9\frac{3}{5} \right) - (-2,5) \cdot 15,6 - 9,6 \cdot \frac{5}{6}.$

## Машқҳо барои такрор

1323. Дарозии тамоми роҳ 28 км аст. Аз чор се ҳиссаи он бо асфалт пӯшонида шудааст. Чанд километри роҳ асфалпӯш нест?
1324. Секунҷаи дар расми 133 тасвир-ёфттаро то росткунча пурра созед. Масоҳати секунҷаро ёбед ва онро бо масоҳати росткунча қиёс намоед. Ҷӣ хулоса баровардед?
1325. Барои ғунучини мева аз ҳисоби хонандагон ду бригада ташкил дода шуд. Бригадаи якум назар ба дуюм 2 маротиба зиёдтар узв дошт. Баъди он ки ба бригадаи дуюм 6 нафар хонандаро илова карданд, шумораи якҷояи аъзои ҳар ду бригада ба 48 нафар расид. Бригадаи дуюм дар аввал чанд нафар аъзо дошт?
1326. Аз баробарӣ номаълумро ёбед:
- а)  $(x+18,74) \cdot 5,1 = 245,514$ ;    б)  $(x+24,3) : 18,3 = 3,1$ ;
  - в)  $(x - 0,67) \cdot 0,02 = 0,0152$ ;    г)  $(x - 15,7) : 19,2 = 4,7$ .
1327. Амалҳоро ичро карда, натиҷаи ҳосилкардаатонро бо калкулятор санҷед:
- а)  $211 - ((0,9744 : 0,24 + 1,02) \cdot 2,5 - 2,75)$ ;
  - б)  $210 - ((9,08 - 2,6828 : 0,38) \cdot 8,5 + 0,84)$ .



**Расми 133.**

### 7.9. Ичрои амалҳо бо қасрҳои одӣ ва даҳӣ

- 
1328. Ададҳоро чамъ кунед:
- а)  $\frac{3}{10} + \frac{13}{10}$  ва  $1\frac{17}{100} + \frac{13}{100}$ ;    б) 12,0 ва  $3\frac{15}{10} + 2\frac{7}{10} + \frac{9}{10}$ .
1329. Амали чамъро ичро намоед:
- |                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| а) $96,581 + 3,972$ ;      | б) $5,7 + 22,191 + 0,034$ ;   |
| в) $3,4 + 1,035 + 0,008$ ; | г) $13,75 + 6,024 + 0,1154$ . |
1330. Қимати ифодаро ёбед:  
 $6,24 + 2x + 2,76 + 1,04$ , агар  $x=3,2; 1,05; 40,01$  бошад.

1331. Кадомаш калон:

- а)  $3,62+0,72+0,045 = 0,704+2,984+1,305$ ;  
б)  $21,4+8,3+4,62 = 22,7301+7,8412+4,4503$ ?

1332. Қавсхоро чунон гузоред, ки баробариҳо дуруст бошанд:

- а)  $75 : 5 + 10 : 2 = 50$ ;      б)  $75 : 5 + 10 \cdot 2 = 3$ ;  
в)  $75 : 5 + 10 \cdot 2 = 10$ ;      г)  $15 \cdot 40 - 40 : 4 : 2 = 225$ ;  
ф)  $15 \cdot 40 - 40 : 4 : 2 = 0$ ;      д)  $15 \cdot 40 - 40 : 4 : 2 = 10$ ;  
е)  $24 + 36 : 2 \cdot 3 = 30$ ;      ё)  $24 + 36 : 2 \cdot 3 = 90$ ;  
ж)  $24 + 36 : 2 \cdot 3 = 126$ ;      з)  $20 \cdot 9 - 6 : 3 = 58$ ;  
и)  $20 \cdot 9 - 6 : 3 = 140$ ;      й)  $20 \cdot 9 - 6 : 3 = 20$ .

1333. Дар анбор 32,45 т бор буд. Рӯзи дигар ба он аввал 0,250т ва боз 1,345 т бор оварданд. Массай борҳои анбор чӣ қадар шуд?

1334. Ду шахс, яке савори велосипеду дигаре савори асп, бо як роҳ ба пешвози ҳамдигар ҳаракат доранд. Ҳоло масофаи байни онҳо 36 км аст. Агар асп бо суръати 8 км/соат ва велосипед бо суръати 10 км/соат равона бошанд, онҳо пас аз чанд вақт бо ҳам вомехӯранд?

---

---

1335. Дар се рӯз 830 кг афлесун фурӯхтанд: рӯзи дуюм назар ба рӯзи якум 30 кг камтар, вале рӯзи сеюм назар ба рӯзи дуюм 3 маротиба зиёдтар. Рӯзи аввал чӣ қадар афлесун фурӯхта шуд?

1336. Амалҳоро ичро намоед:

$$\text{а)} 3\frac{5}{6} + 2\frac{1}{6} - 4\frac{5}{6}; \quad \text{б)} 12\frac{7}{10} - 5\frac{5}{6} - 3\frac{1}{10} + 1\frac{3}{5}.$$

1337. Катер бо равиши ҷараён дар муддати 4,5 соат масофаи ба 121,5 км баробарро тай кард. Агар он дар 6 соати ба муқобили ҷараён шино кардааш масофаи 132 км-ро тай карда бошад, суръати ҷараёни дарё ва суръати он дар оби ором чанд аст?

1338. Муодилаҳоро ҳал кунед:

$$\text{а)} x + 2\frac{2}{5} = 5; \quad \text{б)} 26\frac{2}{5} + y = 30;$$

$$\text{в)} \ p - 6\frac{5}{6} = \frac{2}{9}; \quad \text{г)} \ 11\frac{1}{4} - c = 3\frac{7}{8}.$$

1339. Амали тархро ичро намуда, дурустии онро ба воситаи амали чамъ санчед:

$$\begin{array}{llll} \text{а)} \ 1 - \frac{1}{2}; & \text{б)} \ 1 - \frac{1}{5}; & \text{в)} \ 5 - \frac{3}{4}; & \text{г)} \ 3 - 1\frac{2}{3}; \\ \text{ф)} \ 10 - 8\frac{4}{5}; & \text{д)} \ 9 - \frac{11}{12}; & \text{е)} \ 6 - \frac{5}{8}; & \text{ё)} \ 1\frac{7}{10} - \frac{5}{10}. \end{array}$$

1340. Дар анбор  $8\frac{3}{4}$  т гандум буд. Боз  $2\frac{1}{8}$  т гандум оварданда ва баяд  $3\frac{7}{8}$  т гандумро бурданда. Дар анбор чӣ миқдор гандум боқӣ монд?

1341. Сайёҳ дар муддати 4 рӯз 72 км роҳ рафт. Ӯ рӯзи аввал  $\frac{5}{12}$  ҳисса ва рӯзи дуюм аз шаш як ҳиссаи тамоми роҳро тай кард. Рӯзҳои сеюм ва чорум роҳҳои тайкардаи ӯ баробар буданд. Рӯзи чорум сайёҳ чӣ қадар роҳ рафт?

1342. Периметри секунча 21 см аст. Яке аз тарафҳои он назар ба тарафи дуюм ва сеюмаш 5 сантиметрӣ дарозтар аст. Дарозии тарафҳои секунчаро ёбед.

1343. Автобус аз шаҳри Душанбе ба самти ноҳияи Ҷайхун бо суръати миёнаи 43,2 км/с равона шуд. Пас аз 0,7 соат аз дунболи вай мосини боркаш бо ҳамон самт ба роҳ баромад. Дар масофаи 151,2 км аз шаҳри Душанбе мосини боркаш аз автобус гузашт. Суръати миёнаи ҳаракати мосини боркашро ёбед.

1344. Як адад аз адади дигар 0,6 воҳид калон аст. Агар миёнаи арифметикии ин ду адад 2,4 бошад, адади номаълумро ёбед.

1345. Қимати ифодаҳоро ёбед:

$$\begin{array}{l} \text{а)} (5,98+5,36):2,8:(5\cdot 0,003+15\cdot 0,029); \\ \text{б)} 62,3+(70,2 - 4,4\cdot (73,73:7,3))\cdot 1,6. \end{array}$$

1346. Амалҳоро ичро намуда, натиҷаро бо калкулятор санчед:

$$\begin{array}{l} \text{а)} (28,376+35,99:5,9 - 3,45\cdot 2,8):3,52; \\ \text{б)} (6,4\cdot 8,25 - 32,396+35,51:5,3):4,48. \end{array}$$

1347. Қимати ифодаро ёбед:

- а)  $18,305:0,7 - 0,0368:0,4 + 0,492:1,2$ ;
- б)  $(0,0288:1,8 + 0,7 \cdot 0,12) \cdot 35,24$ ;
- в)  $(15,964:5,2 - 1,2) \cdot 0,1$ ;
- г)  $(21,62 \cdot 3,5 - 52,08:8,4) \cdot 0,5$ .

1348. Дарозиву бари росткунча  $5,6$  м ва  $2\frac{3}{8}$  м мебошанд. Бари росткунчаеро ёбед, ки дарозиаш  $3,2$  м буда, масоҳаташ ба масоҳати ҳамин росткунча баробар бошад.

1349. Барои  $18,75$  м шоҳӣ ва  $7,5$  м сатин 2025 сомонӣ талаб карданд. Агар барои шоҳӣ назар ба сатин 12 маротиба зиёд пул талаб карда шуда бошад, нархи 1 м шоҳӣ ва 1 м сатин чӣ қадар буд?

---

---

---

1350. Муодиларо ҳал кунед:

$$a) 2 + \frac{2x}{5} - 1\frac{1}{5} = 2\frac{4}{5}; \quad b) (1\frac{1}{3} + \frac{2}{3}) \cdot x = \frac{5}{6}.$$

1351\*. Чарх дар масофаи  $48$  м чанд маротиба тоб меҳӯрад, агар дарозии даврааш: а)  $\frac{3}{4}$  м, б)  $\frac{6}{25}$  м, в)  $\frac{4}{5}$  м бошад?

1352. Миёнаи арифметикии се адад  $8,9$  аст. Адади сеюм аз дуюм ва адади дуюм аз якум  $0,7$  воҳид калонанд. Ин ададҳоро ёбед.

1353. Амалҳоро иҷро кунед:

- а)  $408 \cdot 2\ 700 + 21\ 008 : 808$ ;
- б)  $71\ 370 : 234 + 695 \cdot 50$ ;
- в)  $280\ 084 : 28 - 125 \cdot 8$ ;
- г)  $328 + 541\ 350 : 450$ ;
- ғ)  $(31\ 460 + 1040) : (150 - 2\ 400 : 120)$ ;
- д)  $(78\ 213 - 75\ 209) \cdot 207 - 5 \cdot 308$ ;
- е)  $(992\ 341 : 269 + 780) - 325 : 5$ ;
- ё)  $434\ 280 : 517 \cdot 306 + 27\ 449$ .

1354. Квартира ду хона дорад. Дарозии хонаи калонӣ  $5,3$  м буда, бара什  $4$  м аст. Дарозии хонаи хурдӣ  $4$  м буда, бара什  $3,3$  м аст. Масоҳати хонаи хурдӣ аз масоҳати хонаи калон чӣ қадар кам аст?

1355. Қатора 4 соат бо суръати 80,75 км/соат ва 4 соат бо суръати 72,2 км/соат ҳаракат кард. Суръати миёнаи ҳаракати қатора ёфта шавад.

1356\*. Дар байни рақамҳои 7-и навишташуда аломатҳои амалҳои ҳисоб, ҳатто лозим ояд, кавсро гузоред, то баробарии дуруст ҳосил шавад:

$$\begin{array}{lll} 7777 = 6; & 7777 = 15; & 7777 = 8; \\ 7777 = 294; & 7777 = 14; & 7777 = 49. \end{array}$$

1357. Бузургихоро, агар лозим ояд, бо бузургихои хурдтар иваз карда, амалҳоро ичро кунед:

1. a) 25 км 035 м + 19 км;      б) 5 м 80 см – 49 см;  
    в) 7 дм 8 см – 4 дм 5 см;      г) 1м 43 см – 85 см 10 мм.
2. a) 9 т 385 кг + 6 т 135 кг;  
    б) 12 т 8 сент. 50 кг – 8 т 12 сент. 70 кг.
3. a)  $25 \text{ см}^2 50 \text{ мм}^2 - 12 \text{ см}^2 80 \text{ мм}^2$ ;  
    б) 48 га – 5 га 25 ар.
4. a) 2 солу 5 моҳ + 16 моҳ;  
    б) 4 солу 2 моҳу 15 рӯз – 21 моҳу 15 рӯз.

### Машқҳо барои такрор

1358. Амалҳоро ичро намоед:

$$\begin{array}{ll} \text{а)} \left(2\frac{2}{3} + 1\frac{4}{9} - 3\frac{2}{9} + 4\frac{4}{9}\right) - 3\frac{5}{9}; & \text{б)} \left(3\frac{1}{15} - 1\frac{1}{15} + 1\frac{3}{15} + \frac{2}{15}\right) - \frac{1}{3}; \\ \text{в)} 1\frac{1}{9} + 7 + \left(3\frac{9}{10} - 1\frac{5}{10}\right) \cdot 1\frac{1}{9}; & \text{г)} 5\frac{1}{9} + 3\frac{5}{9} \cdot \left(4\frac{1}{9} - \frac{1}{9}\right) - \frac{5}{9} - \frac{2}{9}. \end{array}$$

1359. Масофаи байни шаҳру дехаро мөшин дар 1 соату 15 дақ. тай кард. Агар мөшин бо суръати 5 км/соат камтар ҳаракат мекард, ин масофаро дар 1,5 соат тай мекард. Суръати ҳаракати мөшин ва масофа аз шаҳр то дехаро ёбед.

1360. Миёнаи арифметикии чор адад 5,75 аст. Адади дуюм аз якум, адади сеюм аз дуюм ва адади чорум аз сеюм 3 воҳид калонанд. Ин ададҳоро ёбед.

## Т Е С Т И 7

1. Ададхоро зарб занед:  $2,37 \cdot 3,60$ .  
A) 86,05; B) 8,532; C) 8,6505.
2. Суммаро ба зарб иваз намуда, натицаи зарбро ёбед:  
 $0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45$ .  
A) 2,7; B) 2,5; C) 27.
3. Нархи 1 кг шакар 5,5 сомонӣ буд. Нархи 16,3 кг шакарро маълум кунед.  
A) 89 сом. 56 дир; B) 89 сом. 65 дир; C) 98 сом. 65 дир.
4. Муодиларо ҳал кунед:  $2,4 \cdot x = 38,4$ .  
A) 14; B) 18; C) 16.
5. Дар ҷойи аломати \* дар баробарии  $\frac{1}{5} = \frac{*}{10}$  бояд қадом аداد навишта шавад?  
A) 10; B) 2; C) 5.
6. Қимати ифодаро ёбед:  $0,018 \cdot 1\ 000$ .  
A) 1,8; B) 18; C) 180.
7. Касри даҳиро даҳ ҳазор маротиба қалон кунед: 0,01 215.  
A) 121,5; B) 12,15; C) 1,215.
8. Массаи 8 детали баробарвазн 59,44 кг аст. Массаи 4-то ҳамин гуна деталро ёбед.  
A) 14,86 кг; B) 89,16 кг; C) 29,72 кг.
9. Муодиларо ҳал кунед:  $2x+3x+x=3,72$ .  
A) 0,6; B) 0,62; C) 6,2.
10. Решай муодиларо ёбед:  $(x + 1,25) \cdot 2,15 = 10,75$ .  
A) 5; B) 3,75; C) 5,25.
11. Миёнаи арифметикии массаҳоро ёбед:  
45,5 кг; 47,2 кг; 63,3 кг.  
A) 50 кг; B) 52 кг; C) 53 кг.
12. Амалҳоро иҷро кунед:  $73,12 - (5,34 + 13,12)$ .  
A) 56,66; B) 50,46; C) 54,66.
13. Касрро то даҳиҳо яклухт кунед: 246,962.  
A) 25; B) 2; C) 247.
14. Касрро то даҳякиҳо яклухт кунед: 207,662  
A) 21; B) 207,7; C) 208.
15. Массаи детали металлии ҳаҷмаш  $3,5 \text{ дм}^3$  ба 27,3 кг баробар аст. Массаи детали дигари аз ҳамин метал соҳташуда

10,92 кг мебошад. Ҳачми детали дуюмро ёбед.  
А) 1,4 дм<sup>3</sup>; В) 2,8 дм<sup>3</sup>; С) 4,2 дм<sup>3</sup>.

## Машғулияти иловагии № 7

### Варианти 1

1. Касрро то садяқӣ яклухт намоед: 0,072689.
2. Амали зарбро ичро кунед:  $4,55 \cdot 2,26$ .
3. Амали тақсимро ичро кунед:  $0,01 \cdot 242 : 69$ .
4. Қимати ифодаро ёбед:  
 $28,6 + 11,4 : (6,595 + 3,405)$ .
5. Катер ба муқобили самти чараёни оби дарё дар муддати 6 соат роҳ 177 км-ро тай кард. Агар суръати чараёни об 2 км/соат бошад, суръати ҳаракати хоси катер чанд аст?

### Варианти 2

1. Касрро то садяқӣ яклухт намоед: 0,72678.
2. Амали зарбро ичро кунед:  $3,46 \cdot 5,27$ .
3. Амали тақсимро ичро кунед:  $0,909 : 45$ .
4. Қимати ифодаро ёбед:  
 $(61,5 - 5,16) : 30 + 15,05$ .
5. Катер ба муқобили самти чараёни оби дарё дар муддати 5 соат роҳи дарозиаш ба 148 км баробарро тай кард. Агар суръати чараёни об 2 км/соат бошад, суръати ҳаракати хоси катер чанд аст?

## § 8. ФОИЗҲО

### 8.1. Протсент ё фоиз. Ёфтани фоизи адад

Дар бисёр мавридиҳо лозим меояд, ки аз сад як ҳиссаи ягон адад ё бузургиеро донем. Масалан, 1 сомонӣ = 100 дирам аст. Аз ин чо, 1 дирам аз сад як ҳиссаи 1 сомониро ташкил медиҳад. 1 дир. =  $\frac{1}{100}$  сомонӣ. Ҳамин тавр, 1 см =  $\frac{1}{100}$  м, 1 кг =  $\frac{1}{100}$  сантнер ва г.

Дар аксари навиштҳо ба ҷойи калимаи «аз сад як» ё «садяқ» калимаи **фоизрро** менависанд. Ин навишт аз калимаи лотинии «процентум» гирифта шуда маънояш садяқ (дарсад) ё фоиз аст.

Ҳамин тавр, 1 дирам – ин 1%-и 1 сомонӣ, 1 см – ин 1% -и 1 метр, 1 кг – ин 1% -и 1 сентнер, 1 ар 1% -и 1 га -ро ташкил медиҳанд.

**Таъриф. Аз сад як хиссаро 1 фоиз меноманд.**

Барои ифодаи фоиз ишораи (%) кабул шудааст. Онро ба чойи  $\frac{1}{100}$  пас аз адад мегузоранд. Масалан, навишти 3%-«се фоиз» ё 3 фоиз, навишти 2,64% -«дую аз сад шасту чор фоиз» хонда мешаванд.

**Мисоли 1.** 5%-и 1 м чанд см аст?

Азбаски 1м =100 см аст, пас 5%-и 100 см =  $\frac{5}{100} \cdot 100 = 5$  см мешавад.

**Мисоли 2.** 8%-и 1 кг чанд грамм аст?

Азбаски 1 кг =1 000 г аст, пас 8%-и 1 000 г =  $\frac{8}{100} \cdot 1 000 = 80$  г мешавад.

**Мисоли 3.** 120%-и 60 сомонӣ кадом маблағро ташкил медиҳад?

1%-и 60 сомонӣ =  $\frac{1}{100} \cdot 60 = 0,6$  сомонӣ. Бинобар ин,  
120%-и 60 сомонӣ =  $\frac{120}{100} \cdot 60 = 12 \cdot 6 = 72$  сомонӣ мешавад.

**Қоида.** Барои ёфтани *a* фоизи адади додашуда касри  $\frac{a}{100}$  -ро бо адади додашуда зарб задан лозим аст.

**Мисоли 4.** 75%-и 12 соат чанд соат мешавад?

Менависем: 75%-и 12 =  $\frac{75}{100} \cdot 12 = 9$  соат.

---

1361. Дарозии роҳ 25 км аст. 20%-и роҳ чанд км аст?

1362. 5%-и дарси давомнокиаш 1,5 соат чанд дақиқа аст?

1363. 180% -и 1 тонна чанд кг аст? 100% -аш чӣ?

1364. 30%-и 3 гектар майдон чанд ар мешавад?

1365. Падар 1800 сомонӣ маош гирифт. 10%-и ин маблағро барои хариди мева сарф кард. Чанд сомонӣ боқӣ монд?

1366. Масоҳати майдони пахтазор 75 га аст. Мошин ҳосили 15%-и майдонро ҷамъоварӣ намуд. Ин ба чанд га мувофиқ аст?

1367. Бригадаи роҳсозон роҳи дарозиаш 840 метрро дар 4 рӯз ин тавр бояд таъмир кунад: рӯзи аввал – 35%, рӯзи

дуюм – 30%, рӯзи сеюм – 20% ва рӯзи чорум қисми боқимондаи роҳро. Ин фоизҳо кадом ҳиссаҳои тамоми роҳро ташкил медиҳанд?

1368. Муайян кунед: а) нисфи адад, б) чоряки адад чанд фоизи ададро ташкил медиҳанд? в) аз чор се ҳиссаи адад чанд фоизи ададро ташкил медиҳад?
1369. Квадратеро тасвир кунед, ки тарафаш ба дарозии 10 катаки дафтар баробар бошад. Бигузор он масштаби майдони наздиҳавлигиро ифода намояд, ки дар он бодиинг, помидор, пиёз ва сабзӣ кишт карда шудааст. Бодиинг – 24%, помидор – 50%, пиёз – 15% ва сабзӣ қисми боқимондаи майдонро ишғол кардаанд. Инҳоро дар расм тасвир намоед.
1370. Ба муҳандис 4 500 сомонӣ мукофот доданд. Ӯ ба 18%-и ин маблағ мебел харид ва 4% -ашро ба тариқи хайрия ба хонаи мӯйсафедон бахшид. Чанд сомонӣ боқӣ монд?

- 
1371. Фоизи ададҳоро ёбед:
- а) 16%-и адади 100;    б) 2%-и адади 40;
  - в) 40%-и адади 2;    г) 12%-и адади 72;
  - ғ) 1,5%-и адади 64;    д) 40,2%-и адади 80.
1372. Фоизи ададҳоро ёбед:
- а) 0,5%-и адади 10;    б) 5,5%-и адади 20;
  - в) 63%-и адади 1000;    г) 150%-и адади 80;
  - ғ) 200%-и адади 24;    д) 525%-и адади 50.
1373. Дар се рӯз 1 450 кг шакар фурӯхта шуд. Рӯзи аввал 28% ва рӯзи дуюм 45%-и шакари мавҷударо фурӯхтанд. Рӯзи сеюм чӣ қадар шакар фурӯхта шуд?
1374. Ҳангоми коркарди нефт 30% керосин ҳосил мешавад. Аз 40 т; 85 т; 120 т нефт чӣ қадар керосин гирифтан мумкин аст?
1375. Бузҳо 15%-и рамаро ташкил медоданд. Агар рама аз 240 сар ҷорпо иборат бошад, бузҳо чанд саранд?
1376. Дар синф 36 нафар хонанда ҳаст. Духтарон 75%-и хонандагони синфро ташкил медиҳанд. Синф чанд нафар писар дорад?

1377. Аз шир 3,5% маска гирифтан мумкин. Аз 14 кг шир чӣ қадар маска гирифтан мумкин аст?
1378. Кунчи АОВ кунчи күшод аст. Аз нүктаи О нурхоро тавре гузаронед, ки онҳо аз кунчи күшод дар як тараф ҷойгир буда ба: а) 10%, б) 20%, в) 30%, г) 40%, ғ) 50%, д) 60%, е) 80%-и кунчи күшод баробар бошанд.
1379. Масоҳати квадрат 25%-и масоҳати росткунчаро ташкил додааст. Агар дарозии росткунча 16 см ва бараш 4 см бошад, периметри квадрат чанд см аст?
- 
- 

1380. Суммаи ду адади натуралӣ 90 аст. Суммаи 25%-и адади якум ва 75%-и адади дуюм ба 30 баробар аст. Ин ададҳоро ёбед.
- 1381\*. Варақи квадратшакли дарозии тарафаши 12 см мавҷуд буд. Миёначои тарафҳояшро бо қалам ва хаткашак пайваст карда, аз рӯйи порчаҳои хатҳои рост гузаронидашуда онро буриданд. Масоҳати квадрати ҳосилшуда чанд фоизи масоҳати квадрати авваларо ташкил дод?
1382. Фоизи ададро ёбед:  
а) 17%-и 25; б) 72%-и 12,5; в) 4,6%-и 48,828.

### **Машқҳо барои такрор**

1383. Амалҳоро ичро намоед:
- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| а) $12,64+0,64:0,8;$        | б) $3,44:0,4+24,5151:0,08;$   |
| в) $80\cdot1,12+42558:519;$ | г) $684\cdot245-675\cdot246.$ |
1384. Дар шакли касри даҳӣ нависед:  
2%, 5%, 10%, 20%, 50%, 68%, 84%, 100%, 130%, 250%, 500%-ро.
1385. Периметри росткунча 66 см аст. Дарозии он ба  $\frac{3}{11}$  ҳиссаи периметраш баробар аст. Масоҳати росткунчаро ёбед.
1386. Муодиларо ҳал кунед:  
а)  $2,45\cdot(x-8,8)=4,41;$       б)  $7,54x-3,6x=5,91.$
1387. Касрҳои даҳиро дар шакли касри одӣ навишта, онҳоро ба ягон адад тақсим кунед:  
0,2; 0,8; 0,5; 0,15; 0,24; 0,35; 0,75; 0,125.

## 8.2. Ёфтани адад аз рўйи фоизи додашуда

Дар баязе ҳолатҳо, баръакс, якчанд фоизи адад маълум аст ва талаб карда мешавад, ки худи адад ёфта шавад.

**Масъалаи 1.** Автобус 40%-и роҳро тай кард, ки он ба 6 км баробар аст. Тамоми роҳ чанд км аст?

Дарозии роҳро бо ҳ км ишора мекунем. Мувофиқи шарти масъала 40%-и адади ҳ ба 6 баробар аст. Яъне,  $\frac{40}{100} \cdot x = 6$ . Ҳар ду қисми баробариро дар асоси п.2.7. ба 100 зарб мезанем:

$$100 \cdot \frac{40}{100} x = 6 \cdot 100.$$

Дар натиҷа баробарии  $40x = 600$  ё  $x = \frac{600}{40} = 15$ -ро ҳосил мекунем. Маълум мешавад, ки дарозии тамоми роҳ 15 км будааст.

**Қоида.** Барои аз рўйи қимати додашудаи (р) фоизи ягон адад ёфтани худи адад ( $a$ ), ин қиматро ( $x$ ) ба фоиз тақсим кардан лозим аст.

$$a = \frac{100 x}{r}$$

**Масъалаи 2.** Далер дар 1 рӯз 72 кг пахта чинд, ки он 7,5%-и тамоми пахтаи дар 1 рӯз ҷамъовардаи бригадаро ташкил медиҳад. Бригада чӣ қадар пахта ҷамъоварӣ намуд?

Бигузор бригада ҳ кг пахта ҷамъоварӣ карда бошад. Мувофиқи шарт 7,5%-и ҳ ба 72 кг баробар аст:  $7,5\% \cdot x = 72$ . Аз ин ҷо,  $\frac{75}{1000} \cdot x = 72$ . Сурату маҳрачи касрро ба 25 тақсим карда меёбем:  $\frac{3}{40} \cdot x = 72$ . Ҳар ду қисми баробарии охиринро дар асоси ҳосиятҳои муодила (п. 2.7.) бо 40 зарб зада менависем:  $3x = 72 \cdot 40$ . Ҳамин тавр,  $x = 960$  кг аст.

Ҷавоб: Бригада 960 кг пахта ҷамъоварӣ намудааст.

---

1388. 15%-и китоб аз 48 саҳифа иборат аст. Тамоми китоб аз чанд саҳифа иборат аст?

1389. Дарозии роҳ аз шаҳри Хучанд то маркази шаҳри Гулистон ба 25%-и роҳи байнӣ шаҳри Хучанду маркази ноҳияи Маҷтоҳид баробар аст. Агар роҳ аз Хучанд то

- шахри Гулистан 15,1 км бошад, дарози роҳ аз Ҳучанд то маркази ноҳияи Мастҷоҳ чанд км аст?
1390. Масоҳати сатҳи обанбори Норак ба 20%-и масоҳати сатҳи «Баҳри тоҷик» рост меояд. Агар масоҳати обанбори Норак  $105 \text{ km}^2$  бошад, масоҳати сатҳи «Баҳри тоҷик» чанд  $\text{km}^2$  аст?
1391. Барои таклифи хубаш ба муҳандис 684 сомонӣ мӯкофот доданд. Ин ба 72%-и маошаш баробар аст. Маоши муҳандис чанд сомонӣ аст?
1392. Усто ва шогирд 900 адад ҳалқача соҳтанд. Шогирд 18%-и ҳалқачаҳоро истеҳсол кард. Усто чанд адад ҳалқача соҳт?
1393. Аз 10%-и шир творог истеҳсол мешавад. Аз 24,6 кг шир; 54,7 кг шир чӣ қадар творог гирифтан мумкин аст?
1394. Суммаи ду адад 45 аст. Суммаи 45%-и адади якуму 20%-и адади дуюм ба 18 баробар аст. Ин ададҳоро ёбед.
- 
- 
1395. Бачаҳо 56%-и хонандагони мактабро ташкил медиҳанд. Духтарон чанд фоизи хонандагони мактабро ташкил медиҳанд?
1396. Занҳо 42%-и тамоми аҳолии деҳаро ташкил медиҳанд. Агар шумораи занҳои деҳа 3066 нафар бошад, аҳолии деҳа чанд нафар аст?
1397. Амалҳоро иҷро намоед:
- $34,25 \cdot (7,58 + 6,32) - (47,45 + 9,25) : 21;$
  - $18,56 \cdot (576,45 - 448,34) + 3\ 072,14 - 2\ 643 : 33.$
1398. 35%-и адади 128,1 ба 49%-и адади номаълум баробар аст. Ин ададро ёбед.
1399. Рӯзи аввал 40% ва рӯзи дуюм 53%-и тамоми картошкай анбор фурӯхта шуд. Рӯзи сеюм тамоми картошкай боқимондаро ба боғчаҳо фиристоданд, ки 847 килоро ташкил дод. Дар ин се рӯз аз анбор чӣ қадар картошка бароварда шуд?
1400. 25%-и дараҳтони бօғро нок ва 150 дараҳти боқимондаро себ ташкил додаанд. Бօғ чандто дараҳти нок дорад?
1401. Масоҳати 40 га ба 75%-и майдони пахтазор баробар аст. Майдони пахтазор чанд га аст?
- 
-

1402. Нүктай С порчай АВ-ро ба қисмҳои АС ва СВ чудо мекунад. Дарозии АС ба 65%-и дарозии ВС баробар аст. Дарозии порчаҳои СВ ва АВ-ро ёбед, агар  $AC=3,9$  см бошад.

1403. Ҳисоб кунед:

$$a) \frac{5,8 - 2,65}{1,4 \cdot (3,7 - 2,2)};$$


$$b) \frac{3,5 \cdot (4,9 - 4,6)}{2 \cdot (4,5 - 3,9)};$$

$$b) \frac{(36,8 - 28,9) \cdot 3}{(12,52 + 12,48) \cdot 0,4};$$

$$g) \frac{(19,83 + 17,17) \cdot 3}{12,06 + 10,14}.$$

1404. 78%-и ҳамаи тирҳо ба ҳадаф расиданд. Чанд бор тир холӣ карда шудааст, агар шумораи тирҳои ба ҳадаф расида 156 бошад?

1405. Ҳар яке аз ададҳои дар доираҳаҳо навишташуда (расми 134) чанд фоизи адади дар маркази доира навишташударо ташкил медиҳад?



**Расми 134.**

### Машқҳо барои такрор

1406. Амалҳоро иҷро намоед:

$$a) 203,81:(141 - 136,42) + 38,4:0,75;$$

$$b) 96:7,5 + 288,51:(80 - 76,74).$$

1407. Масофаи ба 50 м баробар дар нақша 1 см аст. Масштаби нақшаро ёбед.

1408. Шумораи хонандагони синфҳои ҷоруми мактаб 80 нафар аст. Аълохонҳо 21,25%-и ин шумораро ташкил медиҳанд. Дар синфҳои панҷум 90 хонанда ҳаст, ки 20%-ашон аълохонанд. Шумораи аълохонҳои қадоме аз синфҳо бештар аст ва чанд нафар?

1409. Дар ферма мурғ, мурғобӣ ва қоз парвариш меёбад. Мурғҳо 83%, мурғобиҳо 7%-и шумораи умумии паррандаҳоро ташкил медиҳанд. Қозҳо чанд фоизи онҳоро ташкил медиҳанд?

1410. Муодилаҳоро ҳал кунед:

a)  $8,4x - 5,9x + 1,52x = 24,12$ ;    б)  $3,7y + 2,1y - 0,3y = 38,5$ .

### 8.3. Ёфтани фоизи нисбати ду адад

Нисбати адади  $a$  ва  $b$ -ро дар шакли  $\frac{a}{b}$  ё ки  $a:b$  навиштан мумкин аст. Дар ин маврид ҳарфи  $b$  аз 0 фарқ мекунад, зоро ба 0 тақсим кардан номумкин аст. Аз рӯйи натиҷаи  $\frac{a}{b}$  чунин хulosса баровардан мумкин аст:

1. Агар  $\frac{a}{b} > 1$  бошад ин маънои онро дорад, ки адади  $a$  аз адади  $b$  чанд маротиба калон аст ё чанд фоизи  $b$ -ро ташкил медиҳад.

**Мисоли 1.** Нисбати ададҳои 42 ва 25-ро мисол меорем:

$$\text{Менависем: а)} \frac{42}{25} = \frac{42 \cdot 4}{25 \cdot 4} = \frac{1}{100} \cdot 168\%.$$

Маълум мешавад, ки адади 42 ба 168%-и адади 25 баробар будааст.

$$\text{б)} \frac{42}{25} = 1,68.$$

Маълум мешавад, ки адади 42 аз адади 25 1,68 маротиба калон аст.

Ин амалро бо тарзи дигар низ ичро кардан мумкин аст:

$$\frac{42}{25} = 1,68 = 168\% \quad \text{ё ки} \quad \frac{42}{25} = 1,68 \cdot 100\% = 168\%.$$

2. Агар  $\frac{a}{b} < 1$  бошад, ин маънои онро дорад, ки адади  $a$  аз адади  $b$  чанд маротиба хурд аст ё чанд фоизи адади  $b$ -ро ташкил медиҳад.

**Мисоли 2.** Нисбати ададҳои 3 ва 8-ро мисол меорем.

$$\text{Менависем: а)} \frac{3}{8} = \frac{3 \cdot 125}{8 \cdot 125} = \frac{375}{1000} = \frac{1}{100} \cdot \frac{375}{10} = 37,5\%.$$

Ҳамин тавр, адади 3 37,5%-и адади 8-ро ташкил медодааст.

б)  $\frac{3}{8} = 0,375$ . Аз ин баробарӣ хulosса мебарояд, ки адади 3 аз адади 8 расо 0,375 маротиба хурд аст.

Ин амалро бо тарзи дигар низ ичро кардан мумкин аст:

$$\frac{3}{8} = 0,375 \cdot 100\% = 37,5\% \quad \text{ё} \quad \frac{3}{8} = 37,5 \cdot 100\% = 37,5\%.$$

3. Агар  $\frac{a}{b} = 1$  бошад, ин маънои онро дорад, ки адади  $a$

100%-и адади  $b$  ё адади  $b$  100%-и адади  $a$ -ро ташкил медиҳад.

**Қоидა.** Барои бо фоиз ифода намудани нисбати ададҳои,  $b$  ва  $a$  нисбати додашударо бо 100 зарб зада, пас аз натиҷа аломати %-ро навиштан лозим аст.

---

1411. Аз ададҳо дутогӣ нисбат ( $<$ ,  $>$ ,  $=$ ) тартиб дихед:

а)  $14$  ва  $15$ ;      б)  $0,3$  ва  $15$ ;    в)  $0,25$  ва  $1,24$ .

1412. Баробариҳоро шарҳ дихед:

а)  $4:10=0,4=40\%$ ;                          б)  $9:4=2,25=225\%$ ;  
в)  $7:8=0,875+87,5$ ;                          г)  $54:72=0,75=75\%$ .

1413. Адади якум чанд фоизи адади дуюмро ташкил медиҳад:

а)  $4$  ва  $5$ ;      б)  $12$  ва  $8$ ;      в)  $7,5$  ва  $15$ ;    г)  $0,1$  ва  $0,01$ ?

1414. Адади якум аз адади дуюм чанд маротиба калон аст:

а)  $9$  аз  $1,8$ ;      б)  $6,25$  аз  $2,5$ ; в)  $3$  аз  $0,3$ ;    г)  $10$  аз  $0,1$ ?

1415. Адади якум аз адади дуюм чанд маротиба хурд аст:

а)  $1,3$  аз  $13$ ; б)  $0,25$  аз  $2,5$ ; в)  $0,03$  аз  $3$ ; г)  $0,76$  аз  $716$ ?

1416. Нисбати адади якум ба адади дуюмро бо фоиз ифода намоед:

а)  $200$  м аз  $1$  км;      б)  $1$  га аз  $4$  га;  
в)  $3$  кг аз  $6,6$  кг;      г)  $180$  аз кунҷи кушод.

1417. Нисбати адади якумро ба адади дуюм бо фоиз ифода намуда, ҷавобро то даҳякӣ яклухт намоед:

а)  $7$  аз  $8$ ; б)  $12$  аз  $60$ ; в)  $32$  аз  $290$ ; г)  $3,3$  аз  $29$ ; ф)  $0,2$  аз  $9$ ;  
д)  $6$  аз  $1\frac{4}{5}$ ; е)  $0,8$  аз  $7,4$ ; ё)  $\frac{5}{8}$  аз  $1,2$ ; ж)  $\frac{1}{7}$  аз  $\frac{5}{14}$ .

---

1418. Баробариҳо чӣ маънӣ дорад:

а)  $0,14:0,02=7=700\%$ ;      б)  $0,24:0,24=1=100\%$ ;  
в)  $\frac{2}{3}:\frac{1}{3}\frac{1}{2}=\frac{1}{2}=0,5=50\%$ ;      г)  $0,16:6,4=0,025=25\%?$

1419. Чанд фоизро ташкил медиҳад:

а)  $12$  дақ. аз  $1$  соат;      б)  $25$  м аз  $1$  км;  
в)  $1$  сент. аз  $1$  тонна;      г)  $15$  га аз  $60$  га;  
ф)  $60$  дирам аз  $6$  сомонӣ;      д)  $1$  литр аз  $10$  дм<sup>3</sup>?

1420\*. Дар синғ 30 нафар меҳонад. Бо сабаби беморӣ 3 нафари хонандагон дар дарс иштирок надорад. Чанд

фоизи хонандагон дар дарс иштирок надорад? Чанд фоизи хонандагон дар дарс иштирок дорад?

1421. Хочагй 3 т 200 кг ангур чамъоварй намуд. 8 сентнери онро ангури лалмй ташкил дод. Чанд фоизи ангури истеҳсолшударо лалмй ташкил дод?

1422. Нисбати адади якумро ба адади дуюм бо фоиз ифода намоед:

а)  $\frac{1}{2}$  аз  $2\frac{1}{2}$ ; б)  $\frac{1}{8}$  аз 1; в) 1 аз  $1\frac{3}{5}$ ; г)  $\frac{53}{10}$  аз 265.

1423. Ҳангоми хушконидани себ 78%-и массаи он кам шуд. Аз 35 кг себи аз дараҳт кандашуда чй қадар себи хушк ҳосил шуд?

1424. Қимати ифодаро ёбед:

а)  $4,3 - 3,5 + 1,44 : 3$ , б)  $6 + 3,6 : 1,44 \cdot (0,1 - 0,02)$ .

1425. Ададхоро ёбед, агар:

а) 32%-и он 256; б) 7,4%-и он 1,11;  
в)  $\frac{7}{12}$  хиссаи он 63; г)  $\frac{8}{9}$  хиссаи он  $1\frac{5}{7}$  бошад.

Натиҷаро то даҳякй яклухт намоед.

---


---

1426\*. Дар 40 кг оби баҳр 2 кг намак мавҷуд аст. Оби чунин баҳр аз рӯйи массааш чанд фоиз намак дорад?

1427. Намнокии алафи навакак даравшуда 60% аст. Намнокии 1 т; 0,5 т; 0,1 т; 0,05 т алафи навакак даравшуда чанд фоиз аст?

1428\*. Дар катакҳои холии дар расми

135 тасвириёфта ҳамаи рақамҳои 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ва 8-ро тавре нависед, ки суммаҳои онҳо аз рӯйи сатрҳои уфуқӣ (горизонталий) ва сутунҳои амудӣ (вертикалий) ба 20 баробар шавад. Ҳамаи рақамҳо, ба гайр аз 8, якмаротибагӣ истифода бурда мешаванд. Рақами 8-и дар расм нишондодашуда низ дар сумма иштирок менамояд.



Расми 135.

## Машқҳо барои такрор

1429. Ададҳоро ёбед, ки:
- а) 50%-аш ба 24,      б) 42%-аш ба 63,
  - в) 3,8%-аш ба 28,5,    г) 375%-аш ба 525,
  - ф) 25,1%-аш ба 251,    д) 12,5%-аш ба 7,5 баробар бошад.
1430. Дарозии росткунча 80 см буда, бараҷ 65%-и дарози ашро ташкил медиҳад. Масоҳат ва периметри росткунчаро ҳисоб кунед.
1431. Амалҳоро иҷро намоед:
- а)  $26,95+48,88:(30,06 \cdot 204 - 60,3 \cdot 224) - 4,496$ ;
  - б)  $26,95+2,90 \cdot (88,92:3,9 + 1,96)$ .
1432. Сайёҳ бояд 45 км роҳро тай мекард. Ў 60%-и ин роҳро савора ва қисми боқимондаи онро пиёда тай кард. Сайёҳ чанд километри роҳро пиёда тай кард?

### 8.4. Масъалаҳо доир ба фоиз

Баъзе масъалаҳои ба ёфтани фоиз алоқамандро бо ёрии муодила ҳал кардан мумкин аст.

**Масъалаи 1.** 7 нафар, ки 25%-и шумораи умумии хонандагони синфро ташкил медиҳанд, имтиҳонро бо баҳои «аъло» супурданд. Синф чанд нафар хонанда дорад?

Бигузор шумораи умумии хонандагони синф  $x$  (нафар) бошад. Мувофиқи шарти масъала  $x=100\%$ . 7 нафари онҳо 25%-и  $x$ -ро ташкил медиҳад.

Аз ин чост, ки менависем:  $7=25\% \cdot x$ . Ҳамин тавр,  $\frac{25}{100}x=7$  аст.

Ҳар ду тарафи ин баробариро дар асоси хосияти муодилаҳо бо 100 зарб зада меёбем:  $25x=700 \Rightarrow x=700:25=28$ .

Ҷавоб: 28 нафар.

**Масъалаи 2.** Маоши коргар 1 450 сомонӣ буд. Дар шуъбаи муҳосиботи корхона 2,5%-и онро нигоҳ доштанд. Ин чанд сомониро ташкил дод?

**Ҳал.** Мувофиқи таърифи фоиз менависем:

$$a) 2,5\% \cdot 1450 = \frac{2,5}{100} \cdot 1450 = \frac{1}{100} \cdot 3625,0 = 36,25\%$$

$$\text{ё б)} 2,5\% \cdot 1450 = 0,025 \cdot 1450 = 36,25.$$

Ҷавоб: 36,25 сомонӣ.

**Масъалаи 3.** Сайёх бояд 440 км роҳро тай мекард. Рӯзи аввал ў 55 км роҳро тай кард. Чанд фоизи роҳи пешбинишуда тай карда шуд?

**Ҳал.** Азбаски дарозии тамоми роҳ 440 км аст, онро 100% қабул кардан мумкин аст. Мувофиқи шарти масъала роҳи тайшуда  $55 = x\%$ -и 440 км. Аз ин чо менависем  $55 = 440 \cdot \frac{1}{100} \cdot x$  ё ки  $5500 = 440 \cdot x$ . Аз баробарии охир меёбем:

$$x = 5500 : 440 = 12,5\%$$

**Масъалаи 4.** Кунчи тезеро ба се ҳисса чудо карданд. Яке аз кунҷҳои ҳосилшуда 20%-и кунчи тез, кунчи дуюм 80%-и кунчи якумро ташкил доданд. Агар кунчи сеюм  $48^{\circ}$  бошад, қимати градусии кунчи тезро ёбед.

**Ҳал.** Кунчи тези номаълумро бо  $x$  (дараҷа) ишора мекунем. Кунчи якум ба 20%-и  $x$ , яъне ба  $\frac{20}{100} \cdot x$  ё  $\frac{x}{5}$  баробар аст. Кунчи дуюм 80%-и кунчи якумро ташкил медиҳад. Аз ин рӯ, вай ба  $\frac{80}{100} \cdot \frac{x}{5} = 16x : 100$  ё  $4x : 25$  (градус) баробар аст.

Суммаи ин се кунҷ бояд ба кунҷӣ тези додашуда баробар шавад:

$$\frac{x}{5} + \frac{8x}{50} + 48 = x.$$

Ҳар ду тарафи ин баробариро ба 25 зарб зада меёбем:  
 $5x + 4x + 48 \cdot 25 = 25x$  (градус).

Аз ин баробарӣ меёбем, ки  $25x - 9x = 48 \cdot 25$  ё  $16x = 48 \cdot 25$  аст.  
 Ҳалли муодилаи охирин  $x = 48 \cdot 25 : 16 = 75$  мебошад.

1433. 1%-и шумораи умумии хонандагони мактаб 14 нафар аст. Мактаб чанд нафар хонанда дорад?
1434. Шахсе бо асп масофаи муайянеро тай кард. Агар 1%-и ин масофа  $0,16$  км бошад, ў кадом масофаро тай кардааст?
1435. Шокир ба 1%-и пулҳояш дафтари нарҳаш 30 дирам харид. Ў чанд пул дошт?
1436. Масоҳати умумии майдон  $a$  га аст. 1%-и он кишт шудааст, ки ба  $0,24$  га мувофиқ меояд. Масоҳати умумии майдон чанд га мебошад?

1437. Массаи қуттй 11%-и массаи бори 1 тоннагиро ташкил медиҳад. Массаи қуттиро ёбед.
1438. Дар зали консертй чанд нафар менишааст, агар 5%-и шумораи нишастагон ба 38 нафар баробар буд?
1439. Автомобил кадом масофаро тай кардааст, агар 3%-и масофаи тайкардаи он 2,1 км бошад?
- 
1440. Хонанда 148 сахифаи китобро хонда тамом кард. Бо ҳамин ӯ 40%-и китобро мутолиа кард. Китоб аз чанд сахифа иборат буд?
1441. Рашид 60%-и пулхояшро барои хариди ручка сарф кард ва бо 50 дирами бокимонда яхмос харид. Рашид чанд пул дошт?
1442. Мактаб 850 нафар хонанда дорад. 408 нафари онҳоро духтарон ташкил медиҳанд. Духтарон чанд фоизи хонандагони мактабро ташкил додаанд?
1443. Майгуне 8 сомонӣ дошт. Ӯ 1 сомониашро сарф кард. Майгуне чанд фоизи пулхояшро сарф кард?
1444. Хиштрез бояд дар 1 баст 350 адад хишт мерехт. Вале, ӯ аз ин меъёр 70 адад зиёдтар хишт рехт. Хиштрез меъёри хиштрезиро чанд фоиз барзиёд ичро намуд?
1445. Махбуле, ки аз 40 г намак ва 160 г об ҳосил карда мешавад, дар таркибаш чанд фоиз намак дорад?
1446. Нархи яхдон 760 сомонӣ буд. Бори аввал онро 10% арzon карданد. Баъди ним сол онро боз 10% арzon карданд. Нархи ниҳоии яхдон ба чанд баробар шуд?
- 
1447. Дар синфи 5<sup>а</sup> аз 30 нафар хонанда 24 нафарашон меъёри варзиширо ичро кард. Дар синфи 5<sup>б</sup> бошад, аз 25 хонанда 20 нафарашон меъёри варзиширо ичро кард. Натиҷаи кадоме аз ин ду синф беҳтар аст?
- 1448\*. Биринҷӣ пайвастагии аз сурб ва мис ташкилёфта аст. Дар пайвастагие, ки 6 кг сурбу 34 кг мис дорад, мис чанд фоизи онро ташкил медиҳад?
1449. Дар рамаи бузу гӯсфандон бузҳо 35%-ро ташкил медиҳанд. Агар рама 160 сар гӯсфанд дошта бошад,

шумораи бузҳо чанд аст?

1450. Ҳангоми тайёр кардани томат 2%-и маҳсулот ба партов табдил ёфт. Агар массаи партов 12 кг бошад, чӣ қадар маҳсулоти тоза мавҷуд будааст?
1451. Шумораи занҳо дар коргоҳ 20 нафар буда, шумораи мардҳо аз он 40 нафар зиёдтар аст. Занҳо чанд фоизи коргарони коргоҳро ташкил додаанд? Мардҳо-чӣ?

### Машқҳо барои такрор

1452. Даравгарон дар се рӯз алафи майдони масоҳаташ 10 гектарро дарав карданд. Рӯзи аввал 38% ва рӯзи дуюм 32%-и алафи майдон дарав карда шуд. Рӯзи сеюм чанд гектари майдони алафзор дарав карда шуд?
1453. Нархи телевизор 2 100 сомонӣ буд. Онро 15% арzon карданд. Азбаски ба фурӯш нарафт, телевизорро маротибаи дуюм ба бузургии 20% фоизи арзиши охиринаш арzon карданд. Нархи ниҳоии телевизорро ёбед.
1454. Амалҳоро ичро намоед:
- $(7,5 \cdot 48 + 8,2 \cdot 90,5 + 381,9) : (254,1 : 4,2 - 39,3) = 46,95;$
  - $18,305 : 0,7 - 0,0368 : 0,4 + 0,492 : 1,2;$
  - $(0,0288 : 1,8 + 0,7 + 0,7 \cdot 0,12) \cdot 35,24;$
  - $7,72 \cdot 2,25 - 4,06 : (0,824 + 1,176) = 12,423.$

## 8.5. Диаграммаи доирӣ

Ададҳоро бо воситаи доира ифода намудан мумкин аст.

**Масъалаи 1.** Яктоӣ сангҳои тарозуи массаашон 500 г, 250 г, 200 г ва 50 г мавҷуданд. Онҳо қадом ҳисса ва чанд фоизи 1 килограммро ташкил медиҳанд?

Массаи сангҳо дар якҷоягӣ ба 1 кг баробар аст:

$$500 \text{ г} + 250 \text{ г} + 200 \text{ г} + 50 \text{ г} = 1000 \text{ г} = 1 \text{ кг}$$

Муайян мекунем, ки массаи ҳар яке аз ин сангҳо қадом ҳисса ва чанд фоизи 1 кг аст:

$$500 \text{ г} = \frac{500}{1000} = \frac{1}{2} \text{ кг};$$

$$250 \text{ г} = \frac{250}{1000} = \frac{1}{4} \text{ кг};$$

$$500 \text{ г} = \frac{1}{100} \cdot \frac{500}{10} = 50\%;$$

$$250 \text{ г} = \frac{1}{100} \cdot \frac{250}{10} = 25\%;$$

$$200 \text{ г} = \frac{200}{1000} = \frac{1}{5} \text{ кг};$$

$$50 \text{ г} = \frac{50}{1000} = \frac{1}{20} \text{ кг};$$

Чамъ:=1 кг.

$$200 \text{ г} = \frac{1}{100} \cdot \frac{200}{10} = 20\%;$$

$$50 \text{ г} = \frac{1}{100} \cdot \frac{500}{10} = 5\%.$$

Чамъ:=100%.

Массаи ба 1 кг баробарро дар шакли доира тасвир мекунем (расми 136). Маълум шуд, ки санги массаш 500 г дар он  $\frac{1}{2}$  хисса ё 50%-и масоҳатро ишғол мекардааст. Ба санги массааш 250 г чоряки доира ё ки 25%-и масоҳати он мувофиқ меояд. Санги вазнаш 200 г дар доира ба панҷяки масоҳат ё ба 20%-и он мувофиқ меояд. Ҳамин тавр, ба санги 50-граммӣ аз бист як хиссаи доира ё ки 5%-и масоҳати он рост меомадааст. Онҳоро тасвир намуда, бо ҳамин диаграммаи доиравии тақсимшавии сангҳои массаашон 500 г, 250 г, 200 г ва 50 г-ро дар массаи 1 кг ҳосил мекунем.

**Масъалаи 2.** Тақсимоти масоҳати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи масоҳатҳои вилоятҳо, навоҳии тобеи ҷумҳурий ва шаҳри Душанбе дар мавзӯи 6.5. оварда шуд. Аз рӯйи он маълумот диаграммаи доиравӣ месозем (ададҳоро то разрядҳои садяқӣ яклухт мекунем).

Масоҳати Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон:

$$\frac{63,7}{143,1} = 0,45 \text{ ё } = 45\%$$


Масоҳати Вилояти Суғд:  $\frac{26,1}{143,1} = 0,18 \text{ ё ки} = 18\%$

Масоҳати Вилояти Ҳатлон:  $\frac{24,6}{143,1} = 0,17 \text{ ё ки} = 17\%$

Масоҳати навоҳии тобеи Марказ:  $\frac{28,4}{143,1} = 0,20 \text{ ё ки} = 20\%$

Шаҳри Душанбе ва маҳаллаҳои атрофаш:  $\frac{0,3}{143,1} = 0,002 \text{ ё ки} = 0,2\%$ .

Масоҳати Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар шакли доираи пурра тасвир менамоем. Метавонем санҷем, ки:



Расми 136.

$0,45+0,18+0,17+0,20=1$  (воҳид) буда,  
 $45\%+18\%+17\%+20\%=100\%$  мешавад.

Ҳиссаҳо ё ки фоизҳои додашударо дар доира бо воситаи паргору хаткашак кайд карда, диаграммаи доиравӣ месозем (расми 137).

Ин аст диаграммаи доиравии тақсимоти масоҳати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи масоҳатҳои вилоятҳо, навоҳии тобеи Марказ ва ш. Душанбе.



Расми 137.

- 
1455. Хона ду ҳучра дорад. Масоҳати ҳучраи якум –  $14 \text{ м}^2$  ва масоҳати ҳучраи дуюм  $26 \text{ м}^2$  мебошад. Диаграммаи доиравии тақсимоти масоҳати ҳучраҳоро дар масоҳати хона созед.
1456. Дар мусобикаи шатранҷ аз 10 холи имконпазир Фирдавс – 3 хол, Манучехр – 5 хол ва Наргис – 2 хол гирифтанд. Диаграммаи доиравии тақсимоти холҳои гирифтаи онҳоро созед.
1457. Одам дар 1 шабонарӯз бояд 8 соат хоб кунаду 16 соат фаъол бошад. Диаграммаи доиравии инро тартиб дихед.
1458. Дар синф 16 нафар дуҳтару 24 нафар писар меҳонанд. Диаграммаи доиравии тақсимоти дуҳтарону писаронро дар синф кашед.
1459. Масоҳати қитъаи наздиҳавлигӣ 8 садякӣ аст. Дар 2 садякии он – картошка, дар 4 садякиаш – чуворимакка ва дар 2 садякӣ сабзавоти дигар кишт шудааст. Диаграммаи доиравии онро созед.
- 
1460. Табиб тавсия медиҳад, ки дар давоми рӯз шахс бояд чор маротиба тановул кунад: саҳарӣ – 25%, чошт – 15%, нисфириӯзӣ – 45% ва шом – 15%. Диаграммаи тақсимоти меъёри рӯзонаи ҳӯрокро тартиб дихед.
1461. Боре давомнокии рӯз ба 10 соат ва давомнокии шаб ба 14 соат баробар шуд. Диаграммаи доиравии тақсимшавии шабу рӯзро дар ин шабонарӯз тартиб дихед.

1462. Дар як оила мардон 4 нафар ва занон 6 нафаранд. Диаграммаи доиравии тақсимоти мардону занони оиларо тартиб дихед.
1463. Моҳ аз 28 рӯз иборат аст. Диаграммаи доиравии тақсимоти ҳафтаҳо дар ин моҳро тартиб дихед.
1464. Ҳафта 7 рӯзро дарбар мегирад. Диаграммаи доиравии тақсимоти рӯзҳои ҳафтаро тартиб дихед.
1465. Ҳаво такрибан 80% аз нитрогену 20% аз оксиген таркиб ёфтааст. Диаграммаи доиравии онро тартиб дихед.
1466. Кунчи кушод ба хиссаҳои  $\frac{1}{10}$ ;  $\frac{2}{10}$ ;  $\frac{3}{10}$  ва  $\frac{4}{10}$  тақсим карда шудааст. Диаграммаи доиравии ин тақсимшавиро тартиб дихед.
1467. Кунчи пурра ба  $30^{\circ}$ ,  $60^{\circ}$ ,  $120^{\circ}$ ,  $90^{\circ}$ ,  $45^{\circ}$  ва  $15^{\circ}$  чудо шудааст. Диаграммаи тақсимоти кунци пурраро созед.
- 
- 
1468. Укёнуси Ҷаҳонӣ аз чор қисм иборат аст: Укёнуси Ором (масоҳаташ – 179,7 млн.  $\text{km}^2$ ), Укёнуси Атлантика (масоҳаташ – 93,4 млн.  $\text{km}^2$ ), Укёнуси Ҳинд (масоҳаташ – 74,9 млн.  $\text{km}^2$ ) ва Укёнуси Яхбастаи Шимолӣ (масоҳаташ – 13,1 млн.  $\text{km}^2$ ). Диаграммаи доиравии тақсимшавии масоҳати Укёнуси Ҷаҳониро тартиб дихед.
1469. Речай фаъолияти рӯзонаи худро тартиб дода, аз рӯйи он диаграммаи доиравӣ тартиб дихед. Барои хониш қадом қисми он чудо шудааст? Барои истироҳат-ҷӣ? Онҳоро муқоиса намоед.
1470. Корхонаи дӯзандагӣ бояд дар 1 семоҳа 432 курта дӯзад: моҳи аввал – 216, моҳи дуюм – 144 ва моҳи сеюм – 72-то. Диаграммаи доиравии тақсимоти дӯхтани куртаҳоро дар се моҳ тартиб дихед.

## Машқҳо барои тақрор

1471. Амалҳоро ичро намоед:

  - $(0,872 \cdot 2,18 + 4,578 \cdot 3,27) \cdot 3,02 - 0,707;$
  - $28,1 - 36,8 : (50,08 + 49,92) - 36,8 : (48,65 - 38,65).$

1472. Муодиларо ҳал кунед:

  - $0,4 \cdot 62,5 - 6,75 = 42,25;$
  - $6,2 \cdot (2,5x - 1) = 40,8.$

1473. Кунчи ростро ба  $0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8$  ва  $0,9$  ҳисса чудо намоед. Қиматҳои градусии ҳосилкардаатонро бо тартиби камшавиашон нависед.

1474. Китобхона 1 000 дона китоб дошт. Баъд аз 1 сол шумораи китобҳои он – 10% ва баъд аз 2 сол 30% зиёд шуд. Шумораи китобҳои китобхона чанд дона шуд?

1475. Қимати ифодаҳоро ёбед:

  - $7\ 225 : 85 + 64 \cdot 2\ 345 - 248\ 838 : 619;$
  - $54 \cdot 3\ 465 - 9\ 025 : 95 + 360\ 272 : 712.$

# ЧИРО ЁД ГИРИФТЕД (Салохиятхой хатмӣ)

Дар синф 24 нафар хонанда ҳаст, ки 6 нафари онхоро дұхтарон ташкил медиҳанд. Диаграммаи доиравии тақсимшавии хонандағони синфро созед.

*5. Пешакъ касри даҳиро то садякъ яклухт карда, онро бо фоиз ифода карда метавонам.*

- а) 0,840; б) 0,1390;  
в) 0,5016; г) 0,5490.

6. Супориихоу дигари иловагиро низичро карда метавонам.

а) Масоҳати як ҳуҷра  $16 \text{ м}^2$  буда, он  $25\%$ -и масоҳати умумии квартиро ташкил медиҳад. Масоҳати умумии квартира чанд аст?

б) 24%-и тамоми майдон кишт карда шудааст. Боз 16,5 га-и ин майдонро кишт кардан лозим. Масоҳати умумии майдонро ёбел.

7. Амалхоро бо қасрхон даҳӣ иҷро қарда метавонам.

$$a) (3.8 \cdot 1.75 : 0.95 - 1.02) : 2.3 + 0.4; \quad 6) (11.28 + 3.4 : 0.85 \cdot 1.55) : 4.6 - 0.8.$$

## ТЕСТИ 8

1. Касри дахиро дар шакли фоиз нависед: 0,25.

A) 2.5 %; B) 25 %; C) 250 %.

2. Касри одиро бо фоизҳо ифода кунед:  $3 \frac{3}{4}$ .

A) 25 %; B) 60 %; C) 75 %.

3. 15 %-и адади 200-ро ёбед.

A) 20; B) 30; C) 40.

4. Ададро дар шакли касри даҳӣ нависед:  $9 \frac{1}{25}$ .

A) 9,04; B) 9,02 ; C) 9,25.

5. Фоизро дар шакли касри одӣ нависед: 35 %.

$$A) \frac{5}{100}; B) \frac{7}{20}; C) \frac{5}{7}.$$

6. Амалхоро ичро кунед:  $(3,1 \cdot 5,3 - 14,39) : 1,7 + 0,3$ .

A) 2,4; B) 0,8; C) 1,2.

7. Усто ва шогирдаш 800 асбоб сохтанд. Шогирд 25 %-и асбобхоро сохтааст. Шогирд чанд дона асбоб сохтааст?

A) 150; B) 200; C) 250.

8. Дар синф 17 писар ва 8 духтар мөхонад. 20 %-и шуморай умумии хонандағони синф чанд нафар аст?

- A) 5; B) 6; C) 8.
9. Ададеро ёбед, ки 15 %-и он 21 бошад.  
A) 120; B) 140; C) 150.
10. Кунчи  $45^\circ$  чанд фоизи кунчи рост аст?  
A) 35 %; B) 45 %; C) 50 %.
11. Дарозии тарафи квадрат чанд фоизи периметри он аст?  
A) 25; B) 30; C) 40.
12. Агар бузургии кунч ба 80%-и бузургии кунчи рост баробар бошад, он чанд градусро дарбар мегирад?  
A)  $80^\circ$ ; B)  $68^\circ$ ; C)  $72^\circ$ .
13. 18 %-и маблағи 1 500 сомониро ёбед.  
A) 240 сом.; B) 270 сом.; C) 360 сом.
14. 4 садяқй чанд фоизи 1 га-ро ифода менамояд?  
A) 4%; B) 10 %; C) 100%.
15. Маоши коргар 3 600 сомонй аст. Дар муҳосиботи корхона 12%-и онро доштанд. Коргар акнун чанд сомонй мегирад?  
A) 4 032 сомонй; B) 432 сомонй; C) 3 168 сомонй.

## Машғулияти иловагии № 8

### Варианти 1


- Ифодаро сода кунед:  $6,62p + 3,46p - 2,74p = 4p$ .
- Нисбатро бо фоиз ифода намоед: 17: 20.
- 40 г шакарро ба 160 г чой рехта онро омехта кардан. Фоизи шакарро дар маҳлули ҳосилшуда муайян намоед.
- Фоизро ба касри даҳй гардонед: 2,25%.
- Нисбати ду ададро ёбед:  $0,468 : 0,09$ .

### Варианти 2

- Ифодаро сода кунед:  $4,62x + 8,46x - 2,74x = 4,45x$ .
- Нисбатро бо фоиз ифода намоед: 16: 25.
- 50 г шакарро ба 200 г чой рехта онро омехта кардан. Фоизи шакарро дар маҳлули ҳосилшуда муайян намоед.
- Фоизро ба касри даҳй гардонед: 1,25%.
- Нисбати ду ададро ёбед:  $168,392 : 5,6$ .

## Супоришхо барои такрори боби II

1476. Массаи 1 л бензин 650 г аст. Фунчиши баки автомобил 50 л аст. Агар баки автомобил аз бензин пур карда шавад, массаи он чӣ қадар мешавад?
1477. Торти массааш 2 кг 800 г-ро дар байнни 8 нафар баробар таҳсими карданд. Ҳар қадоме аз онҳо чанд граммӣ торти гирифт?
1478. Порчай АВ-и дарозиаш 3,6 см дода шудааст. Нуқтаи А-ро ҳамчун марказ интихоб намуда, давраи радиусаш 2,5 см қашед. Нуқтаи В-ро ба сифати марказ қабул намуда, давраи радиусаш 2,4 см гузаронед. Нуқтаҳои буриши ин давраҳо аз охирҳои порчай АВ дар қадом масофаҳо ҷойгиранд?
1479. Кунчи АОВ-ро тасвир қунед, ки қиматаш  $140^{\circ}$  бошад. Биссектрисай ин кунчро гузаронед.
1480. Давраро тасвир карда, дар он ду радиусе гузаронед, ки онҳо бо ҳамдигар қунчи ростро ташкил диханд.
1481. Секунчаеро тасвир намоед, ки яке аз кунҷҳояш  $90^{\circ}$  буда, кунчи дигарааш  $45^{\circ}$  бошад. Кунчи сеюми секунча чанд градус мебошад?
1482. Чоркунчаеро тасвир намоед, ки яке аз кунҷҳояш  $90^{\circ}$ , дигарааш –  $45^{\circ}$  ва сеюминаш низ  $90^{\circ}$  бошад. Қимати кунчи чоруми чоркунҷаро ёбед.
1483. Секунчаҳои дар расми 138 тасвириёфтари то росткунҷа пурра соҳта, масоҳати ҳар як секунҷаро ёбед.



**Расми 138.**

1484. Масоҳати росткунҷаро ёбед, агар дарозиаш 1,52 см буда, бараш 0,52 дм бошад.
1485. Ҳаҷми параллелепипеди росткунҷаро ёбед, агар дарозии он 4,1 см буда, бараш 12 см ва баландиаш 0,25 дм бошанд.
1486. Дарозии параллелепипеди росткунҷа  $a$  см буда, бараш аз дарозиаш 2,5 см зиёдтар аст ва баландиаш

8 миллиметрро ташкил медиҳад. Барои ёфтани хаҷми параллелепипед ифода тартиб дихед.

1487. 100 м, 200 м, 250 м, 500 м, 750 м, 800 м, 850 м, 900 м кадом хиссаҳои километрро ифода менамоянд?

1488. Рама бузу гӯсфандонро дарбар мегирад. Гӯсфандон  $\frac{5}{6}$  хиссаи рамаро ташкил додаанд. Бузҳо кадом хиссаи рамаро ташкил медиҳанд?

1489. Аз шаҳр то деха 35 км аст.  $\frac{5}{7}$  хиссаи роҳ сангфарш аст. Чанд километри роҳ сангфарш нест?

1490. Дар халта 12 кг биринч буд.  $\frac{3}{4}$  хиссаи онро барои тайёр кардани ош сарф карданд. Дар халта чанд кг биринч боқӣ монд?

1491. Ду зарфи гунҷоишашон баробарро аз об пур карданд. Аз панҷ чор ҳиссаи оби зарфи якум ва аз шаш панҷ ҳиссаи оби зарфи дуюмро истифода бурданд. Дар кадоме аз ин ду зарф оби бештар боқӣ монд?

1492. Майдони кишти юнучқа ба  $\frac{3}{20}$  ҳиссаи майдони хоҷагӣ баробар аст. Агар масоҳати майдони юнучқа 12 га бошад, масоҳати умумии майдони хоҷагӣ чанд га аст?

1493. Кадомаш калон аст:

$$\text{а) } \frac{21}{22} \text{ ё } \frac{22}{23}; \quad \text{б) } \frac{151}{152} \text{ ё } \frac{152}{153}?$$

1494. Амалҳоро ичро намоед:

$$\begin{array}{ll} \text{а) } 7\ 244\ 844:(6\ 077+2\ 934)\bullet 507; & \text{б) } 81\bullet(235\ 110-876):39; \\ \text{в) } 105\ 555:465+5\ 719\bullet 64; & \text{г) } 82,276:268+228,475:325. \end{array}$$

1495. Секунҷаи тарафҳояш 14,42 см, 10,654 м ва 12,5 дм дода шудааст. Периметри онро бо метр ифода намоед.

1496. Амалҳоро ичро намоед:

$$\text{а) } 14\frac{3}{8}-3\frac{3}{4}-1\frac{7}{8}+1\frac{5}{8}; \quad \text{б) } 12\frac{7}{12}-4\frac{5}{12}-1\frac{1}{4}-2\frac{2}{3}.$$

1497. Бо метр ифода намоед:

$$5 \text{ м } 15 \text{ дм}, 52 \text{ дм}, 125 \text{ см}, 1\ 650 \text{ мм}.$$

1498. Бо кг ифода намоед: 50 г, 200 г, 1 кг 650 г, 12 т, 25 сантнерро.
1499. Бо метри квадратй ифода намоед: 6 дм<sup>2</sup>, 35дм<sup>2</sup>, 254 дм<sup>2</sup>.
1500. Бо соат ифода намоед: 18 дақ, 35 дақ, 48 дақ, 64 дақ, 12 рұзро.
1501. Қимати ифодахоро ёбед:
- $(23,79:7,8-6,8:17) \cdot 2,05 - 1,48 \cdot 0,75;$
  - $(15,42-2,5 \cdot (20,74:6,8-7,6:19)) \cdot 0,12.$
1502. Суръати چараёни оби дарё 2,4 км/соат аст. Суръати катер дар оби ором 16,8 км/соат мебошад. Катер кадом масофаро тай кардааст, агар вай бо равиши چараёни об 2 соат ва ба муқобили он 3 соат шино карда бошад?
1503. Дар яке аз шабонарұзхо давонокии шаб аз давомнокии рұз 40 дақика тұлғонитар буд. Шаб чанд соату чанд дақика давом ёфт?
1504. Дар анбор 12 т картошка, 16 т пиёз ва 20 т сабзі мавчуд аст. Ҳар яке аз ин маҳсулот кадом ҳиссаи өмір маҳсулоти анборро ташкил медиҳад?
1505. Устохона дар 30 рұз бояд 70 адад тиреза месохт. Дар дахрұзаи аввал 27 адад ва дар дахрұзаи дуюм 35 адад тиреза истексол карда шуд. Кадом ҳиссаи шумораи умумии тирезаҳо бояд дар дахрұзаи сеюми моҳ истексол карда мешуд?
1506. Ба анбор 1 524 кг равған оварда шуд. Рұзи аввал  $\frac{2}{9}$  ҳиссаи он ва рұзи дуюм  $\frac{5}{12}$  ҳиссаи он ба нұқтахо савдо фиристода шуд. Баъди ин ду рұз дар анбор чий қадар равған боқй монд?
1507. Рұзи аввал – 13%, рұзи дуюм – 24% ва рұзи сеюм 18%-и тамоми ангишти дар анбор мавчуд буда ба мактабхो фиристода шуд. Боз дар анбор 165 т ангишт боқй монд. Дар анбор чий қадар ангишт буд?
1508. Коргар 20%-и мукофоти гирифтаашро барои хариди телевизор ва 15%-и маблаги боқимондаашро барои таъмири хонааш сарф кард. Боз 1190 сомонӣ боқй монд. Мукофоти додашуда чанд сомонӣ буд?

1509. Дар таркиби лаблабуи қанд 12% қанд мавчуд аст. Аз 1,5 т лаблабуи қанд чӣ қадар қанд истехсол кардан мумкин? Аз 12 т-ҷӣ?
1510. Катер дар 3 соат бо равиши ҷараёни об 65 км ҳаракат кард. Барои то ҷойи аввалиаш гашта омадани катер ҷанд вақт лозим аст, агар суръати ҷараёни оби дарё 4,5 км/соат бошад?
1511. Нархи ду лӯхтаки якхела ба нархи як хирсак баробар аст. Нархи як хирсак аз нархи як лӯхтак 2 сомонӣ зиёд аст. Нархҳои ин ду бозичаро ёбед.
1512. Агар шумораи солҳои умри Олимро 5 маротиба калон карда, аз ҷавобаш 23-ро тарҳ кунем, 52 ҳосил мешавад. Олим ҷандсола аст?
1513. Агар ба болои адади номаълум 46-ро ҷамъ карда, аз натиҷааш сеяки адади номаълумро тарҳ кунем, ададе ҳосил мешавад, ки аз адади номаълум 40 воҳид калон аст. Адади номаълум ҷанд аст?
1514. Ифодаро сода кунед:  
а)  $4p+p+3p+5p-3p-p$ ; б)  $12,6p+0,5p-2,12p+p+1,3p-p$ .
1515. Қимати ифодаро ёбед:  
 $18,4y+0,3y+2,2y-3,2y-4$ , агар  $y=10,5; 1,05; 105$  бошад.
1516. Аз дехаи Шаҳоб ва маркази ноҳияи Қубодиён дар як лаҳза ду мототсиқлрон ба роҳ баромада, баъд аз 2 соат бо ҳам воҳӯрданд. Онҳо ҳамагӣ 60 км масоғаро тай карданд. Суръати ҳаракати яке аз мототсиқлҳо аз дигараш 2 км/соат зиёд буд. Суръати ҳаракати ҳар кадоме аз мототсиқлҳоро ёбед.
1517. Масоҳати ошхона  $9 \text{ m}^2$  буда, он панҷяки масоҳати квартираси ташкил додааст. Масоҳати квартираси ёбед.
1518. Ман ададеро фикр кардам. Аввал онро 10% кам карда, баъд онро 20% зиёд кардам. Суммаи ин ду натиҷа 63 шуд. Ман кадом ададро фикр кардам?
1519. Миёнаи арифметикии ду адад 54 буда, яке аз ададҳо аз дигараш 2 маротиба калон аст. Ин ду ададро ёбед.
1520. Қимати ифодаро ёбед:

$$\text{а) } 2,85 \cdot (3,24 - 1,16); \quad \text{б) } \frac{4,8}{5,41 + 6,59}.$$

1521. Масоҳати росткунча чӣ қадар зиёд мешавад, агар дарозии онро 25% ва бараашро 20% зиёд кунем?
1522. Амалҳоро иҷро намоед:
- а)  $(867\ 000 : 2\ 125 - 396,4) \cdot 2,15$ ;    б)  $(26,16 : 6 + 2,6 \cdot 1,4) : 0,4 - 0,4$ ;  
 в)  $(3,2 : 4 + 4 : 3,2) \cdot 4,8$ ;    г)  $(385,7 : 0,19 - 30) \cdot 0,2 - (35,7 \cdot 3,29 + 2,547)$ .
1523. Аз 20 кг себ 16 кг афшураи себ ҳосил шуд. Аз 45 кг себ чӣ қадар афшура ҳосил мешавад?
- 1524\*. Биринҷ 75% ва ҷав 60% крахмал дорад. Чӣ қадар ҷавро гирифтан лозим, то миқдори крахмали он ба миқдори крахмали дар 5 кг биринҷ мавҷудбуда баробар шавад?
- 1525\*. Сайёҳ дар дарё ба амад савор шуда, дар 5 соат 24 км шино кард. Дар бозгашт ў ба заврақи мотордор савор шуд, ки суръаташ дар оби ором 24,8 км/соат буд. Дар бозгашт сайёҳ чанд соат вакт сарф кард?
1526. Масоҳати сатҳи обанбори Фарҳод ба 11,3%-и масоҳати сатҳи "Баҳри тоҷик" баробар аст. Агар масоҳати сатҳи обанбори Баҳри тоҷик  $520 \text{ km}^2$  бошад, масоҳати сатҳи обанбори Фарҳод чанд аст?
1527. Дарозии дарёи Қизилсу 44,23%-и дарозии дарёи Панҷро ташкил медиҳад. Агар дарозии Қизилсу 230 км бошад, дарозии дарёи Панҷро ёбед.
1528. Пиряҳи бузургтарини Помир, ки Федченко номида шудааст, дар масоҳати  $907 \text{ km}^2$  доман паҳн кардааст. Пиряҳи Хирс аз пиряҳи Федченко  $36,7\ 205$  баробар хурд аст. Масоҳати пиряҳи Хирс чанд аст?
1529. Пиряҳи Грумм-Гржимайлло ( $160 \text{ km}^2$ ), пиряҳи Гармо ( $153 \text{ km}^2$ ), пиряҳи Фортамбек ( $74,5 \text{ km}^2$ ), пиряҳи Гандо ( $55 \text{ km}^2$ ) кадом ҳиссаҳои пиряҳи Федченкоро ишғол карда метавонанд? Натиҷаро то даҳяқӣ яклухт қунед.
1530. Дарозии дарёи Зарафшон 877 км аст. Дарозии дарёҳои Панҷ ( $921 \text{ km}$ ), Бартанг ( $528 \text{ km}$ ), Вахш ( $524 \text{ km}$ ), Кофарниҳон ( $387 \text{ km}$ ), Оби Хингов ( $196 \text{ km}$ ), Помир ( $117 \text{ km}$ ) кадом ҳиссаҳои дарёи Зарафшонро ташкил медиҳанд?

1531. Масофа аз шаҳри Хоруғ то маркази ноҳияи Рӯшон 64 км аст. Масофа аз дехшӯроҳои Бартанг то маркази ноҳия (50 км), Басид (95 км), Барӯшон (11 км), Пастхуф (13 км), Савноб (165 км) ва Шидз (40 км) қадом ҳиссаҳои масофаи байни Хоругу маркази ноҳияро ташкил медиҳанд?
1532. Қимати ифодаҳоро ёбед:
- $7\ 225:85+64\cdot 2\ 345 - 248\ 838:619$ ;
  - $543\ 465-9\ 025:95+360\ 272:712$ .
1533. Бо калкулятор ҳисоб карда, натиҷаро то ҳазорякӣ яклухт намоед:
- $3,281\cdot 0,57+4,356\cdot 0,278-13,7\ 283:6,83$ ;
  - $77,2\cdot 22,5-40,6:(8,24+11,76)-124,23$ ;
  - $(14-12,725)\cdot 12,4-2,6:(11,2-7,95)$ ;
  - $208,57-108,57:((60,4-57,6)\cdot (3,6+3,45))$ ;
  - $(3,7+14,058:6,39)\cdot (23,641:4,7-4,6)$ ;
  - $(7,061:2,3\cdot 2,2)\cdot (4,2+17,391:5,27)$ .
1534. Муодиларо ҳал кунед:
- $10,2x+0,4x-x=19,2$ ; б)  $(0,7x-0,2x)\cdot 6,4=9,6$ ;
  - $x-0,2x:0,4=1,6$ ; г)  $(0,4x+x):0,7=1,6$ .
1535. Ҳисоб кунед:
- $74:100-0,4:10+17,8:1\ 000$ ;
  - $0,35\cdot 10+0,0\ 237\cdot 100-0,00\ 087\cdot 1\ 000$ ;
  - $37,001-0,2\cdot 0,1+8,9\cdot 0,001$ ;
  - $0,7:0,1+0,00\ 474:0,01$ .
1536. Қимати ифодаро ёбед:
- $(93\cdot 7+141):72$ ; б)  $(357-348:6)\cdot 4$ ;
  - $(15,96+5,2-1,2)\cdot 0,1$ ; г)  $(16,1:4,6-3,07)\cdot 0,2$ .

## § 9 АСБОБХОИ ҲИСОБКУНӢ ВА ЧЕНКУНӢ

### 9.1. Микрокалкулятор

Барои сари вақт ва бо осонӣ ичро кардани амалҳои ҳисоб аз микрокалкулятор истифода мебаранд. Бо микрокалкулятор аксари хонандагон шиносанд. Бо ёрии ин асбоби ҳисобкунӣ чор амали ҳисоб ҷамъ, тарх, зарб ва тақсимро ичро кардан мумкин аст. Дар сатҳи он тугмачаҳое мавҷуданд, ки ҳар қадомашон вазифаи маҳсусро соҳибанд. Барои он ки калкулятор ба кор шурӯъ намояд, лозим меояд, ки тугмачаи “ВКЛ” (ON) пахш карда шавад. Дар ин маврид “сафҳа” ё «монитор»-и калкулятор равshan мешавад. Дар поёнтари сафҳа тугмачаҳое мавҷуданд, ки дар болои баъзеяшон рақамҳо, дар болои дигарҳояшон амалҳо кайд шудаанд. Агар тугмачаи – рақами 5 пахш карда шавад, дар сафҳа ин рақам намудор мегардад. Барои он ки ба микрокалкулятор ягон адади натуралий ворид карда шавад, бояд тугмачаҳои ба рақамҳои ин адад мувоғиқ, аз разряди қалонтиринаш сар карда, бо тартиби камшавӣ (масалан, аввал – ҳазорӣ, баъд – садӣ, пас аз он даҳӣ ва дар охир якӣ) пахш карда мешавад.

Масалан, барои ворид соҳтани адади 12 750 бояд тугмачаҳои рақамҳояшон 1,2,7,5 ва 0 бо ҳамин тартиб пахш карда шаванд. Дар сафҳа адади 12 750 намудор мегардад.

Барои ворид соҳтани касри даҳӣ аввал қисми бутуни он ворид карда мешавад ва пас аз он тугмачаи “нуқта” (дар касри даҳӣ вергулро иваз менамояд) пахш карда мешавад. Пас аз ин қисми касрии адад аз разряди даҳякиҳо ворид карда мешаванд.

Масалан, барои ворид соҳтани касри даҳии 48,207 бояд бо тартиб, аввал тугмачаҳои рақамҳояшон 4,8 пас аз он тугмачаи нуқта ва дар охир, бо ҳамин тартиб, тугмачаҳои 2, 0, 7 пахш карда шаванд. Дар сафҳа адади 48,207 намудор мегардад.

Барои он ки сафҳа аз рақамҳо тоза карда шавад, тугмаи С ё AC (ё дар баъзе калкуляторҳо Off)-ро пахш кардан лозим меояд.

Барои чамъ кардани ададҳои 856,4 ва 376,5 мувофики барнома амалиёти зеринро анҷом додан лозим меояд:

- 1) Адади 856,4;
- 2) Тугмачай «+» -ро пахш кардан лозим;
- 3) Адади 376,5 – ро ворид сохтан лозим;
- 4) Тугмачай «=».

Дар сафҳа натиҷаи сумма пайдо мешавад: 1 232,9. Ин барномаи амалиётро муҳтасар чунин навиштан мумкин аст:  $856,4 + 376,5 = 1\,232,9$ .

Амали аз адади 856,4 тарҳ кардани адади 376,5 низ ҳамин тавр сурат мегирад, vale дар фармони 2) ба ҷойи тугмачай «+» лозим меояд, ки тугмачай «-» пахш карда шавад. Пас аз ичрои барнома ҷавоби 479,9-ро соҳиб мешавем.

Барои ёфтани зарби ададҳои 856,4 ва 376,5 дар фармони 2) тугмачай «х» ва барои ёфтани тақсими 856,4: 376,5 дар ҳамон фармон тугмачай «::»-ро пахш намудан лозим аст. Агар натиҷаи ҳисобкуни беш аз 8 рақам дошта бошад, дар сафҳа танҳо 8 рақами разрядҳои болотарини он ҷой мегиранд. Рақамҳои боқимондаи ҷавоб, аз сабаби дар сафҳа нағунчиданашон, нопадид мегарданд ва ҷавоб яклуҳт карда намешавад.

Ба ҷойи тугмачай «=» дар қадами 4) ҳар қадоме аз тугмачаҳои «+», «-», «х» ё «::» -ро пахш кардан мумкин аст. Дар ин маврид дар сафҳа ҳамон ҷавоб дурахшон мемонад, vale микрокалкулятор барои ичро кардани амалҳо бо адади дар сафҳа дурахшанда омодагӣ мегирад.

Масалан, барои ичро кардани амалҳои  $(26,54+32,67)\cdot46,72$  барномаизеринро иҷронамудланлозиммеояд:  $(26,54+32,67)\cdot46,72$ :  
а)  $26,54+32,67=59,21$ ; б)  $59,21 \cdot 46,72 = 2\,766,2912$  Дар натиҷа, дар сафҳа ҷавоби 2 766,2912 намудор мегардад.

1537. Ададҳои 19 666; 10 000; 34 569; 2, 04616; 0,000512-ро ба компьютер ворид созед. Пас аз ворид сохтани ҳар як адад сафҳаи калкуляторро аз адади пештар навиштаатон тоза кунед.

1538. Амали ҷамъро бо микрокалкулятор ичро кунед:

$$\begin{array}{ll} 26,918 + 63,437; & 456,16 + 1034,75; \\ 0,0765 + 0,0765; & 0,0783 + 0,96134; \end{array}$$

$$4\ 315, 256 + 216,970 ; \quad 1\ 219\ 356 + 1\ 560\ 414.$$

1539. Амали тархро бо микрокалкулятор ичро кунед:

$$38,764 - 19,999; \quad 367, 981 - 224,372;$$

$$0,8973 - 0,79998; \quad 0,7146 - 0,55682;$$

$$6\ 666,55 - 5\ 555,666; \quad 2\ 345\ 562 - 1\ 897\ 236.$$

1540. Амали зарбро бо микрокалкулятор ичро кунед:

$$13,98 \times 63, 24; \quad 4, 865 \times 5,238; \quad 0,032 \times 16,751;$$

$$18,0\ 069 \times 0,012; \quad 2,006 \times 442,003; \quad 0,165 \times 0,324;$$

$$10\ 00,06 \times 0,46; \quad 236,047 \times 0,07.$$

1541. Амали тақсимро бо микрокалкулятор ичро кунед:

$$62,5 : 2,50; \quad 18,32 : 3,427; \quad 621,835 : 24,50; \quad 673\ 074,72 : 941,1.$$

1542. Амалҳоро, аввал дар вараки дафтар ичро кунед ва баъд, ҷавоби ҳосилкардаатонро бо микрокалкулятор санҷед:

а)  $37, 982 + 28, 879$ ;    б)  $25, 319 - 19, 874$ ;

в)  $86,45 \times 1,85$ ;    г)  $821,1 : 34,5$ .

1543. Бо микрокалкулятор қимати ифодаро ҳисоб кунед:

а)  $634,48 + 376,62 - 545,98$ ;    б)  $6,513 + 2, 945 - 3,784$ ;

в)  $2,0360,56 \times 0,36$ ;    г)  $0,324 + 2,215 \times 4,23$ ;

ғ)  $9,725 \times 1,06$ : 3,89;    д)  $67,65 \times 52,9 + 124,013$ ;

е)  $871,017 : 5,05 - 10, 379$ ;    ё)  $(313,44 + 236,48) \times 1,75$ ;

ж)  $(953,54 - 396,41) : 75,17$ ;    з)  $(1,9986 - 0,3459) \times 0$ .

1544. Тақсимро ичро кунед:

а)  $637,241 : 324,25$ ;    б)  $167,382 : 0,125$ ;    в)  $2006,8 : 125,25$ ;

г)  $1 : 0,001$ ;    ғ)  $3 : 50,48$ ;    д)  $1 : 125,25$ ;    е)  $1 : 6,25$ .

1545. Ёбд:

а) 0,001 ҳиссаи адади 100-ро;    б) 0,07 ҳиссаи адади 300-ро;

в) 0,8 ҳиссаи адади 40-ро;    г) 0,75 ҳиссаи адади 48,8-ро.

1546. Дарозиҳои тарафҳои секунча ба 1 м 75 см, 2 м 46 см ва 5 м 48 см баробаранд. Периметри секунҷаро бо воситаи микрокалкулятор ҳисоб кунед.

1547. Дарозии тарафи квадрат ба 0,46 м баробар аст.

Периметри квадратро ҳисоб кунед.

1548. Дарозиҳои тарафҳои росткунча ба 3 м 4 дм 5 см 8 мм

ва 1 м 5 см баробаранд. Периметри росткунҷаро ҳисоб кунед.

1549. Дарозии тарафҳои росткунча ба 4 дм 5 см 8 мм ва 32 см баробаранд. Масоҳати росткунчаро ҳисоб кунед.
1550. Тарафи квадрат ба 5 м 8 дм 4 см 5 мм баробар аст. Масоҳати квадратро ҳисоб кунед.
1551. Миёнаи арифметикии ададҳои 67,413; 38,937; 54,396 ва 424,38-ро ёбед.
1552. Бо воситаи дарё киштӣ дар 2 соат 60 км ва бо воситаи кӯл дар 3 соат 80 км роҳро тай кард. Киштӣ тамоми ин роҳро бо қадом суръати миёна тай кард?

## 9.2. Соҳтани шаклҳои одитарини геометрӣ

Дар синфи 5 шаклҳои одитарини геометрӣ, аз ҷумла нуқта, ҳатти шикаста, секунча, росткунча, квадрат, қунҷ, давра, доира ва ғ. таълим дода мешаванд. Барои соҳтани ин шаклҳо ҳаткашак, гунё (секунҷаи росткунҷаи нақшакашӣ) ва паргор лозиманд.

Нуқтаро бо нӯги борики қалам (ручка) тасвир кардан мумкин аст. Барои соҳтани порҷаи АВ ҳаткашакро ба нуқтаҳои А ва В гузошта, қад-қади он аз нуқтаи А то В ё баръакс, аз нуқтаи В то нуқтаи А ҳат мекашем (ниг ба расми 6). Дарозии порҷаи АВ ба масофаи байни нуқтаҳои А ва В баробар мешавад.

Ҳатти шикаста аз якчанд порҷаи пайиҳам пайваст иборат аст. Агар охири порҷаи охирин бо аввали порҷаи аввалин болоиҳам оянд, ҳатти шикаста сарбаста номида мешавад (расми 13). Ба ин мисол шуда метавонанд шаклҳои секунча, ҷорқунча росткунча, квадрат ва ғ.(расмҳои 14-15).

Давра (доираро) бо воситаи паргор соҳтан мумкин аст. Пояҳои паргорро ба андозаи муайян мекушоянд. Сипас, нӯги тези пояи паргорро ба болои сатҳи ҳамвор (коғаз) беҳаракат ҳалонида, пояи дигари (қаламдори) онро дар атрофи нуқтаи беҳаракат як маротиба пурра давр мезанонем. Дар натиҷа қалами дар он васлгардида ҳатти қаҷи сарбаста мекашад, ки давра ном дорад (расми 76). Доира ин ҳамон қисми ҳамворӣ аст, ки бодавра маҳдуд гардидааст (расми 76). Андозаи пояҳои

паргорро тағиир дода, дар гирди ҳамон як нүқтай додашуда якчанд давраҳои ҳаммарказро тасвир намудан мумкин аст. Агар ҳам андозаи пояҳои паргорро ва ҳам чойи маркази давраро дигар созем, давраи дигарро ҳосил намудан мумкин аст (расми 90). Ин гуна давраҳо метавонанд ҳамдигарро буранд (расми 91), метавонанд якдигарро набуранд.

1553. Қалами нӯгаш тезро ба сатҳи коғаз расонида, се нүқтаро ҳосил кунед ва онҳоро бо ҳарфҳои гуногун ишора намоед.

1554. Ду нүқтаро интихоб карда, онҳоро бо хаткашак пайваст намоед. Порчаи ҳосилшударо ишора намоед ва хонед. Дарозии онро бо хаткашак чен кунед.

1555. Ду порчаи дарозиашон гуногунро тасвир намоед. Бо воситай паргор дарозии онҳоро чен карда, бо ёрии хаткашак ин дарозиҳоро муайян намоед. Кадоме аз порчаҳо дарозтар ва чӣ қадар аст?

1556. Се порчаи пайдарпай пайвасти дарозиашон ба 2 см 7 мм, 3 см 6 мм ва 4 см 5 мм баробарро тасвир кунед. Дарозии хатти шикастай ҳосилшударо муайян намоед.

1557. Дар дафтари ҳисоб дар масофаҳои начандон калон нүқтаҳои А,В,С-ро қайд кунед. Ин нүқтаҳоро бо воситай хаткашак пайдарпай пайваст намоед. Қуллаҳо, тарафҳо ва кунҷҳои секунҷаи ҳосилшударо номбар кунед. Дарозии тарафҳои онро чен карда, периметрашро ёбед.

1558. Дар дафтаратон нүқтаэро тасвир кунед. Бо воситай хаткашак нуреро тасвир намоед, ки аз ин нүқта мебарояд. Дар он нүқтаи дилҳоҳи А -ро қайд намоед ва нурро ишора намоед, баъд хонед.

1559. Нүқтаи дилҳоҳро дар дафтар қайд кунед. Нурҳоеро тасвир кунед, ки онҳо аз ин нүқта мебароянд. Бо ин амал шумо кунци қуллааш дар ин нүқта чойгирбударо соҳтед. Якторӣ нүқтаро дар тарафҳои кунҷ қайд кунед ва онҳоро бо ҳарфҳои калон ишора кунед. Кунҷи ҳосилкардаатонро ишора карда, онро хонед.

1560. Кунҷи АОВ-ро тасвир кунед. Дар дохили он нури аз қуллаи кунҷ барояндаро тасвир кунед. Кунҷҳоеро номбар

ва ишора кунед, ки онҳо дар натиҷаи гузаронидани нури гузаронидашуда ҳосил шудаанд.

1561. Кунчи ABC-ро тасвир кунед. Дар он якторӣ нуқтаро дар дохил, дар берун ва дар тарафҳои кунҷ тасвир кунед.

1562. Дар расми 89 сиферблати соат тасвир шудааст. Ақрабаки дақиқаҳо дар 5 дақиқа ба кунчи АОС, дар 5 дақиқаи минбаъда ба кунчи СОМ, дар 10 дақиқаи минбаъда ба кунчи МОВ тоб хӯрд. Кунҷҳои АОС, BOF, СОВ, АOB, AOD, COD-ро муқоиса кунед ва бо тартиби афзоишашон ҷойгир созед.

### **9.3. Соҳтани секунча**

#### **аз рӯйи се тарафаш**

Мақсад мегузорем, ки секунҷаи дарозии тарафҳояш 3 см, 4 см ва 5 см -ро созем. Яъне, се порчаи дарозии яке 3 см, дигаре 4 см ва сеюминаш 5 см дода шудаанд. Талаб карда мешавад, то онҳо тавре гузошта шаванд, ки секунҷаро ҳосил карда бошанд. Барои иҷрои ин мақсад лозим меояд, ки мо на танҳо аз хаткашак балки аз паргор низ истифода барем.

Хатти ростро тасвир карда, дар он порчаero қайд мекунем, ки дарозиаш ба яке аз тарафҳои секунҷа, масалан 5 см баробар бошад. Охирҳои ин порча қуллаҳои A ва C-и секунҷаи минбаъд месоҳтаи моро ифода менамоянд. Мақсади мо соҳтани қуллаи сеюми секунҷа – нуқтаи B мебошад. Дар ин маврид паргор ба мо ёрӣ мерасонад. Нуқтаи дилҳоҳи аз A дар масофаи 3 см ҷойгирбуда дар даврае ҷойгир аст, ки марказаш нуқтаи A буда, радиусаш 3 см аст. Айнан ҳамин тавр, нуқтаи дилҳоҳи аз қуллаи C дар масофаи 4 см ҷойгирбуда дар даврае воқеъ аст, ки марказаш нуқтаи C буда, радиусаш 4 см аст (ниг ба расми 14). Бинобар ҳамин, қуллаи сеюми секунҷа бояд ҳам ба давраи якум тааллуқ дошта бошаду ҳам ба давраи дуюм, яъне вай бояд нуқтаи буриши ин давраҳо бошад. Давраҳо дар ду нуқта ҳамдигарро мебуранд. Яке аз онҳоро бо B ишора карда, бо хаткашак онро бо нуқтаҳои A ва C пайваст менамоем. Дар натиҷа, порчаҳои AC = 5 см, AB = 3 см, BC = 4 см ба дарозиҳои тарафҳои секунҷа баробар мешаванд.

Маълум, ки агар мо нуқтаи дуюми буриши давраҳоро

интихоб мекардем ҳам, секунцаи бо секунцаи ABC баробарро соҳиб мешудем. Дар ин маврид мегӯянд, ки масъала ду ҳал дорад.

Дар Мисри Қадим барои чен кардани қитъаҳои сатҳи замин заминченкунҳо аз секунчаҳои дарозии тарафҳояшон 3 воҳидӣ, 4 воҳидӣ ва 5 воҳидӣ истифода мебурданд. Аз ин чост, ки секунчаҳои тарафҳояшон, мувофиқан бо 3;4 ва 5 мутаносиб *секунчаҳои мисрӣ* ном гирифтаанд.

Бигузор дарозиҳои тарафҳои секунцаи ABC: AB = 1 см; BC = 2 см; AC = 4 см бошанд. Агар мо мақсад гузорем, ки чунин секунчаро созем, ба мақсадамон расида наметавонем, чунки давраҳои мувофиқ ҳамдигарро намебуранд. Ин мисол гувоҳӣ медиҳад, ки на ҳар се порчаро ба сифати тарафҳои секунча интихоб намудан мумкин аст. Саволе ба миён меояд, ки дар қадом маврид аз се порҷаи додашуда секунча соҳтан мумкин асту дар қадом маврид не. Дар мисоли аввал давраҳо ҳамдигарро буриданд, чунки масофаи байни марказҳои онҳо аз суммаи радиусҳояшон хурдтар буд. Дар мисоли дуюм давраҳо ҳамдигарро набуриданд, зоро дар ин маврид масофаи байни марказҳои онҳо аз суммаи радиусҳояшон қалонтар буд. Маълум, ки агар масофаи байни марказҳои давраҳо ба суммаи радиусҳояшон баробар бошанд ҳам, дар ин маврид секунча соҳтан гайриимкон аст.

Ҳамин тавр, аз се порча танҳо дар ҳамон мавриде секунча соҳтан мумкин аст, ки агар ҳар яке аз ин порҷаҳо аз суммаи дарозиҳои ду порҷаи бокимонда хурдтар бошанд. Ин хосиятро дар фанни математика *нобаробарии секунча* меноманд. Мувофиқи он тарафи дилҳоҳи секунча аз суммаи ду тарафи дигари он хурдтар аст.

1563. Кунчи BOD-ро тасвир карда, дар дохил, дар тарафҳо ва дар беруни он якторӣ нуқтаро қайд кунед. Нуқтаҳои дохилӣ ва беруниро бо хаткашак пайваст намоед. Оё порҷаи ҳосилшуда тарафи кунҷро мебурад?
1564. Ду кунчи AOB ва CKD-ро тавре тасвир кунед, ки ҳангоми онҳоро болои ҳам гузоштан, қуллаҳо ва тарафҳояшон ҳамчоя шаванд.

1565. Аз қуллаи кунчи АОВ нури ОС-ро тавре гузаронед, ки он кунчро ба қисмҳои АОС ва СОВ ҷудо кунад. Ҳар яке аз кунчҳои АОС ва СОВ-ро бо кунчи АОВ муқоиса намоед.
1566. Аз рӯйи порчаҳои дарозиашон  $AB = 5$  см,  $BC = 6$  см ва  $AC = 7$  см секунчаи ABC-ро созед.
1567. Аз порчаҳои дарозиҳояшон 2 см 5 мм, 3 см 5 мм ва 4 см секунча созед.
1568. Периметри секунчаи баробартараф 6 см аст. Секунчаро созед.
1569. Оё секунчаи тарафҳояш 3 см, 2 см ва 1 см вуҷуд дорад? Чаро?
1570. Агар дарозии ягон порча ба суммаи дарозиҳои ду порчаи дигар баробар бошад, оё секунчае вуҷуд дорад, ки ин се порча тарафҳояш бошанд?
1571. Оё секунчаи тарафҳояш 9 м, 12 м ва 15 м секунчаи мисрӣ аст? Секунчаи дарозии тарафҳояш 12 м, 16 м, 20 м-ҷӣ?
1572. Бо паргор давра кашед. Дар давра нуқтаҳои A, B, C-ро қайд кунед. Сипас, ин нуқтаҳоро пайваст карда, секунча созед. Бо ёрии хаткашак периметри ин секунчаро ёбед.

#### **9.4. Секунчаи мактабӣ. Сохтани кунчи рост, росткунча ва квадрат**

Агар аз нуқтаи O ду нури ҳамдигарро то хатти рост пурракунанда гузаронида шавад, кунчи кушод ҳосил мешавад. Дар расми 93 кунчи кушоди АОВ тасвир карда шудааст. Тарафҳои ин кунҷ дар якҷоягӣ хатти ростеро ҳосил мекунанд, ки он қуллаи кунчро (O) дарбар мегирад.

Секунчаи мактабӣ ё гунёдорои кунчи рост аст (расми 96). Барои сохтани кунчи рости АОВ: а) нури OA-ро тасвир мекунанд; б) секунчаи мактабиро тавре мегузоранд, ки қуллаи он ба нуқтаи O мувоғиқ ояд ва яке аз тарафҳояш нури OA бошад; в) қад-қади тарафи дуюми секунча нури OB-ро мегузаронанд (расми 97(а)).

Барои сохтани росткунчаи ABCD-и тарафҳояш, масалан  $AB = 2$  см ва  $BC = 3$  см аз гунё истифода бурдан манфиатовар

аст. Нуқтаи А-ро дар дафтари катақдор қайд намуда, қуллаи кунчи рости гунёро ба он мегузорем. Маълум, ки қуллаи В-и росткунча дар хатти рости аз нуқтаҳои А ва В-гузаранда, қуллаи D дар хатти рости аз нуқтаҳои A ва D-гузаранда чойгиранд. Дар самти ба қуллаи В равонашуда, аз нуқтаи A сар карда, порчай дарозиаш 2 см-ро қайд мекунем охири онро бо В ишора мекунем. Ҳамин тавр, дар самти ба қуллаи D равона, аз нуқтаи A сар карда, порчай дарозиаш ба 3 см баробарро қайд мекунем охирашро бо D ишора менамоем. Агар қуллаи гунёро ба нуқтаи D гузошта, як тарафи онро бо порчай DA ҳамчоя намоем, дар тарафи дуюми он қуллаи C-и чоруми росткунчаро соҳиб мешавем, ки аз нуқтаи D дар масофаи 2 см ва аз нуқтаи B дар масофаи 3 см чойгир аст (расми 67).

Соҳтани квадрати ABCD-и тарафаш, масалан, 2 см, ба соҳтани росткунчай дар боло баёншуда монанд аст. Мо онро ҳамчун кори мустақилона ба шогирдон тавсия медиҳем.

1573. Варақи квадратшаклро гирифта, онро ду бор пайихам тавре қат намоед, ки ду кунчи росташ ҳамчоя бошанд. Вақте варақро мекушоед, мебинед, ки дар чойҳои қатшавӣ 4 кунчи рост ҳосил шудааст. Ҳар яке аз ин кунҷҳои рост ба нисфи кунчи кушод баробар аст (расми 83).
1574. Бо воситай гунё кунчи рост созед. Боз кунчи рости дигареро созед, ки бо кунчи соҳтаатон як тарафи умумӣ дошта, қуллаҳояшон дар як нуқта чойгир бошанд. Оё бо ин амал кунчи кушод ҳосил кардан мумкин?
1575. Агар соат 18-у 30 дақ. бошад, кунчи байни ақрабакҳои соат ба чанд градус баробар аст? Агар соат  $21^{\circ}$  бошад – чӣ?
1576. Агар соат расо  $16^{\circ}$  бошад, кунчи байни ақрабакҳои соат чанд градус аст?
1577. Бо воситай гунё ду хатти ростеро тасвир кунед, ки онҳо ҳангоми ҳамдигарро буридан кунҷҳои ростро ташкил дижанд. Онҳо ҳамвориро ба чанд ҳисса чудо менамоянд. Дар расм чандто кунчи кушод ҳосил шудааст?

1578. Доираи радиусаш 1,5 см-ро тасвир кунед. Онро ба ҳашт ҳиссаи баробар чудо кунед. Аз ҳашт се ҳиссаи онро ранг кунед.
1579. Квадрати тарафаш 16 мм-ро тасвир кунед. Периметр ва масоҳати онро ҳисоб намоед.
1580. Росткунчаи ABCD ба ду квадрати баробар чудо карда шудааст. Суммаи дарозиҳои тарафҳои ин квадратҳо 14 см аст. Дарозии тарафҳои росткунчаро ёбед.
1581. Ба воситай гунё квадрати тарафаш ба 4 см баробарро созед.
1582. Бо воситай гунё росткунчаи тарафҳояш ба 2 см ва 3 см баробарро созед. Периметр ва масоҳати ин росткунча ба чанд баробар аст?

### **9.5. Чен кардани кунҷҳо. Транспортири**

Барои чен кардани кунҷҳо транспортири (кунҷченкунак) (расми 106) истифода бурда мешавад. Шкалаҳои он дар шакли нимдоира ҷойгиранд. Дар транспортири маркази ин нимдоира бо хатча ишора карда шудааст. Шкалаҳои транспортири нимдоираро ба 180 ҳиссаи баробар чудо мекунанд. Нурхое, ки аз маркази нимдоира мегузаранд, нимдоираро ба 180 кунҷ чудо мекунанд. Ҳар яке аз онҳо ба як ҳиссаи кунҷи кушод (180) баробар аст. Ин гуна кунҷҳо градусҳоро ташкил медиҳанд.

Дар расми 107 тарзи чен кардани кунҷи АОВ нишон дода шудааст. Яке аз тарафҳои кунҷ, масалан, ОА-ро бо диаметри нимдоира ҳамҷоя менамоем. Тарафи дигари кунҷи ОВ дар нимдоира кунҷи бузургиаш 85 градусро ишора мекунад. Бинобар ин қимати кунҷи АОВ ба 85 градус баробар аст.

Дар расми 104 якчанд кунҷи аз як қулла бароянда тасвир ёфтаанд. Шумо низ чунин расмро тасвир карда, қуллаи кунҷҳоро ба нуқтаи маркази нимдоираи транспортири гузоред. Аз рӯйи расм бузургиҳои мувофиқи ҳар яки онҳоро муайян намудан мумкин аст.

1583. Кунҷҳои бузургиашон: а)  $45^{\circ}$ ; б)  $60^{\circ}$ ; в)  $75^{\circ}$ ; г)  $135^{\circ}$ -ро бо воситай транспортиру хаткашак созед.
1584. Яке аз кунҷҳои дар натиҷаи бурида шудани ду хати рост

ҳосилшуда ба  $55^0$  баробар аст. Кунчхой боқимондаро ёбед.

1585. Кунчеро созед, ки он ба: а) чоряки кунчи күшод; б) ҳаштяки кунчи күшод; в) сеяки кунчи рост; г) нисфи кунчи рост баробар бошад.
1586. Дар дафтаратон расми секунчаро тасвир карда, ҳар се кунчи онро чен кунед ва ба  $180^0$  баробар будани суммаи ин кунчхоро нишон диҳед.
1587. Дар дафтаратон расми чоркунчаро тасвир карда, ҳар чор кунчи онро чен кунед ва нишон диҳед, ки суммаи ин кунчхо ба  $360^0$  баробар аст.
1588. Кунҷ чанд градусро дарбар мегирад, агар он: а) ба  $20\%$ -и  $180^0$ ; б) ба  $25\%$ -и  $60^0$ ; в)  $45\%$ -и кунчи пурра; г) ба ҳаштяки кунчи күшод баробар бошад?
1589. Ақрабаки соатгард ва дақиқагарди соат кадом кунчхоро ташкил медиҳанд, агар ҳоло соат расо: а) 3; б) 5; в) 10; г) 11; ф) 12 бошад?
1590. Агар ҳоло соат: а) 2-ю 30 дақ; б) 3-ю 15 дақ; в) 5-у 45 дақ; г) 18-у 05 дақ. бошад, кунчи байни ақрабакҳои дақиқагарду соатгард ба чанд градус баробар мешавад?
1591. Кунчи бузургиаш  $120^0$ -ро созед ва онро ба се ҳиссаи баробар чудо кунед.
1592. Дар секунча яке аз кунчхо ба  $65^0$  ва кунчи дуюм ба  $70^0$  баробаранд. Кунчи сеюм аз чанд градус иборат аст?
1593. Бо воситаи транспортири ва хаткашак дутогӣ: а) кунчи тез; б) кунчи кунд созед. Суммаи бузургихои ин кунчхоро муайян намоед.
1594. Нури ОС дар дохили кунчи АOB ҷойгир аст. Бузургии кунчи АОС ба  $33^0$  ва бузургии кунчи СOB ба  $67^0$  баробаранд. Бузургии кунчи АOB-ро ёбед.
1595. Нурҳои ОС ва ОР дар дохили кунчи рости АOB ҷойгиранд. Агар бузургии кунчи АОР ба  $30^0$  ва бузургии кунчи СOB ба  $45^0$  баробар бошанд, бузургии кунчи РОС чанд градус аст?

## Агадҳои калон ва номҳои онҳо

$10^6$ - миллион	$10^9$ - миллиард
$10^{6+2}$ - биллион	$10^{15}$ - биллиард
$10^{6+3}$ - триллион	$10^{21}$ - триллиард
$10^{6+4}$ - квадриллион	$10^{27}$ - квадриллиард
$10^{6+5}$ - квинтиллион	$10^{33}$ - квинтриллиард
$10^{6+6}$ - секстиллион	$10^{39}$ - секстриллиард
$10^{6+7}$ - септиллион	$10^{45}$ - септриллиард
$10^{6+8}$ - октиллион	$10^{51}$ - октриллиард
$10^{6+9}$ - нониллион	$10^{57}$ - нонилиард
$10^{6+10}$ - тениллион	$10^{63}$ - тениллиард

## Навиштан ва хондани рақамҳои римӣ.

Тарзи нумеронии римӣ, ки дар замони мо истифода, бурда мешавад ин гуна оғоз меёбад: I, II, III.

Барои ифодаи агадҳои минбаъда рақамҳои нав истифода мешаванд, ки воҳидҳои калонро ифода мекунанд:

V,	X,	L,	C	D,	M.
панҷ	даҳ	панҷоҳ	сад	панҷсад	ҳазор

Бо ёрии ин рақамҳо, инчунин бо истифода аз ҷамъу тарҳ дар доираи нумеронии римӣ агадҳо ва рақамҳои дигарро нивиштан мумкин аст.

Дар ин маврид бояд қоидаҳои зерин риоя шаванд:

1. Агар рақами хурд пас аз рақами калон навишта шавад, бо рақами калон илова карда мешавад.

Масалан, VII-ҳафт, XV-понздаҳ, LX-шаст.

2. Агар рақами хурд пеш аз рақами калон навишта шавад, аз рақами калон тарҳ карда мешавад.

Масалан, IV-чор, IX-нух, XL-чил.

3. Ду ё се рақами якхелаи паҳлуи ҳам навишташуда маънои онро дорад, ки ин рақамҳо ҷамъ мешаванд.

Масалан, III-се, XX-бист, CCC-сесад.

4. Рақами дилҳоҳро аз се маротиба бештар истифода бурдан мумкин нест.

Мисол, MCMXCL - 1995, XXXVI - 36, MCCCXII - 1312.


## ЧАВОБХО

### § 1 Ададхой натуралӣ ва шкалаҳо

7. 0,2,4,6; 2,4,6,8; 4,6,8,10; 6,8,10,12; 8,10,12,14; 10,12,14,16; 12,14,16,18 ва ғ. 8. 11,13,15; 13,15, 17 ва ғ.




11. 8-то. 16. Масалан, 1,2,3; 2,3,4. 17. 6 адади чуфту 4 адади ток. 18 а) 0,1,2,3 (якрақама), б) 10,12,20,30,32 ( дурақамаи чуфт), в) 13,21,23,31 (дурақамаи ток).19. 45 ва 54.21. а) 4-то; б) 12-то; в) 24-то.22. Фор. 23. Истакони дуюмро бардошта, оби онро ба истакони панҷум мерезем ва онро ба ҷойи аввалааш мегузорем. 40. 4-то: 1100; 1010; 1001; 2000. 41.1000. 42. 97 531 ва 13 579.

2	9	4
7	5	3
6	1	8



Расми 139.

Расми 140.




Расми 141.


43. Панҷто. 44. 9-то. 45. 105; 150; 501; 510. 46. 921 км. 47. 496 сар.64. Массай як дона себ ба массай як дона нок баробар аст. 65. Ба расми 139 ниг. 66. Массай 4 тарбуз аз массай 5 ҳандалак зиёд аст. 68. 102 сола. 69. 28 давомнокии моҳ. Массай як дона харбуза 6 кг. 86.Массай як дона харбуза 6 кг. 87. Нишондоди хисобқунаки мошин 13131 буда, мошин бо суръати 55 км/соат ҳаракат мекард. 88. а) 8-то кубчай се рӯяш рангин, б) 12-то кубчай ду рӯяш рангин, в) 6-то кубчай расми 142. як рӯяш рангин. 89. 32 см кв.

90. а) 16389,б) 0,в) 9041. 91. бо 9. 94. 5 642 м. 108. Ба расми 140 ниг. 109. 5-то. 110. 8-то. 111. а) 45-то. 114.  $2 \cdot 45 = 90$  км. 119. Масъала ду ҳал дорад. 122. 13 см. 123. 16 см 127. 12 см. 128. 16 см. 129. 22 см. 130. Агар дарозии АС пешакӣ интихоб карда шавад, масъала як ҳал дорад, зоро периметри секунҷаи


ABC ба қимати мушаххас баробар аст. **131.** а) 72 см, б) 36 см. **132.**  $4 \cdot 6 = 24$  см. **135.** Ба расми 145 (б) ниг. **139.** 252 -то. **148.** Ба 4 ҳисса. **149.** Ба 6 ҳисса. **150.** Ба 8 ҳисса. **152.** Ба 7 ҳисса. **153.** Ба 4; ба 6; ба 7 ҳисса (ба расми 141 ниг). **154.** Ба 5; ба 8; ба 9; ба 10 ва ба 11 (ба расми 142 ниг). **155.**  $5 \cdot 12 = 60$  см. **157.** Ба расми 143 ниг. **158.** 8 соат. **159.** 376 см. **174.** 2 соат. **176.** Ҳар дуи онҳо пас аз 2 соат аз шаҳр дар масофаи баробар ҷой мегиранд. **177.** Ба расми 144 ниг.



Расми 143.



Расми 144.




Расми 145.

- 179.** Ба расми 145 (а) ниг. **180.**  $16 \cdot 31 = 496$ . **181.** 10 сомонӣ. **183.** Агар асоси секунча 6 см бошад, периметраш ба 22 см ва агар асоси секунча 8 см бошад, периметраш ба 20 см баробар аст.

## § 2. Ҷамъ ва тарҳи ададҳои натуралий

- 187.**  $50 \text{ см}^2$ . **188.**  $216 \text{ см}^3$ . **191.** 315 км. **193.** 9 соат. **195.** 17 см. **196.** 268 м. **197.** 49 см 28 мм. **198.**

- г) 0; ғ) 60. **199.** 216 саҳ. **200.** 8 см. **201.** Мисроба 4 пораидарозии ҳар қадомашон 12 см ва 2 пораидарозии ҳар қадомашон 15 см чудо карданд ( $12 \cdot 4 + 15 \cdot 2 = 78$ ). **202.** Ба расми 146 ниг. **203.** а) 16 см; б) 4 см. **205.** 16 см. **216.** 3 м 75 см. **218.** 156 ва 274 нафар. **219.** 347. **220.** 877 км. **221.** а)  $91 + 9 = 100$ ; б) E=0, B=5, A=1, C=4 ва D=2 ( $5 \cdot 240 + 5 \cdot 210 = 10 \cdot 450$ ).




Расми 146.

**222.** Бо 10 тарз. Нишондод: танҳо рақамҳои 1,3 ва 5 истифода мешаванду ҳалос. **225.** а) 54-то; б) 36-то; в) 8-то; (27-то кубчай дохил беранг аст). **226.** 321; 312; 231; 213; 132; 123. Суммаи ин шаш адад 1 332 аст. **237.** 40 м. **239.** 16 см. **240.** 144 м. **245.** Масалан, ин тавр:  $888+88+8+8+8=1\,000$ . **246.** 3 нафар. **247.** 1-ро **248.** Дар катаки якум – 1, дар катаки дуюм – 2 ва ҳоказо, дар катаки нухум – 9 сар. **249.** 420 ва 42. **251.** 185 м. **270.** Масалан, ин тавр: Бо воситаи бидони 5 л дар зарфи 17 л 15 л шир мерезем. Баъд аз ин, аз нав зарфи 5 литраро аз шир пур карда, 2 литри камомадро ба зарфи 17 л хол мекунем. Дар натиҷа, дар зарфи 5 литра 3 литр шир боқ мемонад. Сипас, 17 л шири зарфи калонро гашта ба бочка мерезему 3 л шири зарфи 5 литраро ба зарфи 17 литра холӣ мекунем. Агар ду маротиба зарфи ғунҷоишаш 5 литрро аз шир пур карда ба зарфи 17 литра резем, дар он чо  $3+5+5=13$  л шир ҳосил мекунем. **271.** Аз рақамҳои 0 ва 1 ҳамагӣ 8 адади чоррақама тартиб додан мумкин: 1 000, 1001, 1 010, 1 011, 1 101, 1 110, 1 111, 1 100. **272.** 100 м. **273.** 192-то **277.** 196 км. **284.** 6600. **288.** а) 128064, б) 294021, в) 5651, г) 3080. **289.** Намуна  $(1+23):4=5$ . **290.**  $4\cdot12+18:(6+3)$ . **291.** 825. **292.** 11. **293.** Бозингари дуюм имкон дорад, ки ҳамеша ғолиб ояд. Барои ин ў бояд баъди ҳар як гашти бозингари якум аз куттӣ он миқдор гӯгирдҷӯб гирад, ки онҳо дар якҷоягӣ бо донаҳои гӯгирди гирифтai ҳарифаш ададҳои 10, 20, 30, 40 ё 50-ро ҳосил кунад. **294.** Масалан ин тавр: Бидони 5 литраро ду маротиба аз шир пур карда, онро ба бидони 8 литра мерезем. Он гоҳ дар зарфи 5 литра 2 л шир боқ мемонад. Шири зарфи 8 литраро ба систерна холӣ карда, ҳамин 2 л ширро ба он чо мерезем. Агар ба он чо боз 5 л шир ҳамроҳ кунем, миқдори шири зарфи 8 литра ба 2 л + 5 л = 7 л баробар мешавад. **295.** Массаи 1 дона себ ба массаи 1 дона нок баробар аст. **310.** 28 см. **314.** 6-ро **315.** А=7, Б=4. Ҳамин тарик,  $43\cdot17=731$ . **318.** А=3, Б=7 ( $37\cdot3\cdot7=777$ ). **321.** 17 писару 11 духтар. **326.** 65. **328.** а) 1 000; б) 280. **329.** 36 м. **334.** 7 л. **335.** 4 см. **336.** Азбаски дар як паллаи тарозу тарбуз ва сангӣ массааш 3 кг, дар паллаи дигари он ними ҳамин тарбуз ва сангӣ массааш 5 кг гузошта

шудааст ва тарозу дар мувозинат аст, хаёлан ин паллаҳоро дар асоси қоидай муқоисаи ададҳо қиёс мекунем. Хаёлан тарбузи пурраро ба ду қисми баробар чудо мекунем. Ҳамин тавр дар паллаҳои тарозу массаи борҳои 3 кг ва нимтогӣ тарбуз баробаранд, чунки тарозу дар мувозинат қарор дорад. Ҳамин тавр дар як палла ним тарбуз ва дар паллаи дигар 2 кг массаи санги 5 киллогӣ бокӣ мемонад. Азбаски массаи ним тарбуз 2 кг аст, пас массаи тарбузи пурра 4 кг аст. **340.** Алӣ – 11-то, Бӯрӣ – 10-то, Валий- 12-то.

### § 3. Зарб ва тақсими ададҳои натуралий

**359.** Бо 81. **360.** Бо 3. **361.** Ду маротиба зарфи 3-литраро аз об пур карда, онро ба зарфи 5-литра мерезем. Дар натиҷа, дар зарфи 3-литра 1 литр об бокӣ мемонад. Бидони 5 литраро аз об холӣ карда, 1 литр оби зарфи 3-литраро ба он мерезем. Баъд ба он 3 литр оби зарфи 3-литраро илова менамоем. **362.** 142 857. **366.** 48 дона. **382.** 3-то. **388.** 88. **389.** 1. **400.** 128; 129; 130. **401.** а) 25672, б) 405833. **404.** 21 см; 28 см ва 35 см. **405.** 12 см. **406.** 1; 2; 3. **417.** 7. **418.** 128 га. **419.** 2 маротиба. **420.** 9-то. **421.** а) 12; б) 13; г) 15; **425.** а) 2760, б) 1663, в) 33920, г) 400400, ф) 37550, д) 72 .**426.** Яке аз квадратҳоро аз 4 ва дигараашро аз 9 квадратча ҳосил кардан мумкин. **427.** Бо  $7 \cdot (142\ 857 \cdot 7) = 999\ 999$ . **431.** 35 см. **441.** 1 399 т 200 кг. **443.** 2 соат. **444.** 8 л. **445.** а) 73; б) 59. **446.** Саққочаҳоро сетогӣ ба 3 гурӯҳ чудо карда, саққоҳои гурӯҳи якумро дар паллаи чап ва саққоҳои гурӯҳи дуюмро дар паллаи рости тарозу мегузорем. Ага р тарозу дар мувозинат ояд, маълум мешавад, ки саққоҳои ин ду гурӯҳ ҳақиқӣ будаанд. Саққоӣ нисбатан сабуқро аз байнӣ се саққоӣ гурӯҳи сеюм чустан лозим аст. Барои ин якторӣ саққоҳои гурӯҳи сеюмро ба ду паллаи тарозу мегузорему саққоӣ сеюмашро алоҳида мемонем. Агар яке аз паллаҳо боло майл кунад, саққоӣ сабуқ дар ҳамон палла ҷойгир аст. Агар тарозу



Расми 147.

дар мувозинат қарор гирад, пас саққои алоҳида гузаштаамон нисбатан сабук аст.

Агар дар баркаши аввал яке аз паллаҳо ба боло майл кунад, бо тарзи баёншуда саққои қалбакиро аз паллаи болошууда чустан лозим. **447.** а) 2; б) 2.

**448.** Бо 4. ( $87 \cdot 912 : 4 = 21\ 978$ ). **449.** Ба расми 147 ниг.

**457.** в)  $41 \cdot 26 = 1\ 066$ . **459.** 3 1557 600. **463.** а) 20;

б) 19; в) 175. **464.** а) 695 880; б) 168 084; в) 8 315

307. **465.** а)  $398 \cdot 31 = 12\ 338$  б)  $315 \cdot 41 = 12\ 915$ .

**468.** а)  $483 \cdot 21 = 10143$ ; б)  $318 \cdot 35 = 11\ 130$ ; в) 1)

$41 \cdot 26 = 1066$ ,  $42 \cdot 73 = 3\ 066$ . **471.** 121,242,363,484.

**473.** 36 л. **480.** а) 1; б) 17. **481.** 120 ва 121. **482.**

9. **484.** а) 2; б) 12; в) 3; г) 4. **486.**  $40 \cdot 5 = 200$  г.

**487.** 250 кг. **488.** а) 6; б) 24, г) 207, **489.** 43. **491.**

Ранги куртai Рухшона сафед буда, Бунафша куртai сабз пӯшида буд. Гуландом куртai гулоб дошт. **492.** 20-то. **495.**

а) 7; б) 14. **505.** 64 км. **506.** 25-сола ва 5-сола. **507.** 2 соат. **509.**

3,3; 12 ва 75. **512.** 20 км/соат; 120 км. **514.** 330 г шир ва 550 г об. **515.** а)  $6^00$ ; б)  $8^00$ . **516.** а) 0, б) 337. **517.** 12-сола ва 36-сола.

**523.** 10; 100 ва 1 000. **525.** а) 3; б) 5; в) 2; г) 1. **528.** 16 маротиба.

**529.** б). **530.** а) бо 6; б) бо 9; в) бо 5; г) бо 9. **531.** а) бо 5; б)

бо 6; в) бо 7; г) бо 6, **532.** а) 111 111; б) 1 000 002 000 001. **535.**

а) бо 5; б) бо 4; в) бо 1. **538.** а) 12; б) 48 . **544.**  $(1+23-4):5=4$ .

**548.**  $(222-22):2=100$ . **549.** 28-ро. **550.** а) 5 467; б) 7 703. **551.**


Дар кисай якум 6 Расми 148. дона ва дар дуюм 18 дона. **553.**

а) 451; б) 68; в) 5700; г) 400; ф) 7909; д) 443; е) 23100; ё) 18702.

**554.** Ба расми 148 ниг. **555.** а)  $4n+1$ , масалан, 5,9,13 ва х.к.; б)

$4n+2$ , масалан, 6, 10, 14 ва х.к.; в)  $4n+3$ , масалан, 7, 11, 16 ва х.к. **556.** 24 ва 240. **557.** Дар рафи дуюм 32 ва дар рафи сеюм

14. Дар се раф 8+32+14+54. **559.** 586.



Расми 148.


#### § 4. Чен кардани бузургихо

**560.** а) 6 765 624, б) 210 135. **570.** а) 7;

б) 223. **572.** а) 64; б) 16. **573.** а) 28; б) 59.

**574.** 6. **577.** 3н. **578.**  $5n+3$ . Ҳангоми  $n=1$

будан,  $5 \cdot 1 + 3 = 8$ , ҳангоми  $n=2$  будан,




Расми 149.

$5 \cdot 2 + 3 = 13$  ва ҳангоми  $n=3$  будан,  $5 \cdot 3 + 3 = 18$  мешавад. **579.** а) 9 км/ соат; б) 5 км/соат; в) 18 км; г) 15 км. **580.** а) 2 км/соат; б) 19 км/соат. **581.** а) 87 620; б) 10 289. **582.** а) 5; б) 0. **590.** 14 см ва 42 см. **593.** 13 см 3 мм. **594.** Масофаҳо, мувофиқан, 28 км, 14 км, 28 км ва 10 км мебошанд. **600.**  $AB = 36$  см,  $BC = 12$  см,  $CD = 4$  см **603.** Ба 410 баробар шуданаш мумкин, вале ба 415 не. **612.** 100 кг. **618.** 4 кг 500 г. **620.**  $124 \text{ см}^2$ , 78 см. **621.** 3 нафар.


**623.** Дарозии чунин. росткунча 12 см ва бараш 1 см аст. **624.** Ба расми 149 ниг. **625.** Ба расми 150 ниг. **626.** Ба расми 151 ниг. **628.** 5 кг. **642.** б) 33 521. **643.** а) 84; б) 65. **644.** 24 т 750 кг. **646.** а)  $64 \cdot 6 = 384$ -то; б)  $12 \cdot 8 = 96$ -то; в)  $8 \cdot 1 = 8$ -то. **650.**

а) 0 м; б) 500 г об; 200 г равғани шир ва 300 г шакар. **651.** а) 5 соат; б) 8 соат. **652.** 44 км. **656.** 5 қуттии сметана ва 3 қуттии равған. **657.** 19 т 100 кг. **658.** Бо ёрии банкаи 3 литра ба сатил 6 л об мерезем. Агар боз як бори дигар банкаи 3-литраро аз об пур карда ба сатили 7-литра резем, пас аз пур шудани он дар банка 2 л об бокӣ мемонад.

Оби сатилро хойӣ мекунему 2 л оби зарфи селитраро ба он мерезем. Агар боз зарфи селитраро аз об пур карда ба сатили 7-литра резем, дар он 5 л об ҳосил мешавад. **659.** 1 соат. **661.** 9 т 900 кг. **662.** а) 5175; б) 5645. **663.** 1 800 т ва 600 т. **666.** Дар яке аз паллаҳо бори массааш 47 г, инчунин сангҳои массаҳояшон 1 г, 9 г, 27 г, дар паллаи дигар сангҳои массаҳояшон 3 г ва 81 г-ро гузоштан лозим аст. **668.** 4; 5; 6 ва 7. **669.** 1 сол. **670.** 31 см.



Расми 150.



Расми 151.

## Супоришҳо барои такрори боби I

**675.**  $227 \text{ м}^2$  2дм. **676.** Ба 2, ба 3 ва ба 4 ҳисса. **678.** 8. **679.** 10 маротиба хурд мешавад. **680.** 30 см. **681.** а) ҳа, зеро  $11=4+7$ ; б) не:  $11+5+7$ . **682.** Бале,  $16+7=23 < 24$ . **693.** Аз ҷумлаи аввал маълум мешавад, ки  $n=96$  аст. Пас,  $96:6=16=1 \cdot 16+0$ . **694.** а) 42; б) 0. **695.** а) 16, б) 100. **696.** Массаи себ – 170 г, массаи нок – 150 г. **697.** а) 15 510, б) 40 684, в) 812 956, г) 42 193. **700.** 54; 60

ва 48. **701.** а) 234 699, б) 231 614, в) 1 011, г) 163 518. **705.** а) 4, б) 40. **706.** а) 6; 18; 54; 162, б) 216; 72; 24; 8. **707.** 25. **708.** 425; 379; 544. **709.** Қатори ниҳолҳои нок назар ба қатори ҳамаи ниҳолҳои себ 3 маротиба дарозтар аст. **710.** 24 км. **711.** 9 кг. **712.** 7 соат. **713.** 6 т. **714.** 42; 36 ва 33 нафар. **715.** 4 км/соат. **716.** Ба 108 см<sup>2</sup>. **719.** 72 сомонӣ. **720.** а) 1036; б) 171; в) 3755; г) 9955; ф) 131.


## § 5. Қасрҳои одӣ

**727.** 40 дона – барои синфи 5 ва 20 дона – барои синфи 6. **729.** 2 м. **730.** Писари калон – 400 г, писари мобайн – 400 г ва писари хурд – 400г.

$$(400+400+400=1 \text{ кг } 200 \text{ г}).$$

Азбаски 3 кг 600 г – 1 кг 200 г = 2 кг 400 г аст, ҳамагӣ 24 00 г харбуза боқӣ монд. **732.** 4 см<sup>2</sup>. **733.** 15 см<sup>2</sup>. **734.** 25 м<sup>3</sup>. **736.** 45. (405=45•9). **738.** Дар аввал ўбояд 2 дона қалам гирад. **740.** 26 кг. **741.** а) 2; б) 2 449. **742.** а) 3, б) 1. **743.** 310. **751.** Аз панҷ ду ҳисса. **752.** 8 км. **753.** Танаффус 10 дақ., дарс аз чор се ҳиссаи 1 соатро. **754.** 3 кг 500 г. **755.** 50. **756.** а) 27 м<sup>2</sup>, б) 27 м<sup>2</sup>. **757.** а) 570 сомонӣ, б) 65 т, в) 6 километри боқимондаро, г) 9 т. **759.** 24 км. **760.** 12 дона. **761.** Аз ҳафт як ҳиссаашро. **762.** Аз 4 як ҳиссаашро. **763.** Аз се як ҳиссаашро. **764.** 400 г. **774.** Дар зарфи дуюм. **775.** Сими якум. **778.** 96 га. **780.** 324 ва 432. **783.** 1 сомонӣ. **784.** 2 400 дм<sup>3</sup>, **785.** а) 45 144, б) 42 944. **791.** Барои n=1,2, 3, 4, 5, 6, 7. **792.** Барои n=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. **793.** 7 т зиёд. **794.** x>10. **796.** а) 24, б) 2, в) 1, г) 20. **798.** y < 12. **799.** р. **800.** а) 75 492, б) 130 260. **802.** 7-ро. **803.** 19-ро. **804.** 1-ро. **806.** 300 г мис ва 150 г рӯҳ. **807.** а) 7 соат, б) 5 соат. **815.** Ба андозаи чоряки он. **823.** 44 км ва 42 км. **824.** 60 кг. **825.** 30 л. **826.** Ман ба миқдори баробар ҳам шир нӯшидаму ҳам қаҳва. **827.** Дар ҳар соат пиёда 3 км 200 м ва савора 12 км 800 м роҳ тай намуданд. **828.** 25 м<sup>2</sup> ва 15 м<sup>2</sup>. **830.** 5 м 10 см. **831.** а) 7; б) 10; в). **832.** а) 2021, б) 11400. **837.** 40-то. **838.** 19. **840.** 3 кг. **841.** 21 км дар ҳар рӯз. **842.** 1 м. **843.** 5 т. **848.** 8 дона. **849.** 2 ва 6-ро. **850.** Не. Шумораи катақҳо ба адади тоқ, вале шумораи рангҳо ба

адади чуфт баробар аст. **851.** 42. **855.** а) 112 см<sup>2</sup>, б) 60 см. **859.** 16 т. **861.** 13 м. **862.** 7 дм. **865.** Суръати қатораи якум 80 км/соат, суръати қатораи аз паси он оянда 100 км/соат. **868.** Ин маблағҳо аз нисф зиёди пулҳои ҳамёнро ташкил медиҳанд. **869.** 2. **871.** Стакани обдори дуюмро аз чап бардошта, оби онро ба стакани дуюм аз рост холӣ мекунему онро ба чойи аввалааш мегузорем. **872.** Масъала ду ҳал дорад, 12 ва, инчунин 12. **873.** Падар 60 сола; писар 40 сола; духтар 20 сола. **874.** а) 88 129; б) 176 337. **877.** 6 км/соат. **883.** 9 см. **891.** 16 см. **892.** 32 см. **893.** 16-то. **894.** Ба расми 152 ниг. **897.** 60 нафар. **899.** а) 59 786; б) 3 298. **910.** а) 150 270; б) 17 482. **912.** 19 см. **914.** Ба ҳалли масъ. 106 ниг. **916.** Ба ҳалли масъ. 106 ниг. **918.** Секунча. **919.** Чоркунча. **928.** Аз ҳалли масъ. 106 истифода баред. **929.** Периметраш 25 см ва масоҳаташ 39 см<sup>2</sup>. **930.** а)  $6^{00}$ ; б)  $9^{00}$ , ё  $3^{00}$ -ро. **931.** Периметраш 22 см. Масоҳаташ- $29\frac{1}{25}$  см<sup>2</sup> **932.** 256 см<sup>2</sup>. **933.** а) 8928, б) 33384. **934.** Аввал давраи марказаш нуқтаи А ва радиусаш АМ-ро мекашем. Пас аз он давраи марказаш нуқтаи В ва радиусаш MB-ро тасвир мекунем. Бигузор нуқтаҳои буриши ин ду давра M ва D бошанд. Порчай MD бо порчай AB кунчи ростро ташкил медиҳад. **935.** 12 дм 5 см **936.** Азбаски  $169=13^2$  ва  $144=12^2$ , инчунин,  $25=5^2$  мебошад, пас  $13^2=12^2+5^2$  аст. Бинобар ҳамин тарафҳои квадратҳои нав бояд ба 12 см ва 5 см баробар бошанд. **937.** Ба  $90^0$ . **938.** Нишондод: Дар давра ду хордаи дилҳоҳ гузаронед. Диаметрҳои аз миёнаҷои ин хордаҳо гузаранда дар маркази давраи додашуда ҳамдигарро мебуранд (инро исбот кунед). **939.** Кунчи кушод дуто ва кунчи рост якто. **941.** 625 см<sup>2</sup>. **942.** а) 58908; б) 40799. **960.** Ба ҳалли мас. 961–ниг. Нишондод:  $35^0 \cdot 5 = 175^0 = 180^0 - 5^0$ . **961.** Куллаи кунҷро ба сифати марказ қабул карда, дар гирди он давра мекашем. Нуқтаҳои буриши тарафҳои кунҷро бо давра бо A ва B ишора мекунем. Акнун, пояҳои паргорро ба андозаи порчай AB кушода, порчай AB-ро аз rӯи давра 3 маротиба такрор мекунем. Дар натиҷа  $63^0 \cdot 3 = 189^0 = 180^0 + 9^0$  -ро соҳиб



Расми 152.

мешавем. Қунчи додашууда аз қунчи күшод  $9^0$  калон аст. Ҳамин тавр  $9^0$ -ро 7 маротиба қад-қади давра тақрор карда қунчи  $63^0$  ҳосил кардан мүмкин. **962.** Нишондод  $19^0 \cdot 19 = 360^0 + 1^0$ . **964.** 6 см. **967.** Зохир - 40 кг, Собир - 35 кг, Қодир - 96 кг.

### § 6. Касрхой дахӣ. Ҷамъ ва тархи касрхой дахӣ


**982.** Масоҳати майдони якум 56 га, масоҳати майдони дуюм 58 га ва масоҳати майдони сеюм 59 га. **983.** а)  $x=5$ , б)  $x=7$ . **985.** 4 648 ҳазор нафар. **1 007.** Ба расми 153 ниг. **1 008.** 290 км. **1 010.** 1 см ва 9 см. **1 014.** а)  $AOD=150^0$ ; б)  $60^0$ . **1028.** а) 196950; б) 1923. **1 029.** 123,3 км. **1 030.**

Баркаши 1. Ҳамаи шакарро ба паллаҳои тарозу баробар тақсим мекунем. Ҳамин тавр, дар ҳар палла 4,5 кг шакар рехта шуд.

Баркаши 2. Шакари яке аз паллаҳоро он сӯрифида, шакари паллаи дуюмро аз нав ба ҳар ду палла баробар тақсим мекунем. Дар натиҷа дар ҳар ду палла ба микдори 2 кг 250 г шакар рехта мешавад.

Баркаши 3. Ҳар ду санги тарозуро ба яке аз паллаҳои гузошта, аз паллаи сангдор ҳамон

микдор шакар мегирем, ки тарозу аз **а) расми 154.** **б)** нав дар мувозинат ояд. Фахмост, ки дар паллаи сангдор 2 кг шакар боқ мондааст. **1 031.** Ба расми 154 (а) ниг. **1036.** 100 л. **1 037.** 1 081. **1 049.** а) 33; б) 190. **1 052.** Ба расми 154 (б) ниг. **1 054.** Дар дақиқаи аввал яктоғӣ тарафҳои пирожкиҳои якуму дуюмро мепазем. Дар дақиқаи дуюм тарафи дуюми пирожкии якумро бо тарафи якуми пирожкии сеюм мепазем. Нихоят, дар дақиқаи сеюм тарафҳои дуюми пирожкии дуюмро бо тарафи дуюми пирожкии сеюм пухтан мүмкин аст. **1 058.** а) 52 401; б) 129 592. **1 059.** Периметраш 74 см ва масоҳаташ 312 см<sup>2</sup>. **1 065.** 109,75 т. **1 070.** 56,1 дм. **1 082.** Массаи мурғ 2 кг, массаи харгӯш 6 кг. **1 090.** 190 км. **1 091.** 3 км/соат. **1 095.** 49,3



Расми 153.


1	14	15	4
12	7	6	9
8	11	10	5
13	2	3	16

а) Расми 154. б)

км/соат ва 40,3 км/соат. **1 099.** 75 км ва 60 км/соат. **1 101.** Ба расми 155 ниг. **1 126.** 5. **1 127.** а) 11,401; б) 21,94; в) 9,12; г) 6,21. **1 128.** а) бо 5; б) бо 5; в) бо 5. **1 129.** 24 дона: Анӯшервон – 8 дона; Муҳаммад – 6 дона; Шукронда 6 дона. Боз чор дона себ боқ монд. **1 133.** Вали – 43,2 кг, Аҳмад. 41,8 кг, Дилшод – 40 кг, Самад – 39,8 кг. **1 134.** а) 300 г; б) 800 г.

### § 7. Зарб ва тақсими қасрҳои даҳӣ

**1 144.** Пас аз 2 соат. 6,8 км ва 9,2 км. **1 152.** 141,75 т. **1 153.** 0. **1 154.** Вергулро. **1 156.** Ба расми 155 ниг. **1 158.** а) 77 079; б) 13. **1 178.** 1-ро. **1 179.** Нишондод: Азбаски Расми 156.  $54^{\circ} \cdot 3 = 162^{\circ} = 180^{\circ} - 18^{\circ}$  аст, пас барои то кунҷи кушод пурра кардан  $18^{\circ}$




Расми 156.


намерасад. Ин ҳолат дар расми 157 нишон дода шудааст (ба ҳалли масъ. 961 ниг.). **1 189.**

100,0 см<sup>2</sup>. **1 194.** б) 19775. **1 198.** 274,9 га. **1 199.** 70,5 т. **1 200.** а) 75; б) 46. **1 201.** а) 0,7;

б) 4. **1 204.** Не. **1 205.** Бале. Агар аз ҳар қадоме аз қоғазҳои қурбноки номбурда 6-тогӣ мебуд, бояд шумораи пулҳои киссаи ман ба  $6 \cdot 4 = 24$  дона баробар мешуд. Аммо шумораи пулҳои ман 25 тоанд. 1 қоғази қурбноки боқимонда низ яке аз ҳамин қурбҳоро соҳиб аст. Онро ба қатори қоғазҳои қурбноки ҳамномаш ҳамроҳ карда, шумораи онҳоро ба 7 баробар кардан мумкин аст. **1 208.** б) 0,84. **1 209.** 0,12-ро. **1 210.** 4-ро. **1 215.** 6 см. **1 216.** 6,75 сомонӣ. **1 217.** 14 кг ва 22,8 кг. **1 219.** 11,9 м ва 16,7 м. **1 221.** Нархи 8 кг мош зиёдтар аст. **1 224.** 4 т 220 кг. **1 225.** 15,3 т. **1 226.** 30 км/соат. **1 227.** Баркаши 1. Ҳамаи шакари мавҷударо ба ду паллаи тарозу тавре чойгир мекунем, ки он дар мувозинат қарор гирад. Дар натиҷа дар ҳар як палла 1,8 кг шакар рехта мешавад.



Расми 155.



Расми 157.

Баркаши 2. Санги 200 г -ро ба болои шакари яке аз паллаҳо мегузорем ва ба вазни он баробар аз он чо шакар гирифта ба паллаи дигар мерезем. Тарозу аз нав ба мувозинат меояд. Дар паллаи бесанг 2 кг шакар ҳосил мешавад.

Баркаши 3. Дар паллаи сангдор ҳамагӣ 1,8 кг – 0,2 кг = 1,6 кг шакар бокӣ мондааст. Онро ба ду паллаи тарозу баробар тақсим мекунем. **1 229.** Ба расми 158 ниг. **1 233.** а) 26,36; б) 0,235. **1 234.** 135 ва 42. **1 246.** 78 сомонӣ. **1 248.** Не. **1 249.** 58 ва 5,8. **1 250.** Ба расми 159 ниг. **1 251.** 45; 46 ва 47. **1 255.** 6. **1 256.** а) 6, б) 11,24. **1 259.** 1,053. **1 262.** а) 29,06; б) 602. **1 263.** 8 км. **1 264.**

в) 12,125. **1 267.** 8. **1 269.** а) 33,0; б) 2,7118. **1 270.**

19,2 см. **1 271.** в) 12,1; г)

1,43; ф) 32,43; д) 105,94.


**1 272.** а) 2,91; б) 9. **1 274.** а)

185, 85; б) 269,92; в) 324,4;


г) 602,51. **1 275.** 69,3; 140

маротиба. **1 276.** 19-сола,

38-сола ва 43-сола. **1 278.**



Расми 158.



Расми 159.

3,5 км/соат. **1 281.** 10,05 км ва 9 км. **1 284.** 55 км. **1 285.** 1,5 м. **1 286.** а) 20 см; б) 70 км. **1 287.** 90 км. **1 288.** 100 км. **1 289.** 5 м. **1 292.** Андозаи порча дар нақша назар ба аслаш 2 маротиба калон аст. **1 293.** а) 2 маротиба хурд мешавад; б) 2 маротиба калон мешавад. **1 294.** Харитаи масштабаш а). **1 302.** 2 см. **1 310.** 15,6 км/соат ва 0,8 км/соат. **1 316.** 10; 11; 12; 13 ва 14. **1 317.** 6 ва 2. **1 318.** 2. **1 319.** 1. **1 322.** а) 375; б) 447. **1 323.** 7 км. **1 325.** 14 нафар. **1 326.** а) 29,4; б) 32,43; в) 0,746; г) 105, 94. **1 334.** 2 соат. **1 335.** 190 кг. **1 337.** Ба 2,5 км/соат ва ба 24,5 км/соат. **1 341.** 15 км. **1 342.** 10 см; 5 ва 5 см. **1 343.** 54 км/соат. **1 344.** 2,1 ва 2,7. **1 346.** а) 7,05; б) 6,05. **1 347.** а) 26, 468, б) 28, 192, в) 0,187, г) 34,735. **1 348.** 4 м. **1 349.** Нархи 1 м шоҳӣ 100 сомонӣ, нархи 1 м сатин 20 сомонӣ. **1350.** а) 5; б)  $\frac{5}{12}$ . **1 351.** а) 64 маротиба, б) 200 маротиба, в) 60 маротиба. **1 354.** 8 м<sup>2</sup>. **1 355.** 76,475 км/соат. **1 357.** 1,4 т. **1 358.** а) 1; б) 7; г) 18. **1 359.** 60 км/соат ва 75 км.

## § 8 Фоизҳо

**1 362.** 4,5. **1 365.** 1620. **1 367.** 294 м; 252 м; 168 м ва 126 м.  
**1 370.** 3 510 сом. **1 373.** 391,5 кг. **1 376.** 9. **1 377.** 0,49 кг. **1 379.**  
16 см. **1 380.** 75 ва 15. **1 381.** 50%-ашро. **1 389.** 60,4 км. **1 391.**  
950. **1 392.** 738-то. **1 394.** 36 ва 9. **1 396.** 7 300 нафар. **1 400.**  
200 дараҳт, аз чумла 50 дараҳти нок. **1 402.** 6 см. **1403.** а) 1,5;  
б) 0,875; в) 2,37; г) 5. **1 406.** а) 95,7; б) 101,3. **1 408.** Дар синфи 4  
ҳамагӣ 17 нафар. **1 409.** 10%. **1 410.** а) 6; б) 7. **1 421.** 25 %. **1 423.**  
7,7 кг. **1 424.** а) 45, б) 1,4. **1 430.** 164 см ва 4160 см<sup>2</sup>. **1 432.** 18  
км. **1 438.** 760 н. **1 440.** 370. **1 441.** 1 сом 25 дирам. **1 442.** 48%.  
**1 443.** 12,5% **1 444.** 20%. **1 445.** 2%. **1 446.** 615 сом 60 дирам.  
**1 447.** Натиҷаҳои ҳар ду синф баробар аст. **1 449.** 56-то.  
**1 451.** 25% ва 75%. **1 452.** 3 га. **1 453.** 1 428 сомонӣ. **1 454.** а)  
23,04 б) 26,468; в) 3,524; г) 2,917. **1 471.** а) 4 729; б) 24,052.  
**1 474.** 1 430. **1 475.** а) 149 763; б) 187 521. **1 476.** 32,5 кг.

## Супоришҳо барои такрори боби II

**1476.** 48,75 кг. **1 477.** 175 г. **1 478.** 2,4 см ва 2,5 см. **1 481.**  
45<sup>0</sup>. **1 482.** 135<sup>0</sup>. **1 488.** Аз шаш як ҳисса. **1 489.** 11 км. **1 490.**  
3 кг. **1 491.** Дар якумаш. **1 492.** 80 га. **1 494.** а) 407 628; б)  
486 486; в) 366,243; г) 10,10. **1 501.** б) 1,0554. **1 502.** 81,6 км.  
**1 505.** 8 адад. **1 506.** 127 кг. **1 507.** 300 т. **1 508.** 1 750 сом.  
**1 510.** 5,7 соат. **1 511.** 1 д. – лухтак 2 сомонӣ ва 1 д. хирсак – 4  
сомонӣ. **1 512.** 15 сола. **1 513.** 18. **1 516.** 14 км/соат ва 16 км/  
соат. **1 518.** 30-ро. **1 519.** 36 ва 72. **1520.** а) 5,928; б) 0,4. **1 522.**  
а) 24,94; б) 19,6; в) 11, 04; г) 280. **1 523.** 36 кг. **1 524.** 6,25 кг.  
**1 525.** 1 сомонию 12 дирам. **1 526.** 46 км<sup>2</sup>. **1 527.** 521 км. **1 528.**  
Такрибан 24,7 км<sup>2</sup>. **1 532.** а) 149 763; б) 543 876. **1 533.** а) 1,067;  
б) 2,917; в) 15,01; г) 203,07; ф) 2,537; д) 6,525. **1534.** а)  $x = 2$ ; б)  
 $x = 3$ ; в)  $x = 3,2$ ; г)  $x = 0,8$ . **1535.** а) 0,7178; б) 5; в) 36, 9821; г)  
7,474. **1536.** а) 11; б) 1196; в) 1,196; г) 0,086. **1543.** а) 465,21; б)  
5,674; в) 2,65; г) 962,36;

## Ададҳои калон ва номҳои онҳо

$10^6$ - миллион	$10^9$ - миллиард
$10^{6*2}$ - биллион	$10^{15}$ - биллиард
$10^{6*3}$ - триллион	$10^{21}$ - триллиард
$10^{6*4}$ - квадриллион	$10^{27}$ - квадриллиард
$10^{6*5}$ - квинтиллион	$10^{33}$ - квинтиллиард
$10^{6*6}$ - секстиллион	$10^{39}$ - секстриллиард
$10^{6*7}$ - септиллион	$10^{45}$ - септриллиард
$10^{6*8}$ - октиллион	$10^{51}$ - октриллиард
$10^{6*9}$ - нониллион	$10^{57}$ - нониллиард
$10^{6*10}$ - тениллион	$10^{63}$ - тениллиард

## Навиштан ва хондани рақамҳои римӣ.

Тарзи нумеронии римӣ, ки дар замони мо истифода, бурда мешавад ин гуна оғоз меёбад: I, II, III.

Барои ифодаи ададҳои минбаъда рақамҳои нав истифода мешаванд, ки воҳидҳои калонро ифода мекунанд:

V, X, L, C, D, M.  
панҷ даҳ панҷоҳ сад панҷсад ҳазор

Бо ёрии ин рақамҳо, инчунин бо истифода аз ҷамъу тарҳ дар доираи нумеронии римӣ ададҳо ва рақамҳои дигарро нивиштан мумкин аст.

Дар ин маврид бояд қоидаҳои зерин риоя шаванд:

1. Агар рақами хурд пас аз рақами калон навишта шавад, бо рақами калон илова карда мешавад.

Масалан, VII-ҳафт, XV-понздаҳ, LX-шаст.

2. Агар рақами хурд пеш аз рақами калон навишта шавад, аз рақами калон тарҳ карда мешавад.

Масалан, IV-чор, IX-нуҳ, XL-чил.

3. Ду ё се рақами якхелаи пахлуи ҳам навишташуда маънои онро дорад, ки ин рақамҳо ҷамъ мешаванд.

Масалан, III-се, XX-бист, CCC-сесад.

4. Рақами дилҳоҳро аз се маротиба бештар истифода бурдан мумкин нест.

Мисол, MCMXCL - 1995, XXXVI - 36, MCCCXII - 1312.

## МУНДАРИЧА

Пешгуфтор.....	3
----------------	---

### **БОБИ I. АДАДХОИ НАТУРАЛӢ**

#### **§ 1. Ададҳои натуралӣ ва шкалаҳо.**

1.1. Ададҳои натуралӣ ва адади сифр.....	4
1.2. Навиштану хондани ададҳои бисёrrақама.....	6
1.3. Муқоисаи ададҳои натуралӣ.....	10
1.4. Муқоисаи бузургихои ададӣ .....	13
1.5. Порча. Дарозии порча.....	17
1.6. Хатти шикаста. Хаткашак ва шкалаҳо.....	20
1.7. Ҳамворӣ. Хатти рост. Нур .....	24
1.8. Нури координатӣ. Координатаи нуқта.....	27
• Тести № 1.....	30
• Машгулияти иловагии № 1.....	33

#### **§ 2. Ҷамъ ва тарҳи ададҳои натуралӣ**

2.1. Ҷамъи ададҳои натуралӣ.....	34
2.2. Қонунҳои ҷамъи ададҳо.....	37
2.3. Тарҳи ададҳои натуралӣ.....	42
2.4. Ҷамъу тарҳи ададҳои бисёrrақама.....	45
2.5. Ифодаҳои ададӣ.....	49
2.6. Ифодаҳои ҳарфӣ.....	52
2.7. Муодила. Бо ёрии муодила ҳал кардани масъала.....	56
• Тести № 2.....	61
• Машгулияти иловагии № 2.....	63

#### **§ 3. Зарб ва тақсими ададҳои натуралӣ**

3.1. Зарби ададҳои натуралӣ.....	64
3.2. Қонунҳои зарб.....	67
3.3. Тартиби навишти зарбшавандай ҳарфӣ .....	71
3.4. Тақсими ададҳои натуралӣ.....	74
3.5. Қонуни чудошавии зарб аз рӯйи ҷамъ.....	78
3.6. Зарби ададҳои бисёrrақама.....	82
3.7. Сода кардани ифодаҳои ҳарфӣ.....	85
3.8. Тақсими бобақия.....	88

3.9. Квадрат ва куби адад.....	93
3.10. Тартиби ичрои амалҳо.....	96
•Тести № 3.....	99
•Машгулияти иловагии № 3.....	102

#### **§ 4. Чен кардани бузургихо**

4.1.Формулаҳо.....	103
4.2. Воҳидҳои дарозӣ.....	107
4.3. Воҳидҳои масоҳат. Масоҳати росткунча .....	110
4.4. Воҳидҳои ҳаҷм. Ҳаҷми параллелепипеди росткунча.....	115
4.5. Воҳидҳои масса. Тарозу.....	120
• Тести № 4.....	123
• Машгулияти иловагии № 4 .....	124
• Супоришҳо барои такрори боби I .....	126

### **БОБИ II. АДАДҲОИ КАСРӢ**

#### **§ 5. Касрҳои одӣ**

5.1. Ҳиссаҳои адади як (воҳид).....	132
5.2. Касрҳои одӣ. Хосияти асосии касрҳо.....	136
5.3. Муқойсай касрҳои одӣ.....	140
5.4. Касрҳои дуруст ва нодуруст.....	143
5.5. Ҷамъу тархи касрҳои маҳраҷашон баробар. Адади омехта...	146
5.6. Гузариш аз касри нодуруст ба касри омехта ва баръакс.....	150
5.7. Ҷамъу тархи касрҳои омехта.....	153
5.8. Давра ва доира.....	157
5.9. Кунҷ. Баробарии кунҷҳо.....	161
5.10. Кунҷҳои кушҳод, рост, тез ва кунд.....	165
5.11. Чен кардани кунҷ. Транспортиру.....	168
• Тести №5.....	173
• Машгулияти иловагии № 5.....	177

#### **§ 6. Касрҳои даҳӣ. Ҷамъ ва тархи касрҳои даҳӣ**

6.1. Навишти адади омехта. Касри даҳӣ.....	178
6.2. Хосиятҳои касрҳои даҳӣ .....	183
6.3. Разрядҳои касри даҳӣ.....	186
6.4. Муқойсай касрҳои даҳӣ.....	189

6.5. Җамъи касрҳои даҳӣ.....	192
6.6. Тарҳи касрҳои даҳӣ.....	196
6.7. Ададҳои тақрибӣ. Яклюхткунии касрҳои даҳӣ.....	199
• Тести № 6.....	204
• Машгулияти иловагии №6.....	206

### **§ 7. Зарб ва тақсими касрҳои даҳӣ**

7.1. Зарби касри даҳӣ бо адади натуралӣ.....	208
7.2. Зарби касри даҳӣ бо воҳидҳои разрядӣ.....	212
7.3. Зарби касри даҳӣ бо касри даҳӣ.....	215
7.4. Тақсими касри даҳӣ ба адади натуралӣ.....	218
7.5. Тақсими касри даҳӣ ба воҳидҳои разрядӣ.....	222
7.6. Тақсими касри даҳӣ ба касри даҳӣ.....	225
7.7. Масштаб.....	229
7.8. Миёнаи арифметикии якчанд адад.....	231
7.9. Иҷрои амалҳо бо касрҳои одӣ ва даҳӣ.....	235
• Тести № 7.....	240
• Машгулияти иловагии № 7.....	241

### **§ 8. Фоизҳо**

8.1. Протсент ё фоиз. Ёфтани фоизи адад.....	241
8.2. Ёфтани адад аз рӯи фоизи додашуда.....	245
8.3. Ёфтани фоизи нисбати ду адад.....	248
8.4. Масъалаҳо доир ба фоиз.....	251
8.5. Диаграммаи доиравӣ.....	254
• Тести № 8.....	259
• Машгулияти иловагии № 8.....	260
• Супоришҳо барои такрори боби II.....	261

### **§ 9. Асбобҳои хисобкунӣ ва ҷенкунӣ**

9.1. Микрокалкулятор.....	267
9.2. Соҳтани шаклҳои одитарини геометрӣ.....	270
9.3. Соҳтани секунча аз рӯйи се тарафаш.....	272
9.4. Секунчаи мактабӣ. Соҳтани кунчи рост, росткунча ва квадрат.....	274
9.5. Чен карданӣ кунҷҳо. Транспортир.....	276
9.6. Навиштан ва хондани рақамҳои римӣ.....	278

## **Чавобҳо**

§ 1. Ададҳои натуралӣ ва шкалаҳо.....	279
§ 2. Ҷамъ ва тарҳи ададҳои натуралӣ.....	280
§ 3. Зарб ва тақсими ададҳои натуралӣ.....	282
§ 4. Чен карданӣ бузургихо.....	283
• Супоришҳо барои такрори боби I.....	284
§ 5. Касрҳои одӣ.....	285
§ 6. Касрҳои даҳӣ. Ҷамъ ва тарҳи касрҳои даҳӣ.....	287
§ 7. Зарб ва тақсими касрҳои даҳӣ.....	288
§ 8. Фоизҳо.....	290
• Супоришҳо барои такрори боби II.....	290
• Ҳисоби римии ададҳо.....	291

**ШАРИФЗОДА АСАДУЛЛО**

# **МАТЕМАТИКА**

Китоби дарсӣ барои хонандагони синфи  
5-уми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

Муҳаррир	Мунавваров Мунаввар
Мусахҳех	Некқадамов Саодатқадам
Муҳаррири	
техникӣ	Назаров Қосимхӯҷа
Тарроҳ	Назаров Қосимхӯҷа

Ба чоп 18.11.2022 иҷозат дода шуд. Андозаи 60x90 1/16.  
Коғази оғсет. Чопи оғсет. Ҷузъи чопии шартӣ – 18,5.  
Теъдоди нашр – 100000 нусха. Супориши № 028/2022.

Нарх: 21 сомонӣ 07 дирам

Муассисай нашриявии «Маориф»-и  
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон.  
734024, ш. Душанбе, кӯчаи Аҳмади Дониш, 50.  
Тел.: 222-14-66, E-mail: Nashriya@maorif.tj

Дар матбааи ҶСП «Нашриёти мусир» чоп шудааст.  
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе кӯч. Зарнисор, 3.  
Тел.: +992 (44) 600-35-58  
E-mail: info@nmuosir.tj